

ISSN 2413-2004

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

МАҶАЛЛАИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЯВИИ
«АҲБОРИ ДДҲБСТ»

Силсилаи илмҳои гуманитарӣ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ВЕСТНИК ТГУПБ»

Серия гуманитарных наук

EDUCATION AND SCIENCE MINISTRY OF TAJIKISTAN REPUBLIC
Tajik State University of Law, Business and Politics

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL
“BULLETIN OF TSULBP”

Series of Humanitarian Sciences

№2 (83), 2020

Хуҷанд – Khujand

Маңаллаи «Ахбори ДДХБСТ» аз соли 2000 на кам аз 4 маротиба дар як сол бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешиавад.

*Маңалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст
(Шаҳодатномаи № 065/МЧ-97 аз 31.05.2018).*

Маңалла ба Рӯйхати маңаллаҳо ва наширияҳои илмии пешбари КОА-и ВМ ва ИФР (аз июни соли 2011; бознависӣ дар моҳи июни соли 2016) ва КОА-и назди Президенти ҶТ (аз ноябрри соли 2018), ки чопи мӯҳимтарин дастовардҳои илмии рисолаҳо барои дарёғти үнвонҳои номзад ва докторони илм дар онҳо ҳатмӣ мебошад, дохил шудааст.

Маңалла ба Индекси иқтибоси илмии Рӯсия (РИНЦ) ворид аст.

ҲАЙАТИ ТАҲРИР

*Сармуҳаррир: Шоқиров Т.С., доктори илмҳои филология, профессор
Азимова М.Н., доктори илмҳои филология, профессор; Бобоҷонова Р., доктори илмҳои филология, профессор; Ғиёсов Н.И., номзади илмҳои филология, дотсент; Ҷубровитский В.В., доктори илмҳои таърих, профессор; Зоҳидӣ Н.Ш., доктори илмҳои филология, профессор; Исомитдинов Ҷ.Б., номзади илмҳои таърих, дотсент; Камсев А.С., доктори илмҳои филология, профессор; Мирбобоев А.К., доктори илмҳои таърих, профессор; Мирзоев Н.М., доктори илмҳои таърих, профессор; Мирзоюнус М., доктори илмҳои филология, профессор; Муҳимов М.А., доктори илмҳои филология, профессор; Наззибекова М.Б., доктори илмҳои филология, профессор; Насриддинов Ф.А., доктори илмҳои филология, профессор; Раҳимов М.А., доктори илмҳои таърих, профессор; Ҳакимова Б.Н., номзади илмҳои филология, дотсент (котиби масъул); Ҳасанов А.А., доктори илмҳои филология, профессор; Пирумшиоев Х.П., доктори илмҳои таърих, профессор; Пянков И.В., доктори илмҳои таърих, профессор; Раҳимов Н.Т., доктори илмҳои таърих, профессор; Салимов Р.Д., доктори илмҳои филология, профессор; Яъқубов Ю.Ё., доктори илмҳои таърих, профессор.*

Журнал «Вестник ТГУПБП» основан в 2000 году, выходит не менее четырёх раз в год на таджикском, русском и английском языках

**Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан
(Свидетельство № 065/Мъ-97 от 31.05.2018)**

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК МОН РФ (с июня 2011 года; перерегистрирован в июне 2016 г.), и в Перечень изданий ВАК при Президенте Республики Таджикистан (с ноября 2018 г.), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор: Шокиров Т.С., доктор филологических наук, профессор

Азимова М.Н., доктор филологических наук, профессор; **Бабаджанова Р.**, доктор филологических наук, профессор; **Гиясов Н.И.**, кандидат филологических наук, доцент; **Дубовицкий В.В.**, доктор исторических наук, профессор; **Захиди Н.Ш.**, доктор филологических наук, профессор; **Исомитдинов Ж. Б.**, кандидат исторических наук, доцент; **Кацев А.С.**, доктор филологических наук, профессор; **Мирбобоев А.К.**, доктор исторических наук, профессор; **Мирзоев Н.М.**, доктор исторических наук, профессор; **Мирзоюнус М.**, доктор филологических наук, профессор; **Мукимов М.А.**, доктор филологических наук, профессор; **Наззабекова М.Б.**, доктор филологических наук, профессор; **Насриддинов Ф.А.**, доктор филологических наук, профессор; **Пирумшиев Х.П.**, доктор исторических наук, профессор; **Пьянков И.В.**, доктор исторических наук, профессор; **Рахимов Н.Т.**, доктор исторических наук, профессор; **Рахимов М.А.**, доктор исторических наук, профессор; **Салимов Р.Д.**, доктор филологических наук, профессор; **Хакимова Б.Н.**, кандидат филологических наук, доцент (ответственный секретарь); **Хасанов А.А.**, доктор филологических наук, профессор; **Якубов Ю.Ё.**, доктор исторических наук, профессор.

© ТГУПБП, 2020

The journal "Bulletin of TSULBP" based in 2000 is issued no less than 4 times a year in Tajik, Russian and English

*The journal is registered in the Ministry of Culture of Tajikistan Republic
(Licence №065/ MJ-97 from 31.05.2018)*

The journal is included into the Inventory of leading scientific journals and editions being under the auspices of Russian Federation Ministry of Education of Science supervising the Higher Attestation Commission (since June 2011, rerefistered in June 2016); the edition being included also into the Inventory of HAC publications under the auspices of Tajikistan Republic President (since November 2018) major scientific results presented in dissertations challenging for Doctor`s of Candidate`s degree being bound to be published in the present periodical.

The journal is included into the Russian index of scientific citing (RISC)

EDITORIAL BOARD

Editor-in-chief: Shokirov T.S., Dr. of Philology, Professor

Azimova M. N., Dr. of Philology, Professor; Babadjanova R., Dr. of Philology, Professor; Ghiyasov N.I., candidate of philological sciences, Associate Professor; Dubovitskiy V. V., Dr. of History, Professor; Yokubov Yu. Yo., Dr. of History, Professor; Zokhidi N. SH., Dr. of Philology, Professor; Isomiddinov Dj. B., candidate of historical sciences, Associate Professor; Kateyev A. S., Dr. of Philology, Professor; Mirboboyev A. K., Dr. of History, Professor; Mirzoyev N. M., Dr. of History, Professor; Mirzoyunus M., Dr. of Philology, Professor; Mukimov M. A., Dr. of Philology, Professor; Nagzibekova M. B., Dr. of Philology, Professor; Nasridinov F. A., Dr. of Philology, Professor; Rakhimov M. A., Dr. of History, Professor; Rakhimov N. T., Dr. of History, Professor; Hakimova B.N., candidate of philological sciences, Associate Professor (Responsible Secretary); Hasanov A. A., Dr. of Philology, Professor; Pirumshoyev Kh. P., Dr. of History, Professor; Pyankov I. V., Dr. of History, Professor; Salimov R. D., Dr. of Philology, Professor.

07 00 00 ИЛМҲОИ ТАҶРИХ ва АРХЕОЛОГИЯ
07 00 00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ и АРХЕОЛОГИЯ
07 00 00 HISTORICAL SCIENCES and ARCHEOLOGY

07 00 02 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
07 00 02 HOME HISTORY

УДК 902.035
ББК 63.48

**САҲМИ МУҲАҚҚИҚОНИ
ХОРИЧӢ ДАР ТАҲҚИҚИ
САРАЗМ** *Раҳимов Набиҷон Турдиалиевич, д.и.т., профессори кафедраи таърихи Ватан ва археологии МДТ «ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров (Тоҷикистон, Хӯҷанд*

**ВКЛАД ЗАРУБЕЖНЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В
ИЗУЧЕНИЕ САРАЗМА** *Рахимов Набиджон Турдиалиевич, д.и.н., профессор кафедры отечественной истории и археологии ГОУ «ХГУ им. акад. Б.Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)*

**THE CONTRIBUTION OF
FOREIGN RESEARCHERS
INTO THE STUDY OF
SARASM** *Rahimov Nabijon Turdialievich, Dr. of History, Professor of Home History and Archaeology Department under the SEI “KhSU named after acad. B.G.Gafurov” (Tajikistan, Khujand) E-MAIL: nabir@mail.ru*

Калидвожаҳо: археология, ёдгориҳои энеолитӣ, Саразм, ҳафриёт, мутахассисони хориҷӣ, Эъзомияи Тоҷикистону Фаронса.

Мақола ба шитироки мутахассисони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгории бостоншиносии Саразм баҳшида шудааст. Ин ёдгорӣ ба давраи энеолит мансуб аст. Ҳафриёти бостоншиносии Саразм соли 1977 оғоз ёфта, то имрӯз идома доранд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар Саразм диққати бостоншиносони хориҷиро ба худ кашидааст.. Бостоншиносон аз бисёр кишварҳо (Русия, ИМА, Олмон, Италия ва гайра) дар ҳафриёт ширкат варзидаанд. Олимони марказҳои илми Фаронса шитирокдорони доимиши дар ҳафриёти бостоншиносӣ дар Саразм (А. П. Франкфорт, Р. Безенвал, Б. Леоне, Ф. Брунэ ва дигарон) мебошанд. Муаллиф қайд мекунад, ки экспедитсияи муштараки Тоҷикистону Фаронса корҳои зиёди тадқиқотиро анҷом дода, бисёр масъалаҳои муҳимми таъриҳ ва бостонии носии Саразмро ҳал кардааст. Нашр шудани натиҷаи тадқиқоти бостоншиносони Фаронса ёдгории бостоншиносии Саразмро дар илми ҷаҳонӣ хуб муаррифӣ мекунанд. Ҳамин тавр, муаллиф саҳми муҳими мутахассисони хориҷиро дар омӯзиши Саразм қайд мекунад.

Ключевые слова: археология, энеолитические памятники, Саразм, раскопки, иностранные специалисты, Таджикско-Французская экспедиция

Показано участие иностранных специалистов в изучении археологического памятника Саразм. Этот памятник относится к эпохе энеолита. Археологические раскопки Саразма начались в 1977 году и продолжаются до наших дней. Результаты исследований Саразма вызывают постоянный интерес иностранных учёных. В раскопках принимали участие археологи из многих стран (Россия, США, Германия и др.). Учёные из научных центров Франции являются постоянными участниками археологических раскопок на Саразме (А.-П. Франкфор, Р. Безенваль, Б. Леоне, Ф. Брюнэ и др.). Указано, что совместная Таджикско-Французская экспедиция проделала большой объём исследовательских работ и решила много важных вопросов по истории и археологии Саразма. Публикации французских археологов хорошо представляют археологический памятник Саразм в мировой науке. Таким образом, отмечен важный вклад иностранных специалистов в изучение Саразма.

Key words: archeology, eneolithic monuments, Sarazm, excavations, foreign experts, Tajik-French expedition.

The article is devoted to the participation of foreign experts in the study of the archaeological monuments Sarazm. This site belongs to the Eneolithic era. Archaeological excavations of Sarazm began in 1977 and have been continuing to the present day. The results of researches on Sarazm are of constant interest for foreign scholars. Archaeologists from many countries (Russia, USA, Germany, etc.) took part in the excavations. Scientists from the scientific centers of France are regular participants in the archaeological excavations at Sarazm (A.-P. Frankfort, R. Besenval, B. Leone, F. Brunet, etc.). The author points out that the joint Tajik-French expedition has done a large amount of researches and solved many important issues of the history and archeology of Sarazm. The publications of the French archaeologists are good presentation of the archaeological site of Sarazm in the world of science. Thus, the author notes the important contribution of foreign experts into the study of Sarazm.

Шахри қадимтарини Суғду Осиёи Миёна - димнаи Саразми бостонӣ моҳи сентябри соли 1976 аз тарафи бостоншиносӣ тоҷик Абдуллоҷон Исҳоқов қашф гардид ва худи ҳамон сол ҳафриёти ин ёдгорӣ оғоз ёфт. Дар ҳандаки аввалин давраҳои таъриҳӣ ва гафсии қабатҳои мадани ин ёдгорӣ муайян шуд. Аз маводи ба даст омада аён гардид, ки Саразм ба замони энеолит (асри сангумис) ва биринҷ мансуб будааст. Ба аҳли таҳқиқ равшан гашт, ки қабати аввалини ёдгорӣ 5500 сол пеш ба вучуд омадааст. Дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ исбот шуд, ки Саразм шахри қадими сүғдӣ будааст. Дар майдони кофтукови археологӣ ҳонаҳои истиқоматӣ, бӯстонсароӣҳо, оташкадаҳою устоҳонаҳо, кӯчаю тангӯчаҳо, хуҷраҳои ҳочагӣ ва дигар боқимондаҳои меъморӣ ҳаффорӣ карда шудаанд. Ин бозёфтҳо аз дараҷаи баланди санъати меъморӣ, хунармандӣ, шаҳрсозию шаҳрдории саразмиён шаҳодат медиҳанд [5,244].

Таҳқиқи бостоншиносӣ дар Саразм аз соли 1976 бо сардории бостоншинос Абдуллоҷон Исҳоқов оғоз шуд. Тирамоҳи соли 1977 дар шахри Панҷакент конфронтси умумиитифоқӣ зери унвони "Маданияти асрҳои миёнаи барвақти Осиёи Миёна ва Қазоқистон" баргузор гардид [9,184]. Дар ин конфронтс Абдуллоҷон Исҳоқов берун аз барнома сухан ронда, оид ба қашфи ёдгории нав - димнаи Саразм ва бозёфтту мадракҳои нодири он гузориш намуд.

Аз соли 1977 бостоншиносони намоёни собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва хориҷӣ ба Саразм бештар таваҷҷӯҳ зоҳир кардаанд. Онҳо ба ахбори илмии бостоншиносони тоҷик қаноатманд нашуда, ба Панҷакент омаданд.

Сафари аввалини илмиро ба Саразм соли 1979 бостоншиноси фаронсавӣ Анри-Пол Франкфор анҷом дод. Ин меҳмони тасаддуғӣ набуд. профессор Анри-Пол Франкфор солҳо дар шимоли Афғонистон ба ҳафриёти ёдгории давраи энеолитӣ - шаҳраки Шӯртуғай машғул буд. Ҳалли чанде масалаҳои мӯҳими энеолитӣ дар китобу мақолаҳои А.-П.Франкфор инъикос ёфтанд [12;13;14,15]. Аз ин рӯ шиносой бо ёдгории навӣ энеолити дар Тоҷикистон барояш хеле мӯҳим буд.

Худи ҳамон сол (1979) боз ду нафар муҳаққиқи хориҷӣ - Филипп Кол, профессори Весслей коллеҷи шаҳри Кембричи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Бертил Леоне аз Маркази бостоншиносии Фаронса ба дидани ёдгории Саразм мушарраф шуданд. Мутахассисони варзида баъди ошноии наздик ба бозёфтҳо ба мавқеи шаҳраки Саразм дар илми бостоншиносии кишварҳои Шарқ баҳои арзанда доданд. Бостоншиносон ба хулосае омадаанд, ки тамаддун дар водии Зарафшон дар замонҳои сангӯ биринҷ ташаккул ёфтааст. Аз ҳамин сабаб олимон маданияти саразмиёнро асоси маданияти кишоварзии сокинони байни дарёҳои Сиру Ому ҳисобиданд.

Соли 1982, баъд аз муаррифии дастовардҳои ҳафриёти Саразм аз тарафи бостоншиноси тоҷик - Абдуллоҷон Исҳоқов дар Симпозиуми аввалини шӯравию фаронсавӣ дар мавзӯи "Бостоншиносии Боҳтари қадим"[4;92] масъалаи таҳқиқи Саразм ва иштироки мутахассисони хориҷӣ дар он ҷиддан ба миён гузошта шуд. Баъд аз симпозиум, соли 1983 боз як олимӣ машҳур - бостоншиноси амрикӣ Карл Ламберг-Карловски (ИМА -1983), ки ду ёдгории ҳамзамони Саразм дар Эрон - шаҳри Соҳте ва Тепаи Ҳисорро таҳқиқ мекард, ба Саразм омада, бо натиҷаҳои ҳафриёти А.Исҳоқов ошно гардид.

Баъд аз шиносой бо мавод ва бозёфтҳо бостоншиносони амрикоиву фаронсавӣ масъалаи ҳафриёти муштараки Саразмро ба миён гузоштанд. Ҳамин тавр, ҳамкории бостоншиносони Тоҷикистону ҷаҳон оғоз ёфт. Ин далели он буд, ки ёдгории бостонии ниёғонамон на факат барои таҳқиқи сарчашмаи аслии тамаддуни тоҷикон, балки дар шинохти тамаддуни ҷаҳонӣ низ аҳамияти бузурги таъриҳӣ дорад.

Ҳамин тавр, дар саргҳаи ҳамкории олимони тоҷику шӯравӣ бо олимони Фаронса дар масъалаи саразминосӣ бостоншиноси номии тоҷик, профессор, шодравон Абдуллоҷон Исҳоқов ва олимӣ фаронсавӣ Жан-Клод Гарден қарор доранд.

Пас аз гуфтугӯи тарафайни байни Тоҷикистон (АИ), Фаронса (CNRS) ва Амрико (Осорхонаи Пибодии Донишгоҳи Ҳарвард) ин муддао амалӣ гардид. Аввалин шуда, тобистони соли 1984 бо мақсади қашғи асрори Саразм бостоншиносони Фаронса Анири - Пол Франкфор ва Ролан Безенвал ба Тоҷикистон омаданд. Кор дар ҳафриётгоҳи раками 7-ум оғоз ёфт.

Бостоншиносони Донишгоҳи Ҳарварди иёлати Массачусетси Амрико Карл Ламберг-Карловски ва Филипп Кол низ соли 1985 ба Панҷакент омада, дар шаҳраки Саразм ду ҳандақи санҷиший кофтанд. Дар ҳандақҳо чор қабати асосии Саразм бо маводи энеолит ва асри биринҷӣ пайдо шуданд.

Дар натиҷа онҳо ба хулосаи Абдуллоҷон Исҳоқов оид ба таърихи 5000-5500-солаи тамаддуни Саразм ҳамфирӯз шуданд.

Соли 1986 ба корҳои кофтуковии Саразм олимони ҷавони Олмон, Афғонистон ва Испания низ ҳамроҳ шуданд. Солҳои 1992-1995 олимони Донишгоҳи Орлеан (Фабиан

Сесброн) ва Тоҷикистон омӯзиши конҳои қадими кӯҳҳои Зарафшонро гузарониданд. Муқоисаи ашёи конҳои қадим ва бозёфтҳои Саразм натиҷаи хуб дод. Таҳқиқот исбот намуд, ки саразмиён аввалин маъдангузозон буда, боигарии зеризамини минтақаро низ фаровон истифода намудаанд.

Экспедитсияҳои бостоншиносии байналмилалии олимони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Фаронса, Италия, Русия ва дигар мамлакатҳо дар солҳои гуногун дар Саразм пажӯҳишҳо анҷом доданд. Бозёфтҳои бостоншиносон асосан аз анҷоми рӯзгор, зебу зиннати тиллой, нуқрагин, мисӣ, биринҷӣ, сангҳои гуногун ва устуҳонҳои ҳайвоноту парандаҳо иборатанд. Зарфҳои сафолини мунаққашу сангини суфташуда ва порчаҳои нақшҳои деворнигорҳо аз санъати баланди ҳунармандии гузаштагонамон шаҳодат медиҳанд.

Дар мақолаи якҷояи «Таҳлили филизоти Саразм. ҶШС Тоҷикистон» як гурӯҳи олимон чунин сатрҳо дарҷ гардиданд: «Саразм нафақат яке аз марказҳои қадимтарини тамаддуни кишоварзӣ, ҷорӯдорӣ, ҳунармандии Мовароуннаҳри Осиёи Миёна, балки тамоми Шарқи Наздик – Эрон, Балуҷистон, Афғонистону Ҳиндустон низ ба шумор меравад» [11,7-12].

Рӯзҳои 2-4-уми сентябри соли 1994 ба муносибати 10-солагии Эъзомияи (экспедитсияи) муштараки Тоҷикистону Фаронса дар шаҳри бостонии Панҷакент Конфронси байналмилалӣ дар мавзӯи "Водии Зарафшон ва нақши он дар тамаддуни Шарқи қадим" баргузор гардида буд. Дар кори конфронс олимони Тоҷикистон, Фаронса ва Ӯзбекистон ширкат варзида, қарордод ба имзо расониданд, ки он тасдиқи илмии 5500-солагии кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозию шаҳрдории саразмиён мебошад.

Дар нимаи дуюми солҳои 90-уми асри XX корҳои археологӣ дар Саразм бо сабабҳои маълум қоҳиш ёфтанд. Солҳои 1995-2002 кофтуков гузаронида нашуда, танҳо натиҷаи бозёфтҳои солҳои қаблӣ ба чоп мерасид.

Оҳиста-оҳиста вазъият беҳтар шуд ва алоқаҳои илмӣ бо олимони хориҷӣ баркарор гардид. Масалан, Анри-Пол ва А.Тантиева дар омодасозии хучҷатҳои Саразм барои ба Рӯйхати мероси умумҷаҳонии ЮНЕСКО ворид намудани ин ёдгорӣ фаъолона иштирок намуданд. Баъд аз танаффуси дароз алоқаи байналмилалӣ ва ҳафриёти якҷояи муштараки олимони тоҷик бо ҳамкарабони хориҷӣ баркарор гардида, экспедитсияи муштарак аз нав созмон дода шуд.

Соли 2011 шартномаи нави олимони тоҷик ва фаронсавӣ (MAFAC), Экспедитсияи археологии фаронсавӣ дар Осиёи Марказӣ) доир ба давом додани ҳафриёти Саразм ба имзо расид. Мутобиқи ин шартнома гурӯҳи олимони фаронсавӣ бо сардории Фредерик Брюнэ, доктори археология, директори Миссияи археологии Фаронса дар Осиёи Марказӣ (MAFAC) ба Тоҷикистон омад. Ба ин гурӯҳ гайр аз бостоншиносон (Р.Безенвал, Б.Леоне ва диг.) муҳандис-муҳаққиқ Грегори Давтияна ва мутахассиси техникаи расмкашӣ дар археология Леон Мондигитзги дохил шуданд.

Самтҳои асосии ҳафриёт:

Соли 2012 - кофтуков дар хандакҳои №№14 ва 16, омӯзиши планиграфия ва геофизикаи Саразм дар майдони такрибан 12 га (роҳбар Анри-Пол Франкфор, Ролан Безенваль) [1, 15-39; 2,65; 3,20-40].

Соли 2013: 1. Омӯзиши қабатбандӣ ва қишлоғи ёдгорӣ, муайян намудани боқимондаҳои обёрии қадим (Ф. Брюнэ, А.-П. Франкфор, Б. Мутан), 2. Таҳқиқи

археоботаникӣ (Спенглер, Виллсокс), 3. Таҳқиқи археозоологӣ (Мутан, Безенваль, Франкфор) [3, 20-39].

Соли 2014: 1. Омӯзиши бозёфтҳои археологии сафолину филизӣ ва сангӣ (Б. Мутан, Ф. Брюнэ), 2. Таҳқиқи археозоологӣ (С. Лепец, Н. Моранд). Зиёда 35 000 пораи устухони хайвонот аз хандақҳои 15-16 омӯхта шуд, 3. Корҳои консерватсионӣ (нигаҳдорӣ) ва барқарорсозии бозёфтҳои ҳафриёти №16 (Ч. Вассес) дар лабораторияи реставратсионии пойгоҳи Саразм, 4. Омӯзиши обёрии қадим: маълум гашт, ки ҷӯйборҳои қадими Саразм бо ҷӯйҳои асри биринҷии Боҳтар (Шӯртӯқай дар Афғонистон) хеле монанд будааст (А.-П. Франфор ва Р.Безенвал) [7,57].

Охири соли 2014: узви фаъоли экспедитсия Ролан Безенвал аз ҳаёт гузашт.

Солҳои 2016-2017 - асосан маводи чамъшудаи Саразм омӯхта шуд

Соли 2018: Мизи мудаввар дар мавзӯи "Усулҳои инноватсионии таҳқиқ дар Саразм" баргузор гардид, ки дар он натиҷаҳои омӯзиши топография ва иншооти обёрии Саразм (Г. Давтиян), усулҳои муосири қайди графикии бозёфтҳо (Л. Мондигитеги), навъҳои индустрисияи санг (Ф. Брюнэ) пешкаш шуданд [7,56-58].

Дар раванди кофтукови Саразм олимон ба нишонаҳои ҳаёти иқтисодии саразмиҳо низ эътибор доданд.

Баробари ин дар ҳафриётҳои 1 ва 7 бостоншиносон Ҷамшед Исҳоков ва Ролан Безенвал дар биноҳое, ки ба яке авлоди сернуфуз мансуб буд, ӯрдаҳои маҳсус барои нигоҳдории ғалла ва меваро дарёфтанд. Дар бинои 1 се хоначаи аз хишти хом соҳташудаи ҳаҷмашон 1.50x1-метра дар назди девори хонаи калони дарозиаш 4 ва барааш 2.50 метр ҷойгир шудаанд. Дар бинои 7 ин гуна ҳамбаҳо 7-тоанд.

Яке аз аъзои гурӯҳи муштараки байналхалқӣ, зоолог Ҷон Десс дар омӯзиши чорводории қадим саҳм гузашт. Нишонаҳои инкишофи чорводорӣ дар Саразм дар устухонҳои хайвонҳои гуногун, ки дар болои теппаҳо ба ҷашм мерасиданд, дида мешуд. Бостоншиносон намедонистанд, ки онҳо устухонҳои чорвои ваҳшианд ё хонагӣ. Дар муайян кардани мансубияти олами хайвоноти дехшаҳри Сари Замин (Саразм) олими Фаронса Ж. Десс ва Русия А. К. Каспаров иштирок карданд. Аз рӯи таҳқиқи онҳо маълум гардид, ки сокинони Саразм дар ҳочагии худ 87% моли майда: буз, гӯсфанд, ҳук, гову говмеш, саг доштанд. Дар байнини устухонҳои омӯхташуда 1.9% устухонҳои хайвоноти ваҳшӣ дучор шуданд. Палеозоологи машҳури фаронсавӣ Ж. Десс намудҳои парандаҳои он даварро муайян намуд. Аз рӯи таҳқиқи ин олим маълум гардид, ки дар байнини устухонпораҳо бокимондаҳои устухони мурғу мурғобӣ, қабку қабӯтар ва моҳихӯракҳо низ дучор мешуданд.

Аҳли таҳқиқ маълум карданд, ки қисми асосии ҳайвоноти хонагӣ бузу гӯсфандон буда, таносуби онҳо ба гову барзагов ва нахчиру маркаб 1 бар 10-ро ташкил медиҳад. Бояд қайд намоем, ки саразмиён дар зинаи аввали инкишофи маданияти энеолит ҳоло аспро ба худ ром накарда буданд, зеро устухони асп дар қабате, ки ба замони асри биринҷӣ тааллук дорад, ба микдори хеле кам дарёфт шуд.

Олимони хориҷӣ дар бисёр ёдгориҳои шинохтаи ҷаҳонӣ кофтуков гузаронидаанд ва таҷрибаи онҳо дар раванди ҳафриёти Саразм муфид буд. Масалан, барои ҳалли муаммои соҳти хумдонҳои Саразм ба бостоншиносони тоҷик олимони Фаронса Анри Пол Франкфор ва Ролан Безенвал ёрӣ расониданд. Дар ин самт таҷрибаи бостоншинос, сарвари осорхонаи ГИМЕН-и Париж Франсуа Жаріж низ фоидаовар буд. Бостоншиноси амрикӣ Карл Ламберг-Карловски дар заминай ёдгории Яҳтеппаи Эрони ҷанубӣ солҳои 1970-1980 ҳафриёт гузаронидааст. Ӯ санаи тайёр

кардани марчону шаъбаҳои нукрагинро муайян намудааст. Олими фаронсавӣ М. Фонтуги бошад санаи радиоуглеродии қабатҳои маданий ёдгориро равшан кард.

Ҳама олимони хориҷӣ аҳамияти бузурги таҳқиқи ин ёдгориро қайд менамоянд. Доктори археология, мудири гурӯҳи археологии Маркази миллии тадқиқоти илмии Фаронса - Пол Бернар гуфта буд, ки "ҳафриёти ин ҷо ба таври радиопазир исбот менамояд, ки водии Зарафшон маркази калони маданий, тичоратии Осиёи Миёна, сокинонаш соҳиби маданияти баланд будаанд. Ҳафриёт оличаноб, дар асоси усулҳои ҳозиразамон ба ҷо оварда, ҳарҷониба омӯхта шудааст" [6,383].

Р. М. Мунчаев, муовини директори Пажӯшишгоҳи археологии АИ ИҶШС қайд намудааст, ки "дар симои ҳафриёти Саразм ва бозёфтҳои осори маданияти моддии он ба мо мусассар гардид, ки маркази нави тамаддуни қадими халқҳои Осиёи Миёна ва пеш аз ҳама, халқи тоҷикро бинем" [6,385]. Бояд гуфт, ки дигар олимон ва мутахассисони бостоншиносӣ низ тарафдори ин гуфтаҳо мебошанд.

Хулоса. Нодиртарин ёдгории археологии Саразм соли 1976 қашф гардид. Бозёфтҳои қадими Саразм таваҷҷуҳи олимони ҷаҳонро ҷалб намуд. Дар ин ҷо экспедицияҳои бостоншиносии байнамилалии олимони ИМА, Фаронса, Италия, Россия ва дигар мамлакатҳо дар солҳои гуногун пажӯшишҳо анҷом доданд.

Ширкати олимони хориҷиро дар ҳафриёти Саразм ба 2 марҳала ҷудо кардан мумкин аст:

1) Солҳои 1984-1994 - корҳои ҳафриётӣ, ки ба муайян намудани қабатҳои ёдгорӣ ва санагузории он равона шуда буданд;

2) Аз соли 2011 то имрӯз - омӯзиши комплексии ёдгорӣ, ки муайян намудани соҳтори димна, омӯзиши меъмории объектҳои боқимонда, обёрӣ, намуди машғулияти аҳолӣ (кишоварзӣ, ҷорводорӣ, ҳунармандӣ ва ф.) иҳтисос ёфтааст.

Дар натиҷаи омӯзиши маводи бозёфтшудаи Саразм олимони тоҷик ва хориҷӣ ба ҳулосаҳои зерин омаданд: дехшашҳои Саразм ба давраи энеолит тааллук дошта, қадимтарин манзилу маскани ниёғонамон ба хисоб меравад ва ҳамчунин аввалин ёдгории кишоварзорону ҷорводорон, ҳунарманду меъморон дар тӯли зиёда аз 5500 соли таърихи мардуми Ориёно мебошад.

Бо назардошти аҳаммияти бузурги таъриҳӣ ва ҳамчун шаҳодати беназири қуҳанбунёдиву тамаддунофарии халқи тоҷик будани ин ёдгорӣ бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21-уми сентябри соли 2000, №391 дар ҳудуди он Мамнӯъгоҳи таъриҳӣ-бостоншиносии Саразм таъсис дода шуд.

Соли 2010 дар Иҷтисадия 36-уми ЮНЕСКО дар шаҳри Рио-де Жанейрои Бразилия Саразм ба Феҳристи умуниҷаҳонии мероси фарҳангӣ моддии ЮНЕСКО ворид гардид.

Натиҷаи қашфиёт ва ҳафриёти бостоншиносони тоҷик ва хориҷӣ дар силсилаи мақолаҳои илмӣ ва китобу монографияҳо ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, фаронсавӣ ва англисӣ таҷассум ёфтаанд. Ин кори хеле муҳим дар роҳи муаррифии тамаддуни халқи тоҷик дар арсаи ҷаҳон мебошад.

Асосгузори сулҳо ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (26-уми декабря соли 2019) аз тасмими нави Конфронси генералии ЮНЕСКО оид ба баргузории ҷашиҳои 5500-солагии Саразми бостонӣ ва 700-солагии шоири барҷастаи тоҷик Камоли Ҳуҷандӣ мужда доданд [8].

Пайнавишт:

1. Брюнэ Ф., Франкфор А.-П., Рazzоков А., Мутан Б. Археологическое исследование Саразма в 2012 г. Таджикско-французской совместной экспедицией (МАФАК) // Археологические работы в Таджикистане. - Вып.38. - Душанбе, 2016. - С.15-39;
2. Брюнэ Ф., Франкфор А.-П., Мутан Б., Раззоков А., Безенваль Р. Археологическое исследование Саразма в 2014 г. совместной Таджикско-французской экспедицией (МАФАК) // Археологические работы в Таджикистане. Вып.40. - Душанбе, 2019. - С.65 (64-79).
3. Брюнэ Ф., Раззоков А., Мутан Б. Археологическое исследование Саразма в 2013 г. Таджикско-французской совместной экспедицией (МАФАК). // Археологические работы в Таджикистане. - Вып.39. - Душанбе, 2017. - С.20-40.
4. Древнейшие культуры Бактрии: Среда, развитие, связи // Тез. первого сов.-фр. симпоз. "Археология древнейшей Бактрии" (Душанбе, 27 окт.-3 нояб. 1982 г.) / Отв. ред. Р. М. Мунчаев и др. - Душанбе: Дониш, 1982. - 92 с.
5. Исаков А. Саразм. - Душанбе, 1991. - 244 с.
6. Исҳоқов А. Саразм - оғози тамаддуни ҳалқи тоҷик. Панҷакенти Суғд. - Ҳуҷанд, 2005. - 402 с.
7. Каримова Г.Р., Франкфор А.П. Саразм: этап исследования - 2008-2018 // Археологические работы в Таджикистане. Вып. 40. - Душанбе, 2019. - С.56-58
8. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 26.12.2019. – Душанбе, 2020.
9. Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана//ТД Всесоюзной конференции. Пенджикент, 26-31 августа 1977. - Душанбе, 1977. – 184 с.
10. Франкфор А.-П., Раззоков А., Мутан Б. Результаты археологических исследований протогородского поселения Саразм (Совместная таджикско-французская экспедиция) //Археологические работы в Таджикистане. - Вып.37. - Душанбе, 2014. - С.25-78
11. Isakov A.I., Khol R.Z., Lamberg Karlovsky and Maddin R. Metalurgical Analusis from Sarazm, Tajikistan SSR//Archal Ometry 29. 1-1987. – London, 1887
12. Francfort, H.-P. Fouilles de Shortughai, Recherches sur L'Asie Centrale Protohistorique Paris: Diffusion de Boccard, 1989
13. Francfort, H.-P. Nomades et sédentaires en Asie Centrale Sous la direction d' Henri-Paul Francfort Editions du CNRS, Paris, 1970;
14. Fussman, G.; Kellens, J.; Francfort, H.-P.; Tremblay, X.: Aryas, Aryens et Iraniens en Asie Centrale. (2005)Institut Civilisation Indienne ISBN 2-86803-072-6
15. Répertoires des petroglyphs d'Asie Centrale Sous Ia direction de Henri-Paul Francfort, Jakov A. Sher De Boccard, Paris, 1999;

Reference Literature:

1. Brune F., Frankfort A.-P., Razzokov A., Mutan B. Archaeological Research of Sarazm in 2012 by the Tajik-French Joint Expedition (MAFAK) // Archaeological Jobs in Tajikistan. - Issue. 38. - Dushanbe, 2016. - pp. 15 – 39.
2. Brunet F., Frankfort A.-P., Mutan B., Razzokov A., Bezenval R. Archaeological Research of Sarazm in 2014 by the Joint Tajik-French Expedition (MAFAK) // Archaeological Jobs in Tajikistan. Issue. 40. - Dushanbe, 2019. - pp. 65 (64 - 79).

3. Brunet F., Razzokov A., Mutan B. *Archaeological Research of Sarazm in 2013 by the Tajik-French Joint Expedition (MAFAK)*. // *Archaeological Jobs in Tajikistan*. - Iss. 39. - Dushanbe, 2017. - pp. 20 - 40.
4. *The Ancient Cultures of Bactria: Environment, Development, Communications. Thesis of the First Soviet-French Symposium "Archeology of the Ancientst Bactria"* (Dushanbe, Oct. 27-Nov 3, 1982)/ Editor-in-charge R.M. Munchaev et al. - Dushanbe: Knowledge, 1982. - 92 pp.
5. Isakov A. *Sarazm*. - Dushanbe, 1991. -244 pp.
6. Iskhakov A. *Sarazm – The Sources of Tajik Nation's Civilization* - Khujand, 2005. - 402 pp.
7. Karimova G.R., Frankfort A.-P. *Sarazm: Research phase - 2008-2018* // *Archaeological Jobs in Tajikistan. Issue 40*. - Dushanbe, 2019. - pp. 56 – 58.
8. *Tajikistan Republic President's Message to Majlisi Oli (Supreme Council) of Tajikistan. 12/26/2019*. - Dushanbe, 2020.
9. *Early Medieval Culture of Central Asia and Kazakhstan* // *Theses and Reports of the All-Union Conference. Panjakent, August 26 - 31, 1977*. - Dushanbe, 1977. - 184 pp.
10. Frankfort A.-P., Razzokov A., Mutan B. *Archaeological Researches Results of Protourbah Settlement of Sarazm (Joint Tajik-French Expedition)* // *Archaeological Jobs in Tajikistan. - Issue 37*. - Dushanbe, 2014. - pp. 25 – 78.
11. Isakov A.I., Khol R.Z., Lamberg Karlovsky and Maddin R. *Metallurgical Analysis from Sarazm, Tajik SSR//Archal Ometry 29. I-1987. – London, 1887*
12. Francfort, H.P. *Excavations of Shortughai Researches on Central Asia. Protohistoric Paris. Diffused by Boccard, 1989 (in French)*.
13. Francfort, H.P. *Nomads and Settled Inhabitants in Central Asia. Under the editorship of Henri-Paul Transform of CNRS. – Paris, 1970 (in French)*.
14. Fussman, G.; Kellens, J.; Francfort, H.-P.; Tremblay, X.: *Aryans, Aryans and Iranians in Central Asia. (2005) The Institute of Indian Civilization (ISBN) 2-86-803-072-6 (in French)*.
15. *Repertoire of Central Asia Petroglyhs. Under the editorship of Henri-Paul. Trancfort, Jakov A., Sher de Boccard. - Paris, 1999. (in French)*.

**УДК 930
ББК 63.3(543.0)**

**ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА
КРЕПОСТИ МАХРАМ И ЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ
КОКАНДСКОГО ХАНСТВА**

**МУДОФАИ ҚАХРАМОНОНАИ
ҚАЛЪАИ МАҲРАМ ВА
АҲАМИЯТИ ОН ДАР
ТАҶРИХИ ХОНИГАРИЙ
ҚЎҚАНД**

**HEROIC DEFENCE OF
MAHRAM FORTRESS AND
ITS IMPORTANCE IN THE
HISTORY OF KOKAND
KHANATE**

**Турсунов Бустон Раҳмонович, к. и. н., доцент
кафедры истории Отечества и археологии ГОУ
«ХГУ им. акад. Б. Гафурова» (Таджикистан,
Худжанд) E-MAIL: 7561172@mail.ru**

**Турсунов Бўстон Раҳмонович, и.и.т.,
дотсенти кафедраи таърихи Ватан ва
археологияи МДТ «ДДХ ба номи
акад. Б. Гафуров» (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Tursunov Buston Rakhmonovich, candidate of
historical sciences, Associate Professor of the
department of home history and archeology under the
SEI "KhSU named after acad. B. Gafurov"
(Tajikistan, Khujand)**

Ключевые слова: письменные источники, Махрамское сражение, 22 августа 1875 г., героическая оборона крепости, сведения Н. Коритова, пять тысяч погибших, медаль «За взятие крепости Махрам»

Изложен подробный анализ письменных источников, в которых освещается Махрамское сражение – одна из героических и трагических страниц истории таджикского народа, которое произошло 22 августа 1875 г. Показано, как таджики вместе с другими народами Кокандского ханства организовали героическую оборону крепости. Приведены сведения Н. Коритова о том, что основная часть защитников героически пала на поле боя, только в окрестностях крепости, в ней самой и на берегах Сырдарьи были убиты до пяти тысяч человек. Отмечено, что в честь штурмовщиков была выпущена медаль Российской империи «За взятие крепости Махрам», что также подтверждает историческое значение этого сражения. Однако до сих пор не увековечена память героически павших защитников крепости Махрам, городов Худжанда и Ура-Тюбе (ныне Истаравшан).

Калидвоҗаҳо: манбаъҳои ҳаттӣ, муҳорибаи Маҳрам, 22 августи соли 1875, мудофиаи қаҳрамононаи қалъа, маълумоти А. Коритов, панҷ ҳазор шаҳидон, медал «Барои фатҳи Маҳрам»

Таҳлили муфассали манбаъҳои ҳаттӣ пешниҳод шудааст, ки дар онҳо муҳорибаи Маҳрам – яке аз саҳифаҳои қаҳрамонӣ ва фоҷеавии таърихи ҳалқи тоҷик буда, 22 августи соли 1875 барпо шудааст. Таъқид гардидааст, ки Тоҷикон якҷоя бо дигар ҳалқҳои хонигарии Қўқанд мудофиаи қаҳрамононаи қалъаро ташкил намуданд. Маълумоти Н. Коритов дар он бора зикр шудааст, ки қисми асосии мудофеон дар майдони ҷонг қаҳрамонона ҳалок гаштанд. Мувоғиқи маълумоти ин муаллиф танҳо дар

гирду атрофи қалъа, худи он ва дар соҳили Сирдарё наздик панҷ ҳазор мудофеон шаҳид шуданд. Зикр шудааст, ки баҳшида ба госибон дар империяи Русия медали «Барои фатҳи қалъаи Махрам» бароварда шудааст. Ҳамчунин дар бораи аҳамияти таърихии муҳорибаи мазкур шаҳодат медиҳад. Мутассифона, то ҳоло хотираи мудофеони қалъаи Махрам, шаҳрҳои Хуҷанд ва Уротеппа (Истаравшани имрӯза), ки чонашонро дар роҳи ҳифзи Ватан қурбон кардан, абадӣ гардонида нашудааст.

Key words: written sources, Mahram battle of August 22, 1875, heroic defence of the fortress, N. Korytov's information, five thousand perished, medal "For the Seizure of Mahram Fortress"

The author of the article expounds a detailed analysis of written sources where Mahram battle is elucidated – the latter is one of the heroic and tragic pages of the history of the Tajik people which took place on August 22, 1875. It is shown how Tajik together with the representatives of other nations of Kokand khanate organized a heroic defence of the fortress. There are adduced N. Korytov's data running to the effect that the major part of the defenders perished heroically in the field of the battle, only in the vicinities of the fortress in it itself, on the Syr-Darya banks up to five thousand people were killed. It is underscored that in honour of the defenders there was issued the medal of the Russian empire "For the Seizure of Mahram Fortress"; the fact validating the historic importance of this battle. However, up to now the memory of the historically perished defenders of Mahram fortress has not been commemorated yet; the same refers to those ones who stood up for the cities of Khujand and Ura-Tyube (now Istaravshan).

В середине 1875 г. всю территорию центральной и восточной части Ферганской долины охватили народные волнения. Кокандские войска Худаяр-хана под командованием Абдурахмана-афтобачи и Иса-аулия, отправленные для подавления мятежа, перешли на сторону мятежников. Когда это стало известно, 22 июля 1875 г. Худаяр-хан оставил Коканд и бежал в Худжанд, на территорию, захваченную Российской империей. Тем временем Абдурахман-афтабачи вместе с мятежниками, подняв в местности Саритал на белом войлоке Насриддин-бека, старшего сына Худаяр-хана, объявил его ханом. По инициативе того же Абдурахмана-афтабачи, недавно вернувшегося из паломничества – большого хаджа, кипчаки, киргизы, таджики и тюрки, собравшись в Коканде в местности, называемой Муй муборак, объявили против России «газават» - «священную войну». Они отправили прокламации на сопредельные с Кокандом территории, которые входили в состав Туркестанского генерал-губернаторства. В них, поимённо перечисляя авторитетных феодалов и вождей племён, они просили присоединиться к общему делу - «газавату» – «священной войне» против Российской империи. Как видим, Абдурахман-афтабачи был основным организатором этой компании, на политической сцене тех дней он появился как спаситель кокандцев от ига неверующих. Без сомнения, его главной целью было окончательное уничтожение кровного врага, убийцы его отца Худаяр-хана. Эти последние намерения, как нам кажется, были главным мотивом, для его осуществления он был готов поставить на карту все, даже независимость государства, что и сделал. Хорошо зная, на что способны кокандцы, он толкал их на явную гибель под предлогом «священной войны». Это привело к гибели сотен и тысяч безвинных людей и ускорило окончательную гибель самого полунезависимого государства.

Военные действия восставших кокандцев под лозунгом «газавата» - «священной войны» начались 6 августа 1875 г. Абдурахман-офтобачи как инициатор и руководитель «газавата» отправил одну группу кокандских войск в Худжанд, другую группу - в Гаровчи – Кураму, эти территории входили в Туркестанское генерал-губернаторство: так они проникли на территории, захваченные царскими войсками. В результате кокандцы дали повод для проникновения русских войск на территорию Коканда. Сам Абдурахман-афтобачи прибыл в крепость Махрам.

Целью Российской империи было покорение Средней Азии, генералы - политики добились изоляции среднеазиатских государств и превратили их в своих вассалов. Когда в полуавтономном Кокандском ханстве усилилось антироссийское движение, Худаяр-хан, оставив престол и захватив казну, бежал в Худжанд, хотя в течение последних десяти лет он готовился к обороне против России, за сохранение оставшейся десятой части территории своего государства. Российская империя хорошо знала об этом: «... Приготовления к войне делались в ханстве и во время Хивинской экспедиции, и во все времена ханствования Худаяра» [9, с.746]. Но, как и в прежние периоды правления Худаяр-хана, его интересы не совпадали с интересами сил, которые были движущими в обществе в тот момент - это кочевые и полукочевые кипчакские и киргизские племена, которых поддерживала и часть духовенства, объявив религиозную войну «газават» против иноверцев.

В российских источниках мы читаем, с каким удивлением и ненавистью наблюдали за происходящими в ханстве событиями их авторы, не скрывая при этом своих имперских намерений. Вот что пишется в одной из публикаций тех дней: «...Каким образом могло случиться, что после побед наших в Средней Азии, после страха, нагнанного взятием Ташкента, после Ирджара, самаркандского погрома, хивинской экспедиции, маленькое ничтожное ханство Кокан, «наш вассал», как называли его наши местные политики, проявило такую прородерзость, что не только прогнало своего хана, не спросив нас, но и выслало в наши пределы свои мятежные шайки в таких размерах, что объяснить их вторжение простым стремлением к грабежу уже не приходится...» [9, с.748]. Восставшие против Худаяр-хана, овладев властью и подняв на престол его сына Насридин-хана, на этом не остановились: они перешли на территории, когда-то входившие в состав ханства, и хотели заново овладеть ими. Дальновидный военный и политик Российской империи в лице генерал-губернатора К.П. фон Кауфмана искусно использовал и эту ситуацию в пользу России.

Таким образом, ранним утром 20 августа 1875 года русские военные подразделения численностью 16 рот пехоты, 1-й роты сапёров, 36 орудий, 8 ракетных станков и 900 единиц **казахской кавалерии**, вышли из Худжанда в направлении Коканда. Командовал войсками генерал-губернатор Туркестана К.П. фон Кауфман, начальником штаба был генерал-майор В.Н. Троцкий. Начальником артиллерии был генерал-майор Жаринов, определёнными группами войск командовал генерал-лейтенант Головачев. Конной кавалерией командовал полковник Скobelев, его помощником был назначен адъютант командующего Туркестанским округом подполковник Адеркас. В походе активно участвовал и подполковник А.П. Хорошхин, руководя конным отрядом охраны. После перехода через селения Исписар, Костакоз, в 4-х вёрстах от Костакоза, в пограничном урочище Обхурак на берегу Сырдарьи, войска остановились на ночлег.

С рассветом 21 августа войска продолжили движение в направлении Коканда. Первым населённым пунктом на пути русских солдат в левобережной части Сырдарьи было селение с небольшими крепостными стенами – Каракчикум. Но в нем, кроме мирного населения, никого не было.

Хотя Абдурахман-афтобачи, сын Мусульманкула, организатор сопротивления кокандцев, провозгласил священную войну, но не смог устоять под Махрамом [4, с.310]. В другом источнике тоже отмечается, что «... офтобочи мажнун (офтобачи-звание Абдурахмана, организатора обороны крепости Махрам и защиты Кокандского ханства, маджнун – человек, потерявший самообладание, психически неуравновешенный. – Т.Б.), не воюя (в Махраме – Т.Б.), со своим обществом бежал в горы» [8, с. 98]. Как отмечается в русскоязычных источниках, Абдурахман-афтобачи со своей конницей все-таки вступил в бой с русской кавалерией, хотя это столкновение не дало кокандцам никаких положительных результатов, не облегчило дело защитников крепости. Первое столкновение казахской кавалерии с кокандской конницей Абдурахмана-афтобачи началось в 8 часов утра 21 августа в степной зоне близ селения Каракчикум, бой кавалеристов продолжался до часа дня – более 4-х часов. После этого конница кокандцев покинула поле боя и скрылась в южных предгорьях Карагату. Русские войска направились на 1,5 км севернее от с. Каракчикум к берегам реки Сырдарьи, где готовились к ночлегу. Вечером в пять часов того же дня конница кокандцев заново появилась близ Каракчикума, но, не вступив в бой с отправленной против нее русской кавалерией, снова скрылась в предгорной части горы Карагату [1].

На рассвете 22 августа русские продвигались дальше, к основному форпосту Коканда - Махрамской крепости. От селения Каракчикум на восток вели две дороги: одна – в крепость, другая – в одноименное с крепостью селение Махрам, которое было расположено южнее крепости. Всю дорогу от Каракчикума до Махрама около 15 000 конников Абдурахмана-афтобачи на определенном расстоянии сопровождали русские войска, не приближаясь к ним [1]. Защитники крепости, организовав укрепление между крепостью и садами села, прикрыли открытую площадь. Их передние позиции были затоплены, артиллерия не могла продвигаться. По приказу К.П. Кауфмана войска продвинулись ещё южнее от укреплённых позиций кокандцев, пехота обходила их с фланга, а конница - с тыла. Кокандцы с фланга открыли огонь против наступающих, перебросив десять орудий, остальные 16 орудий не смогли использовать в связи с перегруппировкой. По приказу К.П. Кауфмана генерал - лейтенант Н.Н. Головачев с двумя стрелковыми батальонами и артиллерией атаковал укрепления с фланга с помощью конницы. Защитники укреплений, не растерявшихся, героически боролись до конца, но силы были неравны, большинство защитников были перестреляны или заколоты на укрепленных позициях [1].

Крепость был оборудована 16 орудиями, укрепленная позиция в южной части крепости - 26 орудиями с 7 - 8 тысячами защитников. Русские, обойдя укреплённые позиции с фланга и заодно уничтожив их, открыли себе путь и, открыв ворота после усиленного артобстрела, проникли в крепость [12, с. 5]. Защитники продолжали упорное сопротивление внутри крепости. Но силы были неравны, кокандцы после упорного сопротивления были вынуждены оставить позиции и отступили на берег р. Сырдарьи в надежде спастись от врага бегством, но из-за поражающих выстрелов берег Сырдарьи был

завален трупами [1; 6, с.185-192]. В надежде на спасение отступавшие бросились в реку, часть их попала под пули врага, большинство утонуло в Сырдарье.

Битва на этом не завершилась: русская конница, называемая кавалерией, под командованием полковника М.Д. Скобелева начала преследовать отступающих от Махрама в направлении Канибадама-Коканда. Русская конница не дошла до Канибадама, но преследование продолжалось до селения Кароянток [1]. Но в этом районе имеются два селения с таким названием: Дашт-кароянток и Шахид-кароянток. Неизвестно, до какого Кароянтона дошла кавалерия Скобелева, но можно предположить, что до Дашт-кароянтона, который встречается первым по дороге Худжанд – Канибадам, тогда называвшейся «Хон ўули», т.е. «Ханская дорога», и расположена в 15-20 км северо-восточнее от Канибадама. Преследуя отступающих, казаки беспощадно рубили пеших сарбазов и ополченцев, собранных из населения городов и селений для защиты от врага. В боях при захвате крепости Махрам в составе русской кавалерии участвовали бывшие правители Шахрисабза и Китаба Джурабек и Бабабек [3, с. 44], а также кшутский бек Сайдкул-бек, они не только участвовали в бою, но и «героически отличились» [1], участвуя в преследовании пеших отступающих и предательски отрубив головы соотечественникам. Были захвачены три орудия (одно из которых было потоплено в реке), но в это время с юга против казаков Д.М. Скобелева выступила конница кокандцев со стороны горы Карагатай. Именно она спасла остальных кокандцев, отступавших от врага. Тогда Д.М. Скобелев, боясь попасть в ловушку кавалерии Абдурахмана-афтобачи, прекратил преследование пеших отступающих и вернулся в крепость [1].

В литературе отмечается, что потери кокандцев были до тысячи убитыми, но точная численность погибших защитников Родины при Махрамской крепости, к сожалению, неизвестна [6, с. 537]. Более правдивыми являются сведения М. Арнольди, который пишет: в укреплении и в крепости найдены более ста человек, под шашками казаков на поле за крепостью Махрам погибли около 1000 человек, конвойной сотней К.П. Кауфмана порублено до 100 человек. Данные о потерях всадников Абдурахмана – офтобачи неизвестны [1]. Только из-за засады русских, оставленной в саду в окрестностях Каракчиума, 21 августа было убито более 20 кокандских кавалеристов. Многие защитники крепости утонули в Сырдарье, численность их была абсолютно неизвестна [1]. Приведённые неточные данные показывают, что в те трагические дни в Махрамском сражении были убиты более 1300 человек. В некоторых источниках число убитых показано в количестве более полутора тысяч [10]. Но сколько отступавших кокандцев было порублено конной кавалерией Д.М. Скобелева, тоже неизвестно. Н. Корытов, говоря о численности погибших защитников крепости Махрам, пишет: «... Потери кокандцев были тяжки; до пяти тысяч их осталось на месте сражения» [7, с. 25].

Потери русских по сравнению с защитниками крепости Махрам были неощутимы: был убит подполковник А.П. Хорошхин, руководивший одним из отрядов кавалерии, и 5 человек нижних чинов, были ранены 9 человек, среди раненых был и полковник Д.М. Скобелев [2]. Кроме 39 орудий, в Махраме было захвачено 1500 ружей, много фальконетов, сабель, более 50 бунчуков, знамён, склад с порохом, снаряды, 1,910 пудов муки, 837 пудов крупы, 320 пудов джугары, 224 лошади [1].

После Махрамского сражения комендантом крепости был назначен капитан Радзиовский и оставлены две роты 7-го линейного батальона и 20 казаков [1], дальше русские войска продвигались в направлении столицы ханства.

Махрамская крепость был главным и последним оплотом Кокандского ханства, после него до столицы государства – Коканда не было другого крупного оборонительного укрепления или крепости. Больше нигде, даже в самом Коканде, российским солдатам не было оказано такого упорного сопротивления.

Зашита Махрамской крепости является яркой страницей в Новой истории таджикского народа: в её защите вместе с кокандцами участвовало все население окрестных селений – таджики, узбеки и киргизы. Не случайно позднее в России была выпущена медаль «За взятие крепости Махрам»: она была выпущена в честь русских солдат, овладевших крепостью, но при этом была доказательством героической защиты Родины простым народом от регулярной российской армии.

Основными причинами поражения защитников Махрама были: отсутствие единого руководства, неорганизованная, стихийная защита и неорганизованное ведение боя, а главное, - неоснащённость защитников крепости передовой для того времени военной техникой и отсутствие у Насриддин-хана регулярной армии. Об этом было хорошо известно русским генералам: «У Наср-Эддин-хана не было даже войска, так как бывшая при его отце вооруженная сила была вся распущена по домам...» [11, с. 32]. Хотя в официальных источниках отмечаются трофеи: орудия, ружья, но это самодельное оружие было игрушечным по сравнению с русским оружием. Поэтому русский солдат был уверен, что снаряды кокандских пушек до него не долетят и пули кокандских стрелков – мерганов в него точно не попадут. Офицеры и генералы – М.Г. Черняев, Д.И. Романовский и Д.М. Скобелев – хорошо знали превосходство русского оружия, поэтому всегда опережали намерения своего начальства, захватывая в Средней Азии территорию за территорией.

Что касается героизма, проявленного народом, то, к сожалению, в государствах Центральной Азии до сих пор нет ни одного памятника в честь защитников Родины. В истории таджикского народа героическая оборона Худжанда (под руководством Ходжи Амина), Ура-Тюбе и крепости Махрам поучительна и заслуживает уважения и похвалы. Увековечить память борцов за свободу и независимость - священный долг каждого гражданина независимого Таджикистана.

Список использованной литературы:

1. Арнольди М. Военные действия против кокандцев в 1875 – 1876 гг. (по официальным донесениям). – СПб., 1876. Режим доступа:
<http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1860-1880/Kokandwar/text1.htm> (Дата обращения: 27.02.2018).
2. Барышников К. Из Махрама Кокандского уезда // Туркестанская Ведомости. 1890. № 36.
3. Вохидов Ш. Кўкон хонлиги тарихи (хонлик тарихи манбаларда). - История Кокандского ханства (история ханства в источниках). - Тошкент, 2012. – 1771 с.
4. Исҳокхон Жунайдуллахожса угли Ибрат. Фаргонা тарихи / Наширга тайёрловчилар – т.ф.д., профессор X. Бобобеков и М. Хасаний.- История Ферганы. - Тошкент: Камалак, 1991. – С.266-335.
5. История таджикского народа. Том IV. Позднее средневековье и Новое время. (XVI в. – 1917 г.) / Под общей редакцией академика Р.М. Масова. – Душанбе, 2010. – 1123 с.
6. История 4-го Туркестанского линейного батальона за период 1771 по 1882 год /Составлено поручиком В.Н. Зайцевым. – Ташкент, 1882. – 210с. + прил.

7. Корытов Н. Самозванец Пулат-хан (Историческая заметка) // Ежегодник Ферганской области. Том I. - Новый Маргилан: Типография Ферганского областного правления, 1902. – С.19-40.
8. Мирзоолим Мушириф. *Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин (Кукон хонлиги тарихи).* – История Кокандского ханства. – Тошкент: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашириёти, 1995. – 128 с.
9. Петровский Н. Очерки Коканского ханства // Вестник Европы. 1876. – С. 733-734.
10. Полонский И. Хива и Коканд. Вооружённые силы туркестанских ханств./ Режим доступа: <https://topwar.ru/88557-hiva-i-kokand-vooruzhennye-sily-turkestanskikh-hanstv.html>. (Дата обращения: 6.03.2018).
11. Серебрянников А. К истории Коканского ханства // Военный сборник. 1897. № 9. – С.5-32.
12. Ярматов К. Возвращение. – Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1986. – 223 с.

Reference Literature:

1. Arnoldi M. *Military Actions versus Kokandians in 1875 – 1876 (according to official reports).* – SPb, 1876. <http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1860-1880/Kokandwar/text1.htm> (Date of request: 27.02.2018)
2. Baryshnikov K. *From Mahram of Kokand Uyezd // Turkestan Tidings.* 1890, #36.
3. Vohidov Sh. *The History of Kokand Khanate (the khanate history in originals).* – Tashkent, 2012. – 1771 pp. (in Uzbek)
4. Zhunaydullahkhoja, Ishokkhon, Ibrat`d Son. *The History of Ferghana. Preparation by Dr. of History, Professor Kh. Bobobekov and M. Hasaniy.* – Tashkent: Kamalak, 1991. – pp. 266 – 335. (in Uzbek)
5. *The History of the Tajik Nation. V.IV. Late Middle Ages and the New Time (XVIc. – 1917).* Under the general editorship of academician R.M. Masov. – Dushanbe, 2010. – 1123 pp.
6. *The History of the 4-th Turkestan Linear Battalion for the Period of 1771 – 1882 // Composed by lieutenant V.N. Zaitsev.* – Tashkent, 1882. – 210 pp.
7. Korytov N. *Self-Invited Pulat-Khan (Historic Note) // Ferghana Oblast Annual. V.I.* – New Marghelan: Printing-House of Ferghana Oblast Governance Office. 1902. – pp. 19 – 40.
8. Mushrif, Mirzoolim. – *The History of Kokand Khanate.* – Tashkent: Publishing-house for literature and art named after Gafur Ghulom. 1995. – 128 pp. (in Uzbek)
9. Petrovsky N. *Essays on Kokand Khanate // Bulletin of Europe,* 1876. – pp. 733 – 734.
10. Polonsky I. *Khiva and Kokand. Armed Forces of Turkistan Khanate.* <https://topwar.ru/88557-hiva-i-kokand-vooruzhennye-sily-turkestanskikh-hanstv.html>. (Date of request: 6.03.2018).
11. Serebryannikov A. *To the History of Kokand Khanate // Military Collection.* 1897, #9. – pp. 5 – 32.
12. Yarmatov K. *Returning.* – Tashkent: Publishing-house for literature and art named after Gafur Ghulom. 1986. – 233 pp.

**УДК 9 (с 53)
ББК 63.3(2м)**

**МУХАММАД САЙФИДДИНОВИЧ
ОСИМИ НА ПОСТУ МИНИСТРА ПРО-
СВЕЩЕНИЯ (ОБРАЗОВАНИЯ) ТА-
ДЖИСКОЙ ССР :1962-1965 гг.**

**МУҲАММАД САЙФИДДИНОВИЧ
ОСИМӢ ДАР ВАЗИФАИ ВАЗИРИ
МАОРИФИ ҶШС ТОҶИКИСТОН:
СОЛҲОИ 1962-1965**

**MUHAMMAD SAIFIDDINOVICH OSIMI
AT THE POST OF A MINISTER OF EDU-
CATION OF THE TAJIK SSR: 1962-1965**

**Пулатова Мунзифа Абдусатторовна,
соискатель кафедры истории
таджикского народа ТГУПБП (Худжанд,
Таджикистан)**

**Пулотова Мунзифа Абдусатторовна,
унвончӯи кафедраи таърихи халқи тоҷики
ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Pulatova Munzifa Abdusattorovna, applicant
of the department of the history of the Tajik
nation under the TSULBP (Tajikistan,
Khujand) E-MAIL: munzifap@bk.ru**

Ключевые слова: Мухаммад Осими, министр образования ТаджССР, восьмилетнее обучение, группы продлённого дня, интернаты, сельские школы, охват обучением девочек

Рассматривается деятельность известного ученого, академика Мухаммада Сайфиддиновича Осими в качестве министра просвещения Таджикской ССР, которым он был назначен в 1962 году. Отмечено, что в тот период повышение общеобразовательного уровня народа являлось объективной потребностью общества. В 60-е-70-е годы в стране вводилось обязательное восьмилетнее, а затем – и всеобщее среднее образование. Подробно раскрывается деятельность М.С. Осими по строительству городских и сельских школ, интернатов для одаренных детей, организации школ и групп продлённого дня, открытию институтов повышения квалификации учителей, организации обмена опытом с учителями лучших школ страны. Показана его работа по организации подготовки и переподготовки педагогов, по расширению контингента учителей и учащихся, охвату обучением девочек местной национальности.

Калидвоҷаҳо: Муҳаммад Осими, вазири маорифи ҶШС Тоҷикистон, таълими ҳаштсола, гурӯҳи машгулияташ бардавом, интернат, мактабҳои деҳот, бо таҳсил фаро гирифтани дуҳтарон

Фаъолияти олими маъруф академик Муҳаммад Сайфиддинович Осими ҳамчун вазири маорифи ҶШС Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ӯ соли 1962 ба ин вазифа таъин гардида буд. Зикр шудааст, ки дар ин давра баланд бардоштани сатҳи таҳсилоти умумии халқи мо таалоботи айни чомеа ба шумор мерафт. Солҳои 60-70-уми асри XX дар мамлакат маълумоти ҳатмии ҳаштсола, сипас таҳсилоти умумии миёна ҷорӣ карда шуд. Дар бораи фаъолияти М. Осими оид ба соҳтмони мактабҳои шаҳриро деҳот, интернатҳо барои бачагони боистеъод, ташикли мактаб ва гурӯҳҳои рӯзаш бардавом, кушодани институтҳои такмили ихтисоси муаллимон, ташикли

Пұлотова М.М. Мұхаммад Сайфиддинович Осими на посту министра просвещения (образования) Таджикской ССР:1962-1965 гг.

мубодилаи таҷриба бо омӯзгорони беҳтарин мактабҳои мамлакат муфассал сухан рафтааст. Фаъолияти олим оид ба ташкили бозомӯзии омӯзгорон, тавсеи контингенти омӯзгорон ва хонандагон, ба таҳсил фаро гирифтани духтарони маҳаллӣ тавсиф шудааст.

Key words: Muhammad Osimi, minister of education of the Tajik Soviet Socialist Republic, eight-years education, day care groups, boarding schools, rural schools, girls' enrollment into studies

The article dwells on the activity of the famous scientist, academician Muhammad Sayfiddinovich Osimi when a Minister of Education of the Tajik SSR, who was appointed in this position in 1962. It is underscored that at that time elevation of general educational level of the people was an objective need of society. The country introduced compulsory eight-year, and then universal secondary education in the 60-70-ies. In her article the author discloses M.S. Osimi's activity for the construction of both urban and rural schools, boarding schools for gifted children, organization of schools and extended-day groups, opening of the institutes for a development of teacher's qualifications, and organization of exchange of experience with teachers from the best schools the country. The author of the article shows his work on organizing training and retraining of teachers, on expanding the contingent of teachers and students, on encompassing the girls of local nationality with education.

В Советский период к процветанию республики привели созидательный труд и творческая деятельность, патриотизм и любовь к Родине ряда выдающихся личностей Таджикистана.

Одной из выдающихся личностей республики в Советскую эпоху и в первые годы истории постсоветского Таджикистана являлся академик Мухаммад Сайфиддинович Осими - знаменитый учёный, организатор науки и образования, общественный и государственный деятель, который посвятил всю жизнь служению Отечеству. Отличительными чертами личности академика М.С. Осими являлись патриотизм, добродорядочность, честь, справедливость, долг перед Отечеством и преданность избранной профессии.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Раҳмон в речи по случаю 20-летия Дня государственной независимости Республики Таджикистан отметил: «...статус и положение каждой нации определяются по степени её вклада в развитие мировой цивилизации и человеческой духовности, в науку, литературу, искусство и обогащение сокровищницы высших человеческих ценностей. С этой точки зрения роль и труд таджиков в развитии мировой науки, культуры, по всеобщему признанию, очень велики... Мы должны этим гордиться и всегда прилагать усилия, с тем чтобы стать достойными последователями и наследниками великих представителей своего народа, а также всегда хранить пылающим светильник науки, культуры и просвещения» [1, с.1].

Академик Мухаммад Сайфиддинович Осими оставил заметный след в отечественной науке и в системе образования. Он отличался преданностью избранной профессии, профессионализмом, чувством чести, долга, справедливости и внес неоценимый вклад в развитие республики.

В 50-е – 80-е гг. прошлого столетия – в яркий период развития республики - М.С. Осими был руководителем ряда образовательных и научных учреждений: первым

ректором Таджикского политехнического института, министром образования республики и президентом Академии наук Таджикистана.

Начиная с 1962 года М. Осими стал министром просвещения Таджикской ССР. В конце 50-х - начале 60-х гг. повышение общеобразовательного уровня народа являлось объективной потребностью общества. В 60-е-70-е годы в стране вводилось обязательное восьмилетнее, а затем – и всеобщее среднее образование.

Восьмилетняя школа способствовала поднятию образовательных знаний подростков, благодаря чему они становились более подготовленными к жизненной и творческой деятельности.

В 1958 г. Верховный Совет СССР принял «Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», в соответствии с которым в стране с 1 октября 1962 года было введено обязательное восьмилетнее образование для детей от 7 до 15-16 лет.

В свете этой тенденции обучение, не связанное с производительным трудом, и производительный труд, оторванный от обучения, не отвечали требованиям производства, общественным потребностям и интересам самой личности. Весь строй социально-экономических отношений в СССР требовал, чтобы подрастающее поколение было хорошо подготовлено к общественно полезному труду. Новая школа должна была гармонически сочетать умственный и физический труд учащихся, их теоретическую и практическую производственную подготовку. От реализации марксистско-ленинского принципа соединения обучения с производственным трудом зависело не только укрепление связи школы с жизнью, но и успешное решение задач коммунистического строительства. Отныне главной задачей школы являлась подготовка юношей и девушек к жизни.

Решение этой задачи потребовало дальнейшего совершенствования всей системы народного образования. Принятый в 1958 г. общесоюзный закон о реформе системы народного образования вплотную подвел к соединению труда на материальном производстве с широким политехническим, естественнонаучным и гуманитарным образованием. В соответствии с этим законом Верховный Совет Таджикской ССР 28 марта 1959 г. принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Таджикской ССР».

Школы республики стали строить свою работу таким образом, чтобы овладение учащимися накопленными человечеством знаниями о природе и обществе сочеталось с обучением практическим навыкам, с использованием полученных знаний в непосредственном активном участии в коммунистическом строительстве.

В начале 60-х гг. была осуществлена реорганизация семилетних школ в восьмилетние. В Таджикистане особое внимание было обращено на планирование школьного контингента в соответствии с перспективами развития экономики каждого района. Как и при осуществлении семилетнего всеобуча, особое внимание уделялось такому размещению восьмилетних школ, которое обеспечивало бы охват обучением всех детей школьного возраста, доступность создаваемых школ для всех учащихся с точки зрения их местонахождения.

Параллельно с реорганизацией семилетних школ в восьмилетние шла реорганизация средних десятилетних школ в одиннадцатилетние общеобразовательные трудовые политехнические школы с производственным обучением.

На 1 сентября 1959 г. в республике имелась 61 средняя школа с производственным обучением, а в 1962/63 уч. г. функционировали 279 школ с производственным обучением, в том числе 94 – в городах и 185 – в сельской местности [2, с. 17].

Мухаммад Осими, приступая к работе в качестве министра образования республики, прежде всего разработал для себя четкий план действий. Безусловно, преподавательская деятельность была ему знакома, но ему хотелось увидеть работу школ во всех регионах республики, проанализировать уровень преподавания, оснащенность школ учебниками, наглядными пособиями и т.п. Он посетил многие сельские школы республики, колесил на машине по горным кишлакам, выявлял проблемы сельских школ и искал пути их реформирования.

Он предлагал ввести обязательную аттестацию учителей один раз в два-три года. Такая мера побуждала учителей к совершенствованию знаний.

10 августа 1964 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об изменении срока обучения в средних общеобразовательных трудовых политехнических школах с производственным обучением». С 1 сентября 1964 г. одиннадцатилетние школы с производственным обучением стали преобразовываться в десятилетние.

Наряду с общеобразовательными (дневными) школами, широкое распространение получают вечерние (сменные, сезонные) общеобразовательные школы, призванные дать восьмилетнее и среднее образование молодежи, занятой в народном хозяйстве. В 1962/63 уч. г. на восьмилетнее обязательное обучение перешли все вечерние школы республики.

Мухаммад Осими придавал исключительно серьёзное значение введению в республике всеобщего восьмилетнего образования, а также расширению сети школ-интернатов и широкому внедрению школ и групп продленного дня. Школы-интернаты были особенно необходимы в отдаленных горных районах, где не было условий для продолжения курса обучения после окончания начальной школы. Поэтому при планировании строительства школ-интернатов был взят курс на их равномерное размещение по территории республики. На изучаемом этапе развития экономики и культуры Таджикистана появилась возможность для постановки и решения такой задачи. В 1962 г. в Таджикистане имелись 33 школы-интернаты (в т. ч. 2 восьмилетние и 31 одиннадцатилетние). В 1964/65 уч. г. из 33 школ-интернатов 19 находилось в городах и 14 – в сельской местности (в том числе 26 восьмилетних и 7 средних).

Широкий путь для развития среднего образования в Таджикистане создавался благодаря укреплению материально-технической базы народного образования в годы послевоенных пятилеток. В сельских школах осуществлялись преобразовательные мероприятия. Постепенно количество средних школ увеличивалось. В начале 1965 – 1966 учебного года в республике функционировали 2 518 школ, из них 492, т.е. пятая часть, являлись средними. Из 42,2 тысячи учащихся 9 – 11 классов в 1964 – 1965 учебном году 26,6 тысячи составляли учащиеся сельских школ [3, с. 200].

Переход от семилетнего к всеобщему восьмилетнему обучению был осуществлен в 1962 – 1963 учебном году. Если в 1958 – 1959 учебном году в школах республики обучались 343,8 тысячи детей, то в 1965 – 1966 учебном году их количество составляло 583,3 тысячи детей.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 10 августа 1964 г. «Об изменении срока обучения в средних общеобразовательных трудовых политехнических школах с производственным обучением» [4, с. 358-375], все

одиннадцатилетние школы с производственным обучением были реорганизованы в десятилетние.

Значительное развитие получили школы и группы продленного дня, созданные в республике в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 февраля 1960 г. В 1965/66 уч. г. школ продленного дня и школ с группами продленного дня в Таджикистане насчитывалось 291 (против 46 в 1960/61 уч. г.), в том числе в городах — 155, в сельской местности — 136 [5, с. 19].

К началу 1962/63 уч. г. в республике был завершен переход к обязательному восьмилетнему обучению. В резолюции XV съезда Коммунистической партии Таджикистана (декабрь 1963 г.) подчеркивалось: «За отчетный период осуществлен переход от семилетнего ко всеобщему восьмилетнему обучению, разработаны и осуществлены мероприятия по укреплению и расширению учебно-материальной базы, развитию сети начальных, восьмилетних и средних школ, школ-интернатов, школ и групп продленного дня».

О значительном увеличении в Таджикистане в этот период контингента учащихся во всех видах школ свидетельствуют следующие данные:

	1959/60 уч. г.	1963/64 уч. г.	1965/66 уч. г.
Всего обучающихся,	483,2	607,0	721,0
в т. ч. в общеобразовательных школах всех видов	392,7	492,5	533,3
Из них: в начальных, неполных средних и средних школах	370,3	471,3	552,3

Благодаря усилиям Мухаммада Осими заметные изменения произошли в охвате обучением девочек местной национальности. Если в 1960/61 уч. г. в I—XI классах общеобразовательных (дневных) школ Таджикистана их обучалось 166,3 тыс., то в 1963/64 уч. г. — 219,4 тыс., что составляло в отношении к общему числу учащихся соответственно 45,2% и 46,6% [6, с. 295].

Были разработаны новые учебные планы и программы. Они были построены исходя из ведущего принципа советской школы — тесной связи обучения с жизнью, трудом, практикой коммунистического строительства.

Переход на новые учебные планы по всей стране был завершен в 1962/1963 учебном году. В новых учебных планах были поставлены цели: добиться гармоничного сочетания преподавания предметов гуманитарного, естественного, естественнонаучного, трудового и производственно-политического цикла. На гуманитарные предметы было отведено 35,9% всего учебного времени, на естественно-математические — 32,72, на трудовое обучение, общетехнические и специальные предметы, а также на общественно полезный производительный труд — 20,9%. На рисование, пение, физкультуру — 10,5%. Такое распределение учебного времени способствовало всестороннему развитию учащихся, их серьёзной подготовке к жизни, к труду.

Учебные планы и программы таджикской восьмилетней и средней школы, обеспечивавшие учащимся такой же уровень общеобразовательных и политехнических знаний по основам наук, что и в русской школе этого типа, в то же время учитывали национальные особенности республики. Они предусматривали изучение географии и

истории Таджикистана (в общих курсах этого предмета), улучшение преподавания родного языка и литературы [7, с. 323].

Особое значение Мухаммад Осими придавал обеспечению школ педагогическими кадрами. Число учителей в общеобразовательных школах республики (всех видов) в 1964/65 уч. г. составляло 48 583 против 21 407 человек в 1959/60 уч. г. Рост численности педагогических кадров происходил за счет подготовки молодых специалистов с высшим и средним специальным педагогическим образованием. Так, если число выпускников педагогических вузов республики в 1959/60 уч. г. составляло 1 753 человека, то в 1964/65 уч. г. – 2 214 человека, причем число учителей с высшим образованием увеличилось с 5 614 в 1959/60 уч. г. до 10 307 человек в 1964/65 уч. г., то есть достигло почти 36,6% от общего числа учителей (против 26,2% в 1959/60 уч. г.).

Мухаммад Осими придавал особое значение повышению квалификации учителей республики. Решению задачи по совершенствованию знаний и профессионального мастерства учителя служила сложившаяся в республике система повышения квалификации учителей. Основным методическим центром, организовавшим и направлявшим в те годы повышение квалификации учителей в Таджикистане, стал Республиканский институт усовершенствования учителей. Кроме того, в Таджикистане работали три межрайонных института усовершенствования учителей: в Ленинабаде, Курган-Тюбе и Кулябе, а также областной институт усовершенствования учителей в Горно-Бадахшанской автономной области.

Республиканский и межрайонный институты усовершенствования учителей, методические кабинеты районных и городских отделов народного образования использовали самые различные формы повышения квалификации. Наиболее распространенной формой повышения квалификации были курсы и семинары. Так, в 1962/63 уч. г. на курсах и семинарах в республике прошли подготовку 4 064, а в 1963/64 уч. г. — 3 600 учителей. Это было на 460 человек больше намеченного планом. В 1964/65 уч. г. в институтах усовершенствования учителей обучались 4 013 слушателей, это было на 498 человек больше запланированного.

Важную роль в повышении квалификации учителей сыграла организация их самостоятельной работы. В помощь учителям разрабатывались и рассыпались различные пособия по самообразованию, составлялись списки книг, статей из периодических изданий, выпускались методические письма и т. д.

Более благоприятные условия для самостоятельной работы педагогов создало предоставление учителям одного свободного дня в неделю. Эта мера позволила институтам усовершенствования учителей улучшить работу постоянно действующих годичных семинаров и курсов. Большую пользу принесли командировки учителей в лучшие школы страны для изучения передового педагогического опыта. Так, только за два года (1964—65 гг.) в таких командировках побывали 176 человек.

Мухаммад Осими уделял особое внимание укреплению материально-технической базы школ. Развитие и совершенствование школьного дела потребовали расширения ассигнований на народное образование. Этот рост был весьма значителен. Например, если в 1959 г. на начальные, семилетние, восьмилетние и средние школы было израсходовано 31,8 млн рублей, то в 1963 — 47,2 млн рублей, т. е. на 48% больше. Помимо этого, значительное количество школьных зданий было построено на средства колхозов (инициативное строительство). С 1961 по 1965 год включительно, когда Мухаммад Осими

работал министром просвещения, в республике были построены и введены в действие 501 начальная, неполная средняя и средняя школа; в том числе 152 школы - на средства государства, с охватом 73 800 учеников; 349 школ - на средства колхозов, с охватом 54,9 тыс. учеников. Мухаммад Осими являлся инициатором создания специнтерната для одаренных учеников средних общеобразовательных школ в пригороде Лучоб города Душанбе. В этом специнтернате были охвачены учебой подростки из различных районов и городов республики [8, с. 3, 21].

Таким образом, учитывая организаторские способности Мухаммада Осими, руководство республики выдвинуло его на должность министра просвещения республики и на партийную работу в ЦК Компартии Таджикистана. В качестве министра образования он принимал меры по укреплению кадрового потенциала, повышению квалификации преподавателей и совершенствованию материально-технической базы образовательных учреждений республики, придавал особое значение введению всеобщего восьмилетнего образования, а также расширению сети школ-интернатов и широкому внедрению школ и групп продленного дня.

Список использованной литературы:

1. Выступление Президента РТ по случаю 20-летия Дня государственной независимости Республики Таджикистан // Чумхурият. - 2011. -13 сент. С.1.
2. Шукуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма. - Душанбе: Ирфон, 1980. - С.17.
3. Усмонов А. Становление и развитие таджикской советской культуры (1917-1991 гг.): дисс...доктора ист. наук. - Душанбе, 2018. - С.200.
4. Справочник партийного работника. - М., 1966.- Вып. 6. С. 357-358.
5. Шукуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма. – Душанбе: Ирфон, 1980. - 240 с.
6. Академик Мухаммад Асимов (Осими) – выдающийся ученый, общественный деятель и гуманист. – Худжанд: Изд. им. Рахима Джалила, 2000. –295 с.
- 7.Академия наук Таджикской ССР. –Душанбе, 1979.-323 с.
- 8 . Шарипов Ш. Муҳаммад Осими–мутаффакир//Ҳақиқати Ленинобод. 2000. -16 сентябр.- С.3.

Reference Literature:

1. Tajikistan Republic President's Speech Devoted to the 20-th Anniversary of the State Independence Day of Tajikistan Republic // Jumhuriyat. - 2011. – September 13. - P.1.
2. Shukurov M.R. The Cultural Life of Tajikistan during the Period of Developed Socialism. - Dushanbe: Cognition, 1980. - P.17.
3. Usmonov A. Formation and Development of Tajik Soviet Culture (1917-1991): doctoral dissertation in history. - Dushanbe, 2018. – 200 pp.
4. Reference for Party Worker. - M., 1966.- V. 6, - pp. 357 - 358.
5. Shukurov M.R. The Cultural Life of Tajikistan during the Period of Developed Socialism. - Dushanbe: Cognition, 1980. - 240 pp.
6. Academician Muhammad Asimov (Osimi) as Outstanding Scientist, Public Figure and Humanist. - Khujand: Publishing-house named after Rahim Jalil, 2000. - 295 pp.
7. The Academy of Sciences of the Tajik SSR. – Dushanbe, 1979. - 323 pp.
- 8 . Sharipov S. Muhammad Osimi as a Thinker // Khakikati Leninobod (The Truth of Leninabad). 2000. - September 16 - p. 3.

**УДК 930
ББК 63.3 (5Т) 64**

**ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛ ВА
РУШДИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ
МУҲИТИ ЗИСТИ ВИЛОЯТИ СУҒД ДАР
ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛ**

**ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ЗАЩИТЫ ПО
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД
НЕЗАВИСИМОСТИ**

**PECULIARITIES OF FORMATION AND
DEVELOPMENT OF THE BODIES FOR
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN
SUGHD VILOYAT**

**Хусайнов Муҳаммадҷон
Салоҳуддиновиҷ, аспиранти кафедраи
таърихи ҳалқи тоҷики ҶДҲБСТ
(Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Хусайнов Муҳаммадҷон
Салоҳуддиновиҷ, аспирант кафедры
истории таджикского народа
ТГУПБП (Таджикистан, Худжанд)**

*Husainov Muhammadjon
Salohuddinovich, post-graduate student of
the department of the history of the Tajik
nation under the TSULBP (Tajikistan,
Khujand)
E-MAIL: o_mastchoh1991@mail.ru*

Калидвозжаҳо: вилояти Суғд, ҳифзи муҳити зист, соҳтори ҳифзи табиат, заҳрдору, партовҳои саҳт, ҳифзи заҳираҳои моҳӣ

Таҳлили муҳтасари ташаккул ва инкишифи мақомоти ҳифзи муҳити зист дар вилояти Суғд иҷро шудааст. Зикр гардидааст, ки соҳтори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист фаъолияташро бо номи “Кумитаи ҳифзи табиат” дар пойгоҳи Бозрасии назорати давлатии истифодай оқилонаи заҳираи оби ҳавзаи Сирдарё оғоз карда буд ва қисме аз кормандони ин ташкилот ба соҳтори нав гузаштанд, ки ин ҳодиса ба самтҳои фаъолияти он таъсирӣ мудайян расонд. Самтҳои асосии фаъолияти раёсат тавсиф гардидааст: мубориза зидди истифодай заҳрдоруҳо дар шоликорӣ дар қитъаҳои наздисоҳилии Сирдарё, маҳдуд соҳтани ба атмосфера партофтани партовҳои зараровар дар корхонаҳои саноатӣ, ҷойгиронии партовҳои саҳти майиӣ, гузаронидани тадбирҳо оид ба баланд бардоштани сатҳи маърифати экологии аҳолӣ ва гайра. Ба мубориза зидди истифодай неститсиди қонунан манъшудаи “Бутифос” диккати маҳсус дода шудааст. Аз ҷумла зикр мешавад, ки бо ташаббуси кормандони раёсати ҳифзи муҳити зист бори аввал барои вайрон карданни қоидаҳои истифодай заҳрдоруҳо шахсони мансабдор ба ҷавобгарии ҷинӣ қашида шуданд. Фаъолияти раёсат оид ба таҷдиди заҳираҳои моҳӣ дар Сирдарё ва обанбори Қайроқум тавсиф шудааст.

Ключевые слова: Согдийская область, охрана окружающей среды, природоохранная структура, ядохимикаты, твёрдые отходы, охрана рыбных запасов

Проведен краткий анализ становления и развития органов по охране окружающей среды в Согдийской области. Отмечается, что государственная структура по охране окружающей среды начала свою деятельность под названием “Комитет по охране природы” на базе Государственной инспекции по надзору за рациональным использо-

ванием водных ресурсов бассейна Сырдарьи, часть сотрудников которой перешла на работу в новую структуру, что оказало определенное влияние на направления её деятельности. Охарактеризованы основные направления деятельности управления: борьба против использования ядохимикатов в рисоводстве в прибрежных участках реки Сырдарьи, ограничение вредных выбросов в атмосферу промышленных предприятий, размещение твердых бытовых отходов, проведение мероприятий по экономическому просвещению населения и т.д. Уделено особое внимание борьбе против использования пестицида "Бутафос", запрещенного законом. В частности отмечается, что по инициативе работников управления по охране окружающей среды впервые за нарушение правил использования ядохимикатов к уголовной ответственности были привлечены должностные лица. Отмечена деятельность управления по воспроизводству рыбных запасов реки Сырдарьи и Кайраккумского водохранилища.

Key words: Sughd viloyat, environmental protection, environmental protection structure, toxic chemicals, solid wastes, protection of fish stocks

In his article the author conducts a brief analysis beset with the formation and development of environmental authorities in Sughd viloyat. It is underscored that the state environmental protection structure began its activity under the title of "Committee for Nature Protection" on the basis of the State Inspectorate for Supervision over Rational Use of Water Resources of the Syr-Darya Basin, a part of whose employees started to work in the new structure that had a certain impact on the streamlines of its activities. The main activities of the department are characterized: combat against the use of pesticides in rice growing in the littoral sections of the Syr-Darya river, restriction of harmful emissions into the atmosphere of industrial enterprises, disposal of solid household wastes, measures for economic enlightenment of population, etc. Particular attention is paid to the combat against the utilization of "Butafos" pesticide which is prohibited by the law. In particular, it is marked that on the initiative of the employees of the Environmental Protection Agency, for the first time, certain officials were prosecuted for violating the rules beset with toxic chemicals. The author notes the activities of the managerial office for reproduction of fish stocks of the Syr Darya river and the Kairakkum reservoir.

Дар давлатҳои аз лиҳози иқтисодиёт мутараққӣ мақоми маҳсусе, ки бо масъалаҳои ҳифзи табиат аз таъсири хоҷагидории инсон машғул бошаду назорати давлатии соҳаро таъмин намояд, танҳо дар охири асри XX таъсис ёфтааст. Дар давлати шӯравӣ, танҳо соли 1985 Кумитаи давлатии ҳифзи муҳити табиати умунияттифоқӣ созмон дода шуд, ки бевосита ба Шӯрои Вазирон тобеъ буд ва мувофиқи салоҳияташ бештар ба татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи истифодаи оқилона ва ҳифзи сарватҳои табиӣ фаъолият мекард. Созмон гирифтани ин мақомоти нави давлатӣ дар асоси барҳамхӯрии идораи ҳавзвавии манбазҳои рӯизамиинии обӣ поя мегирад, ки аз ин лиҳоз асосан ба меъёрҳои истифодаи самараноки заҳираҳои об такя мекард. Чунин ҳолат дар шароити табиии Тоҷикистони Шӯравӣ, аз он чумла вилояти ҳамондавраи Ленинобод айнан такрор шудааст. Ҳуд дарки муҳиммияти ташкили мақомоти назорати давлатӣ падидай мусбат дар соҳаи ҳифзи сарватҳои табиӣ маҳсуб мёбад. Дар ин давра мушкилоти асосии соҳтори навтаъсис фароҳамсозии шароити моддӣ-техникӣ, интихоби биноҳои маъмурии мӯчаҳҳаз бо васоити техникии зарурӣ, интихоби озмунӣ ва ҷҷбачогузории кадрҳои баландихтисоси соҳавӣ ва дорои ҷаҳонбинии васеъ ва ўайра буд.

Соҳтори давлатии ҳифзи муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таърихи ҳамагӣ беш аз 30-сола дорад, ки ташаккул ёбии он асосан ба даврони истиқлолияти давлатӣ рост меояд, зеро, гарчанде, ки ин мақоми давлатӣ дар моҳи августи соли 1988 таъсис ёфта бошад ҳам, давраи ташкилӣ ва ҷобаҷогузории қадрҳои он солҳои Истиқлолият сурат гирифт. Дар доираи мақолаи мазкур тасмим гирифтем, ки ҳусусиятҳои ташаккул ва инкишофи мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғдро мавриди таҳлил ва хулосабарорӣ қарор дихем ва ҳамчун самти тадқиқот самараbahshии фаъолияти роҳбарони ин соҳтори давлатиро то инҷониб омӯзем [1, с.23].

Тавре зикр гардид, ки соҳтори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист чун мақоми ваколатдори давлатӣ дар ҳудуди вилояти Суғд (собиқ Ленинобод) дар охири соли 1988 бо номи “Кумитаи ҳифзи табиат” фаъолияти ҳудро оғоз намудааст. Роҳбарии мақомро ба зиммаи шаҳсияти соҳибтаҷрибаю кордон Султонов Латиф Азизович вогузор намудаанд. Он давра Султонов Л.А. гайр аз фармони таъини ҳуд ба вазифа ва ҷадвали воҳидҳои кории Кумита чизи дигаре дар ихтиёر надошт. На идораи мақоми нави давлатӣ ва на қормандон мавҷуд буданд. Бо дастгирии Мақомоти иҷроияи вилояти Ленинобод ба Султонов Л.А. ҳамагӣ ду ҳуҷра дар ошёнаи дуюми бинои маъмурии собиқ корхонаи “Тоҷикатлас”, воқеъ дар кӯчаи “Космонавтҳо”-и шаҳри Ҳуҷанд чудо намуданд. Барои интихоби қадрҳо ва ишғоли мансабҳои ҳолӣ комиссияи озмунӣ ба фаъолият оғоз намуд. Бояд қайд кард, ки соҳтори ҳифзи табиати вилоят дар замини Бозрасии назорати давлатии истифодаи оқилонаи заҳираи оби ҳавзаи дарёи Сир ташкил гардида буд ва қисме аз қормандони ин ташкилот бо салоҳияту ваколатҳои хеш бевосита ба соҳтори нав пайваста буданд. Султонов Л. А. дар навбати аввал ба ташкили зерсоҳторҳои мақом дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бештар машғул гардида, тавонист тӯли як соли фаъолият, яъне то охири соли 1989 дар 13 шаҳру ноҳияи вилоят соҳторҳои зарурӣ ташкил намояд. Ҳамаи ин кумитаҳои маҳаллии ҳифзи табиат бо қадрҳои зарурӣ, ҳуҷраҳои корӣ ва қисман воситаҳои нақлиёти хизматӣ таъмин карда шуданд. Баъдан, дар соҳтори вилоятӣ шӯъбаи назорату нозирот ва бозрасии давлатии ҳифзи заҳираҳои моҳӣ, набототу ҳайвонот бо қисми муҳосибот, шӯъбаи қадрҳо, ҳочигидорӣ ба кор оғоз кард. Дар ин давра сатҳи саводнокӣ ва салоҳияти нозирон дар сатҳи қаноатбахш қарор надошт.

Қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи табиат”, кодексҳои замин, об, ҷангал ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба фаъолияти мақомоти ҳифзи муҳити зист таъсири бевосита расонид, зеро, мавҷуд набудани асосҳои ҳуқуқӣ ба таъмини назорати давлатӣ дар соҳаҳои гуногуни табиӣ имкон намедод, ки нисбати қонуншиканон ҷораҳои гуногуни маъмурӣ татбиқ карда шаванд. Дар ин давра таъсис додани суратҳисоби маҳсуси молиявӣ – ҳазинаи маҳаллии экологӣ дар сатҳи кумитаи вилоятии ҳифзи табиат ва пуршавии он аз ҳисоби ҷаримаҳои маъмурӣ, маблағи ҷуброҳи зарари расонидашуда, пардоҳти ҳатмии экологӣ, саҳми ҳайриявӣ ва гайра барои беҳтар намудани татбиқи назорати давлатӣ ва равона намудани маблағи мутамарқизонида баҳри барқарорсозии муҳити табиии вайроншуда мусоидат кард. Муайян карда шуд, ки дар ин давра муаммоҳои асосии экологии минтаҳаҳои муҳталифи вилояти Суғд аз риоя накарданӣ тартиби муомилот бо партов, кишти шолӣ бо истифодаи заҳр-химикатҳо дар минтақаи зериобии соҳили дарёҳо, истифодаи гайриоқилонаи заҳираҳои об, саривакт иваз накарданӣ таҷхизоти тозакунӣ дар корхонаҳои саноатӣ ва гайра таркиб ёфтааст.

Аз ин сабаб, роҳбарияти мақомот зиёда аз 13- нафар мутахассисони соҳтори вилоятӣ ва шаҳру ноҳияҳоро барои бозомӯй ва такмили ихтисос ба донишгоҳои Федератсияи Россия ва дохили ҷумхурӣ равона намуд. [2, с.16]. Дар натиҷаи ин амал мутахассисони соҳа барои гузаронидани санчишҳо, тартиб додани санаду протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, амрномаҳо ва пешниҳодҳои ҳатмӣ омода гардианд, ки боиси беҳтар гаштани фаъолияти мақомот шуд. Бояд қайд кард, ки ҳанӯз дар солҳои аввали фаъолияти Кумита бо сабаби ба мақомоти гуногуни давлатӣ, хизбӣ ва гайра сафарбар гардидан бâъзе аз мутахассисони мақомоти ҳифзи муҳити зист дар соҳторҳои шаҳру ноҳияҳо воҳидҳои кории ҳолӣ пайдо гаштанд. Гузаронидани озмунҳо ва интиҳоби қадрҳои болаёқат ва ҷавобгӯи талаботи мавҷуда бо сабаби носолимии вазъи сиёсии ҷомеа, маоши паст, набудани шароити мувофиқи корӣ (нақлиёти хизматӣ, ҳуҷҷатгузории зарурӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ ва гайра) натиҷаи дилҳоҳ надод ва ба 17 воҳиди холии корӣ ҳамагӣ 11- нафар ҳуҷҷатҳои ҳудро пешниҳод намуданд. Комиссияи озмунӣ аз байни довталабон танҳо 9 нафарро ба талаботи таҳассусӣ ҷавобгӯ ва барои ишғоли мансабҳои ҳолӣ сазовор шуморид. Иқдоми мазкур гарчанде ки ҳамаи воҳидҳои кориро дарбар нагирифта бошад, ҳам барои пешрафти фаъолияти мақомоти ҳифзи муҳити зисти маҳаллӣ таъсири мусбат расонид. Ҳамаи мутахассисони нав дорои таҷрибаи корӣ, салоҳияти қасбӣ ва мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ дар ҳифзи заҳираҳои табиӣ буданд. Сатҳи назорати давлатии соҳавӣ дар сатҳи зарурӣ таъмин гардида ҷомеаи муттаҳид ва сарҷамъи меҳнатӣ ташаккул ёфт.

Пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ, ноустувории руқнҳои гуногуни давлатдорӣ, мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа ба фаъолияти мақомоти ҳифзи табиат дар солҳои 1992-1995 бетаъсир набуданд. Султонов Л.А. бо истеъдоди ҳуби роҳбарӣ, ҳоксарӣ ва фурӯтани шаҳсӣ тавонист, ки дар ин солҳои душвор ҷомеаи меҳнатиро муттаҳид намуда, аз кор рафтани кормандони болаёқатро пешгири намояд. Бо таъин гардидани Қосимов Қ.Р. ба вазифаи Раиси вилояти Ленинобод таваҷҷӯҳи мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатӣ ба мақомоти ҳифзи табиат бештар гардида, моҳи марта соли 1996 Султонов Л.А. ба мансаби муовини сардори Идораи ҳочагии оби вилояти Ленинобод гузаронида шуд. Ба сифати раиси Кумитаи ҳифзи табиати вилоят корманди ҳамин соҳтор Аюбов Абдуғаффор Сатторовиҷ таъин гарди. Ин роҳбари ҷавону соҳиби таҷрибаи қасбӣ тавонист, ки дар давраи кӯтоҳ сатҳи назорати давлатиро дар соҳаи ҳифзи табиат ва риояи талаботи қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи баланд таъмин намояд. Дар ин ҷода ҳамкории муваффақ бо соҳторҳои ҳифзи ҳуқуқ ҳеле муҳим буд. Аюбов А.С. тавонист, ки ҷиҳати пардоҳти саривактии маблағи истифодай заҳираҳои табиӣ аз ҷониби табиатистифодабарандагон ва ҷамъоварии он дар суратҳисоби маҳсуси ҳифзитабиатӣ фаъолияти пурмаҳсулро ба роҳ монад. Вале, кормандони соҳа аз норасонии нақлиёти хизматӣ, номувофиқатии меъёрҳои пешбининамудаи Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи табиат” ба ҳаёти воқеии ҷомеа ва гайра душворӣ мекашиданд. Дар ин давра имконпазир гарди, ки фаъолияти шӯъбаи назорати таҳлилӣ (озмоишгоҳ), ки бо сабабҳои объективӣ аз кор монда буд, пурра барқарор карда, тадриҷан ба сатҳи баланд бардошта шавад. Дар раванди пойдорсозии давлатдорӣ, нооромӣ ва қасодии иқтисодиёт, ки натиҷаи ҷангӣ шаҳрвандӣ буд, ба мақомоти ҳифзи муҳити зист ҳамчун соҳтори давлатӣ иҷрои вазифаҳо ва салоҳиятҳои қасбӣ ҳеле душвор гарди. Ҳолатҳое ба амал меомаданд, ки соҳибкорон ва бâъзе нафарони мансабдор ба

нозирони давлатй барои ичрои вазифаҳои хизматиашон мамониат мекарданд. Ҳатто, баъд аз гузаронидани санчишҳои соҳавӣ аз ҷониби роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ва соҳибкорони алоҳида таҳдиду зӯровариҳо нисбат ба нозирони давлатй ҷой доштанд, зеро, корхонаҳои саноатӣ ва дигар табииати стифодабарандагон мебоист барои истифодай ҷоҳҳои амудӣ ва фаъолияти технологӣ иҷозати истифодай маҳсуси об, иҷозати ихроҷи зараровар ба ҳавои атмосфера, иҷозат барои ҳосилшавӣ ва ҷойгиронии партовобҳои саҳти майшӣ ва намудҳои дигари литеңсияҳоро барасмият дароваранд. Аммо, бо сабабҳои гуногун роҳбарони корхонаҳои мухталиф ин меъёрҳои қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи мұхити зистро риоя намекарданд. Роҳбари мақомоти ваколатдори давлатй дар соҳаи ҳифзи мұхити зист Аюбов А.С., дар ин давра маҷбур мешуд, ки баҳри химояи кормандон ба мақомоти қудратӣ – гурӯҳи зудамали таъмини бехатарии ҷомеа муроҷиат намояд [3, с.87]. Тавассути истодагирӣ ва матонати Аюбов А.С., бори аввал дар таърихи мақомоти ҳифзи табиат бо розигии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санчиши иттиҳодияни илмӣ - истеҳсолии “Востоккредмет” (алҳол КВД “Филизоти нодири Тоҷикистон”)-и баҳри Чкалов (ҳозира баҳри Бӯстон) дар соли 1998 гузаронида шуд, ки барои устувор гардидани мавқеи мақомот дар ҷомеа ҳеле мұхим буд. Дар асоси санчиши соҳавии мутахассисон нисбат ба ҳолатҳои қонуншакани мавҷуда дар ин ташкилот зиёда аз 13 парвандай маъмурӣ оғоз гардида, ашхоси мансабдори муассиса барои вайрон кардани меъёру талаботи экологӣ ба маблағи зиёда аз 70 ҳазор рубли тоҷикӣ ҷаримабандӣ карда шуданд. Ҳамаи ин амалҳо барои татбиқи назорати давлатй дар сатҳи зарурӣ мусоидат намуд ва аксарияти табиатистифодабарандагон ба ичрои бечунучарои пешниҳодҳои ҳатмии мақомот пардохтанд. Дар ин давра бо ташаббуси Кумитаи ҳифзи табииати вилояти Ленинобод ва дастгирии вазири ҳамонвақта соҳа Шокиров У.Ш. низомномаи либоси хизматӣ қабул гардид.

Баъдан, моҳи июли соли 1998 ба вазифаи раиси Кумитаи ҳифзи табииати вилоятӣ Умаров Нурулло Усмонович таъин гардид, ки собиқадори соҳаи кишоварзӣ ва инсони соҳибтарҷибаи боистеъдоду ташкилотчӣ маҳсуб меёфт. Ба ў муяссар гардид, ки дар мӯҳлати кӯтоҳ дар зиёда аз 15 шаҳру ноҳияҳои вилоят суратҳисоби маҳсуси ҳифзитабиатӣ кушода шавад ва воридоти маблағи истифодай захираҳои табиӣ ба онҳо таъмин гардад. Дар натиҷа имконияти сарҷамъсозии манбаи молиявӣ дар маҳал ва равона кардани он ба тадбирҳои ҳифзи мұхити мавзехои алоҳида мұхайё гардид. Дастоварди мұхими мақомоти ҳифзи мұхити зист - бунёди бинои маъмурӣ кумитаи вилоятӣ дар соли 2000-ум гардид, ки дар асоси таҷдиду азnavsозии бинои кӯҳнаи боғчай кӯдакон амалӣ гардид. Бинои маъмурӣ иборат аз ду ошёна бо таҳхона, маҷлисгоҳ, 18 хуҷраи корӣ буд, ки барои фаъолияти пурмаҳсули нозирони соҳа заминай хуби моддӣ-техникӣ фароҳам овард. Саҳни ҳавлии бинои маъмурӣ бо сабзазору гулпӯшҳо, дараҳтони ороишию сояфкан ва болопӯшу анборҳо мұчаҳазу зебо гардонида шуданд. Дар ин давра ҷорабинии мұхимми экологӣ - аз лойқаю қамиш тоза кардани маҷрои дарёи Сир дар ҳудуди баҳри Ҳуҷанд оғоз гардид, ки бо ҷалби зиёда аз 800 ҳазор сомонӣ аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ (воситаҳои маҳсуси ҳифзитабиатии шаҳру ноҳияҳо) амалӣ карда шудааст. Инчунин, ҳавфи нобудшавии захираҳои моҳӣ дар обанбори Қайроққум дар натиҷаи пастравии сатҳи об тавассути кофтани каналҳои дарозиашон 700м ва 1200м бартараф карда шуд, ки дар ҳифзи олами ҳайвонот тадбири ҳеле мұхим буд [7, с.11-12]. Дар натиҷаи баланд бардоштани сатҳи назорати давлатй ҳолати истифодай пеститсиди қонунан

манъгардидаи “Бутифос” дар хоҷагиҳои кишоварзии вилоят ошкор гардид. Мақомоти ҳифзи муҳити зист бо қўмаки мақомоти дигари давлатӣ муваффақ гардид, ки захираи мавҷудаи ин заҳри қаттолро муайян ва тавассути гўронидан дар партовгоҳи маҳсуси шаҳри Конибодом безарар гардонад. Зиёда аз 11-нафар мансабдори хоҷагиҳо ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудаанд, ки ҳамаи ин амалҳо ба беҳтарсозии сатҳи саломатии аҳолӣ мусоидат кард. Бори аввал дар таърихи мақомоти ҳифзи муҳити зист бо пешниҳоди он аз ҷониби прокуратураи вилояти Суғд парвандай ҷиной оғоз гардида, шахсони мансабдор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд. Чунин амал имкон дод, ки давоми солҳои баъдина аз ҷониби масъулини соҳаи кишоварзии вилояти Суғд ҳангоми истифодаи заҳрхимикатҳо нақшай ҷорабинҳои мушаҳҳас таҳия гардад ва танҳо баъд аз мувофиқат бо мақомоти ҳифзи муҳити зисти маҳалӣ ба иҷро расонида шавад.

Баҳри татбиқи назорати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи табиат мақомоти ваколатдор тавассути конференсияҳои илмӣ – амалӣ, мизҳои мудаввар, семинарҳо, чопи плакат ва лавҳаҳои тарғиботӣ ва гайра, ки дар сатҳи муассисаҳои томактабӣ, мактабҳои миёнаи умумӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, маҳаллаҳо, кӯчаҳо, шаҳрвандони оддӣ гузаронида мешуданд, баҳри тарғиботу ташвиқоти меъёроҳи муқарраркардаи қонунҳои амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш менамуданд. Дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд ҷорабинҳои мухталиф гузаронида мешуд, ки дар онҳо оммаи васеи аҳолӣ иштирок менамуд ва сатҳи маърифати экологии онҳо болотар мегардид.

Баҳри пешгирии заҳролудшавии оби дарёи Сир бо агрохимикатҳо мақомоти ҳифзи муҳити зист оид ба манъи ташкили хоҷагиҳои дехқонӣ ва қиши шолӣ дар ҷазираҳои Сирдарё дар ҳудуди ноҳияи Спитамен ҷораҳои мушаҳҳас андешида, бо эътирози прокуратураи ноҳия қарори Раиси ноҳия ҷиҳати чудо намудани қитъаҳои замин дар масоҳати 147 га ва ташкили 31 хоҷагии дехқонӣ бекор дониста шуд. Масъалаи мазкур дар сатҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ ёфт ва боиси боло рафтани эътибори мақомоти давлатии ҳифзи муҳити зист гардид. Дар натиҷаи ин тадбир ифлосшавии дарёи Сир бо бокимондаи заҳрхимикатҳо пешгирий карда шуд, ки дар ҷараёни ҳифзи заҳираҳои моҳӣ аҳамияти муҳим дошт [3, с.101].

Аз моҳи июли соли 2001 то моҳи октябрини соли 2005 сарварии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғдро инсони кордон Усмонов Комилҷон Аҳмадҷонович ба ўҳда дошт. Ў дар самти беҳтарсозии шароити моддӣ-техникӣ барои ташкили назорати давлатӣ саҳми арзанда гузошт. Дар давраи роҳбарии Усмонов К.А. шумораи воситаҳои нақлиёти хизматӣ аз 7 адад ба 31 адад расонида шуда, ҳамаи зерсоҳторҳои шаҳру ноҳиявии Кумита бо компүтер (42 адад), принтер (22 адад) ва таҷҳизоти дигари замонавӣ мӯсаҳҳаз гардонида шуданд. Ҕорабинии муҳими ҳифзитабиатӣ - аз партовҳои саҳти майшӣ (истеъмолӣ) тоза кардан ва танзими мачрои сойи Ҳочабоқирғони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҳудуди ҷамоатҳои дехоти Фозиён ва Ёва (7,5 километр) амалӣ гардид, ки мақсади асосии он пешгирии ба дарёи Сир ворид шудани партов буд. Бартараф намудани қиши шолӣ, ки истифодаи ҳатмии заҳрхимикатҳоро дар технологияи парвариш тақозо менамояд, дар ҳавзаи дарёи Исфара, сойи Оқсу, болооби обанбори Қайроққум ва соҳилҳои он тадбiri назарраси мақомоти ҳифзи муҳити зист дар он давра маҳсуб мейбад. Бо мақсади зиёд кардани заҳираи моҳӣ ба ҳавзаи дарёи Сир ва обанбори Қайроққум ҳамасола 7 намуд моҳичаҳо ба миқдори зиёда аз 3 миллион партофта шуд, ки саҳми босазо дар ҳифзи заҳираҳои рекреатсионӣ мебошад. Баъд аз якҷояшавии соҳтори ҳифзи муҳити зист бо

идораи хочагии чангаль (соли 2004-ум) имконияти болобардории сатхі назорати давлатай дар самти ҳифзи олами наботот ва ҳайвонот бештар гардид. Нозирони соңа дар ин давра баҳри пешгирии буридани гайриқонунни дараахтони чангальзор, ғарониданы чорвои хусусы өткізу өткізу дар чангальзорхो табдирхо зиёд андешідаанд, ки боиси беҳтаршавии ҳолати чангальзорхой нохияҳои Ашт, Деваштич, Шахристон ва Күхистони Маастчох гардид [4, с.15]. Раванди ташкили ниҳолхонаһою парваришинаһои ниҳоли дараахтони ороиши, сояфкан, мевадиҳанда ва ғайра оғоз гардид, ки манбаи мұхими ободонии маҳалхои вилојати Сүгд шуда тавонист. Дар ин давра татбиқи назорати давлатай дар соңаи ҳифзи мұхити зист ба дараачаи баланд расида, зиёда аз 95 фоизи пешниҳодхой ҳатмии мақомот, ки баъд аз ошкор гардиданы қонунвайронкунй дода мешуданд, ҳатман мавриди ичро қарор мегирифтанд. Лозим ба зикр аст, ки фаъолияти мақомоти ҳифзи мұхити зист дар самти ҳифзи захираҳои моҳй, олами наботот ва ҳайвонот хеле назаррас буд. Қамъияти сахомии “Шуқуфон” фаъолияти худро дар самти моҳидорй тибқи квотаи ғудонамудаи Вазорати ҳифзи табиати Құмхурии Тоҷикистон амалй намуда, ба тадбири мұхими биотехникй – парвариши моҳичаҳо ва ба ҳавзаи дарёи Сир ва обанбори Қайроққум сар додани онҳо оғоз намуд. Ҳамасола ба ин манбаҳои обй то 700 ҳазор – 1 миллион адад моҳичаҳо партофта мешуданд.

Фаъолияти пурмаңсули мақомоти ҳифзи мұхити зисти вилојати Сүгд дар давраи роҳбарии шахсияти кордону дилёб Каримов Раҷаббай Аҳмадқонович ба марҳалаи нави инкишоғ расид. Давоми наздикі яқуним соли роҳбарй ин шахсияти оқилю босалохият аҳли ҷомеаи меҳнатиро муттаҳиду сарчамъ намуда сазовор гардид, ки шаҳрвандони оддии кишвар ба мақомоти ҳифзи мұхити зист бо назари нек нигоҳ намоянд. Аллакай дар байни аҳолй ин мақомоти давлатай чун мақомоте, ки фаъолияташ асосан аз ҷаримабандй иборат аст, маъруф гашта буд. Мақомоти назорати давлатай самти фаъолияти хешро бештар ба баланд бардоштани маърифати экологии аҳолй равона намуд ва аз санчишу тафтиши табиатистифодабарандагон ба омӯзонидани талаботи экологий ба масъулини корхонаву ташкилотхо оғоз кард. Дар назди мақомоти давлатай курсхои бозомӯзии мұхандис-экологҳои муассисаҳо ташкил карда шуд, ки обрӯю нуғузи мақомоти давлатиро боз ҳам баландтар бардошт. Ташкили ҳамкории мунтазам бо муассисаҳои таҳсилоти томактабй ва миёнаи умумй, донишкадаву донишгоҳҳо боис гардид, ки дар насли наврас ҳисси табиатдўстӣ рушд ёбад ва устувор гардад [2, с.31]. Самти мұхимми фаъолияти мақомот ба барқарор-намоии захираҳои табиӣ нигаронида шуда, дар фасли зимистон пошиданы галладона-гиҳо барои ҳӯроки паррандаҳои нодир, тақсими ҳаҷми зиёди алафҳо ва дигари намуди ҳӯрока барои ҳайвоноти ваҳшӣ ва дигар табдирхо гузаронида мешуданд. Тавассути даҳолати мақомоти ҳифзи мұхити зист ба ҳудуди вилојати Сүгд зиёда аз 7 намуди моҳихои алафҳӯр оварда шуда, моҳичаҳои он дар ҳавзҳои маҳсус парвариши ёфтанд ва дар зиёда аз 500 ҳазор адад моҳича ба дарёи Сир сар дода шуданд. Масалан, зиёд гардиданы моҳии намуди амури сафед, ки гизои асосии он реша ва танаи рустаниҳои обй, обсаbzҳо ва ғайра мебошад, имкон доданд, ки раванди афзоиши босуръати рустаниҳои обй дар ҳудуди шаҳри Ҳучанд боздошта шавад. Сабаби ин ҷорабинй он буд, ки ба туғайли тавассути партовообҳо аз манбаъҳои гуногун ҳамроҳшавии моддаҳои биогенй ба маҷрои дарёи Сир ҳодисаи эвтрофикация, яъне зиёдшавии суръати нашұнамои растаниҳо дар мұхити обй бо сабаби бисёр шудани элементҳои гизой ба мушоҳида расида буд.

Дар давоми зиёда аз 30 соли фаъолияти мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи хифзи муҳити зисти вилояти Суғд дар қатори роҳбарони зикргардида шахсиятҳои дигари барӯманд, аз қабили Исимаддинов Сайдамин Акбаровиҷ, Саидов Хуршед Мирзоҳоҷаевиҷ, Бобоҷонзода Аъзам Сайд-Анвар ва Темур Нӯъмонзода ба сифати сардори Раёсати хифзи муҳити зисти вилояти Суғд фаъолият намуда, баҳри нигоҳдошти табииати зебои диёрамон саҳми арзандай хешро гузаштаанд. Дар ин давра шумораи санчишҳо аз 111 агад дар як сол то ба 5143 агад дар соли 2018 расонида шуд. Нисбати ашҳоси қонуншикан агар соли 1990 ҳамагӣ 32 агад протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда бошад, дар соли 2018 ин нишондод ба 1176 агад расидааст. Ҳачми умумии маблағи ҷуброни зарари расонидашуда ба муҳити табии низ зиёда аз 300 маротиба афзуда ва соли 2018 ба 437 200 сомонӣ баробар шудааст.

Дар асоси таҳлили маълумотҳои гирдоварда ва сарчашмаҳои архивӣ метавон ҳулоса кард, ки мақомоти хифзи муҳити вилояти Суғд дар солҳои охири ҳокимиюти шӯравӣ ташкил ёфта бошад ҳам, ташаккул ва рушди он ба маънои том дар давраи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта. Марҳилаи аввали ташаккули мақомоти мазкур ба солҳои бесарусомонии ҷумҳурӣ рост меояд. Ба роҳбарони нахустини ин соҳтор мұяссар гардид, ки дар солҳои пурошӯб давраи ташкилӣ ва ба роҳ мондани фаъолияти мураттабу муназзами мақомоти хифзи табииатро бо муваффақият синғӣ намоянд. Дар солҳои минбаъда ҳам дар самти таъмини мақомот бо қадрҳои босалоҳият, биноҳои маъмурӣ, воситаҳои техникӣ ва ҳам дар самти пешгирии қонуншиканӣ дар хифзи муҳити зист корҳои назаррас ба субут расонида шуданд, ки дар ин бобат роҳбарони раёsat саҳми арзанд гузаштаанд.

Пайнавишт

1. *Бойгонии давлати вилояти Сугд, “Папка XII”с. 19-68*
2. *Бойгонии Раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд., папкаҳои 17-21 дар ҷилди 16.*
3. *Веб-сайт Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан. www.hifzibiatj*
4. *Ганҷинаҳои табииати вилояти Суғд. Мураттиб Усмонов К.А. – Ҳуҷанд; Ношир, 2003. -135 с.*
5. *Косинов А.И. Система оценки экологической безопасности региона // Теоретические и прикладные проблемы современной науки и образования: материалы Междунар. науч.-практической конф. Ч. 1 – Курск: МУП “Курская городская типография”, 2011. - С. 108-111.*
6. *Маълумотномаи шӯъбаи қадрҳои Раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд. №41 аз 17.06.2018.*
7. *Отчеты Ленинабадского областного комитета по охране природы за 1990-2000 гг. - 97 с.*
8. *Ҳайвоноти зараровару фоиданоки Тоҷикистон. – Ҷӯшанбе: Дониш, 1983. - 115 с.*
9. *Ҳисоботи Раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд дар солҳои 2010-2015. -231 с. www.eco.Sugd.tj*
10. *Ҳусайнов М.С. и др. Исторические аспекты становления и развития природоохранной службы Согдийской области РТ// Ученые записки ХГУ. - №4(43). - 2017. - Ҳуджанд: Нури маърифат, 2017. - С. 53-57.*
11. *Экологический информационный бюллетень. Вып.4. -Душанбе: Ирфон, 2010. – 187 с.*

12. Энгельс Ф. Диалектика природы. - М.: Наука, 1971. – 107 с.

Reference Literature:

1. State Archive of Sughd Viloyat. – F.XII. Sheets 19 - 68.
2. Archive of the Department of Environmental Protection of Sughd Viloyat, - F. 17-21. – V. 16.
3. Website of the Committee for Environmental Protection under Tajikistan Republic Government. www.hifzibiati
4. Natural Treasures of Sughd Viloyat. Compiler: K.A. Usmonov - Khujand; Publisher, 2003. - 135 pp.
5. Kosinov A.I. The System for Assessing the Ecological Safety of the Region // Theoretical and Applied Problems of Modern Science and Education: materials of the international scientific-practical conference - Part I - Kursk: Municipal Unitary Enterprise “Kursk Urban Printing-House”, 2011. - pp. 108 - 111.
6. Handbook of Human Resources Department Attached to the Headquarter of Environmental Protection of Sughd Viloyat. №41 from 17.06.2018.
7. Reports of Leninabad Oblast Committee for Nature Protection for the Years of 1990-2000. - 97 pp.
8. Harmful and Useful Animals of Tajikistan. - Dushanbe: Knowledge, 1983. - 115 pp.
9. The Report of the Department of Environmental Protection of Sughd Viloyat for 2010-2015. - 231 p. www.eco.Sugd.tj
10. Kusaynov M.S. et alia. Historical Aspects of the Formation and Development of Environmental Service of Sughd Viloyat in Tajikistan Republic / Scientific Notes of KhSU. 2017, No. 4 (43), - Khujand: Light of Enlightenment, 2017. - pp. 53 - 57.
11. Ecological-Informational Bulletin. Issue.4. -Dushanbe: Cognition, 2010. - 187 pp.
12. Engels F. Dialectics of Nature. - M.: Science, 1971. - 107 pp.

**10 01 00 АДАБИЁТШИНОСӢ
10 01 00 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
10 01 00 LITERARY CRITICISM**

**10 01 03 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ
10 01 03 LITERATURE OF FOREIGN COUNTRIES PEOPLES**

**УДК 82
ББК 83.3(о)9**

**ДАР БОРАИ
МАОНИИ ЯК РУБОИИ
УСТОД РӯДАҚӢ** *Юлдошев Абдулло Курбонмаматович, н.и.филол.,
дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тоҷики ҶМТ
(Тоҷикистон, Душанбе)*

**О МОТИВЕ
ОДНОГО
РУБАИ РУДАКИ** *Юлдошев Абдулло Курбонмаматович, к.филол. н., доцент
кафедры истории таджикской литературы ТНУ
(Таджикистан, Душанбе)*

**ON THE MOTIVE
OF ONE OF
RUDAKI'S RUBAI** *Uldoshev Abdulla Kurbonmamatovich, candidate of
philological sciences, Associate Professor of the department of
the history of Tajik literature under the TNU (Tajikistan,
Dushanbe) E-MAIL: romish2004@inbox.ru*

Калидвоҷаҳо: Таవром, Газали газалҳо, Қуръони карим, "Шоҳнома", Юсуф, ҳамсари
Азизи Миср, Рудоба, Судоба, Таҳмина, Манижса, Гулнор

Назаре, ки дар мақола ба маонии як рубоии устод Рӯдакӣ андохта шуд, як ҳадаф дошт. Ин ҳам бошад муайян кардани пайванди он маонӣ ба шеъре, ки то устод Рӯдакӣ суруда мешуд. Ҳулосаи рубоӣ аз нигоҳи маонӣ чунин аст, ки маъшуқа ҷӯё ва муштоқи ошиқ тасвир шудааст. Мулоҳизае бо далелҳое пешниҳод мешавад, ки чунин тасвир дар шеъри ошиқонаи араб вуҷуд надорад. Ҷӣ ба замони ҷоҳилият ва ҷӣ ба замони ислом. Ҷустуҷӯҳо ба он оварда мерасонанд, ки чунин тасвири маъшуқа дар адабиётҳое, ки метавонистанд ба шеъри замони Сомониён таъсир расонанд, вуҷуд дошт. Дар ин росто ба сифати далел аз се пояи гайриэронӣ зикр мешавад. Яке қиссаи ҳазрати Юсуф, ки дар сифри Пайдошии "Тавром" дар чордаҳ фасл омадааст, дигаре "Газали газалҳои ҳазрати Сулаймон", ки низ дар "Тавром" омадааст. Ҳоҷат ба баён нест, ки бонуи мисрӣ ҷӣ гуна ба ҳазрати Юсуф дил мебандад ва ҷӣ корҳое намекунад. Тақрибан ҳамин гуна муносибатро нисбат ба ҷавон духтаракони Иерусалим дар "Газалҳо" нишон медиҳанд. Ва боз ҳам ҳоҷат ба баён нест, ки дар Қуръони карим сурои ҳазрати Юсуф дар яксаду ёздаҳ оят нозил шудааст.

Дар адабиёти тоисломии ҳалқҳои эронӣ ва хосса дар ҳудойномаҳо ва ривоятҳои дигар маъшуқа бебокона барои бахти ҳуд талош мекунад. Дар мақола дар назар дошта шудааст, ки сюжети моҷарои Судоба бо Сиёвуши ба моҳият ҳамон қиссаи ҳазрати Юсуф аст. Дар "Шоҳнома" ҷанд мисолеро мебинем, ки бонувон ҷӯёи ҷавонмардон

тасвир шудаанд. Масалан, Рӯдоба, Судоба, Тахмина, Манижса, Гулнор, духтари амири Ҳатра ва гайра.

Хулоса чунин аст, ки “ёр”-и устод Рӯдакӣ, агар тайф – хаёли маъшуқа набошаద, маънии барои адабиёти пешиниёни мо бегона набуд. Вале ин маъни дар шеъри классики натавонист мавқеъ пайдо қунад. Голибан шояд ба эътиборҳои ахлоқи исломӣ.

Ключевые слова: Библия, Бытие, Песнь песней, священный Коран, “Шахнаме”, Иосиф, жена повелителя Египта, Рудоба, Судоба, Тахмина, Манижса, Гулнор

Рассматривается не очень привычный в персидско-таджикской классической поэзии любовный мотив, выраженный в одном из рубаи Рудаки. Суть мотива сводится к тому, что возлюбленная представляется ищущей встречи с возлюбленным. Небездоказательно утверждается, что этот мотив не мог быть заимствован из арабской любовной поэзии. В этой связи указывается, что этот мотив был достаточно популярным в древнееврейской религиозной литературе. В качестве убедительных примеров делаются ссылки на последние главы книги Бытия из Ветхого завета на сказание об Иосифе Прекрасном и на Песнь песней царя Соломона. Отмечается, что и в священном Коране сказание об Иосифе Прекрасном ниспослано в ста одиннадцати откровениях и занимает целую суру. Допускается, что именно коранический вариант сказания об Иосифе послужил материалом для сочинения нескольких десятков поэм об Иосифе и Зuleйхе. Выражено мнение, что этот мотив был популярным и даже в некоторой степени каноническим в сказаниях любовного содержания - источниках национального эпоса иранских народов “Шахнаме” Фирдоуси. Это мнение подкреплено описаниями в “Шахнаме” поведения таких известных героинь как Рудоба, Судоба, Тахмина, Манижса, Гулнор, дочь эмира Хатры и других представительниц прекрасного пола. Предполагается, что этот мотив в персидско-таджикской любовной поэзии не стал привычным по двум причинам: во-первых, отсутствовал в арабской газели, и, во-вторых, смелое, даже вызывающее поведение возлюбленной вступало в противоречие с моральными предписаниями ислама.

Key words: the Bible, Genesis, Song of Songs, the Holy Koran, “Shoh-Name”, Joseph, the wife of the ruler of Egypt, Rudoba, Sudoba, Tahmina, Manizha, Gulnor.

The article under consideration dwells on a love motif that is not very habitual in Persian-Tajik classical poetry, expressed in one of the rubais by Rudaki. The essence of the motive is that the lover appears to be looking for a meeting with the sweet-heart. The poet manages to prove not without attempts that this motive could not be borrowed from Arabic love poetry. In this regard, it is indicated that this motive was quite popular in Hebrew religious literature. As convincing examples, references are made to the last chapters of the Book of Genesis from the Old Testament dealing with the legend about Joseph the Beautiful and the “Song of Songs” by Solomon. It is noted that in the Holy Koran the legend about Joseph the Beautiful is presented in one hundred eleven revelations and occupies a whole sura. It is assumed that it was the Koranic version of the tale about Joseph that served as the material for composing dozens of poems dedicated to Joseph and Zuleikha.

The opinion is expressed that this motive was popular and even to some extent canonical in the legends of love content in the sources of the national epos of the Iranian peoples “Shoh-

Name” by Firdawsi. This opinion is supported by the descriptions of the behavior of such famous heroines as Rudoba, Sudoba, Tahmina, Manizha, Gulnor, the daughter of Emir Khatra and other representatives of the fair sex. The article presupposes that this motif in Persian-Tajik love poetry did not strike root for two reasons. In the first, it was absent in the Arab gazelle and in the second, bold, even defiant behavior of his sweet-heart came into conflict with the moral precepts of Islam.

*Омад бари ман. Кү? Ёр. Кай? Вақти саҳар.
Тарсанд. Зи кү? Зи хасм. Хасмаши кү? Падар!
Додам-ш ду бўса. Бар кучо? Бар лаби тар!
Лаб буд? На! Чў буд? Ақиқ! Чун буд? Шакар!*

Рўйнависи рубой бо ҳама аломатҳои китобатӣ мувофиқи навишти таҳиягари “Девони Рӯдакӣ” донишманди фозил Қодирӣ Рустам сурат гирифтааст (1, с. 70). Мо ёрои чизе дар бобати имло гуфтган надорем (хоса дар замоне, ки навишти калимаро бо аломати сакта ҳам сар мекунанд) ва лизо ба қавли гузаштагон паноҳ мебарем, ки дар чун ҳолатҳо ҳаволааш ба ровӣ (*ал-уҳдату ала-р-ровӣ*) мегуфтанд.

1. Дар пайкара ва ё ба қавли аллома Абу Ҳилоли Аскарӣ (920-1005) девони маонии шеъри ошиқонаи араб ва форсу тоҷик, маъние, ки дар рубоии устод Рӯдакӣ “*Омад бари ман кү? Ёр. Кай? Вақти саҳар...*” ифода ёфтааст, тақрибан назир надорад. Агар ин ёр, ки ба назди қаҳрамони лирикӣ омадааст, тайф – хаёли маъшуқа набошад. Чунин эҳтимол метавонад қоим бошад, зеро дар Бухорои ба дару дарвоза омадани маъшуқа, ки падар ҳам дорад, ба назар тааҷҷубовар мерасад. Омадани ёр ба назди ошиқ ва ҳатто расидан ба висоли ў (*Додам-ш ду бўса...*) дар таомули маонии шеъри ошиқонаи араб ба шаҳодати Абу Убайдуллои Марзубонӣ (910-994) дар “ал-Мувашшах” бурун рафтсан аз оини шеърофаринӣ – **тариқ** (канон) буд ва мавриди накӯиши қарор мегирифт (2, с. 257-258).

1.1.“ал-Мувашшах мо аҳаза-л-уламоу ала-ш-шуарои фӣ иддати анвоин мин синоати-ш-шеъри” (Перостаи ба шоирон хурда гирифтани уламо дар чанде аз анвои ҳунари шеърофаринӣ) аз китобҳои ба истилоҳи имрӯза назарияи адабиёти арабу мусулмонӣ мебошад, ки бо гузашти беш аз ҳазор сол мавриди ниёзҳо қарор дорад. Китоб ба вакте таълиф шуда буд, ки ҳарчанд ҳатари рўйнависихо (компиляция) дар фазои илми адаб вучуде дошт, vale ҳоло он замони наҳс фаро нарасида буд.

1.1.1. Ҷоиз набуд, ки викори маъшуқа шиканад. Он, ки Имруулқайс байтҳои саҳт фоҳиши дорад ва ҳатто аз забони Қайс ибни Мулавваҳ (Мачнун) ҳам байтҳои фоҳиши гуфтаанд, мояи нигаронӣ надошт, зеро дурӯғ гуфтган дар шеър нораво набуд. Бо дурӯги шоир (қаҳрамони лирикӣ) ба тақозои **тариқ** викори маъшуқа намешикаст. Дар шеъри ҷоҳилий ва ҳатто шеъри Мачнун байтҳои фоҳиши ба омадани маъшуқа ба назди ошиқ далолат намекунанд. Байтҳо то ҷое фахрия ҳастанд ва шоир аз он фахр мекунад, ки ба висоли маъшуқа расида буд. Дертар ин маъниӣ шояд ба тақозои аҳкоми ислом аз девони маонии шеъри ошиқонаи араб ва пасон шеъри ошиқонаи форсу тоҷик зудуда шуда буд. Дар он байтҳо сухан дар бораи муштоқ будани маъшуқа ба дидори ошиқ ва омадани ў ба пеши ошиқ намеравад.

1.1.2. Месазад ёдовар шуд, ки ғазали арабӣ чанд вазифа (функция) дошт. Нахуст, шеъре, ки ошиқ гуфтааст. Масалан қавли Антара ибни Шаддод (525-615): *Лақад закартуки ва-р-римоҳу навоҳилу, Минни ва бизу-л-ҳинди тақтуру мин дамӣ – Туро ёд кардам, ки найзаҳо ба бадани ман меҳалидинад, Ва дами теги ҳинди хуни маро мерехт*”

(3, с. 84). Ин иқтибос аз қитъае мебошад, ки аз ду байт иборат аст ва қудамо (пешиниён) онро ба мартабаи “агзalu байтин қолатҳу-л-араб – ошиқонатарин байте, ки араб гуфтааст” баровардаанд. Месазад гуфт, ки қудамо ба иттифоқи оро Антараро муаллифи яке аз муаллақаҳои ҳафтгона низ медонанд.

Дигар шеъре, ки занро бо сифатҳои хоси зебой ва хулқи вай ситоиш, мадҳ кардаанд. Намунаи барҷастаи чунин ғазал қасидаи Нобигаи Зубёнӣ (ваф.602), соҳиби яке аз муаллақоти ҳафтгона мебошад. Дар қасида, ки аз сию панҷ байт иборат аст, шоир Мутаҷаррида амираи Мунзириро бо лексикаи ғазали дескриптивии араб ситоиш кардааст (4, с. 143-151). Сеюм, ғазале, ки дар он зан ё занони қабилаеरо ғаразмандона бадном кардаанд. Қудамои араб чуни ғазалро *ташҳир* мегуфтанд. Ба ривояте, сабаби кушта шудани бузургтарин шоири араб Абу Тайиби Мутанаббӣ соли 965 низ ҳамин ташҳир буд. Қабилае, ки шоир занони онро дар ғазал бадном карда буд, раҳи шоирро дар наздикии Бағдод мегирад ва Мутанаббиро мухайяр мекунад, ки ё узр пурс, ё ҷанг мекунем. Мутанаббии панҷоҳсола узр намепурсад.

Ҷаҳорум, падарони дуҳтардор аз шоири номие ҳоҳиш мекарданд, дар ситоиши ҳусн ва маҳосини дуҳтарҳошон ғазале бигӯяд, то баҳти дуҳтарҳошон кушода шавад.

Панҷум, ғазали ҳудситоӣ, ки аслан бад набуд, vale дурӯғ буд. Ба назари мо фоҳиштари байте, ки араб гуфтаасту (*афҳашу байтин қолатҳу-л-араб*) дар муаллақаи саромади шоирони араб Имруулқайс (асри VI) омадааст, аз ҳамин қабил буд. Худо медонист, ки он шоир дуҳтареро бепарда дида бошад, vale мегуфт...

2. Дар шарқшиносии ҷаҳонӣ ва, хоса, шарқшиносии вобаста ба шеър ақидаи соиде вучуд дорад, ки тариқи гуфтани шеъри арабу мусулмонӣ тақрибан ҳамоне мебошад, ки ҳоло дар асри IX яке аз донишмандони камназири шеър Абу Муҳаммад Абдулло ибни Қутайбаи Диноварӣ (828-889) дар “аш-Шеър ва-ш-шуаро” муқаррар карда буд. Ибни Қутайба дар таҳлили И.Ю. Крачковский фармуда буд, ки шоир мебоист ҳамроҳи як ё ду ҳамсафар дар роҳ бошад. Роҳ одатан аз гирду навои кӯи маъшуқа мегузашт, ки бошандагонаш тарқ кардаанд. Шоир ҳоҳиш мекунад, ки оҳиста раванд, зеро дар ин кӯй замоне маъшуқа буд, ошиқӣ низ буд. Ва шоир ба ёди рӯзгори рафта ашк мерезад ва ҳоказо... (5, с. 251-252).

2.1. Ин маъниҳо (мотив) ба шеъри ошиқонаи форсу тоҷик ҳам гузаштаанд. Нуктаест, ки исбот талаб намекунад. Маъниҳои кӯи маъшуқа, ёди маъшуқа, фироқ, азоби ҷудоӣ ва ҳоказо аз маъниҳое мебошанд, ки ҷузъи маъниофарини ғазали дунявӣ шудаанд.

3. Дар шеъри ошиқонаи ҷоҳилӣ ва умавии араб, ки шеъри ошиқонаи мо аз он решা мегирад, маъни, ки дар рубоии устод Рӯдакӣ ифода ёфтааст, мувофиқи баршумори маонӣ, ки мо бар пояи ҳашт ҳазор байт анҷом дода будем, ба мушоҳида намерасад. Чунин маъни ё набудааст, ё хотираи таъриҳӣ то замони китобати девонҳо (охирни нимаи якуми асри VII) онро нигоҳ надоштааст. Бо ғояти боварӣ метавон гуфт, ки маъни рубоии мазқури устод Рӯдакӣ аз шеъри ошиқонаи араб наомадааст.

3. Маъни муштоқ будани маъшуқа ба дидори ошиқ, аз адабиётҳое, ки метавонистанд ба суннати шеърофаринии ниёғони мо баҳра диханд ва ё баҳра гиранд, ба қавли муҳаққиқон ва далели матнҳо метавон се манбаъро, агар аз маонии ошиқонаи худойномаҳо сарфи назар кунем, ном бурд.

3.1. Нахуст, адабиёти яҳудӣ ва хосатан “Ғазали ғазалҳои ҳазрати Сулаймон”, ки бо ҳисобҳои боварибахштар дар асри X-и пеш аз мелод суруда шуда, дар “Таврот” оварда шудааст. Дар “Ғазали ғазалҳои ҳазрати Сулаймон”, ки аз ҳашт тарона, ба гуфти Аҳмади Шомлу – суруд иборат аст, иштиёқи маъшуқа ба дидори ошиқ ва сӯзи

ин иштиёқ баръало инъикос ёфтааст. Ин таронаҳо тарҷумаҳои шаръӣ (такрибан ба ҳама забонҳо) ва шоирӣ доранд. Дар тарҷумай русии таронаҳо И.М. Дъяконов муввафқатар будааст. Шояд ба он сабаб ҳам бошад, ки тарҷумай шоиронаи русӣ аз назари Анна Ахматова гузашта буд. Ва дар тарҷумай форсии онҳо Аҳмади Шомлу хунари волотаре нишон додааст (6).

Дигар, қиссаи ҳазрати Юсуф, ки низ дар “Таврот” дар чордаҳ фасл оварда шудааст (7). Ва сураи ҳазрати Юсуф дар Қуръони карим, ки дар яксаду ёздаҳ оят нозил шудааст.

4. Маънии мавриди назар дар “Шоҳнома” бахши Ашкониён, дар ҳамин бахши “Фурар”-и Саолибӣ ва дар “Корномаи Ардашери Бобакон” ба тафсиле инъикос ёфтааст. Дар сарчашмаҳои дигар, ва ғазали оламгири форсу тоҷик маънӣ, ки маъшуқа муштоқи ошиқ бошаду бисӯзад... ба мушоҳидатакрибан намерасад. (Байти дар ин маънӣ сурудаи шоири шаҳид Накибхон Туграл дар зеҳни мо ҳаст: *Ошиқон ҳарчанд муштоқи ҷамоли дилбаранд, Дилбарон бар ошиқон аз ошиқон ошиқтаранд*). Шариат намегузошт ё анъанаи (канон) шеърофаринӣ, маълум нест... Вале гузошт, ки даҳҳо “Юсуф ва Зулайҳо”-ҳо суруда шаванд...

5. Дар рубоии устод Рӯдакӣ воқеяят инъикос шудааст ё анъана, мо намедонем. Ба ҳар ҳол, Бухоро шаҳри ба дару дарвоза буд (*То ман ҳастам, бораи Бухоро манам*) ва дуҳтари озод (падар дорад), на қанизак, наметавонист вақти сахар гашту гузор дошта бошад.

6. Дар “Шоҳнома” бахши Ашкониён, ки инсофанд саргузашти Ардашери Бобакон аст, ба саҳна “бардае арҷманӣ”, ки Фирдавсӣ Гулнораш ном кардааст, ворид мешавад. Гулнор қанизак буд ва аз он арҷманд буд, ки илова ба зебоӣ, ба истилоҳи имрӯза, вазири молия ё “мушовири давлатӣ” ҳам буд:

“*Бари Ардавон ҳамҷу дастур буд,
Бар он ҳоста низ ғанҷур буд*” (б.190).

Шояд барои ҳамин дар қоҳе зиндагӣ мекард. Зебоии қанизаки хубруйро Фирдавсӣ дар бӯи хуш, мӯй ва хиромидани ў дидарааст. Дар ин ҳусус бояд ба инобат гирем, ки бино ба назари санҷидаи Нёлдеке, занҳо дар “Шоҳнома” мақоми муҳимро ҳоиз нестанд” (8, с. 115).

Гулнор аз болои боми коҳ Ардашерро мебинад ва ба як дидан: “*Ҷавон бар дили
моҳ шуд ҷойгир*” (б.193). Гулнор, чун дару дарвозаи коҳ ба шаб баста мешуданд, бо ресмон аз сари бора мефарояд ва ба назди Ардашер меояд. Ва ба Ардашер “*Дураҳишон кунам рӯзи торики ту*” (б.203) гӯён, шабҳо омадан мегирад (9, с. 184-185).

Рафтори қанизак, яъне омадани ў ба назди дилдода ба қолаби адабиёти то Фирдавсӣ ва пас аз Фирдавсии форсу тоҷик ба истиснои як далели расида аз шеъри устод Рӯдакӣ, намегунҷад. Рубоии саромади шуаро “Омад бари ман...” маъшуқаэро тасвир мекунад, ки ба назди ошиқ омадааст. Чунин рафтор хилофи анъанаи (канон) шеъри ошиқона аст, ки решоҳояш то шеъри араб давидааст.

7. Маъшуқаро ҷӯёи ошиқ тасвир кардан дар адабиёти араб набуд ё анъана нашуда буд. Марзубонӣ дар “ал-Мувашҳаҳ” ба ҷанд байти Умар ибни Абу Рабиа (ваф.657) эрод гирифта буд, ки дар онҳо бар хилофи анъана машуқа майлे ба ошиқ нишон додааст (10, с. 257-258).

Бо истинод ба рисолае, ки аз ҷониби мо роҷеъ ба таҳаввули ғазал дар шеъри тоисломӣ ва оғози исломи араб солҳое пеш дар Институти шарқшиносии АФ СССР ҳимоя шуда буд, метавонем бигӯем, ки рубоии ошиқонаи устод Рӯдакӣ нишонест, ки аввалу охириаш афтодааст. Вале агар ба рафтори Гулнор нигоҳ кунем, ки “Дилбарон

бар ошиқон аз ошиқон ошиқтар” будаанд, метавон ҳадс зад, ки анъанаи (канон) соид ин маъниро дар адабиёти араб ва исломӣ сутурдааст.

8... Яке аз шоирони тавонои араб, Аъшои Қайс ё Маймун (яъне баҳтёр) ки “чанг бигирфту навохт” ҳам буд, ба девони Ҳусрави Правиз равуо дошт. Аъшоро “санночату-л-араб” чангнавози араб ҳам мегӯянд. Мард шеъри баланде дорад, вагарна ба шаҳодати Ибни Кутайба, яке аз донандагони ангуштшумори шеъри ҷоҳилии араб Абу Убайда Мъмар ибни Мусанно (728-825) ўро “чорум аз шуарои мутақаддимин” намегуфт (11, с. 184). Вақте ў, боз ҳам ба шаҳодати Ибни Кутайба қасидаи машҳури “Ҳусравония”-и худро ба Ҳусрави Парвиз пешкаш мекунад, Ҳусрав мепурсад, ки ин мард ҷӣ мегӯяд?. Ҷавоб ба “тоҷикӣ” медиҳанд, ки: “Усрӯд гӯяд тозӣ” (чумла аз Ибни Кутайба). Чун ба байти “*Ариқту ва мо ҳоза-с-сұходу-л-муарриқу, || Ва мо бия мин сұқмин ва мо бия маъшаку*” (Бехобам, ин чӣ бехобии пареишон, *Маро дарде нест ва ишқе низ нест*) мерасад, Ҳусрав мефармояд, ки шарҳ диҳанд. Мегӯянд, мегӯяд, ки ў бехоб аст, на аз дард ва на аз ишқ. Ҳусрав мегӯяд, ки мард, агар на аз дард ва на аз ишқ бехобӣ кашад, пас ў дузд аст (12, с. 180). Мо намегӯем, ки назокати баёни Ибни Кутайбаро дуруст ифода кардем. Вале метавонем мулоҳиза пешниҳод кунем, ки шеъри ошиқонаи араб ва масалан маънии “шаби ошиқони бедил...” барои Ҳусраву атрофиёни Ҳусрав, ошно набуд. Инро дар бароабри атлол (кӯи маъшуқа: *To як замон зорӣ кунам бар рубъу аттолу даман*), ёди маъшуқа (*на дар баробари ҷашми...*), гирия рӯзи фироқ (*аз санг нола ҳезад...*) ва ғайра дертар ангезаи илҳом мегуфтанд. Ба таъбири муалифи “ал-Умда” Ибни Рашиқ (999-1070) “шахзу-л-қариҳа” – “чарҳ доштани истеъод...” Чунин маъниҳо дар қиссаҳои ошиқона, ки мо дар Таврот ва “Шоҳнома” мебинем, ба мушоҳида намерасад. Дар ин қиссаҳо одатан духтар ҷӯёи писар тасвир шудааст.

9. Далели ҷӯё будани маъшуқаро мо дар қиссаи ҳазрати Юсуф дар “Таврот”, қиссаи иштиёки Рудоба ба Зол, мочарои Судоба ва Сиёвуш Таҳмина ва Рустам, Манижа ва Бежан ва чунон ки гуфтем, дар “Фазали ғазалҳои ҳазрати Сулаймон” метавонем мушоҳида кунем.

Дар ин баршумор, ки албатта пурра нест, тасвири “Омадани Таҳмина духтари шоҳи Самангон ба назди Рустам” фарқ мекунад. Таҳмина бо хеле муқаддимаи латиф дар ягон бист байт күшоду равшан ба Рустам мегӯяд: “*Туроам кунун, гар бихоҳӣ маро*” (15. Шоҳнома, ҷ.2\с.199); Фотима Қосимободӣ, “Таҳмина намоди ишқии қудратманд дар “Шоҳнома”, www.behdokht.ir). Манижа низ дар бобати ҷӯёи Бежан будан аз Таҳмина мондани надорад. Ин мавзӯъ дар китоби X. Шарифзода “Достонҳо бузурги “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ” таҳлил шудааст ва бинобар ин зарурати овардани тафсилоти вай дигар аз байн меравад (14). Масалан ҳилае, ки Манижа кардааст, то аз Бежан чудо нашавад, на дар ҳама қиссаҳои ошиқона дида мешавад (15, ҷ.4, с. 233-234).

Маънии омадани канизак ба назди Ардашер бо баъзе ихтизорҳо дар “Фурар”-и Саолибӣ низ омадааст (16, с. 245). Дар тарҷумаи насли арабии “Шоҳнома”, ки Бундории Исфаҳонӣ дар ибтидои аспи XIII кардааст, мавзуи канизак ва Ардашер оварда нашудааст. Шояд барои он бошад, ки дар “Таърихи Табарӣ” ва тарҷумаи тоҷикии ҳамин сарчашма, ки Абу Алии Балъамӣ анҷом додааст, Ардашер дар парасторӣ, сипас дар асорати ифтихории Ардавони V охирин подшоҳи Ашконӣ набуд.

10. Вобаста ба маънии (мотив) ҷӯёи ошиқ будани маъшуқа метавон гуфт, бино ба далелҳое, ки зикраш омад, ин маъниӣ ба адабиёти тоисломии мо бегона набудааст.

Инъикоси ҳамин маънӣ дар рафтори Рудоба, Судоба, Таҳмина ва Манижа, Назира дуҳтари амири Ҳатра, ки ба Шопури Ардашер қотили падараш дил баста буд, дар “Шоҳнома” сурат гирифтааст, vale то ба шеъри ошиқонаи форсу тоҷик нарасидааст. Аз занони қисмати таърихии “Шоҳнома” танҳо дуҳтари Ардавон зани Ардашер ҳаёли гирифтани қасоси падарашро тарк намекунад. Вале дар “Шоҳнома”, чун дуҳтари Ардавон Шопури Ардашерро таваллуд мекунад, бо мочароҳое, аз аз ҷазои қатл раҳой мебад.

11. Метавон гуфт, ки аз асри X анъанаи шеъри ошиқонаи мо арабӣ шуда буд. Ба далели намунаҳои расидаи ғазал ва байти Абулҳасани Оғоҷӣ: “*Ману байгула яке танг ба як сӯзи ҷаҳон, Арабивор бигирям ба забони аҷамӣ*” (17, с. 125). Ва ба далеле, ки бархе аз шоирон, аз ҷумла устод Рӯдакӣ, мояни ифтихор медонистанд, ки шеърашон баробари шеъри шоирони араб шудааст. Масалан устод Рӯдакӣ дар қасидаи “Модари май” худро бо шоирони тавонони араб Ҷарир ибни Атия (ваф.733), Абу Таммом (788-845) ва Ҳассон ибни Собит (ваф.640) баробар медонад (18, с. 57).

12. Ва шояд, аз рӯи ҳамин тасаввур шеъре, ки ба шеъри араб монанд набуд, шеър дониста нашуд. Ва он шеър ба коми фаромӯшӣ супорида шуд. Вагарна ҳатто ба замони Мухаммад Авфии Бухорӣ сурудҳои Борбад дар пардаи ҳусравонӣ вучуд доштаанд, vale az эътибор афтида. Зоро “аз вазни шеър ва қофия ва мурооти назоири он дур аст. Ва бад-он сабаб тааррузи баёни он карда наомад” (19)...

Пайнавишт:

1. Девони Рӯдакӣ, таҳияи Қодири Рустам. – Душанбе, 2015. – 334 с.
2. Марзубонӣ. “ал-Мувавишаҳ”. – Қоҳира, 1965. – 704 с.
3. Антара. Девон. – Бейрут, 1893. – 96 с.
4. Нобига. Девон. – Бейрут, 1969. – 223 с.
5. Ибни Кутайба, “аи-Шеър ва-и-шуаро”, Бейрут, 1964, 900 с; Крачковский И.Ю. Избранные сочинения, том II, М-Л., 1956, Арабская поэзия. 11 стр.
6. Библия. Синодальный перевод, Песнь песней Соломона. 8 стр/ Лирическая поэзия древнего Востока. –М.: Наука, таҳия ва тарҷумаи Дъяконов И.М. 1984, 240 стр; Шомлу Аҳмад. Газали газалҳои Сулаймон, тарҷумаи Аҳмади Шомлу аз “Аҳди атиқ”. www.shamloy.blogspot.com. 25 с.
7. Библия. Синодальный перевод. Бытие. Главы 37-50.
8. Нёлдеке Т. Ҳамосаи миллии Эрон, Техрон, 1978, 177с.
9. Фирдавсӣ, “Шоҳнома”, Душанбе, 1966. Ч.7 652 с.
10. Марзубонӣ, ал-Мувавишаҳ, Қоҳира, 1965, 704 с.
11. Ибни Кутайба, “аи-Шеър ва-и-шуаро”, Бейрут, 1964, 900 с.
12. Ибн Кутайба, “аи-Шеър ва-и-шуаро”, Бейрут, 1964, 900 с.
13. Фирдавсӣ, “Шоҳнома”, Душанбе, 1987. Ч.2. 319 с.
14. Х. Шарифзода, “Достонҳои бузурги “Шоҳнома”, Душанбе, 2018, 400 с.
15. Фирдавсӣ, “Шоҳнома”, Душанбе, 1988, ч.4. 406 с.
16. Саолибӣ Абу Мансур “Гурапу аҳбори мулуки-л-фурси ва сияриҳум”, матни интиқодӣ ва тарҷумаи фаронсавии Ҳ. Зотенберг, Техрон, 1963. 803 с.
17. Аиъори ҳамасрони Рӯдакӣ, Сталинобод, 1958, 407 с.
18. Девони Рӯдакӣ, Душанбе, 2015, 344 с.
19. Авфӣ, “Лубобу-л-албоб”, Техрон, 1957, 872 с.

Reference Literature:

1. Rudaki. *Divan*. Under the editorship of Qodir Rustam, - Dushanbe, 2015. – 334 pp.
2. Marzubani. *Acrostic*. – Cairo, 1965. - 704 pp.
3. Antara. *Divan*. - Beirut, 1893. - 96 pp.
4. Nabigha. *Divan*. - Beirut, 1969, - 223 pp.
5. Ibn Qutaiba, *Poetry and Poets*, - Beirut, 1964, - 900 pp.; Krachkovsky I.Yu. *Selected Works*, - V. II, Moscow, 1956, *Arabic Poetry*. - pp. 251 – 252.
6. *The Bible, Song of Solomons` Songs*, 8 p; *Lyric Poetry of Ancient East*, - Moscow, 1984, - 240 pp; Shomlu Ahmad, *Song of Solomon`s Songs*. Translation from “Ahdi Atik” (Tavrot) www.shamloy.blogspot.com. - 25 pp.
7. *The Bible, Synodal Translation of Genesis, chapters 37-50*.
8. Noldeke. *Das Iranische Nationalepos. The Iranian National Epos*. - Tehran, 1978, - 177 pp. (in German)
9. Firdausi, “*Shahname*”, - Dushanbe, 1966. –V.7 - 652 pp.
10. Marzubani. *Acrostic*, - Cairo, 1965. - 704 pp.
11. Ibn Qutaiba, *Poetry and Poets*, - Beirut, 1964, - 900 pp .
12. Ibn Qutaiba, *Poetry and Poets*, - Beirut, 1964, -900 pp .
13. Firdawsi, “*Shah-Name*”, - Dushanbe, 1966. v.2. – pp. 83 – 104; Fotima Kosimbodi. *The Great Force of Tahmina’s Love in ‘Shoh-Name’*, www.behdokht.ir
14. Sharifzade X. *The large Poem of “Shah-Name”*, - Dushanbe, 2018, - 400 pp.
15. Firdawsi, “*Shah-Name*”. - Dushanbe, 1988. - V.4. - 406 pp.
16. Al-Thaalibi Abu Mansour. *The History of Persian Kings; preparation of the text and translation from Forsi by Kh. Zotenberg*. - Teheran, 1963. - 803 pp. (in French)
17. Poetry of Rudaki’s Period Poets, - Stalinabad, 1958, - 407 pp.
18. Rudaki. *Rudaki’s Divan*. Under the editorship of Qodir Rustam, - Dushanbe 2015. - 334 pp;
19. Aufi, *Heart of Hearts*, - Tehran, 1957, - 872 pp. (in Persian).

**УДК 82
ББК83.3Т**

НАҚДИ АЪЗАМЗОД СУБҲОН (АҶАМАМОВ СУБҲОНЧОН), н.и.филол, дотсенти кафедраи адабиёти муосири тоҷики МДТ “ДДХ ба номи ақад. Б. Гафуров”; БОҲИРҔОН РАҔАБОВ, н.и.филол., дотсенти кафедраи адабиёти муосири тоҷики МДТ “ДДХ ба номи ақад. Гафуров (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

КРИТИКА АЪЗАМЗОД СУБҲОН (АҶАМАМОВ СУБҲОНДЖОН), к.филол.н., доцент кафедры современной таджикской литературы ГОУ “ХГУ им. акад. Б. Гафурова”; БОҲИРҔОН РАҔАБОВ, к.филол.н., доцент кафедры современной таджикской литературы ГОУ “ХГУ им. акад. Б. Гафурова” (Таджикистан, Ҳуджанд)

LITERARY CRITIQUE IN TWO POETS' DISCUSSION *Azamzod Subkhon (Azamov Subkhondjon), candidate of philological sciences, Associate Professor of the department of Modern Tajik Literature under the SEI “KhSU named after acad. B. Gafurov”; Bohirjon Rajabov, candidate of philological sciences, Associate Professor of the department of Modern Tajik Literature under the SEI “KhSU named after acad. B. Gafurov” (Tajikistan, Khujand) E-MAIL: subhonazamzod@mail.ru*

Калидвоҷсаҳо: Лоиқ Шералий, Қутбӣ Киром, нақди адабӣ, мубоҳиса, афкори адабӣ

Дар ин мақола ҳусусиятҳои жанри мубоҳиса ва ҳамзамон мунозираи ду шоири номии тоҷик Лоиқ Шералий ва Қутбӣ Киром баррасӣ шудааст. Ҷар дар таърихи нақди адабии тоҷик ба мӯҳтаво ва фароригии матлаб дар жанри мубоҳиса ё мунозира, арзии ва ё аҳаммияти онҳо ҷандон диққати зарурӣ дода нашудааст. Аз ин мубоҳисаҳо равишан мешавад, ки даҳолати шоирона дар бисёр маврид ба таҳаввули андешаи адабӣ созгор ва ё таъсирнапазир аст, ки инро аз мӯҳтавои ин таълифоти адабӣ-такъидӣ дарк менамоем. Мӯҳтавои баҳси ду суханвари номӣ сарчашмаи муҳимми дарку фаҳмии афкори пурҷӯши хурӯши адабии замон аст.

Ключевые слова: Лоик Шерали, Кутби Киром, литературная полемика, литературные течения, жанр дискуссии, литературные взгляды

Рассматриваются особенности жанра дискуссии на основе полемики двух видных таджикских поэтов – Лоика Шерали и Кутби Кирома. В истории таджикской литературной критики не уделялось должного внимания специфике и содержанию жанра дискуссии или полемики, степени его значимости. На основе рассмотрения дискуссии двух поэтов выявляется, что вмешательство поэтов во многих случаях соответствует эволюции литературных взглядов или неподвластно чужому влиянию, о чем свидетельствует содержание литературно-критических работ. Сформулирован вывод, что содержание дискуссии двух именитых литераторов служит одним из важных источников изучения и осмысления бурных литературных течений и взглядов того времени.

Keywords: *Loik Sherali, Qutbi Kirom, literary polemics, literary trends, discussion genre, literary views*

Proceeding from the controversies between two prominent Tajik poets - Loik Sherali and Qutbi Kirom the authors canvass the peculiarities of the discussion genre. In the history of the Tajik literary criticism no particular attention was paid to the specificity and content of the genre of discussion or controversy, the degree of its significance being rarely taken into account. Designing on the premise of consideration beset with the discussion between the two poets, the authors of the article reveal that interference of poets in many cases corresponds to evolution of literary views or an influence of a foreigner, as evidenced by the testimony of literary critical works. In a nutshell, the authors come to the conclusion that the content of the discussion between the two well-known man-of-letters serves as one of the most important sources for the study and interpretation of stormy literary theories and views of the relevant period.

Солҳои 80-уми асри XX-и тоҷик марҳалаи пурбор ва айёми комгори рушду нумӯи адабиёт мебошад. Ҳоса, аз нимаи дувуми даҳай 80-ум бо таъсири фазои дигаргуниҳо ва равандҳои бозсозӣ дар адабиёт ва нақди адабӣ тамоюлҳои нави фикрӣ падид омаданд. Нақди таҳассусии адабӣ дар ин марҳала баробари назму наср ва ё бештар аз он қадаме устувор гузошта, дар таъйини арзишҳои аслии адабиёт ва ҷойгоҳи осори адабӣ аз имконоти муносиби замон суду баҳрамандӣ шуд. Истилоҳи “худшиносии танқид” дар ин давра ба мағзу моҳияти нақди адабӣ созгор будааст. Нақди адабӣ бо ин хусусияташ аз танқиди дурушти иҷтимоии солҳои 30-40 ва 50-уми садаи бист тафовути назаррас пайдо кардааст. Бо вучуди ин, солҳои 80-ум низ афкори мутаззод дар нақд хеле фаровонанд.

Маъмулан дар назария ва амалияи нақди шӯравӣ нақди таҳассусӣ, нақди нависандагӣ ва нақди хонандагиро таъмиз кардаанд. Пешбари нақди таҳассусӣ ноқидонеанд, ки ҳосили ҷусторҳояшон ба таъйини аслу заминаҳо ва қонуниятҳои ташаккул, падидаҳо, назарияҳо, мактаб, равиш ва арзишу аҳаммияти нақд ихтисос доранд (Х. Мирзозода, С. Табаров, Н. Маъсумӣ, М. Шукуров, Х. Отаконова, Ю. Бобоев, А. Сайфуллоев, Х. Шарифов, Р. Мусулмонқулов, А. Сатторов, Ю. Акбаров ва дигарон). Махсусият ва арзишҳои нақди таҳассусӣ, дастовард ва нуқси онро шоҳаи ҷудогонаи “танқиди танқид” (“kritika kritiki”, “нақди нақд”) нақд ва ҳаллу фасл мекунад.

Инро хуб медонем, ки дар давраҳои мухталифи шаклгирии нақди адабии шӯравии тоҷик дар баҳси масъалаҳои назму наср, нақд, тарҷума, равобити адабӣ ва гайра адібон ҳам ширкати фаъол дошта, ин амр ба таҳаввули шоҳаи нақди нависандагӣ мусоидат мекард. Навишта ва гузоришҳои шоир ва ё насрнависи ноқид аз ҳар ҷиҳат ба муайян кардани моҳият ва арзиши адабиёт, осори адабӣ ва асли равиши эҷоду эҷодгарӣ равона шуда буд. Баҳсҳои назариву интиқодии шоиру насрнависи ноқид ва ҳунаршинос дар матбуот ҷигунагии сатҳи андеша ва арзишҳои гоявию эстетикии он солҳоро равшан мекарданд. Мақолаву тақризҳои устодони барҷастаи назму насрни муосири тоҷик С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, А. Дехотӣ, С. Улуғзода, Ҷ. Икромӣ, М. Турсунзода, М. Миршакар, Ф. Муҳаммадиев, М. Қаноат, Л. Шералий, Б. Фирӯз, Г. Сафиева, Гулназар, Фарзона ва гайра дар фарорафти падидай нақди нависандагӣ, хусусиёт ва арзишҳои ин навъ нақд хеле муфид ва сазовори омӯзишу

баҳрамандианд. (Шоҳаи нақди хонандагӣ, ки аудиторияи он аз хонандагон таркиб ёфтаанд, алҳол аз доираи сӯхбати мо берун аст).

Аз мутолиаи осори интиқодӣ ва шиносой бо афкори гуногунпаҳлӯи адабони ноқиди солҳои 80-уми асри XX С. Улугзода, Ҷ. Икромӣ, Ф. Муҳаммадиев, Б. Фирӯз, Қ. Киром, Л. Шералий, Б. Собир, Гулруҳсор, Гулназар ва дигарон оид ба масъалаҳои муҳталифи адабиёт ва кори эҷод метавон ба ҳулосае расид, ки шоҳаи нақди нависандагӣ дар ин солҳо хеле пеш рафтааст. Аз чунин осор ҳарчи бештар бо доираи шумул ва вусъати ҷаҳоншиносӣ, савияи дарки оламу одам, истеъдод ва қобилияти баланди таҳлилгарии адабӣ, манобеи фикриву назарии доҳиливу беруни омӯзиш аз асли табииати эҷоду ҷадорӣ, сиришти замон, ҳосияти фардии афкори адабии мусаннифон ва даҳҳо дигар нуктаҳо ошно мешавем.

Дар ин мақола ҷежагиҳои жанри мубоҳиса ва ҳамзамон мунозираи ду шоири номии тоҷик Лоиқ Шералий ва Қутбӣ Киром баррасӣ шудааст. Дар таърихи нақди адабии тоҷик ба мӯҳтаво ва фарогирии матлаб дар жанри мубоҳиса ё мунозира, арзиш ва ё аҳаммияти онҳо ҷандон диққати зарурӣ дода нашудааст. Аз ин мубоҳисаҳо равшан мешавад, ки даҳолати шоирона дар бисёр маврид ба таҳаввули андешаи адабӣ созгор ва ё таъсирнопазир аст, ки инро аз мӯҳтавои ин таълифоти адабӣ-танқидӣ дарк менамоем. Мӯҳтавои баҳси ду суханвари номӣ сарчашмаи муҳимми дарку фаҳмиши афкори пурҷӯшу ҳурӯши адабии замон аст, ки ҳоҳ-ноҳоҳ ҷанбаҳои обективӣ ё субективӣ дошта метавонад. Рӯйоварӣ ва баҳра аз ин гуна мубоҳисот дар такон баҳшидан ба афкори адабии замонҳои дигар низ беаҳаммият набуда, сабаки зиёд барои насли нави суханвару пажӯҳишгар доранд. Баҳси Л. Шералий ва Қ. Киром дар як марҳалаи пурҷӯшу ҳурӯши ҳаёти адабӣ сурат ёфта, ки ширкати фаъол ва васеи адабро дар ҳаллу фасли масъалаҳои мубрами танқид тақозо мекард. Лоиқ Шералий – сармуҳаррири маҷаллаи “Садои Шарқ” (солҳои 1979-1990) дар ин раванд боз ҳам бештар таъсир дорад ва бо таълифоти зиёдаш дар инкишофи нақди нависандагии тоҷик саҳми назаррас гузоштааст. Аз матбуоти тоҷикии даҳҳои 80-уми асри XX қариб панҷоҳ мақола, тақриз, мусоҳиба, суханронӣ, гузориш, портрети эҷодӣ, пешгуфтор, охирсухани Л. Шералий оид ба масъалаҳои муҳталифи забон, адабиёт, матбуот, танқид, тарҷума ва робитаҳои адабӣ, маҳсусияти ҷаҳони адабӣ, муаммоҳои иҷтимоӣ, таъриҳ, ҳудшиносӣ ва гайра нашр шудаанд, ки ин таъдод танҳо сяеки ин навъ осори мансури адабӣ, иҷтимоӣ ва интиқодии ин адаби ноқидро ташкил медиҳанд.

Яке аз мақолаҳои мубоҳисавии Л. Шералий “Имтизоҷи эҳсосу афкор”, ки дар маҷаллаи адабии “Садои Шарқ” ба нашр расидааст (5, 35-43), гузориш ба съезди VIII Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (1981) будааст. Дар ин мақола осори манзуми оғози даҳҳои 80-уми асри XX баррасӣ шуда, муаллиф ба мақоми назм аз лиҳози мартабаи умумибашарӣ чун рукни устувори олами маънавӣ ва рӯҳонии ҳалқ таваҷҷӯҳ кардааст. Ӯ қӯшидааст, ки ба асарҳои манзуми ин давраи адабиёти тоҷик ҳамчун маҳсули “панҷсолаи пуртакопӯ ва пурҷидол” ва сарвати таърихии ҳалқ баҳои муносиб дихад. Дар мақола бурду боҳти назми замон, мӯҳтавои маҳсули шоирон Мирсаид Миршакар, Боқӣ Раҳимзода, Ғаффор Мирзо, Мӯъмин Қаноат, Файзулло Анзорӣ, Ҳабибулло Файзулло, Гулруҳсор Сафиева, Саидалий Маъмур, Мастон Шералий, Гулназар Келдӣ, Мавҷуда Ҳакимова, Камол Насрулло, таъдоди шоирони ҷавон нақд ва таҳлил ёфта, ҷойгоҳи эҷодии адабии рӯз бо диди салоҳиятмандона ва салиқаи муносиб баррасӣ шудааст.

Дар маҷмӯъ, соҳиби гузориши съезди нависандагони Тоҷикистон ба ин натиҷаи мусбат расидааст, ки дар осори манзуми солҳои охир “тасвири ҷаҳони майдони меҳнат, пешсафони истеҳсолот мақоми алоҳидае дорад. Қитъаҳои Мирсаид Миршакар,

шеърҳои Мӯъмин Қаноат “Раис”, “Ба акаи Миralӣ”, силсилаи шеръҳои Қутбӣ Киром “Чавлонгоҳи барқ” ва “Дафтари Яғноб”, шеърҳои Ҳабибулло Файзулло, Камол Насрулло ва бисёр ҷавонони дигар баҳшида ба қаҳрамонии Талбак Лолаев ва гайра далели он аст, ки шоирон аз ҳаёлбоғиҳо ҳалос шуда ба замин, ба зиндагии рӯзмарра, ба одамони хоккор, аммо дар асл зиндагиофарин қарин шуданд. Шеърҳои Қутбӣ Киром “Коммунист Салимов”, “Холики гулбур”, “Коммунист Абдураҳмон Иноятов” одамони воқеиро тасвир мекунад, ки барои ободии замину замони мо ҷон ба қаф будаанд” (5, 38).

Аммо, назари куллии муаллиф ба эҷоди адабии шоирону носирони он замон интиқодист. Нуктаи ҷашмрас ин аст, ки “дар лирикаи муосири мо ҳарчанд доираи мавзӯъ ва ниғориҷ фароҳ гардида, оҳангҳои иҷтимоӣ қаъӣ шудаанд, гоҳ-гоҳ оҳангҳое ба гӯш мерасанд, ки шунидани онҳо он қадар хуш нест”-анд (5, 40).

Чанд мубоҳисай пайиҳами Л. Шералий бо Қ. Киром аз ин мақола оғоз ёфта, таңқиди Л. Шералий вобаста ба достоне аз ин шоир алоқа гирифта, ки он “дар мавзӯи муҳофизати Ватан, билхоса посбонии мақбараи Ленини кабир” (5, 38) эҷод шудааст. Ҳарчанд мунаққид мутмаин буд, ки “мавзӯъ ба сари ҳуд мавзӯи муқаддас” аст, бо вуҷуди ин ба андешаи адабиётшинос ва мунаққид Аскар Ҳаким ҳамфирӯй дорад, ки “аз тамоми достон факат як боб ба мавзӯи асосӣ – яъне, як шаб дар поси мақбара истодани қаҳрамони достон Даврон ва таассуроти ў баҳшида шудааст. Бобҳои дигар ба ростӣ он қадар муассир нестанд” (5, 38).

Афзун ба ин, шоири мунаққид ҳарчанд қудрату имконияти суханварии Қ. Киромро ситоиш карда, ба қаъӣ баромадани достони ў назари хуш ҳам дорад, аз муносабати ноҳуби эҷодкор ба коркарду беҳтар шудани маҳсули эҷоди ҳуд дар ҳайрату ташвиш мондааст. Ў дарак медиҳад, ки достон “дар Шӯрои назми Иттифоқи нависандагон муҳокима шуда буд. Рафиқони ҳамқалами шоир бо ниҳояти дилсӯзӣ изҳори ақида карда буданд, достонро ба ҳамин ҳоле, ки чоп шудааст, сазовори чоп надониста буданд, аммо шоир ҳамаи ин маслиҳати дӯstonro бар ғарази маҳз гирифта, достонро бе ризояти Иттифоқи нависандагон чоп кард. Қутбӣ Киром, ки дар бâъзе мавридҳо ба дигарон забону хусни мантиқ меомӯзанд, метавонист достони ҳудро боз ҳам қавитар созад ва ба ин қудрату имконият ҳам дорад” (5, 38).

Эрод, интиқод ва қазовати Л. Шералий оид ба байти Қ. Киром – “Асри бистум, таркиши ядрому атом, Ҳавфи марги мудҳии аз сарҳо бадар каро” ба нуктаҳои нозуки ҳисси сухан ва тобиҳҳои муҳталифи он гиреҳ меҳӯрад: “Ҳар касе, ки авзои ҷаҳони имрӯзаро медонад, зуд дармеёбад, ки ин ақидаи шоир нодуруст аст. Баръакс, таркиши ядроиву атомӣ ҳавфи марги мудҳишро зиёдтар карда, ҳар лаҳза ба сари фарзанди одам даҳшатҳо меборад” (5, 40).

Яъне, агар дар ниғориши шоир “таркиши ядроиву атом” “ҳавфи марги мудҳишро аз сарҳо бадар кард”-ааст, аммо дар навиштаи накқод ҳам ин нукта ҳеле хуб таваҷҷӯҳ бармеангезад, ки “таркиши ядроиву атомӣ” боиси афзоиши “ҳавфи марги мудҳиш” будааст, ки “ҳар лаҳза ба сари фарзанди одам даҳшатҳо меборад”. Навъе, ки бармеояд, дар ҳар ҳол зимни бозхонии маънни байт завки бечиз ба кор нарафта, дар ҳар сурат қӯтоҳии андаки сухан ошкор шудааст.

Дар таърихи адабиёти навини тоҷикӣ мудҳизири шоирини Қутбӣ Киром мунозираи зиёд миёни пажӯҳишгару пажӯҳишгар, шоири шоир, носири носир, ҳамзамон шоири пажӯҳишгар, насрнавису пажӯҳишгар ё баръакси инҳо бисёр рӯҳ додааст. Аммо дар асл манзури мо аз ёдкарди муҳтавои ин мунозирот ҳаргиз бартар донистану ағзал шуморидани як нуктаи назар бар андешаи дигаре, тарҷӯҳ додани як мубоҳис бар мубоҳиси дигар, дарёғти фазилати яке аз онҳо нест. Балки, аз ин мунозираи ҳам ба муҳимтарин муаммоҳои

таърихи адабиёт ва ниёзҳои олами пуррамзу рози эчоду эчодгарӣ метавон посух дод, аз нукоти баҳси ду шоир ва суханвар ҳам ошноии густурда бо доираи ҷаҳоншиносӣ ва истеъдоду қобилияти ҳалли масъалаҳои муҳимми адабӣ аз ҷониби онон имкон дорад. Аммо мунозираи онон бо гузашти замон гарм шуда, ҳарчанд дар бархе маврид ба оҳанги эътиroz табдил ёфтааст, аз ҷониби дигар, ба ошкор шудани бисёр ҷанбаҳои муҳимми кори эҷодӣ, эҷоди шеър ва коргоҳи шоирӣ мусоидат кардааст. Аз ҷавобномаи Қ. Киром “Мавқеъ ва масъулияти суханвар” (1986) ва мақолаи дигари ҷавобии Л. Шералий “Дарё равон аст” (1986) бо савияи дониш, фарорафти маърифати адабӣ, забонӣ, иҷтимоӣ, эҳсоси меросбарӣ ва ворисият, гузаштанигарӣ, замоншиносӣ ва назокатпарастии муаллифон дар як давраи таъриҳӣ ошно мешавем.

Дар маҷмӯъ андешаҳои шоири баркамоли тоҷик Қ. Киром ҳам дар сарчашмаҳои хушбору пурфайзи суханварӣ обишҳӯр дорад ва ў ҳамчун соҳиби як назари хоси сухансанҷӣ кӯшидааст, ки ҳар масъаларо бо такя ба арзишҳои баланди сиёсӣ ва иҷтимоиву ғоявии давр баррасӣ намояд. Дар китоби “Зиндагӣ дар назм” (Душанбе, 1988) баъзе аз намунаҳои публистикаи адабии ин шоир ва суханвар фароҳам омадаанд. Аммо ошноии бештар бо бархе мақолаҳои интиқодии номбурда дар матбуоти солҳои 80-уми асри XX ба мо ҷеҳраи нафареро бозгӯ мекунад, ки кӯшиш дорад ба ҳаллу фасли масъалаҳои муҳталифи адабиёт ва нақши адаб дар ҷомеа даст ёбад. Аз мубоҳисаи Қ. Киром бо профессор Р. Мусулмониён оид ба адабиёти шӯравии тоҷик низ аҳли таҳқиқ назар кардаанд, ки ҷойи гуфтугӯи он ин мақола нест.

Дар мақолаи “Мавқеъ ва масъулияти суханвар” Қ. Киром ба зумрае аз муаммоҳои кори эҷодӣ рӯй овардааст. Аммо аз он ки мақола ҳадафи посух доданро ба андешаҳои пештараи Л. Шералий аз ҳусуси шеъри Қ. Киром дорад, муаллиф аз бисёр муаммоҳои эҷодгарӣ, шеър ва шоирӣ вобаста ба ҳамин масъала натиҷагирий шудааст. Аз назари Қ. Киром ашъори шоирони барҷастаи замон Л. Шералий ва Б. Собир аз нуқсу камбуд барӣ нестанд, бинобар ин қобили интиқоданд. Бармеояд, ки сабаб ва ангезаи аслии ин интиқод ҳамон гузориши Л. Шералий оид ба ҷойгоҳи шеъри Қ. Киром дар съезди нависандагони Тоҷикистон будааст. Дар пайванд ба матлаби мазкур Л. Шералий хушдор ҳам дода ва аз сатҳу дараҷаи ҷомеият ва фароғории интиқодномаи худ ҳарф задааст: “Дар анҷумане, ки аз боби назм банда маърӯза карда будам ва баъзе нуктаҳои танқидомезе ба унвони шеъри Қутбӣ Киром гуфта будам ва он эродҳои шахсии ман набуданд” (6, 10).

Қ. Киром ба танқиди адабӣ ва ноқидони шеъри Л. Шералий ва Б. Собир саҳт эрод гирифта, ки маҳсули эҷоди бадеии онҳоро боиси ривоҷу равнақи шеъри замон медонанд. Ў мегӯяд, ки “муқобили пазироӣ” нест, “тӯшу дили шоирро навозиш бояд!” Ў ба худ мутмаин ҳам ҳаст, ки “ҳар ду шоир ҳам дар адабиёт мувафаққиятҳои эҷодӣ ба даст овардаанд, онҳо аз ҷониби устодони сухан дастгирӣ шуданд, боиси ҳурсандии хонандагон ва ҳамқаламон гардидаанд” (3, 8). Аммо, Қ. Киром хостори ин амр будааст, ки ба ашъори Л. Шералий ва Б. Собир муносибати дурустӣ танқидӣ зоҳир шавад, роҳи эҷоди онон нақдан ҳамвор гардад. Ў натиҷа гирифтааст, ки “солҳои охир қарib ҳеч кас дар бораи камбудии эҷодиашон ҳарфе назадааст. Таърифи тавсифи онҳо аз андоза гузашт... Агар мо асари ҳамқалами худро дидаю дониста рӯйкӣ таъриф кунем, гуноҳ аст”. Аз ин рӯ, хостааст, то “рӯйрост, бародарона мулоҳизаҳои худро нисбати баъзе шеъри ин ду шоир чун ҳамкаਬи чанд курта аз онҳо пештар дарронда изҳор” (3, 8) намояд.

Қ. Киром ҳам мисли Л. Шералий дар ташвиш мондааст, ки гӯё ў ва Б. Собир дар таснифи ашъорашон саҳлангоранд, шеърашон дар чамъомаду маҳфил ва ҷаласаҳои Иттифоқи нависандагон баррасӣ намешавад, онҳо асарҳояшонро ба муҳокимаи ҳамкасбон пешниҳод намекунанд. Танқиди адабӣ дар ҳаққи Л. Шералий хизмати хирсона карда, ҳар шеършиносу мунаққид ба ситоишу васфи бехадди ў кӯшидааст. Дар ин амр тири эрод ба адабиётшиносон Юсуф Акбаров ва Абдураҳмон Абдуманнонов равон аст, ки ҳамчун мунаққидони пешдаст дар ситоishi ашъори Л. Шералий “санономаҳо” таълиф ва чоп карданд. Аммо нисфи зиёди навиштаҳо оид ба ашъори шоир “ба ҷашми ҳақиқатбин як мушт муболига, як пора абри гузарон барин метобанд” (Қ. Киром).

Л. Шералий дар посухи матлаб Қ. Киромро ба таърифу тавсифҳои ин ду шоир таҳаммулнапазир медонад. Ба таъбири Л. Шералий ў ва Б. Собир мисли мунаққид “лойовардаву селоварда нестанд, балки аз шаб бурида ба рӯз дӯхта, бо пайманаи фароҳтар корҳое ҳам кардаанд, аммо дар роҳи ҷустуҷӯ бесаҳву хато низ набудаанд” (6, 10).

Ба нишондоди Л. Шералий нокид ба ҷои ин ки нуқси шеъри онҳоро бо камоли дилсӯзӣ нишон дихад, манзараи куллии шеъри тоҷикро дар сайри таҳаввули назми шӯравӣ ҷиддану усулан баррасӣ намояд, ҷараёни зиндаи назми муосири тоҷикро бо ҳама шебу фарозу сояравшанҳояш ба ҷашми дигарон манзур созад, фақат ба айбу танқиди ду шоир камар набандад. Гӯё шоирини интиқодгар аз ҳуд як шоирини бенуқс, як “сӯғии соғ” тарошидааст...

Қ. Киром аз ҳуд ҷунин майл нишон доданий шуда, ки камбуду нуқси шеъри Л. Шералиро “холисона” ва “бегаразона” чун бародаре, ки “чанд курта аз ў пеш даронида”, ба интиқод гирифта, аз он афсӯс xўрдааст, ки “дар айни авчи шоирӣ, ба камолрасӣ, эъҷозкорӣ Лоик сурудани шеъри замонавию навинро қариб қатъ карда, ба ғазалу суруднависӣ даромад”-ааст. Аммо барои Л. Шералий ин нукта ҳеле шигифтовар будааст, ки “ба ғазалу суруднависӣ даромадан”-ро Қ. Киром гуноҳ ба шумор меовараад. Аз таҳлили равандҳои фикрии он давра маълум аст, ки фаҳмиши ғазал миёни суханварон аз фикри анъанавии гузашта ҳеле тафовут дошт. Дар ин маврид ба ёд овардани баҳси ғазал дар солҳои 80-уми асри гузашта, диди гайримунсифонаи шоир Faффор Мирзо ва дифои адабиётшиносон Аълоҳон Афсаҳзод, Аҳмад Абдуллоев ва ҷанде дигар коғист, ки назари камбинӣ ба ин жанр доштани бархе аз аҳли замонаро бозгӯ мекунад. Дар ин маврид оҳангӣ андешаи Қ. Киром аз боби ғазал ба ҳавои андешаҳои F. Мирзо парвоз кардааст.

Қ. Киром ҳам побапо бо Л. Шералий аз маҳсули шеъри дувумй нуқс ҷуста, ба андешае мерасад, ки “аз съезди гузашта то ин съезд ҳудро ба маънни пурраи шоириаш нишон надод”-ааст. Л. Шералий вобаста ба ин ҳукм андешаи малеҳ изҳор дошта, ки “агар дароҳт як сол мева надод, боғбон онро намебурад” ва ҳушдор медиҳад, ки дар ин муддат ба қадри ҳиммату кӯшиш шеърҳое гуфта, ки “онҳоро нодида гирифтани муониди мӯътабар камоли носипосист.” Аз назари танқидии Қ. Киром “ғазалҳои Лоик аз ҷиҳати забон, ифода, образнокии мӯқаррарӣ бегалатанд. Вале... ягон бозёфти шоиронае, ягон маънни тоза, ки дили хонандаро фишорад, ҷашмонашро ашк гиронад, дар ин ғазалҳо пайдо кардан барои ман берун аз имкон шуд” (3,8). Ин андешаи Қ. Киром, барҳақ, ҷанбаи ҳудвежа ва ҳудбинони субективӣ ҳам дорад, ки бо бархе қазовату натиҷагирии байниҳамдигарии суханварони дигари гузаштаву имрӯз шабоҳат пайдо кардааст. Ин дар асл тарзи хоси нигоҳ ва асли психологияи суханварони номвар ҳам ҳаст. Ба ин нукта низ бояд саҳт дикқат дихем!!!

Л. Шералй дар ин бархұрд ба қобиляят ва иқтидори мутолиаву чустучүй мусохибаш ишора мекунад: “Рафиқ Құтбій Киром ин чо пайи исботи даъвояш фақат аз ду ғазал (аз сад ғазал!) чанд байт меорад ва гарданаш ёрі намедиҳад, ки ғазалҳои дигарро низ хонда, бо санад ва далелҳои берад фикрашро сабит кунад” (6, 10). Қ. Киром чанд намуна аз маңмұаи шеърхои “Хонаи қашм”-и Л. Шералй оварда, онхоро ба қашми хонанда чун нүкс намоён мекунад:

Агар гардуни дун як дам набигзорад, ки хүш бошам,

Гузорад ё набигзорад, туро ман дұст медорам.

Эроди асосй дар ин байт ба таъбири “гардуни дун” пайванд дорад. Қ. Киром мутмаин шудааст, ки “Агар гардуни дун як дам набигзорад, ки осоям”, “Агар тирам ба сар борад” ва амсоли инхоро бе яғон далели қотеъ ба шунаванда пешкаш кардани шоир аз ҳайси беларвой нисбат ба әздидиети худ аст. Суханҳои болоро шунида, саволе ба миён меояд: Кадом тир? Аз күчо? Чаро? Гардуни дун? Ба кадом маңый?” (3, 8).

Ин суолҳо хеле ацибанд ва шояд табиӣ бошад, ки шоир инициодтар ин навъи майли баҳрамандй аз вожаву ибора ва таъбирсозии шоиронаро чандон хуш напазирифтааст. Аз сүй дигар, дар тағсирима “гардуни дун” иштибоҳе ҳам ҳаст: “Шоирони қадим гардуни дун гүён подшоҳони даврашонро дар назар доштанд, ки аксар ситамгору беадолат буданд” (3, 8).

Аммо, бо як назари шитобзада ба ин таркиб фаҳмида шуданист, ки дар байти Л. Шералй **гардуни дун** на ишора ба шоҳон, балки ба **олами қақрафтор** аст ва мурод аз гардуни дун дүнёи **пастниҳод** будааст. Аз ин рӯ, посухи он бо шевай дилчаспи баёну ифодаи хоси шоир ҳам ишора ба ҳамин маңнист: “Гардуни дун” дар тасаввури шоирони қадим фақат ва фақат “подшоҳони ситамгору беадолат” набуда, балки ҳама, ҳар чи ва ҳар ки перомунашон буд, ки аз онҳо нафрат, қароҳат, дилзадагй ва ранчу кудурат доштанд, дар паноҳи ин тандисай таъмимй мегуфтанд. Зеро гардун, фалак, ҷарх, само, осмон як мағұхум мавхұм аст, ҳар шоир зимни ин образ назардошти ногувори худро зикр мекард. Ҳама дунихо ва мурдахунихо, берангй ва бефарҳангиҳо, ҳабисй ва палидиҳо, мурдорй ва нобакориҳо, ҷабру зўриҳо ва ҷаҳлу кўриҳо, гиромиҳо ва ҳаромиҳо, номардй ва ноҷавонмардиҳо, кўрдилй ва кўрнамакиҳо ва гайра зимни ин мағұхум бекарони мавхұм ифода мешуданд” (6, 10).

Инициоди дигар ба образи “тир” пайвандй дорад, ки он низ посухи равшан дар пай доштааст: “Ошиқон як қасами муболигаомезеро ҳамеша сари забон доранд, аз қабили “агар осмон ба сарал фурӯ ояд, агар ба сарал санги осиё гардонанд, агар дар оташ сўзам, туро аз даст намедиҳам” ва ҳоказо. Ғазали (ё суруди) “Қасам” ҳам дар ин замина ишо шудааст, vale мунакқид дар он одати шартии “агар”-ро сарфи назар карда, санги худро сад ман мешуморад. **Дар шеър (умуман санъат) тандисаҳои шартӣ, шайъӣ, таҳайюлӣ, лафзӣ, эҳтимолӣ, тасаввурӣ, асотирии ва гайра вучуд доранд.** Дар ин қасам ҳам ҳеч тири аниқе нест, балки эҳтимолист. Ошиқ ҳадди сабитқадамй, мардонагй ва чоннисории худро ба ҳар эҳтимол ифода мекунад” (6, 10).

Дар посухи эроди Қ. Киром Л. Шералй ду далел овардааст:

1. “Гардуни дун” образест, ки дар он ҳолати ногувори шоир чой дорад.

2. Навъе қасами муболигаомези ошиқон, ки ҳамеша сари забонҳост.

Ба байти дигар таваҷҷуҳ мекунем:

Бахти ноҳамвори ман ҳамвор кай гардад дигар,

Баъд аз ин ҳамвора ноҳамвор месүзад дилам.

Бино ба хulosai Қ. Киром шоир Л. Шералй дар “Мадхияи асал” на құвваи ҳаётофарин, балки марғ, күшандай орзуу умеди башариятро ситоиш мекунад.

Мебинем, ки танқидгари Л. Шералӣ ҳамчун фарзанди замонаш дар сад мачмӯаи “Хонаи чашм” ангезаи шоири советӣ надида ва ё эҳсос накардааст. Ў ин нуктаро ба замони носипосу қаҷрави гузашта нисбат дода, онро такори андешаҳои шоирони классикӣ ва мазмуни абёти классиконро аз абёти Л. Шералӣ “як сару гардан баланд” медонад ва ба хulosae меояд, ки “шеърҳои солҳои охири Лоиқ низ аз ҷиҳати ғоявӣ ҷандон пуркуват нестанд”.

Дар бардошти Л. Шералӣ ишораи Қ. Киром ба “баҳти ноҳамвор” оид аст, шояд ӯ гуфтанист, ки ошиқони аҳди мо “баҳти ноҳамвор” надоранд, баҳти ҳамаашон ҳамвор аст... Ин ғазали ман ошиқона аст ва дар он дили ошиқ аз баҳти ноҳамворааш месӯзад, ки бисёр воқеист. Ошиқони баҳти ноҳамвордошта зиёданд, роҳи баҳту ишқ аслан ки ҳамвор нест! Ва умуман қадом роҳ ҳамвор аст?” (6, 10).

Л. Шералӣ зимни даъвати ҳонанда ба мутолиаи ботаании шеър ва дарки асли нияти гӯянда ҳуҷдор медиҳад, ки дар он “на марги муфочот, ғофилгир, нобаҳонгомро, на маргеро, ки инсоне ба сари инсоне меорад ё аз фалокатҳои иҷтимоӣ ва табии сар мезанад”, балки маргеро мадху ситоиш карда, ки “аз мантиқи ҳастӣ, аз қонунмандии диалектикаи табиат бармеояд” (6, 10).

Андешаи Қ. Киром ангезаи замонӣ дорад ва ӯ аз ин порай шеъри Л. Шералӣ ҷунин фахмиш пайдо кардааст: “Шоир одамони камхунартар, камистеъдодтарро ба марг ҳукм мекунад, ки ин гӯё ба инсондӯстии шӯравӣ бегона аст:

*Метарсам аз намурдани якчанд бехабар,
Метарсам аз намурдани якчанд бебасар,
Метарсам аз намурдани якчанд мурдадил,
Метарсам аз намурдани якчанд бечигар”.*

Ба мазмуни интиқоди саҳти ин абёт дуруст назар қунем: “Ҳангоми шунидани сурудҳои шоир кас андак ҳаловат мебарад. Мусиқӣ ва суханҳо қоиму зебо. Ҳатто вақти “ҳаметарсам мурдадил” аргушт мераванд. Вале ҳамин ки ҳаёт, мавқеи шиор дар зиндагӣ, мақоми сухан ва хизмати адабиёт ба мардум барин суханҳо ба хотир мерасад, мазмуни сурудҳо чун хокистаре ба бод меравад” (3, 8).

Аммо Л. Шералӣ таъқид ва исрор дорад, ки дар ин байт сухан “аз намурдани “якчанд бехабар, бебасар, мурдадил, бечигар” меравад, на аз “камхунартару камистеъдодтарҳо”. Ӯ ин амро шигифтовар дониста, ки Қутбии шоири аз назари аввал адофаҳм қаламоташро бино ба ғарази худ тайғир додааст. Бинобар ин мешӯраду менигорад, ки “дар шеъри ман ибораҳои “камхунартар ва камистеъдодтар” нестанд. Ин ҳел обро ба ҷӯи худ гардондан ва ҳонандаро ба қӯчаи бунbast андохтан аз фароҳназарии шоирона нест” (6, 10).

Фикр мекунем, ки табиату сиришти аз танқиди гӯё нодурусту бидуни обективият ба шӯру валвала омадани як нафар шоири ормонгар ҳамин қадар будааст. Яке аз эродҳои асосии Қ. Киром ба мисраи машҳури Л. Шералӣ – “Тирборон кардани мо қӯшиш бехуда аст” даҳл дорад, ки нуктаи меҳварӣ дар баҳси ду шоир аст, ки мо ҳам меҳоҳем ба василаи таъқид ва бозгӯи он таваҷҷӯҳи аҳли таҳқиқ ва ҳонандагонро ба ҷолиби ин баҳс бикашем. Дар ин маврид Қ. Киром дурустии андешаашро бо назари адабиётшиноси маъруфи тоҷик Ҳудой Шарифов исбот ва фикри Юсуф Ақбаровро аз нодурустии хulosai X. Шарифов интиқод карданӣ шудааст. Эроди X. Шарифов, гӯё аз назари Қ. Киром ҳам дуруст, ҷунин аст: “Мисраи “Ҳар ки моро мекушад бо шеърборон, зинда бод!” барои он нодуруст аст, ки шеър мисли ҳамаи анвои маърифат воситаи тасдиқи пешрафти зиндагӣ ва, умуман, олами

мавчуд аст. Ин далели пешравй ба вучуд фақат аз рўйи фарз касро кушта метавонад” (1, 108).

Мунаққид Ю. Акбаров X. Шарифовро ба надоштани дарки хадафи шоир Л. Шералй бароварда, ки аз нигоҳи Қ. Киром ҳаргиз ҳақ нест: “Кас гумон намекунад, ки ҳамин муҳаққики борикбин (яъне, X. Шарифов) моҳияти ин образу нияти эчодии Лоикро нафаҳмида бошад. Манзури Лоик аз ин мисраъ дар рӯзгори мо баланд бардоштану азиз доштани мақому манзалати шеъри чонгудозу шўронанда аст ва чунин шеър ҳамеша мушобехи теги бурро буда, ба чигархо меҳӯрад” (3, 9).

Қ. Киром бо вуруд ба нихонхонаи шеъри Л. Шералй таҳ ба таҳ ва по ба по бо майлу нафаси интиқодчӯй рафтааст: “Лоик дар ин мисраъ ба ифодаи мазмуне мекӯшад, ки ба таъбири душманро бо шакар куштан наздик аст, аммо бо сабаби нодуруст соҳтани образ ба ин ноил нашудааст, зеро кушандагӣ на дар хусусияти борон ва на дар шеър ҳаст. Ҳол он ки образ ақаллан аз як ҷиҳат бояд ба ашёи худ муносибат дошта бошад, хусусияти онро ифода кунад, вагарна он беалоқа ва бемаъно мешавад” (3, 9).

Қ. Киром бо мақсади боз ҳам бештар ошкор кардани “гапи дурӯғ”-и Ю. Акбаров дар боби аз “тиrbорон”-и Л. Шералй баровардани “маъни нобуда” андешаи мунаққидро бемаъни донистааст. Ба назар мерасад, ки дар ин тафсир фаҳмиши байт боз ҳам чигил гардида ва, аз ҳама ачиб, аз “тиrbорон” истилоҳи “шеъри одамкуш” ба миён омадааст. Чунин ҳукми шоирни ноқид хеле ангезанда аст, ки “оё дар ҷамъияти мо чунин гуфтани шоир дуруст аст? Қй ўро тиrbорон мекунад? Ақаллан шоир ноҳалаф, нокас, ҳасуд ва ҳамин гуна шахсон мегуфт, як андоза ўро фаҳмидан мумкин буд, аммо ин тавр беунвон ва умумӣ гуфтан маҳсули назари дуруст ба ҷамъият нест” (3, 9).

Ин аст, ки Л. Шералй ба Қ. Киром дар мавриди ангезаи “тиrbорон” дар ҳашт нукта посух дода ва хонандаро ба ҷавҳари шеъри худ ворид карданӣ шудааст. Аз ин ҷиҳат ин яке аз усули тарин навиштаи Л. Шералй аст, ки аҳли таҳқиқ ва хонандаро бо андеша ва маърифати эҷод, шевai аслии ҷустуҷӯй, коргоҳи хоси шоирӣ ошно мегардонад. Ин мақола шарҳи беҳтарин ашъори шоир аз ҷониби аз ҷониби худи ўст. Аввалан, шоир ва суханвари посухнавис равshan мегӯяд ва менависад, ки асли таққиди Қ. Киром аз Л. Шералй ғарази ўст, на нигариши таҳассусӣ ва ё бардошти хоси шоирона аз шеъри ў. Зеро, “ғазал соли 1976 иншо шуда, соли 1979 дар китоби “Марди роҳ” чоп шудааст, ки муҳаррираш худи Кутбӣ Киром будааст. Пайдост, ки он вакт шоир Кутбӣ Киром ба гӯяндаи ин шеър ғаразе надоштааст, вагарна чун муҳаррир ақлаш қад медод эродашро бигӯяд” (6, 11).

Сониян, бар ихтилоғи назари адабиётшиносии тоҷик (X. Шарифов ва Ю. Акбаров) ангезаи “саరдаргумӣ”-и мубоҳис ва дурустии ибораи шоиронаи “тиrbорон”-ро равshan исорор карда ва маъни хоси образро кушоданӣ шудааст: “Суҳан (шеър ҳам) ба фарз касро кушта метавонад, ҳам ба яқин. ...“куштан” дар як ҳолат маъниҳо ва тобишҳои ба тааҷҷуб овардан, мутаҳайир соҳтан, тасхир кардан, саҳт ба шӯр, ба ваҷду ҳолат овардан, бедаступо кардан, ошиқу шайдо, шефтаву вола кардан, дар ҳолатҳои дигар расво, шарманда, шармсор, радди маърака, муттаҳам, хиҷил, сарҳам, мулзам, мағлуб, забун кардан, ба ҳоли танг, ба алам овардан, ба хок нишондан, ба ҷон овардан ва ғайра истифода мешавад. Суҳан куштан чӣ метавонад аз куштан бадтар кунад...” (6, 11).

Ба ифодаи лоиқона “кушандагӣ “дар хусусияти борон” ҳам ҳаст, дар шеър ҳам!... шеър низ мисли ҳама ашё ва аносир хосияти мутаззод, дақиқтараш, ҳам нерӯи

кушандагӣ ва ҳам офарандагӣ дорад... сухан силоҳ будааст, душманро шарманда мекардааст, маҷозан мекуштааст... Сухан, ...дар ҳоле, ки ба ҳадаф мерасад ва ҳарифро мағлуб месозад, маҷозан ва ҳақиқатан нерӯи кушандагӣ дорад..." (6, 11).

Шарҳу тафсири маънни газал аз диди иҷтимоӣ низ сазовори таъкид аст: “Ман ин ҷо аз бефанаии мардуми шӯравӣ ҳарф задам, манзури ман ҷангӣ дирӯз (...) ва то ҳол роҳи аскаронро поидани модарон аст, ҷангест, ки бо тирборонҳои беамонаш 20 милиён фарзандони ҳалқро рабуд, ба қасди он ҳалқ боз пирӯз монд ва ҳоҳад монд. Ҳадафи ман “ноҳалафу нокас, ҳасуд”-ҳои ноҷиз набудааст. Ва тирборон имрӯз ҳам замину осмон бар сари мо зимни ҷангҳои анқариб ё эҳтимолии “кайҳонӣ” ё “тоҳтҳои алорағми коммунизм” таҳдид мекунад” (6, 11).

Ин қобилияти дарку фаҳмиши шоир ҷолиб аст, ки бо шарҳи ҷанбаи сирф филологии мисраи дувум аз сатҳи дониши зебоишиносии шоиронаи худ равшан дарақ додааст. Ин мантиқи фикр дикқати ҳар зебоишиноси шеърро ҳудогоҳона ва ё ноҳудогоҳона мекашад: “Бо шеър куштан чист? Бо шеър куштан – яъне, қоил кардан, моту мабҳут ва мафтун соҳтан, ҷону дилро тасхир кардан ва гайра, яъне, мустакиман маънои “куштан”-ро надорад, ҳарчанд дар боло аз нерӯи кушандагии “сухан” сухан кардем. Ҳатто дар забони зиндаи мардум “куштан” ба маънои қоил кардан, боб кардан, забонкӯтаҳ кардан меояд. Агар дар қофияҷанг, сухбат, ҳозирҷавобӣ, бадеҳагӯй ва дигар ҳолатҳо касе бо сухан ҳарифашро мот кунад, “фалонӣ фалониро кушта” мегӯянд.

Хонандай нуктасанҷ аз мисолҳои боло фасеҳтар аз ҳӯрдагирии ман мефаҳмад, ки ин “куштанҳо” куштанҳои қассобӣ нестанд...” (6, 11).

Шарҳи шоиронаи борон ҳам ҷолиб аст ва он ба маҷоз ҳам маънни фаровониро дорад. “Шеърборон – яъне шеъри фаровони асиљ, ҷонгудоз ва зиндагисоз, умуман, ҳунарҳои шевою гирою зебо! Бисёр қалимаҳо аз борон муракқаб шудаанд, мисли “гулборон”, “бӯсаборон”, “нурборон” ва гайра, ки қиноя аз фаровонист... Ман ҳоло ва то оҳири умр вобаста ба ҳолатҳои гуногун ҳамин байтро боз ҳам сари забон ҳоҳам дошт:

*Тирборон кардани мо қӯшиши беҳуда аст,
Ҳар кӣ моро мекушад бо шеърборон, зинда бод!” (6, 11)*

Қ. Киром бо ишора ба он ки Ю. Акбаров дар нақду баррасии осори адибон баъзе аз мунаққидонро ба маҳалпарастӣ айбдор кардааст, таъкид намуда, ки мақсади ба гардани нокид бор кардани айби маҳалпарастиро надорад. Маҳз аз ин рӯ, “қаробати Ю. Акбаровро аз Лоик” сарфи назар кардааст, гарчанд гӯё ба гуфтани ин ҳуқуқ ҳам дорад. Бо ин ҳама, Қ. Киром байни навиштаҳои Ю. Акбаров аз боби Л. Шералий оҳанги маҳал, майли маҳалпарастӣ эҳсос карда, ҷунин пурсиш пеш гузоштааст: “Дар журнале, ки Лоик Шералий сармуҳаррир аст, ӯро барои ҳатои шеъраш ин қадар ситоиш кардан ба гайр аз маҳалчигӣ, ҳешпарастӣ дигар чӣ ном дорад?” Ин нукта аз доираи баҳси аслӣ берун шудани мусаннифро бозмегӯяд.

Л. Шералий низ ҷун амонатшинос аз баҳси мунаққид Ю. Акбаров бо X. Шарифов ба ёд оварда, дарк карда, ки “Қ. Киром ӯро ба маҳалчигӣ ва ҳештандпарастӣ айбдор месозад” ва ў низ ҷунин суол ба миён мегузорад: “Ҷусуф Акбаров бо ман ҳамдеха аст, аз кӯдакӣ то имрӯз дӯсти ман аст. Оё ҳамдеха будан, яъне ҳамватан будан чурме дорад? Аз рӯйи қадом қонун, қадом дастур? Ва агар ў ҳамдеха ё дӯсти ман бошад, оё ҳақ надорад перомуни шеъри ман ҳарфе занад?” (6, 11).

Ёдоварӣ аз ин нуктаҳо, аз назари мо, имрӯз низ арзишу аҳаммияти баланд дорад. Аз принципи наққодии Л. Шералий ҷунин бармеояд, ки ба таққид ҷавоб додан

ба доираи вазифаи адаб набояд дарояд. Дар ин маврид ҷавоби Лоик Шералӣ ба Қутбӣ Киром шояд истисно ҳам бошад. Зоро ӯ навиштааст, ки “танҳо ба Қутбӣ Киром ҷавоб гуфтам. Агар навиштааш оҳанги таҳқиromez намедошт, ҷавоб намедодам, чунки ман он қасро “додо” мегуфтам, он кас маро “писарам” мегуфтанд. Дар масъалаи забон ҷавоб мегуфтам, чунки ягон қалимаро надониста истифода намекардам” (6, 11).

Дар оғози мақолаи ҷавобии Л. Шералӣ низ ишораҳои ҷолиб аз боби принсипҳои нақди адабӣ ва танқиди нависандагӣ ҳастанд, ки мутолиаи онҳо дар дарки роҳу моҳияти танқид аз аҳаммият ҳолӣ нестанд: “Ман то имрӯз ҳаргиз ба мақола ва ё нуктаҳои танқидӣ ба хотири ҳудситоӣ, ҳудбаҳоӣ ё ҳуддифоӣ ҷавобе нагуфтаам, балки дар шеърҳои ҷудогонаам ба инодкорон ишораҳое доштаам ва ё дар боби шеъру шоириӣ, ба хусус аз шеъри ҳуд қазоват кардаам. Дар мавриди мақолаи рафиқ Қутбӣ Киром низ, агар ҳолисона, дурандешона, ҳирадмандона, мардона, шоирона буд, ҷавобе намегуфтам, зоро танқиди барҳакро пазируфтсан боястӣ, на ҷавоб гуфтан! Аммо аробаи ҳолиро гирифта ғурехтанҳои шоир, дар айни ҳол мунаққиди мӯътабар Қутбӣ Киром маро дар он водошт, ки рӯйи чанд нукта равшани андозам” (6, 11).

Ин муносибати Л. Шералӣ ҳам ҷолиб аст, ки “аз қадамҳои оғозини ҳуд дар машқи шеър ба таърифу танқид бетафовут нигоҳ кардаам ва ангезаи ифтихоре ё ранчише надоштам, аз танқид даступо нахӯрдаам, аз таъриф сарчарҳак нашудаам, зоро таърифи зиёд ва бебунёд он қадар музир аст, ки танқиди гаразнок”. Дар ҷумлаи охир бардошти Л. Шералӣ бо завқи ҳосу ачиб баён шудааст: “Мақолаи рафиқ Қутбӣ Киром саропо ғунаҳборон ба сари Лоик ва шеъри ӯст. Аммо чӣ бороне?” (6, 11)...

Ҳамин тавр, дар мубоҳисоти ду суханвари номвар ҷавҳару моҳияти як давраи томи адабиёти нави тоҷик ва силсилаи масъалаҳои муҳим ва умдаи эҷодӣ ҷой ва посух ёфтаанд. Симои Лоик Шералӣ ва Қутбӣ Киром дар ин мубоҳиса ва пасманзари ин андешаҳо ҳамчун суханшиносе, ки аз гузаштаву имрӯзи адабиёт ва ҷараёни ҷории адабӣ огоҳанд, намоён мешавад.

Лоик Шералӣ ва Қутбӣ Киром воқеан аз суханварон ва шоирони мумтози замони ҳуд буданд, ки дидгоҳи ҳоси адабӣ доштанд ва ҳарчанд дар барҳе маврид ин андешаҳо тавзехталаб ва посухгӯи нақди завқӣ низ будаанд, ҳароина барои пешрафти адабиёти даврони пур аз рамзу роз ва таҳаввули тафаккури адабии интиқодии мо нақши муҳимме гузаштаанд. Ҳузури барҳе аз расму шеваҳои муҳокимаи ноҳамвору ночо, мунозираи замонии тавзехангез дар нақди адабӣ на ба хотири ночиз донистани мавқеи адаб ё мунаққид, балки бо ҳадафи шинохти умумии консепсияи сухан ва сухансанҷиву суханварӣ дар он замон бояд ба кор равад...

Пайнавиишт:

1. Акбаров, Ю. Вазифаи муқаддаси танқиди адабӣ / Ю. Акбаров // Садои Шарқ.-1985.- №12.-С. 104-113.
2. Акбаров, Ю. Сифат бояд меъёри асосӣ бошад / Ю. Акбаров // Комсомоли Тоҷикистон.-1986.-2-юми феврал.- С. 3
3. Киром, Қ. Мавқеъ ва масъулияти суханвар / Қ. Киром // Адабиёт ва санъат.-1986.-6-уми март.-№10(230).-С. 8-9.
4. Шарипов, Ҳ. Мазмун ва ифода дар шеъри имрӯзаи тоҷик / Ҳ. Шарипов // Садои Шарқ.-1983.-№3.-С. 107-113.

-
5. Шерали, Л. Имтизоҷи эҳсос ва афкор / Л. Шерали // Садои Шарқ. – 1981. – №6. – С. 35-43.
 6. Шерали, Л. Дарё равон аст... Ҷавоб ба мақолаи К. Киром “Мавқеъ ва масъулияти суханвар” / Л. Шерали // Адабиёт ва санъат. – 1986. – 23-юми апрел. – №17 (237). – С. 10-11

Reference Literature:

1. Akbarov, Yu. *The Saint Task of a Literary Critique* / Yu. Akbarov, // *The Voice of the Orient*. – 1985. – №12. - pp. 104 - 113.
2. Akbarov, Yu. *Quality Should Be the Main Criterion* / Yu. Akbarov // *The Komsomol of Tajikistan*. – 1986. – February 2. – p. 3
3. Kirom, K. *The Speaker's Position and Responsibility* / K. Kirom // *Literature and Art*. – 1986. – March 6. – №10 (230).– pp. 8 - 9.
4. Sharipov, Kh. *Content and Expression in Modern Tajik Poetry* / Kh. Sharipov // *The Voice of the Orient*. – 1983. – №3. – pp. 107 - 113.
5. Sherali, L. *Feelings and Thoughts Privilege* / L. Sherali // *The Voice of the Orient*. – 1981. – №6. – pp. 35 - 43.
6. Sherali, L. *The River is Flowing... the Response to the Article of Kirom K. “The Speaker's Position and Responsibility”* / L. Sherali // *Literature and Art*. – 1986. – April 23. – №17 (237). - pp. 10 – 11.

УДК 82
ББК 83.3(0)9

**ТАҲЛИЛИ ҚИЁСИИ ТИМСОЛИ ЗАНОН
ДАР “ШОҲНОМА”-ХОИ
АБУЛҚОСИМИ ФИРДАВСӢ ВА
АБӮМАНСУР САОЛИБИИ НИШОПУРИЙ**

**СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ОБРАЗОВ ЖЕНЩИН В “ШАХНАМЕ”
АБУЛЬКАСИМА ФИРДОУСИ И
АБУМАНСУРА САОЛИБИ НИШОПУРИ**

**COMPARATIVE ANALYSIS BESET WITH
THE IMAGES OF WOMEN IN “SHOH-
NAME” BY ABULKOSIM FIRDAWSI AND
ABUMANSUR SAOLIBI NISHOPUI**

**Ризоева Рухсора Бурхоновна, омӯзгори
факултети педагогии МДТ “ДДХ ба
номи акад. Б. Гафуров” (Тоҷикистон,
Хуҷанд)**

**Ризоева Рухсора Бурхоновна,
преподаватель педагогического
факультета ГОУ “ХГУ им. акад.
Б.Гафурова” (Таджикистан,
Худжанд)**

**Rizoeva Rukhsora Burkhanovna,
assistant of the Faculty of Pedagogy under
the SEI “KhSU named after acad.
B.Gafurov” (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: rustamov_73@mail.ru**

Калидвоҷаҳо: “Шоҳнома”, Абулқосими Фирдавсӣ, Саолибии Нишопурӣ, ҳамоса,
тимсоли занон, Рӯдоба, Таҳмина, Рӯстам, Ширин, Судоба.

Оғаринии тимсоли занон дар осори гиной ва ҳамосии асримиёнагии классикии форсу тоҷик таърихи тӯлонӣ дорад. Мавзӯи баҳси мақола таҳлили қиёсии тимсолҳои барҷастаи занон дар “Шоҳнома”-и бузурги Абулқосими Фирдавсӣ ва асари ҳамноми он, ки аз ҷониби ҳаким Саолибии Нишопурӣ ба забони арабӣ таълиф гардидааст, мебошад. Муаллиф зимини таълифи мақола ба маҳсусиятҳои инъикоси образи занон дар асари безаволи “Шоҳнома” ва тарҷумайи он аз ҷониби Саолибии Нишопурӣ, ки дар асри 11 эҷод шудааст, таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, муҳтасоти таълифи тарҷумайи ин асарро ба арабӣ ба маърази таҳқиқ қашиддааст. Дар асоси таҳлили қиёсии симоҳои Фаронак, Синдуҳт, Рӯдоба, Таҳмина, Ҷарира, Фарангис, Катоюн ва дигарон ва муаллиф ба хулоса расиддааст, ки таълифоти Саолибӣ ва равииши кори ў дар тарҷумайи “Шоҳнома”-и безаволи Фирдавсӣ ба забони арабӣ ва ё равииши таълифи “Шоҳнома”-и мансур аз меъёрҳое бархурдор аст, ки таҳқиқи он дар илми адабиётшиносӣ ва назарияи тарҷума муҳиманд.

Ключевые слова: “Шахнаме”, Абулькасим Фирдоуси, Саолиби Нишопури, эпика, образы
женщин, Рудоба, Тахмина, Ширин, Судоба.

Темой исследования является сопоставительный анализ ярких женских образов в “Шахнаме” Абулькасима Фирдоуси и одноименного произведения на арабском языке Саолиби Нишопури, созданного в XI веке. Создание женских образов в средневековых лирических и эпических произведениях персидско-таджикской литературы имеет древнюю историю. В исследовании уделено внимание стилю Фирдоуси при отражении образов женщин в “Шахнаме” и особенностям творческой манеры Саолиби в ходе перевода “Шахнаме”, а также процессу передачи данных материалов в арабском переводе этого произведения. На основе сопоставительного анализа образов Фаронак,

Синдуҳт, Рудобы, Тахмины, Джасариры, Фарангис, Катоюн и других дано заключение, что произведение Саолиби и стиль его работы в процессе перевода “Шахнаме”, а также сама суть создания прозаического варианта данного произведения на арабском языке имеют определённые критерии, исследование которых является важным аспектом литературоведения и теории перевода.

Keywords: “Shoh-Name”, Abulkasim Firdawsi, Saolibi Nishopuri, epic, images of women, Rudoba, Takhmina, Shirin, Sudoba.

The subject of the study is a comparative analysis beset with bright female images in "Shoh-Name" by Abulkasim Firdawsi and the literary production under the same title written in Arabic by Saolibi Nishopuri being created in the XI-th century. The creation of female images in medieval lyrical and epic works of Persian-Tajik literature has an ancient history. Particular attention is paid to Firdawsi's style when reflecting women's images in "Shoh-Name" and the peculiarities of Saolibi's creative style in the course of translation of "Shoh-Name", as well as to the process of transmitting these materials in Arabic translation of the relevant literary production. Proceeding from the comparative analysis in regard to the images of Faronak, Sindukht, Rudoba, Takhmina, Jarir, Farangis, Katoyun and others, the conclusion is made that Saolibi's literary production and the style of his work in the process of translation of "Shoh-Name" as well as the very essence of creating a prosaic variant have certain criteria whose research is an important aspect of literary criticism and theory of translation.

Адибону сухансароёни адабиёти форсу тоҷик дар даврони муҳталиф вучуди пурасори беканор, симо ва хислату атвори занонро дар оғаридаҳои бадеии хеш инъикос намуда, дар доираи ин мавзӯъ асарҳо ва як зумра симоҳои ҷовидонае оғаридаанд.

Ҷараёни таҳаввули оғариниши тимсоли зан дар осори хаттӣ аз достону маснавиҳои Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, “Шоҳнома”-и Дақиқӣ, “Шоҳнома”-и Абулқосими Фирдавсӣ ва дигарон сарчашма гирифта, ин анъана дар қарнҳои X-XII дар як қатор асарҳои адабӣ идомаву инкишоф ёфтааст. “Гаршоспнома”-и Асадии Тӯсӣ, “Вомиқу Ӯзро”, “Хингбут ва Сурхбут”-и Ӯнсурӣ, “Ҳадиқа”-и Саноӣ, “Хусравнома”-и Фаридуддини Аттор, “Вис ва Ромин”-и Фаҳриддини Гургонӣ, достонҳои “Ҳамса”-и Низомӣ аз ҷумлаи ин асарҳо маҳсуб мешаванд.

Дар миёни ин осор “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ аз зумраи оғаридаҳои адабие шинохта шудааст, ки дар онҳо ҷехраи зан мақому мавқеи хосса дорад. Дар ин ҳамосай муҳташам зан нақши хеле воло дошта, тасвири бузургиву шаҳомат, корнамоию шуҷоат, одобу фазилат, тавонишу зебоии ҷисмониву рӯҳонии ў аз масоили асосӣ маҳсуб мейёбад. Фирдавсӣ беҳтарин хислати занонро дар мардонагиву вафодорӣ, ҳушбаёниву суханварӣ, хирадмандиву накӯкорӣ ва ахлоқи поку шарму покдоманий дарёфт намудааст.

Ховаршиноси рус Бертельс дар асари хеш “Низоми и Фузули” навишта буд, ки “симои зан дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ бағоят ачибу гуворо оғарида шудааст. Фирдавсӣ тавонистааст, анъанаву суннатҳои пешинаро нигоҳ дорад. Занони “Шоҳнома” ёрони сазовори қаҳрамонони ҳамосаанд ва баҳри иҷрои мақсаде, ки дар пеш гузаштаанд, кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд. Рӯдобаву Тахмина аз ин қабил занонанд...” (3.226). Дар адабиётшиносии тоҷик Ҷонон Бобокалонова дар як қатор мақолаҳояш доир ба ҷанбаҳои муҳталифи образҳои занони “Шоҳнома” ва нақши онҳо дар ин асар

чунин қайд мекунад: “Занон дар тасвири Фирдавсӣ он қувва ва иқтидореро, ки дар давраи модаршоҳӣ доштанд ва ҷамъият низ бештар ба он қувваву иқтидори зан эътиқод намуда, ўро ба зинаи худой бардошта буд, зи нав рӯй оварданд ва шояд яке аз сабабҳои эҳёи образи зан дар эҷодиёти Фирдавсӣ дар ҳамин бошад”(6, с. 14).

Дар адабиёти форсӣ мо бештар ба мағҳумҳое вомехӯрем, ки ифодагари воқеву ҳодиса, ҳолату руҳияи қаҳрамонӣ мебошанд ва муҳаққикон бештар ба ин маънӣ аз жанри ҳамоса сухан мекунанд, ки дар вусъати худ асотиру ривоёт, амалҳои қаҳрамонӣ ва дилова-рию шуҷоатро ҷой додааст. Дар саргҳи ин асар метавон аз “Шоҳнома”-и Ҳаким Фирдавсӣ ном бурд ва худи мағҳуми “ҳамоса” дар лугат ба маъни диловарию шуҷоат тафсир ёфта, аз қадимтарин навъҳои адабӣ маҳсуб мешавад. Таҳқиқу баррасии ҷеҳраи зан дар осори ҳамосавии Фирдавсӣ заруратеро пеш меоварад, ки заминаҳои ташаккул ва таҳаввули симои занро дар эҷоди ин Ҳаким аз қиссаву ривоёти қадима ва осори мазҳабӣ ҷустуҷӯй намоем. Танҳо ба ҳамин васила равшан мегардад, ки дар асотиру осори ривояти, достонҳои ҳамосавии қадима ҷилваи ҳунарии ҷеҳраи занон маҳсусиятҳои муайянро соҳиб гардида, хислатҳои аҳсан ва нуқсонҳои онҳо дар ин навъ осор ба таври кулӣ баррасӣ шудаанд. Ҳакими Тӯс дар ин замана маҳорати беандозае нишон дода, фазоилу арҷмандии ҷинси латифро ситоиш кардааст ва ба истиснои ҷанд маврид мо бештар ба занони некӯманишу поксиришт вомехӯрем, ки аз арҷгузории Фирдавсӣ ба шахсияти занон дарак медиҳад. Мазмуну мундариҷа ва муҳтавои “Шоҳнома”-ро ҳимояти додгариву ҳирад, мардиву покӣ, ростибу нақӯкорӣ, ватандӯстиву миллатпарварӣ дар робитаву пайванди ногусастани дар бар гирифтаанд, ки занону духтарон дар ҳалли ин гуна масоил ҳиссагузории беш доранд. Дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ба модар ва эҳтироми вай диққати маҳсус дода шуда, тасвири далерию нотарсии ўз масоили асосӣ ба шумор меравад. Дар ин асар модар ҳомии ҷони фарзанд, муборизи пойдории ишқи ўз, бадунёоварандай паҳлавонони номӣ, насиҳатгар ва барпокунандай сулҳу амният тасвир шудааст. Аз модарони шӯҳратманди ин ҳамоса метавон Фаронак, Синдуҳт, Рӯдба, Таҳмина, Ҷарира, Фарангис, Катоюн, модари Искандарро ёд кард.

Фаронак аз занони барҷастаи асар аст, ки бо Отибин издивоҷ мекунад ва ҳосили ин издивоҷ фарзанде аст бо номи Фаридун. Фаронак аз модарони ҳушноми “Шоҳнома” аст, ки ҷаҳони пур аз бедодро нобуд кард ва оромию сулҳро пойдор намуд. Тавассути симои Фаронак Фирдавсӣ инсонеро тасвир кардааст, ки оғарандай паҳлавони номист ва аз инъикоси ҷеҳраи ўз назари некбинонаи шоир нисбати занону духтарон аён гаштааст ва Ҳакими Тӯс ўро ҳамчун маҳсули замони зулм ва беадолатии Заҳҳоқ, муборизи фаъол баҳри оромиву осоиштагии ҳалқ тасвир намудааст, ҷунончи вақте Заҳҳоқи ҳунхору аҷдаҳодӯш аз пайи Фаридун афтода, ўро нобуд карданӣ мешавад, Фаронак фарзандашро ба Албурзӯҳ оварда, ба марди парҳезгору нақукоре супорида чунин мегӯяд:

Фаронак бад-ӯ гуфт: к-“Эй покдин,
Манам сӯгворе зи Эронзамин.
Бидон, к-ин гаронмоя фарзанди ман
Ҳамебуд ҳоҳад сари анҷуман. (1, 1.c. 80)

Дар “Шоҳнома”-и Саолибии Нишопурӣ номи Фаронак ҳатто оварда нашудааст ва танҳо ба ин тавре ки аз китоб иқтибос меорем, адаб ўро ёдрас намудааст: “Дар ҳамин рӯзгор зани Отибин аз хонадони Таҳмурас, ки бордор буд ва аз бими Заҳҳоқ обастанини худро ниҳон медошта буд, писаре бизод, ки падар ўро Фаридун номид ва модару фарзандро бо дурандешии комил бо модагови ширдех, ки “гови Бармоюн”

ном дошт, ба чаманзоре фиристод... Чун аз шир хӯрдан баромад, падар Фаридунро ҳамчунон бо дурандешин тамом ба кӯҳе баланд бурд...” (8, с.54).

Чуноне ки аз иқтибоси овардаамон бармеояд, Саолибӣ монанди Фирдавсӣ ҳамдарди инъикосгари ҷоннисориву ранҷу заҳмати Фаронак набуда, балки дурандешиву устувории падари Фаридун-Отибинро нақл намудааст, ки аз рӯйи мазмуни сюжет низ аз “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ тафовут мушоҳида мешавад.

Тимсоли дигари овоздори ҳамосай Фирдавсӣ ҳамчун зан ва модари ғамхору ҷораандеш ин Синдуҳт ҳамсари Мехроби Кобулӣ нахустин шаҳбонуи “Шоҳнома” аст. Омезиши хирадмандиву викор бо дилсӯзии модарона шахсияти ин занро шоёни таҳсин иамудааст. Ӯ дар ниҳояти зиракиву кордонӣ Рӯдбаро бо Зол ба мақсад расонид. Зане аст бархурдор аз тавоной дар ризоияти шавҳари бадфеълу оташмизоҷи хеш. Синдуҳт шаҳбонуи устувор, модари сазовор, ҳамсари вафодор аст, зеро вакте Мехроб меҳост Рӯдбаро сар аз тан ҷудо намояд, модари хирадманду кордон ба вай муроҷиат намуда мегӯяд:

*Битарсиd Синдуҳт аз он шермард,
Ки Рӯдбаро андарорад ба гард.
Бад-ӯ гуфт: “Паймон-т ҳоҳам нахуст,
Ки ӯро супорӣ ба ман тандуруст.” (1,1, с.290).*

Мехроб чун шер ғуррон гашт, даст бар шамшер зад ва ғурӯшид, ки чаро дұхтари ҳудро вақти тавлид шуданаш зинда монд:

*Накуштам, нарафтам ба роҳи ниё,
Кунун соҳт бар ман ҷунин кимиё. (1,1, с. 288)*

Фирдавсии бузург ин ақидаи нодурусту кӯркӯронаи Мехробро нисбати дұхтараш маҳқум намуда, дар тимсоли Синдуҳт ақлу хиради волои зан ва побанд набудани ӯро ба ҷаҳлу ҷоҳилияти замон таъқид намудааст:

*Ҷунин гуфт Синдуҳт, к- “Эй паҳлавон,
Аз ин дар магардон ба хира забон”. (1,1, с. 288)*

Саолибии Нишопурӣ дар “Шоҳнома”-и мансури ҳуд нисбат ба симои Фаронак диди, ба хислату рафтори Синдуҳт ҳамчун шаҳбонуи бохирад таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар асараш амалиёти ин қаҳрамонро дар муқоиса бо образи Фаронак, ки аз табакаи поёни ҷамъият буда, намояндаи ҳалқи одӣ аст, батафсил нақл намудааст. Барои ба мақсад расонидани Золу Рӯдоба Синдуҳт ба Мехроб муроҷиат намудааст, ки ки аз гуфтори боақлонаи завҷаи хеш Мехроб фикри ҳудро тағйир медиҳад ва шукр мекунад, ки Ҳудованди баҳшоянда ӯро ба ҷунин фарзанд муносиб дидиааст. Порчае аз асари Саолибӣ меорем, ки тақвияти далели ин гуфтаҳоянд: “Синдуҳт гуфт: агар ба ман дастурӣ дижӣ, ки он ҷӣ меҳоҳам анҷом дижам, ту ва ҳудро бо хости Ҳудо ва ёрии ӯ аз ин гирифтории ҳароснок вораҳонам ва корамро ту биписандӣ. Мехроб гуфт: Дорой ва ғанчинаҳои ман дар дастраси туст. Ҳар ҷӣ меҳоҳӣ биқун. Синдуҳт шавҳарро намоз бурд ва барои пешвоз аз Сом омода шуд ва он ҷӣ бояста буд, аз дорой ва колоҳои боарзиш фароҳам кард” (8, с. 79).

Фирдавсӣ ва ҳам Саолибӣ хиради занро дар мадди назар гузош-та, Синдуҳтро чун инсони ботадбиру рой арзёбӣ кардаанд:

*Яке чора овард аз дил ба ҷой,
Ки буд жарғобин ӯ ба тадбиру рой. (1,1, с.314).*

Дар “Шоҳнома”-и Саолибӣ омадааст: “Синдуҳт гуфт: Мужда бодат, ки Сом низ аз достон огоҳ аст ва аз он саҳт хушнуд ва ҳуд ба дидори Манучехршоҳ рафтааст, то

ўро барои ин пайванд хурсанд кунад. Ба зудӣ барои бастани пайванд ба сӯи мо хоҳад омад. Мехроб гуфт: агр чунин бошад, ки ту мегӯй, чойи сипос ва шодӣ аст” (8, с. 78).

Аз порчаҳои дар боло овардашуда ба чунин хулоса меом, ки ҳар ду адаб низ дар ташаккул ва такомули хислати қаҳрамонони асар, яъне шоҳону давлатдорону паҳлавонон хиради занро воло бардошта, дар симои Синдуҳт занеро тасвир мекунанд, ки бо ақлу идрок тавонист шавҳари бағазабомадаи худро аз ақидаи пешгирифтааш баргардонад, дар дили ў нисбати фарзандаш меҳр пайдо карда, тавасути ин амалиёт духтарашро ба мурод бирасонад. Яъне, Синдуҳт дар “Шоҳнома” аз чумлаи модаронест, ки баҳри хушбахтиву осоиши фарзанд кӯшиши зиёд дорад.

Симои дигаре, ки дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ назаррас аст ва бо хислатҳои фардии худ бештар чун модар зухур намудааст, Таҳмина мебошад. Шоир дар симои ў модари аламзада, ки аз бедодиҳои замон фарзандаш бо дасти падар кушта шуд, ба тасвир оварда, дар ботини ин зан кину адватро нисбати бесарусомониҳои давр бедор месозад. Худи Фирдавсӣ, ки тараннумгари Рустами Достон аст ва шоири ватандӯсту ҳалқпарвар, ҷоннисор дар роҳи ҳифзи ягонагии обу хоки меҳан аст, аз ибтидо то интиҳои ҳамоса мунодигари муҳассаноти паҳлавониҳои бемислу монанди Рустам аст. Аммо аз таҳлили мазмуну мундариҷаи “Шоҳнома”-и Саолибӣ ба чунин хулоса омадем, ки шоир монанди Фирдавсӣ дӯстдору маҳбуби ин ин паҳлавони номиву мардумӣ нест, зоро дар ягон ҷойи асараш на номи Таҳмина, на номи Сӯҳроб, на Гурдофарид оварда нашудаанд, оид ба Рустам низ танҳо дар ҳаҷми як саҳифа баъд аз “Достони Зол бо духти Мехробшоҳ” нақле оид ба зода шудани Рустам ва барӯманд гаштани вай оварда шудаасту ҳалос.

Дигар аз симои заноне, ки дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ва ҳам дар “Шоҳнома”-и Саолибии Нишопурӣ ҳамчун ҳамсар ва модари ғамхору дӯстдори фарзанд намоён аст, ин образи ҳамсари Гуштосб ва модари Исфандиёр – Катоюн духтари қайсари Рум мебошад. Катоюн аллакай дар ибтиди достон ҳамчун ёри соҳибхирад, бинодилу ройзан ва боаклу ҳирад аз ҷониби ҳар ду адаб тараннум карда шудааст. Фирдавсӣ аз забони Катоюн таъкид мекунад, ки ў ҷӯёи сарвату тоҷу таҳт нест, балки ҳоҳони хушбахтиву хушрӯзиву осоиштагист, чуноне ки ў ба Гуштосб муроҷиат намуда мегӯяд:

Катоюн бад-ӯ гуфт, к-“Эй бадгумон,
Машав тез бо гардииши осмон.
Чу ман бо ту хурсанд бошам ба баҳт,
Ту афсар чаро ҷӯиву тоҷу таҳт?” (1, 6, с. 29)

Саолибӣ низ дар “Шоҳнома”-и худ баъд аз нақли ҳашмгин гаштани Қайсари Рум аз интиҳоби духтараш ва рондани Катоюну Гуштосб чунин суханони онҳоро меоварад: “Гуштосб ба Катоюн гуфт: эй бонуи озода, барои ту бояста нест, ки аз коҳи шоҳӣ ва он ҳама нозу осоиш ба хонае дуру танг биёй. Бидон, ки ман мардеам дур аз меҳан ва наметавонам, чунонки бояд, ҳаққи туро бигзорам ва моҳои осоиши бонуе, чун туро ба гунае, ки дарҳӯри туст, фароҳам оварам. Катоюн гуфт: эй ҷавон, ман ба фармони Ҳудо ва ту хушнудам ва аз ту меҳоҳам, ки ба сарнавишти Ҳудо хушнуд бошӣ ва ба зиндагӣ бо ман хурсанд шавӣ, он чиро, ки Ҳудо хоҳад ва кунад, устувор бидор ва саранҷоми некро ҷашм бидор. (8.144)

Фирдавсӣ зимни образи Катоюн ақлу ҳиради зан, рӯҳияи зан-модарро ба хубӣ инъикос намуда, ба иродай мустаҳками модарон, умуман инсонҳои соҳибхирад ишора карда, ташаккули шахсияти инсонро дар омезиши ақлу ҳирад таъкид месозад. Катоюн ҳамчун модари оғаридаи шоир шахси мушфиқу меҳрубон аст, ки аз нокоми-

ҳои Исфандиёр аз соҳиби тоҷу таҳт шудан месӯзад, нисбати тақдири ў бетараф нест. Дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ва ҳам дар “Шоҳнома”-и Саолибӣ Катоюн мекӯшад, фарзандашро насиҳат намояд ва мегӯяд, ки бе таҳти Гуштосб ҳам Исфандиёр соҳиби мартабаву манзalati баланд аст, зеро назди меҳтарону сипоҳиён соҳиби обрӯву меҳру муҳabbati онон аст, аз пайи тоҷ гашта сари барнои худро барбод надиҳад ва ба ў муроҷiat намуда мегӯяд:

*Падар тир гаштасту барно туӣ,
Ба зӯру ба мардӣ тавону туӣ.
Сипаҳ яксара бар ту доранд чаим,
Маяғган танат дар балоҳо ба хаим.* (1, 6, с. 298)

Саолибӣ низ Катоюнро ҳамчун зан ва модари хирадманду оқила тасвир намуда, дар талоши нигоҳ доштани чони фарзандаш аст, зеро вакте Исфандиёр аз рафтори падараш Гуштосб дилтанг шуда, шикояти падарро назди модараш бурд, ў чунин мегӯяд: “Катоюн гуфт: фарзандам, чӣ ниёзé аст дар бораи чизе бо падар сухан бигӯй, ки туро хурсанд насозад ва чизе аз ў бихоҳӣ, ки надиҳад. Падар то зинда аст, онро ба ту voguzor наҳоҳад кард ва аз ту дар ин бора баҳра наҳоҳад бурд. Агар чӣ ў шоҳ хонда мешавад, аммо дар ҳақиқат подшоҳ ту ҳастӣ, зеро дасти ту дар корҳо боз аст ва фармони ту равост... Шикебой пеша кун ва рӯзшуморӣ кун ва шод бош (8, с.183).

Ҳамин тавр, Ҳакими Тӯс дар намунаи ин ҷанд қаҳрамонони асар ақлу хиради зан, кордонии ўро пеши назар гузошта, рӯҳияти зан-модарро то андозае омӯхта, ки аз душвортарин муаммоҳо ба осонӣ раҳоӣ мейёбад. Шоир ба иродai мустаҳками модарон ва умуман инсонҳои соҳибхирад ишора карда, ташаккули шахсияти инсонро дар омезиши ақлу хирад ва маҳорату истеъодод таъкид месозад. Модарони оғаридаи Фирдавсӣ шахсони мушфиқу меҳрубон ҳас-танд, ки аз нокомиҳои фарзандон месӯзанд, нисбати тақдири онҳо бетараф нестанд. Ин ҷо метавон аз модари Рудоба ёдовар шуд, ки тавонист бо ақлу хиради хеш дuxтарашро ба мақсад бирасонад ва бо Зол хонадор кунад. Яъне, дар нигориши шоир Синдуҳт зани борою тадбир аст ва дар ҷомеаи онрӯзai падарсолорӣ тасвир кардани чуръату мардонагии зан аз побанди ҷаҳлу ҷоҳилияти замони худ набудани Фирдавсӣ дарак медиҳад. Бино ба гуфтаи Зайнаби Яздонӣ “.. заноне, ки дар “Шоҳнома” ҳамоса меофаранд, камтар аз мардон нестанд. Дар воқеъ, аз лиҳози ҷинсӣ бо мард фарқ доранд, аммо аз лиҳози рӯҳӣ ва шуҷоату вафодорӣ чун мардон устувор ва побарҷо ҳастанд.”(12, с.50). Аммо Маҳмуди Ибодиён дар ин андеша аст, ки “... занони “Шоҳнома” пеш аз он ки ашҳоси ҳамосӣ бошанд, занонанд. Онҳо пеш аз он ки ашҳоси ҳамосӣ бошанд, занонанд. Онҳо эҳсосу отифаи зан буданро аз даст надодаанд. Вакте ки ба рӯйдодҳои ҳамосӣ меомезанд, бо салиқаи рағbat ва табъи ҷинсии худ амал мекунанд (9, с. 235).

Саолибии Нишопурӣ низ дар “Шоҳнома”-и мансури худ кӯшиш намудааст ба андозае аз тасвири Фирдавсӣ кам бошад ҳам, дар симои шаҳбонуҳо Синдуҳт ва Катоюн мақоми ҷамъиятии занонро күшода, амалиёти онҳоро дар мавқei танги оилаву оиладорӣ инъикос намояд. Аммо аз занони диловару нотарсе, ки дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ роҳнамову муҳаррики мардони ҷангваранд ва дар майдони муҳориба аз мардон боло меистанд, баҳусус Гурдофариd сухане нагуфтааст. Дар ҳусуси Гурдия, ки Саолибӣ ўро дар асараш Курдия ном мебарад ва ў зану ҳоҳари Баҳроми Чӯбина, инҷунин аз зеботарину диловартарини занонаш ба шумор мерафт, нақл намудааст. Фирдавсӣ ва ҳам Саолибӣ Гурдия-ро чун зани ҳоким ва сулҳҷӯй, дар корҳои давлатдорӣ матину дар муомила бо душман бехамто нишон додаанд. Гурдия ҷанд маротиба Баҳроми Чӯбиноро панд дода ба роҳи рост равона карданӣ мешавад

ва таъкид мекунад, ки бо шоҳ Ҳусрави Парвиз тезутунд нагардида роҳи сулҳу оштӣ ҷӯяд, зеро Ҳусрав аз гавҳару табори номдори шоҳон аст:

Бад-ӯ гуфт, к-“Эй меҳтари ҷангҷӯй,
Чӯ гуна шудӣ пеши Ҳусрав, бигӯй.
Гар ӯ аз ҷавонӣ шавад тезу тунд,
Магардон ту дар оштӣ рой қунд. (1, 9, с.45)

Далериву паҳлавонии Гурдия аст, ки ҷангҷӯён ўро ҳангоми бозгаштан аз Чин ба Эрон ба сипаҳсолорӣ бармегузинанд. Ӯ тамоми кӯшиши худро ба кор мебарад, ки то бародарро аз ҷанги Ҳурмузду Ҳусрави Парвиз боздорад. Баъд аз он ки бо супориши шоҳ Ҳусрав Бахроми Ҷӯбинаро ба қатл мерасонанд, Гурдия гунаҳояшро ҳарошида, гесувонашро канда гуфт: “Бародар ин аст қайфари касе, ки ба ҳудовандгори ҳуд носипосӣ қунад ва ба сарвараш бишӯрад ва ба ҷанги шоҳон бираавад. Бахром гуфт: Дуруст гуфтий ва рост ҳамин аст, ки ёд кардӣ ва сухане гуфт, ки дарунаи ин суруда аст: Сарнавишти бад аст, ки аз рӯи ситам бо мард бад мекунад, ҳеч кас бо тани хеш бад намекунад” (8, с. 336).

Ҳамин тавр, Фирдавсӣ ва Саолибӣ симои адабии занонро вобаста аз назари хеш ба сарнавишти инсони замон мутобиқ намуда, таваҷҷуҳи худро бештар ба ҷуръату шуҷоати занон, поксириштиву покдомании онон раҳнамун сохтааст. Занон маҳсусан дар “Шоҳнома”-и Ҳакими Тӯс назар ба “Шоҳнома”-и Саолибӣ на танҳо дар ишқу ошиқӣ вафодор тасвир шудаанд, балки тавре дар симои Гурдия мебинем, ин садоқату вафодориро дар шаҳсияти ҳуд бо сифоти мардонагиву далериву шуҷоат пайвастаанд:

Сӯи Гурдия номае буд ҷудо,
Ки эй покдоман, зани порсо!
Ҳамат ростиву ҳамат мардумӣ,
Сириштат фузуливи дур аз камӣ. (1, 9, с.234)

Аз гуфтаҳои фавқуззикр ба натиҷае омадан мумкин аст, ки ақоиди Фирдавсӣ дар мавриди зан саршор аз эҳтирому эътиқод, эътибор ба тавонониу ҳирад ва заковату мардонагии ўст. “Шоҳнома”-ро метавон аз зумраи аввалин асаҷрои барҷастаи адабиёти олам донист, ки дар он шаҳсияти инсонҳо, баҳусус занону духтарон бо ҳама тазоду ихтилофи ботинӣ тасвир шудаанд. Донишманди маъруф Ғулом Ҳусайнӣ Юсуфӣ ба хулоасе мерасад, ки “Шоҳнома” китобест дарҳури ҳайсияти инсон, яъне мардумеро нишон медиҳад, ки дар роҳи озодиву шарофату фазилат талошу мубориза карда, мардонагиҳо намудаанд ва агар комёб шуда ё шикаст ҳӯрдаанд, ҳатто ба маргашон орзуи додгарӣ ва муруvvату озодманиширо нерӯ баҳшидаанд (11, с. 8).

Дигар аз нукоти хеле муҳим изҳори садоқат ва вафодории зан дар “Шоҳнома” аст. Мавзӯи ишқ дар дар оғариниши симои занону духтарон шоирро аз нав илҳом мебахшад. Фирдавсӣ дар оғаридани шаҳсияти қаҳрамонон аз ин дунёи ишқу зебоӣ баҳраманд гардида, ба тасвири сиришту маъnavиёти занон таваҷҷӯҳи бештаре зоҳир кардааст. Дар “Шоҳнома” зан ба унвони мавҷуди вафодор ва фидокор муаррифӣ шудааст, ки вучуди худро фидои мардон мена-мояд, то ҳифозату нигаҳдории ононро таъмин намояд. Забеҳулло Сафо дар ин ҳусус навиштааст: “Занони “Шоҳнома” низ ҳар як ҳасоис доранд, ки болотар аз ҳамаи онҳо вафову авотифи олии инсонӣ ва модарист (11, с. 244). Аҳмади Ранҷбар зимни таҳқиқи ин масъала дар ашъори Ҳакими Тӯс мушоҳидай ҷолибе кардааст, ки “... намуди ҳамин вафодорӣ беш аз ҳад аст, ки бархе тасаввур кардаанд, Фирдавсӣ меҳоҳад байни зан ва мард фосила андозад ва беадолатӣ барқарор намояд, занонро асир ва дастнишондаи мардон қарор дихад, дар

натича ҳуқуқи ҳаққи ононро поймол намояд. Аммо ин гуна изҳори назарҳо бас дур аз андеша ва хирад аст (10, с. 178).

Зане, ки мавриди ситоиши Фирдавсӣ қарор дорад, нисбати шавҳари худ вафодору содиқ аст. Зимни изҳори ин масъала бархе аз занонро ном бурдан кифоя аст, ки дар пойдор гардидани ишқи худ мубориз буда, баҳри иҷрои мақсад иродai қавӣ доранд. Рӯдоба, Тахмина, Манижа, Ширин аз ин қабил занонанд. Қобили зикр аст, ки ҳамаи духтарони “Шоҳнома” бо тақозои муҳаббат ба шавҳар мебароянд, бисёре аз онҳо ба рағми ҳурофоти ҷорӣ нахуст изҳори меҳру садоқат мекунанд.

Фирдавсӣ хоса дар симои Ширин мучассамаи безаволи ишқ ва садоқат, устуворӣ ва тавонойӣ, ба амалу мақсад ноил гаштанро эъти-роф намудааст. Ширин нисбати дигар занон мардона ва ошкоро амал мекунад, ки аз ҳунари шаҳсиятофаринии Фирдавсӣ дарак медиҳад:

*Чу бишнид Ширин, ки омад сипоҳ,
Ба пеши сипоҳ он ҷаҳондор шоҳ,
Бад-он обдориву он некӯвӣ,
Забон тез букишод бар паҳлавӣ.
Ки “Шоҳо, ҳизабро, ситаҳбудтano,
Ҳучаста каё, гурди шеравжсано!
Куҷо он ҳама меҳру ҳунин сишик,
Ки дидори Ширин буд онро пизишк? (1,9, с.290)*

Саолибӣ низ дар “Шоҳнома”-и худ ба симои Ширин нисбат ба дигар симои занони “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, саъю қӯшиши ў дар расидан ба мақсади худро дар достони алоҳида бо номи “Достони Ширин” накл намудааст. Мазмуну мун-дариҷаи ин достон мочарои ишқи оҳирин ҳукмрони Эрони Сосонӣ Ҳусрави Парвиз ва Ширини нозанин дар бар гирифтааст, ки дар поён порае аз он меорем: “Ширин дар зебоию намакинӣ бисёр саромад буд, чунонки то рӯзгори мо дар зебоӣ ва бекоستӣ ба ў достон мезананд. Парвиз аз замони қӯдакӣ ба ў дил бохта буд... Ҳама ҷону дил ба ў дод ва чун мардумаки ҷашм аз таҳти дил дӯсташ дошт, зеро Ширин бо ҳама зебоӣ бисёр хирадманд ва шавҳардӯст буд.” (8, с. 339).

Ширин Ҳусрави Парвизро барои сифоти мардонагиву самими-яти инсонӣ доштанаш дӯст дошт ва дар тасаввури ин зани ошиқ на ҳусни зоҳирии маҳбуб аввалиндарача аст, балки маънавиёт ва боти-ни ў. Ширин занест, ки бо далерию иродай мустаҳкам ба пойдории ишқи худ даст ёфтааст ва ҳар гоҳ аз ҷониби Фирдавсию Саолибӣ аз Ширин сухан меравад, ба унвони зани порсою нуктадону арҷманӣ ёд мешавад, чунончи Фирдавсӣ аз забони худи ў мегӯяд:

*Басе сол бонуи Эрон будам,
Ба ҳар кор пушти далерон будам.
Наҷӯстам ҳамеша ҷуз аз ростӣ.
Зи ман дур буд қажжису костӣ. (1.9.387)*

Дар ниғориши Саолибӣ низ Ширин ҳамчун яке аз вежагӣ ва колои гаронбаҳое дар дарбори Парвиз ёдовар шуда, ўро васф намуда чунин менависад: Дигар аз вежагиҳои даргоҳи ў Ширин буд ва кас дар зебоӣ ва бекоستӣ чун ў надида ва чунон буд, ки Абӯбакри Хоразмӣ гуфтааст: Ў хуршеде буд, ки ҳар гоҳ бармеомад, менамоёнд, ки ба баромадани хуршед ниёзе нест (8, с. 343).

Дар “Шоҳнома” дар баробари занони хубҷехраву покизатинат занони дигаре ҳам ҳастанд, ки бо рафтари ноҳуш мавриди накӯхишу сарзаниш қарор гирифтаанд. Фирдавсӣ ҳар кучо ки аз зани бузургманиш сухан мегӯяд, ўро меситояд ва ҳар кучо ки

бо зани бадкуниш вомехурад, ўро накӯхиш мекунад. Дар “Шоҳнома” маҳсусан аз меҳрубонии Фаронак, кордонии Синдухт, далерии Гурдофарида, вафодории Фарангис, Манижаву Ширин, дилсӯзии Катоюн, доноии Гурдия сухан рафтааст. Вале баъзан хислати нопоки зан низ аз чашми назари шоир дур нест. Ҳатто дар қиссаву ривоёти қадима ин нукта падидор гаштааст. Чунончи, дар қиссаи “Мушкдана ва Шоҳизанон”, ки дар охири аҳди Сосониён арзи ҳастӣ карда ва миёни мардум машҳур будааст, ин хислати мутазоди зан событ гардидааст. Инчунин дар таъиди ин қазия метавон аз достонҳои “Синдбоднома” ва “Тӯтинома” ёдовар шуд.

Ҳакими Тӯсӣ зимни тасвири образи Судобаву Шаҳрнозу Арнавоз дар таъкиди хисоли нопоки зан аз ин осори ҷовидонаи ҷаҳони бостон бардоштҳое ба амал овардааст.

Чунин ба назар мерасад, ки дар достони “Сиёвуш” мо бештар шоҳиди таҳқири сарзаниши зан ҳастем. Судоба бо дил бохтан ба писари хеш саранҷом боиси күшта шудани ў ва натиҷаи пайдо шудани кин миёни эрониён тӯрониён гардид. Дар ҷое Фирдавсӣ зан ва аҷдаҳоро канори ҳам қарор медиҳад ва ҳар дуи онҳоро нопоку шоистай марг меҳисобад:

*Ба гетӣ ба ҷуз порсозан маҷӯй,
Зани бадкуниши ҳорӣ орад ба рӯй. (1.3.47)*

Саолибӣ низ Судобаро ҳамчун зани бешарму беҳаё, маккораю қинаварз тасвир намуда, чунин навиштааст:

“Судоба гуфт: Ба Ҳудо савғанд, ки савғанде болотар аз ин нест, агар ба ҳоҳиши ман посух нагӯй ва ниёзи маро барнаёварӣ ва бар ман раҳм накунӣ, ман ҳам ба қинаварзӣ бо ту барҳоҳам хост ва туро аз сарзамини падарат берун ҳоҳам ронд ва дар рехтани хунат ҳоҳам кӯшид.”. (8, с.115).

Дар ин порҷаи овардашуда бори дигар беномусӣ, бадтинативу бадкорагии Судоба событ гардидааст, ки ҳатто аз рехтани хуни ноҳақ андеша намекунад.

Вале төъдоди занони покрафтор дар “Шоҳнома” аз занони ношоиста басо бештаранд ва арҷманд шинохта шудаанд, бо он ки ҷо-ҷо аз занони бадкуниш ҳам ҳамосапардози бузург сухан гуфтааст. Дар саросари ҳамосаи Фирдавсӣ танҳо дар саргузашти Судоба сухани носазо гуфта шудааст. Яъне дар баробари 16 зани бузургвор як зан ҳатокор шиносонида шуда ва ҳол он ки аз миёни қаҳрамонони мард ҷандин тан табоҳкор, бемаърифат, мардумкуш ба шумор омадаанд. Дар маҷмӯъ “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ фарогири тасвири симои 60 нафар зан мебошад. Аз ин миён аксари онҳо номҳои зебои Фарангис, Фаронак, Ҷарира, Гурдофарида, Синдухт ва дигаронро доранд. 35 нафар аз табори шоҳӣ, 25 нафар аз табақаи поён ҳастанд ва тимсоли занон дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ тақрибан 16,6% кулли образҳоро ташкил медиҳад.

Дар “Шоҳнома”-и Саолибӣ, ки дар пайравии “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ таълиф гардидааст, аз 60 нафар зане, ки дар боло зикр намудем, танҳо номи 7 нафари онҳо оварда шудааст, ки инҳо Рӯдода, Синдухт, Судоба, Фарангис, Катоюн, Курдия, Ширин мебошанд, аммо дигар персонажҳои “Шоҳнома” бо номашон оварда нашудаанд ва танҳо бо ибораҳои “савгулӣ” ё “зан” ёдовар гардидаанд. Чунончи, номи Фаронак наомадааст, балки ҳамчун “зани Отибин” нақл шудааст: “Дар ҳамин рӯзгор зани Отибин, ки аз хонадони Тахмурас бордор буд...” (8.54). Ё ин ки Шаҳрнозу Арнавозро ном нағирифта Саолибӣ чунин навиштааст: “Шабе аз шабҳо, ки Захҳок миёни ду савгулии худ, духтарони Ҷамshed, бар таҳти заррин хобида буд.” (8, с. 52).

Фирдавсӣ бештар ба сифатҳои далерӣ, хирадмандӣ, ҷанговарӣ аҳамият дода, Саолибӣ бошад, маҳсусан дар образи Ширин ба хус-ну ҷамоли онон бештар

мутаваҷҷеҳ шудааст. Чунончи, дар тавсиф-ҳои дар занон тасвирнамудаи Фирдавсӣ онҳо зирак, хушёр, пурхирад, ҷангҷӯй, камандаған, корзан, некдил, хушманд, моҳи пайкорсӯз, шӯҳи лашкаршикан; ташбехҳои ба кирдори шер, ба сони гурд, ду абрӯ камон, ду гесӯ каманд; сифатчинӣ: ҳунарманду бодонишу покрой, хирадманду равшандилу шодком, суманпайқару сарвлоло ва ғайра ифода шудаанд.

Умумият ва тафовут дар шинохт ва оғариданни ҷаҳраи зан аз ҷаҳонбинии ҳакимон маншаъ гирифтааст ва барои Фирдавсӣ муҳимтарин фазилатҳои инсони комил дар бархурдорӣ аз фарри шоҳӣ, аслу наасаби покиза, ақлу хирад ва мардиву паҳлавонӣ буда, дар занон низ ў маҳз ҳамин сифатҳоро ҷустааст. Ба ҳамин далел аст, ки аз кулли образҳои занон, яъне 60 нафар аз табақаи боло ҳастанд ва шучоату диловарӣ, суханвариву хушбаёнӣ, хирад-мандиву орифӣ, шарму озарм ва тавлиди инсони нек аз сифотеанд, ки ба занони бузургманиш хос мебошанд. Фирдавсӣ дар осори га-ронбаҳои худ ва Саолибӣ дар “Шоҳнома”-и мансури худ аз хислатҳои неки занон изҳори андеша намуда, ин тоифаи инсонҳоро чун мазҳари зебоиву муҳассанот нишон додаанд. Дар осори ин ду адиб занон намояндагони табақаҳои гуногуни ҷомеа буда, зимни тасвири ҷаҳрау хислату рафтор байнӣ онҳо кам тафовут мушоҳида мешавад. Фирдавсӣ ва ҳам Саолибӣ, ки гарчанде дар дараҷаи зинаи оғариниши симову ҷаҳраи зан аз нигоҳи Ҳакими Тӯс набошад ҳам, ба андозае муваффақ шудааст, ки силсилаи образҳои занони поктинатро бо сифатҳои беҳтарини модар, ҳамсар, ёр ба риштаи тасвир қашанд. Ва дар зимн нигоҳи худро ба ҷойгоҳи зан дар ҷомеа, нақши ў дар бақои оила ва хушбахтии оилавӣ, саҳми ў дар тавлид ва тарбияи фарзанд ошкор намоянд. Ҳарчанд ин адибон дар замони зулмпарвари асримиёнагӣ зиндагӣ кардаанд, аз эҷоди онҳо маҳсусан ва бавижана аз шоҳасари Абулқосими фирдавсӣ маълум мешавад, ки пурра таҳти таъсири истибдоди давр набуда, симои занонро ба ин ваҷҳ арзёбӣ кардаанд. Одоби шавҳардорӣ, шарму озарм, диловарию шучоат, ширингуфторию хушсуханӣ беҳтарин сифоти зани порсо аст ва инсонҳои оғариди муаллифон аз ин ҷиҳат бархурдоранд. Ин занон бо мардон баробар дар ҳамаи зинаҳо ҳастанд ва байнӣ онҳо ихтилоғу фарқият мавҷуд нест.

Пайнавишт:

1. Фирдавсӣ, Абулқосим. Шоҳнома. Дар 9 ҷилд.-Душанбе: Ирфон, 1965.
2. Фирдавсӣ, Абулқосим. Шоҳнома. Дар 9 ҷилд.-Душанбе: Адиб, 1988.
3. Фирдоуси. Шаҳнаме. Том девятый. Критический текст / Составитель текста А. Е. Бертельс. Под редакцией А. Нушина.-М.: Наука, 1971. -399 с.
4. Фирдоуси. Шаҳнаме. Том пятый. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути и В.Г. Берзнева. –М.: Наука, 1984.-390 с.
5. Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. Избранные труды. Том 1.-М.: Изд-во вост.лит-ры. 1960 – 556 с.
6. Бобокалонова Ҷ. Ҷанбаи асомирии баязе образҳои занони “Шоҳнома” // Зан, адабиёт ва ҷомеа. –Душанбе, 2000. –С. 13-23.
7. Ёдкарди Фирдавсӣ ва “Шоҳнома”-и ў (маҷмӯаи мақолаҳо). –Хуҷанд, 1993.-104 с.
8. Ниишопурӣ, Саолибӣ. Таърихи ғурав-ус-сияр маъруф ба “Шоҳнома”-и Саолибӣ. – Душанбе: Буҳоро, 2014. - 447 с.
9. Ибодиён Маҳмуд. Фирдавсӣ ва суннату навоварӣ дар ҳамосасароӣ – Текрон: Интишороти Гӯҳар. Бидуни соли нашр.-353 с.
10. Ранҷбар, Аҳмад. Ҷозибаҳои фикрии Фирдавсӣ.- Текрон: Муассисаи интишороти Амири Қабир, 1379. -464 с.

11. Сафо Забеҳулло. Таърихи адабиёт дар Эрон. Ҷилди1.-Техрон: интишиороти Фирдавс, 1372
12. Яздонӣ Зайнаб. Зан дар шеъри форсӣ (Дирӯз-имрӯз)ю-Техрон: Фирдавс, 1378. -522 с.

Reference Literature:

1. Firdawsi, Abulkosim. *Shoh-Name*. In 9 volumes. - Dushanbe: Cognition, 1965-66.
2. Firdawsi, Abulkosim. *Shoh-Name*. In 9 volumes. - Dushanbe: Man-of-Letters, 1988.
3. Firdawsi. *Shoh-Name*. -V.9. Critical text. Compiler of the text A.E. Bertels. Under the editorship of A. Nushin. - M.: Science, 1971. – 399 pp.
4. Firdawsi. *Shah-Name*. –V.5. Translated by Ts. B. Banu-Lahuti, V.G. Berzneva. – M.: Science, 1984. – 390 pp.
5. Bertels Ye.E. *The History of Persian-Tajik Literature. Selected works*. –V.1. - M.: Publishing-house of Oriental Literature, 1960 – 556 pp.
6. Bobokalonova J. *Mythical Aspect of some Images of Women in "Shoh-Name"* // *Woman, Literature and Society*. –Dushanbe, 2000. – pp. 13 - 23.
7. *Memoirs of Firdawsi and his "Shoh-Name" (collection of articles)*. – Khujand, 1993. – 104 pp.
8. Nishapuri, Saolibi. *The History of Ghurar-us-Siyar Known as "Shoh-Name"* by Saolibi. - Dushanbe: Bukhara, 2014. – 447 pp.
9. Ibodiyon Mahmud. *Firdawsi and Sunnah Innovation in Epic* - Tehran: Guhar, without mentioning of the year. – 353 pp.
10. Ranjbar, Ahmad. *Firdawsi's Ideological Attractions*.- Tehran: Great Amir, 1379 hijra. – 464 pp.
11. Safo Zabehullo. *The History of Literature in Iran*. – V.1. - Tehran: Firdaws Editions, 1372hijra.
12. Yazdoni Zainab. *Woman in Persian Poetry (Yesterday-today)*. - Tehran: Firdaws Editions, 1378. – 522 pp.

10 02 00 ЗАБОНШИНОСЙ 10 02 00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ 10 02 00 LINGUISTICS

**10 02 20 СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ**

10 02 20 COMPARATIVE, HISTORICAL AND TYPOLOGICAL LINGUISTICS

УДК 80

ББК 81. 2 Точ

**ТАТБИҚИ ҚОНУНИ
ЗАБОНИ ДАВЛАТИ
ДАР ҚОНУНГУЗОРӢ** *Шокиров Туграл Сироҷовиҷ, профессори
кафедраи забони тоҷикии ДДҲБСТ
(Тоҷикистон, Ҳуҷанд)*

**ВНЕДРЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
«ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЯЗЫКЕ»** *Шокиров Туграл Сироджовиҷ,
профессор кфедры таджикского языка
ТГУПБП (Таджикистан, Ҳуджанд)*

**INCULCATION OF THE LAW ON THE
STATE LANGUAGE INTO LEGISLATION** *Shokirov Tugral Sirodjevich, chief of the
Tajik language department under the
TSULBP (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: shokirov 1953@mail.ru*

Қалидвожаҳо: Қонун «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», забони
адабии тоҷикӣ, фаъолияти қонунгузорӣ, ба расмиятдарории санадҳои давлатӣ,
тагиирот дар қонунгузорӣ, талаботи юристлингвистика

Қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» такони
бузурге гардиð барои рушди забони адабии ҳозираи тоҷик. Аз ҷумла дар соҳаи
қонунгузорӣ дар танзими истилоҳоти ҳуқуқшиносӣ, забон, услугуб ва техникии таҳияи
асноди давлатӣ дигаргуниҳои назаррасе ба амал омад. Ҷунин дигаргунии мусбатро дар
қонунгузории мамлакат Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ» таъмин намуд. Вале, ҳанӯз сифати на ҳама асноди меъёрии ҳуқуқӣ ҷавобғӯи
талаботи юристлингвистист ва дар мақола бархе аз он масоил баррасӣ гардидаанд.

Ключевые слова: Закон «О государственном языке Республики Таджикистан»,
таджикский литературный язык, законодательная деятельность, оформление
государственных актов, перемены в законодательстве, юристлингвистические
требования

Принятие Закона «О государственном языке Республики Таджикистан» произвело ощутимый толчок в развитии современного таджикского литературного языка. Например, произошли ощутимые положительные изменения в законодательстве республики, регулирующим юридические термины, язык, стиль и технику оформления государственных актов. Такие перемены в законодательстве республики во многом зависели от принятого Закона РТ «О нормативно-правовых актах», который является регулирующим рычагом в законодательной деятельности. Однако пока еще качество принимаемых государственных документов не всегда отвечает юрислингвистическим требованиям, отдельные из которых рассматриваются в данном исследовании.

Keywords: the Law “On the State Language of Tajikistan Republic”, Tajik literary language, Agislatice activity, framing of state instruments, alterations in legislation, jurislinguistic requirements

The adoption of the Law of the Republic of Tajikistan “On the State Language of the Republic of Tajikistan” gave a tangible impetus to the development of modern Tajik literary language. For example, real positive changes has occurred in the legislation of the republic regulating of legal juridical, language, style, and technology, design of state instruments. Such changes in the legislation of the republic were largely dependent on the adopted Law of the Republic of Tajikistan “On Normative Legal instruments,” which is a regulating lever of legislative activity. However, the a quality of the adopted state documents still does not always meet jurislinguistic requirements, some of which are considered in this article.

Забон ва қонун ҳамеша омили пешбари ҳамдигар будаанд ва ин дар даврони навин бештар аён мегардад. Бехуда нест, ки Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомали Раҳмон забонро ба масъалаи стратегӣ табдил дода, пайваста дар маркази фаъолияти хеш қарор медиҳанд (7), ки қабулу тасдики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (4) ва таҷпили 10-солагии ин ҷашни бошукуҳ шаҳодати он аст.

Воқеан ҳам қабули қонуни мазкур барои рушди забони тоҷикӣ такони бузург дод ва дар тамоми соҳа бо душворӣ ва ба тавру дараҷаи гуногун бошад ҳам, valee табаддулоти ҳуввиятӣ ба амал овард. Аз ҷумла дар соҳаи қонунгузорӣ ва ҳукуқҷодкунӣ қариб тамоми асноду ҳуҷҷат ва қонуну кодекс таҷдиди назар гардида, бисёр нуктаҳо ба талаботи қонуни забони давлатӣ мувоғиқ гардонида шуданд. Моддаи 5-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» муқаррар кардааст, ки ҳама гуна коргузорӣ дар ҷумҳурӣ ба забони давлатӣ сурат мегирад. Моддаи 6, ки «Забони санадҳои меъёрии ҳукуқӣ» номгузорӣ шудааст, мушаххасан муайн мекунад: «Санадҳои меъёрии ҳукуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ таҳия ва қабул карда мешаванд. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ санадҳои меъёрии ҳукуқӣ ба забонҳои дигар тарҷума карда мешаванд» (4, 5).

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳукуқӣ»(5) бошад, қонунгузории Тоҷикистонро танзим менамояд. Бинобар он мо қарор додем, ки дар асоси он татбики қонуни забонро дар қонунгузорӣ баррасӣ намоем. Қонуни мазкур 26. 03. 2009 қабул гардида буд. Баъди ҷорӣ гардидан Қонуни нави забон санаҳои 11.03. 2010, № 597 (**ба 7 модда**) ва 28. 2011, № 730 (ба 21 модда) ва 30. 05. 2017, № 1414(1 бобу 19 модда) ба 47 моддаи он тафйироту илова ворид карда шуд, ки 28 тоҷш

дар асоси қонуни мазкури забон буда, асосан вижагии лингвистӣ доштанд(6; 7). Ҳоло қонуни мавриди назар аз **12 бобу 96 модда** иборат буда, тамоми асноди меъерию ҳуқуқӣ дар асоси Қонститутсияи ҶТ ва тибқи муқаррароти ҳамин қонуни мавриди таҳлил таҳия мегардад.

Дар қонуни мазкур оид ба масоили санадҳо ба масъалаи татбики қонуни забони давлатӣ аҳамияти маҳсус дода шудааст. Он фаъолияти ҳуқуқҷодкуниро танзим намуда, принсипҳои асосӣ, мағҳум, анвоъ, таносуб, тартиби таҳия, қабул, интишор, амал, тағйироту илова, тафсир, роҳҳои ҳалли ихтилофот, беътибор донистан, қатъ кардан, бекор намудан ва боздоштани амали санадҳои меъерию ҳуқуқиро муайян месозад.

Дар моддаи 2 мағҳумҳои асосии қонуни мазкур ба мисли санади меъерию ҳуқуқӣ, умумиҳатмӣ будани санади меъерию ҳуқуқӣ, қонунгузорӣ, санадҳои қонунгузорӣ, ҳуқуки ташаббуси қонунгузорӣ, фаъолияти ҳуқуқҷодкунӣ, субъектони ҳуқуқҷодкунанд, техникаи ҳуқуқҷодкунӣ, ихтилофи санадҳои меъерию ҳуқуқӣ, норасой ва роҳҳои ислоҳи он дар қонунгузорӣ, мураттабсозии санадҳои меъерию ҳуқуқӣ, кувваи ҳуқукии санади меъерию ҳуқуқӣ, қиёси қонун, қиёси ҳуқуқ тавзех ёфтаанд. 28 моддаи Қонуни мавриди назар ҷанбаи лингвистӣ доранд, моддаҳои 47-51, боби 9. Моддаи 82 үнвонҳои филологию таҳрирӣ доранд.

Модаи 47. **Эзоҳ ва замима** ном дошта, дар 6 банд ҳолат, мақсад, ҷою маврид, фарогирии мағҳуми меъерию ҳуқуқии эзоҳшаванда равшан карда шудааст. Таъкид рафтааст, ки эзоҳ бо ҷадвал, сурат, ҳарита, накша, номгӯву феҳраст ё бидуни онҳо «дар охири меъёр ё меъёрҳои чудогонае, ки нисбати онҳо эзоҳот дода мешавад, дар сарҳати алоҳида навишта, дар он аниқ қайд карда мешавад, ки эзоҳот мағҳуми меъёри қадом қисмҳои таркибии санадҳои меъерию ҳуқуқиро дар бар мегирад»(7, моддаи 47, банди 2).

Моддаи 48 ба **истифодаи истинод дар санади меъерию ҳуқуқӣ** оид буда, шомили 6 банди зербанддор буда, ҳолат(маврид), талаботу заруат, тарзу тарики истифодаи истинодро дар асноди номбурда муқаррар намудааст. Аз он маълум мегардад, ки «Истинод ба қисмҳои таркибии санади меъерию ҳуқуқӣ, инчунин ба дигар санадҳои меъерию ҳуқуқӣ дар ҳолате истифода мешавад, ки нишон додани робитаи мутакобилаи санадҳои меъерию ҳуқуқӣ ё худ пешгирии такрори онҳо зарур бошад»(7, моддаи 48, банди 1).

Қобили қайд аст, ки қонунгузор дар ин санад баҳри муайян намудани талаботи забон ва услуби таҳияи асноди расмӣ моддаи алоҳида баҳшида, дар асоси талаботи Қонуни ҶТ «Дар бораи забони давлатии ҶТ» 11. 03. 2010, № 597 ба он тағйирот ворид намуд, ки вижагии забони санаднигориро муқаррар сохтааст ва он дар нашри соли 2011 дар моддаи 39, дар нашри 2017 дар моддаи 49 омадааст: «**(Моддаи 49. Талаботи забонӣ ба матни санади меъерию ҳуқуқӣ).**

1. Матни санади меъерию ҳуқуқӣ ба забони давлатӣ қабул карда мешавад.

2. Матни санади меъерию ҳуқуқӣ бояд мухтасар, бо забони сода ва равону фаҳмо баён карда шавад, ки тафсири ҳархелаи меъёрҳоро истисно намояд ва зимни ин услуби расмии забони адабӣ ва истилоҳоти ҳуқуқӣ риоя гардад»(7, моддаи 49).

Банди 2-и моддаи мазкур дар қабули 2011 ҷунин буд: «Матни санади меъерию ҳуқуқӣ бояд бо риояи услуби расмии забони адабӣ, сода ва равону фаҳмо баён карда шавад, ки тафсири ҳархелаи меъёрҳоро истисно намояд»(6). Он мавриди таҳриру

тасҳех карор гирифта, вожай «**муҳтасар**» илова гардида, чойи аъзоҳои чумла дигар шуда, ба «риояи услуби расмии забони адабӣ» ва «истилоҳоти ҳуқуқӣ» аҳамияти маҳсус додани қонунгузорро таъкид гардидааст.

Давоми мантиқии моддаи болоиро мо дар моддаи навбатӣ мебинем, ки талаботи қонунгузорро оид ба корбурди истилоҳот муайян кардааст: **«Моддаи 50. Истилоҳоти санади меъёрии ҳуқуқӣ»**

1. Истилоҳоти санади меъёрии ҳуқуқӣ бояд бо истифода аз калима ва ибораҳои оммафаҳм тартиб дода шавад.

2. Ҳамон як истилоҳ дар санади меъёрии ҳуқуқӣ бояд як маъноро ифода намуда, мазмуни ягона дошта бошад.

3. Дар холати зарурати дақиқ намудани истилоҳот ва мағҳумҳои дар санади меъёрии ҳуқуқӣ истифодашуда дар санад моддае (қисме, банде) оварда мешавад, ки дар он моҳияти ин истилоҳоту мағҳумҳо шарҳ дода мешавад.

4. Истилоҳоти маҳсус мумкин аст дар санади меъёрии ҳуқуқӣ танҳо бо ҳамон маъное истифода гардад, ки он дар соҳаи маҳсуси даҳлдор истифода мешавад. Истилоҳоти маҳсус бояд дар санади меъёрии ҳуқуқӣ шарҳ дода шавад»(7).

Моддаи мазкур соли 2011 дар моддаи 39 ворид гардида, ҳоло моддаи 50 шудааст.

Санади меъёрии ҳуқуқӣ бо истифодаи услубҳои илмию ҳучҷатнигорӣ таҳия мегардад ва аксар асноду қонун барои оммаи васеи ҳалқ тартиб дода мешавад, ки ин аз қонунгузор тақозо менамояд, то қонунҳояш ҳадафрас бошад. Аз ин чост, ки талаботи ягона пешкаш гардидааст.

Аз талаботи мазкур равшан мегардад, ки бояд мазмуну муҳтавои ҳар як банди моддаҳои қонун, кодекс ва аснод мушаҳҳас, шууррас, равшану возех бошад. Вале гоҳо бинобар дар санадҳои гуногун истифода шудани истилоҳу мағҳумҳои маҳсусу қасбӣ, камистеъмолу ғайримаъмулӣ дарки мазмуни чумла, банд ё модда душвору муғлак мегардад. Қонунгузор дар чунин ҳолат тафсири санадро пешбинӣ намудааст. Ба ин масъала боби алоҳида (**Боби 9. Тафсири расмии санади меъёрии ҳуқуқӣ**) чудо карда шудааст. Моддаи 82-юми он (**Зарурат ва тартиби тафсири расмии санади меъёрии ҳуқуқӣ**) чунин муқаррар намудааст: «1. Дар сурати ошкор намудани носаҳеҳӣ ва гуногунфаҳмии санади меъёрии ҳуқуқӣ, амалияи ихтилоғноки истифодаи он, мақомоти (шахси мансабдори) санади меъёрии ҳуқуқии даҳлдорро қабулнамуда дар санади тафсир, ки хусусияти расмӣ ва ҳатмӣ дорад, тафсири меъёрии онро медиҳад.

2. Санади тафсири расмӣ метавонад аз тарафи дигар мақомоте низ қабул шавад, ки онҳо мувоғики қонунгузорӣ барои тафсири ин ё он санади меъёрии ҳуқуқӣ ваколатдор карда шудаанд.

3. Санадҳои тафсири расмии мақомоти дигар, ки ваколатдоранд ин ё он санади меъёрии ҳуқуқиро тафсир кунанд, дар он шакле қабул мегарданд, ки бо Қонуни мазкур қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии даҳлдор аз ҷониби онҳо пешбинӣ шудааст»(7). Тафсири расмӣ аз тарафи мақомоти олӣ қабул ва тасдиқ мегардад.

Умуман, дар Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» чунин унсурҳои хуби тасдиқгари бандҳои Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Чумхурии Тоҷикистон» зиёданд, вале баробари ин баъзе нуктаҳои ислоҳталаб низ ба назар мерасанд. Масалан: **«Моддаи 51. Талабот ба сабку услуги санади меъёрии ҳуқуқӣ»**

Дар матни санади меъёрии ҳуқуқӣ истифодаи чунин калимаву ибораҳо норавост:

-
- забони гуфтугӯи халқӣ (лаҳҷавӣ ва шевагӣ), ифодаҳои маҷозӣ ва пуробуранг;
 - мағҳумҳои (истилоҳоти) гуногуни ҳаммаъно;
 - истифодаи калима ва истилоҳоти бегонаи ғайримаъмул дар сурати дар забони давлатӣ мавҷуд будани чунин калима ва истилоҳот;
 - ибора ва таркибҳои норавшан, мулоҳизот, хитобу даъватҳои умумӣ;
 - калимаҳои мураккаби ихтисоршуда (аббревиатура);
 - истилоҳоти ғайримеъёри (7).

Моддаи номбурда дар қабули соли 2011 таҳти рақами 40, дар қабули соли 2017 бо рақами 51 омадааст. Дар нашри охир аз зербанди аввал баъди вожаҳои **лаҳҷавӣ, шевагӣ таркиби ва ғайра**, аз зербанди 4-уми банди 1 пас аз вожаи **норавшан** калимаи тавзехии «**муғлак**»(6, моддаи 40...), ки дар қавсайн буд, ихтисор гардидааст, ки ин далели доимо дар таҳриру такмил будани қонун аст. Ҳамчунин банди 2, ки хеле муғлак буд (2). Дар матни санади меъёрии ҳуқуқӣ истифодаи чумлабандҳои дақиқан мухтасаршуда норавост), сарфи назар шудааст. Маълум нест, ки **чумлаҳои дақиқан мухтасаршуда** гуфта, қонунгузор чиро дар назар дошт.

Дар назари аввал чунин менамояд, ки моддаи мазкур хеле возеҳ шудааст. Вале ҳангоми таҳлил, махсусан дар муқоиса бо нусҳаи русиаш норасоиҳои зиёде аён мегарданд: **«Статья 51. Требования к стилистике и форме изложения нормативного правового акта»:**

В тексте нормативного правового акта не допускается употребление:

- слов из просторечия (диалектов и наречий), переносного значения и экспрессивных форм разговорной речи;
- разных понятий (терминов) в одном значении;
- иноязычных заимствований при наличии равнозначных слов и терминов в государственном языке;
- нечетких словосочетаний, обобщенных рассуждений, восклицаний и призывов;
- аббревиатур;
- ненормативной терминологии»(2).

Дар нусҳаҳои тоҷикӣ ва русии зербанди аввали нусҳаи тоҷикии моддаи 51 фарқ зиёд аст(муқоиса шавад, иқтибосҳои боло). Дар нусҳаи тоҷикӣ забони гуфтугӯи халқӣ гуфта, дар қавсайн калимаҳои тавзехии **лаҳҷагӣ ва шевагӣ** ҷойдода шудааст. Дар нусҳаи русӣ на забони гуфтугӯи халқӣ, балки калимаҳои гуфтугӯй истифода шудааст, ки нисбатан дурусттар аст, зоро калимаҳои **лаҳҷавию шевагӣ** ? ба қатори забони гуфтугӯй дохил намешаванд. Үмуман, дар ин ҷумла вожаи **забон** bemavrid ба кор рафтааст.

Норасоиҳои қонуни мазкурро ба таври зайл гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст:

1. Истифодаи нодурусти калимаву истилоҳот. Қонунгузори Тоҷикистон истилоҳи «нормативно-правовой»-ро аз забони русӣ ба тоҷикӣ «меъёрии ҳуқуқӣ» қабул ва ҷорӣ намудааст, ки тасҳехталаб менамояд. Дар забони русӣ ҳар калимаю истилоҳи бо қолаби мазкур соҳташуда аз дубаҳрагии он далолат медиҳад. Яъне, дар ин истилоҳу ду мағҳум ба ҳам омадаанд- меъёр ва ҳуқуқ. Аз он бармеояд, ки бандҳои қонуни мазкур ҳам меъёри доираву дарача ва ҳам аҳамияту моҳияти ҳуқуқии онро муайян менамояд. Бинобар он санадҳои **меъерию ҳуқуқӣ** ё ақаллан **меъерӣ- ҳуқуқӣ** гуфтани навиштан беҳтар аст, мисли илмию амалӣ(илмиву амалӣ, илмӣ- амалӣ). Инчунин мулоҳиза шавад: **Мағҳум ва истилоҳоти** дар матни санади меъёрии ҳуқуқӣ истифодашаванда

бояд фаҳмову ҳаммаъно бошанд(моддаи 31, банди 3); ... санади меъёрии ҳуқуқии алоҳидаи намудашон ? якхела(ишора аз мост-Ш.Т. С.; 7, моддаи 31, банди 7);

2. Риоя нашудани қоиди истифодаи пасвандҳо. Якчанд субъектон...(7, моддаи 5, банди 3) ва ғ. Бояд қайд кард, ки дар таҳрири соли 2017 аз моддаи 5 қалимаи якчанд(7, моддаи 7, банди 4) ихтисор шудааст, vale ҷонишини дар шумораи танҳо истифодашуда он бетаҳрир мондааст, ки бояд пасванди ҷамъсози «ҳо» илова мешуд: Субъектони ҳуқуқҷодқунанда метавонанд якҷоя санади меъёрии ҳуқуқиро таҳия, қабул ва интишор намоянд, агар он бо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ шуда бошад.

3. Риоя нагардидани мувофиқати мубтадо ва ҳабари ҷумла: «Агар тағирии меъёрҳоро дар таҳрири нав пурра баён кардан зарур набошад, матни онҳо бо роҳи ҳориҷ, илова ва иваз намудани баъзе қалима, ибора, ҷумла ва рақамҳо ислоҳ карда мешаванд(7, моддаи 42, банди 2; таҳрирталаб низ ҳаст.).

4. Мутобиқати замонии шаклҳои феълии ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаи мураккаб: «5. Агар мақомоти давлатӣ тақсим ё ҷудо шавад, дар қарор оид ба азнав-ташкилдҳии он бояд тақсими дақиқи салоҳият пешбинӣ шуда бошад. Дар баробари ин мақомоти давлатие, ки дар бораи тақсим ё ҷудо шудани ин мақомот қарор қабул кардааст, вазифадор аст дар давоми шаш моҳ тамоми тағириу иловаҳои заруриро ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии даҳлдор ворид намояд»(7, моддаи 11).

6. Ҷумлаҳои муғлақи таҳрирталаб(зиёданд): «3. Тағири додан, боздоштан ва қатъ намудани амали санади меъёрии ҳуқуқии якҷоя интишоршуда аз ҷониби субъектони ҳуқуқҷодқунанда онро якҷоя қабулиномуда амалӣ мегардад, агар бо қонун тартиби ҳуқуқҷодқунанда мақоми болӣ бошад(..., Моддаи 7).

7. Гуногунтағсирий. Тағсири қонун, ки маънидоди расмист, бояд гуногун набошад, vale ин на ҳамеша риоя мешавад. Масалан, тағсири Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар кучо ҳар хел аст. Дар моддаи 16-и қонуни мазкур омадааст:
Моддаи 16. Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, асосҳои соҳтори конститутсионӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, **тартиби ташкил ва таҷзияи ҳокимияти давлатиро муайян мекунад.**

2. Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла санадҳои ҳуқуқии байнамилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, набояд хилоғи Конститусия бошанд. Дар мавриди ба меъёрҳои Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат доштани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, **аз ҷумла санадҳои ҳуқуқии байнамилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст**, ё қисмҳои таркибии онҳо, меъёрҳои Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон татбик мегарданд (7).

Дар муқоиса модаи мазкур аз нашри соли 2011(моддаи 14) хеле саҳҳ шудааст, аммо ҳанӯз ҳам аз лиҳози ҳуқуқиву лингвистӣ тасҳехталаб аст:
Моддаи 14. Конститусияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, асосҳои соҳтори конститутсионӣ, ҳуқӯқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ташкили ҳокимияти давлатиро муайян мекунад.

2. Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқӯқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Дигар санадҳои меъерии ҳуқӯқӣ, аз ҷумла санадҳои ҳуқӯқии байналмилалии **эътирофнамудаи Тоҷикистон** набояд хилоғи Конститутсия бошанд. Дар мавриди ба меъёрҳои Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат доштани санадҳои меъерии ҳуқӯқӣ ё **қисмҳои таркибии онҳо** меъёрҳои Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон татбик мегарданд (6).

Ҳар ду тафсир ҳам бо тафсир Конститутсия мухолифат дорад, зеро дар моддаи 10- Конститутсия омадааст, ки «Санадҳои ҳуқӯқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқӯқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқӯқии байналмилалии эътирофшуда мутобиқат нақунанд, меъёрҳои санадҳои байналмилалий амал мекунанд». Аммо дар аввали моддаи 10-и Конститутсия муқаррар шудааст, ки «**Қонунҳо ва** дигар санадҳои ҳуқӯқие, ки хилоғи Конститутсияанд, эътибори ҳуқӯқӣ надоранд» ва чунин муқаррарот дуруст, зеро маҳз ҳамин қонун асосию воло аст. Аз лиҳози баён низ ҷумлаи мазкур аз ҷумлаи ҷамъбастии моддаи 17 возехтар аст. Яъне, гуногунтафсирю мухолифати мантиқиу моддаҳои қонунҳо содир шудааст. Чунин мухолифату номувофиқатӣ қариб дар ҳама қонуну кодекс ба назар меасад.

8. Истифодаи bemavridi воситаҳои алоқаи ҷумла. Масалан, зимни таснифу тафсир мақоми Конситутся таъкид гардидааст, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, асосҳои соҳтори конститутсионӣ, ҳуқӯқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, тартиби ташкил ва таҷзияи ҳокимияти давлатиро муайян мекунад.

Дар ин ҷумла вожаи **асосӣ 2** маротиба, **асос 1** маротиба, пайвандаки **«ва»** ду маротиба омадааст, ки аввалашро бо муодили пайвандандак- **«у»** ё бо аломати вергул иваз кардан беҳтар менамояд.

9. Гоҳо қоидai иқтибос риоя намешавад. Дар банди 2-и ҳамин модда ҷумлаи аввал айнан аз Конститутсия иқтибос шуда, дар ҷумлаи дуюм вожаи Қонун сарғи назар шудаасту дар ҳеч кучо иқтибос нишон дода нашудааст: **Моддаи 10. 2.** Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқӯқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқӯқие, ки хилоғи Конститутсияанд, эътибори ҳуқӯқӣ надоранд (7).

10. Дар Қонун ба истифодаи аломатҳои китобат низ диққати зиёд дода шуда, мавриди корбасти ҳарфҳои хурду қалон, аломатҳои китобати нуқта, вергул, дунуқта, нуқтавергул, нохунак, қавс, қавсайн, таре, рақамгузорӣ муқаррар карда шудааст: **Моддаи 33. Номи санади меъерии ҳуқӯқӣ**

1. Ҳар як санади меъерии ҳуқӯқӣ ном дорад, ки дар қисми болоии матн нишон дода мешавад. Номи санадҳои қонунгузорӣ бо ҳарфҳои қалон навишта мешавад. Номи дигар санадҳои меъерии ҳуқӯқӣ бо ҳарфҳои хурд навишта шуда, бо ҳарфи қалон оғоз меёбад. Номи санади меъерии ҳуқӯқӣ мавзӯи танзими ҳуқӯқии санади меъерии ҳуқӯқӣ ва мазмуни асосии онро инъикос менамояд. (Бо Қонуни ҶТ. 28.06.2011 №730 илова шудааст).

2. Дар охири номи санади меъерии ҳуқӯқӣ нуқта гузошта намешавад (7)..

Гоҳо иштибоҳ назар мерасад: Фасл қисми таркибии санади меъёрии ҳуқуқист, ки бобҳо ё параграфҳои санади меъёрии ҳуқуқиро дар бар мегирад. Фасл бо рақами римӣ ишора гардида, **баъд аз он нуқта гузашта мешавад**(ишора аз мост- ШТС). Вобаста ба ҳаҷм фасл метавонад ба зерфаслҳо тақсим шавад. Фасл дорои ном буда, бо ҳарфҳои калон навишта мешавад. Номи фасл дар маркази сатр чойгир карда мешавад. Дар охир номи фасл **нуқта гузашта намешавад**.(Моддаи 33, банди 4).

Духӯрагии таъинот яқин аст.

Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» аз лиҳози илмӣ, ҳуқуқӣ, қонунгузорӣ, забон ва услуб доимо дар такмил буда, роҳнамои қонунгузор маҳсуб меёбад.

Умуман, таҳлили қонуни мазкур ва дигар асноди меъёрию ҳуқуқӣ собит менамоянд, ки қабули Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Чумхурии Тоҷикистон» баҳри беҳбуди хӯҷҷатнигорӣ, қонунгузорӣ ва соҳаҳои дигари фаъолияти ҷомеа омили муҳим ва такони бузурги рушду пешравӣ гардид.

Пайнавишт:

1. Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон с.2009, №3, мод.99; с.2010, №3, мод. 152; с.2011, №6, м. 442; с. 2017, № 5, қ. 1, мод. 271
2. Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах»(Аҳбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2017 г., №5, ч. 1, ст. 271)
3. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе: Шарқӣ озод, 2016.- 34 с.
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ. –Хуҷанд:Нашр.давл. ба номи Р. Ҷалил, 2011.-29с.
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ».- Душанбе: Қонун, 2014.- 28 с.
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ».- Душанбе: Қонун, 2017.- 36 с.
7. Раҳмон Э. Забони миллат—ҳастии миллат.- Душанбе: Шарқӣ озод, 2016.
8. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ / Зери таҳрири Маҳмудов М.А. —Душанбе: ЭР-граф, 2009. - с. 280.
9. Шокиров Т. С. Қонуни давлатӣ ва забони давлатӣ.-// Забон –рукни давлат. -Хуҷанд: Дабир, 2018.- С. 13-24.

Reference Literature:

1. Akhbori Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, (Tidings of the Supreme Council),2009, No. 3, Article 99; 2010, №. 3, Article 152; 2011, No. 6, Article 442; 2017, No. 5, Article 271
2. Tajikistan Republic Law “On Normative-Legal Instruments” (Akhbor Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, 2017, No. 5, part 1, article 271)
3. Constitution of the Republic of Tajikistan. - Dushanbe: Freedom of the Orient, 2016. - 34 pp.
4. Tajikistan Republic Law “On the State Language of the Republic of Tajikistan and Tajik Language Orthography”. –Khujand: Publishing-house named after R. Jalil, 2011. - 29 p.
5. Tajikistan Republic Law “On Regulatory Legal Acts.” - Dushanbe: Law, 2014. - 28 pp.
6. Tajikistan Republic Law “On Regulatory Legal Acts.” - Dushanbe: Law, 2017. - 36 pp.
7. Rahmon E. National Language Is Nation’s Wealth. - Dushanbe: Freedom of the Orient, 2016.
8. Dictionary of Juridical Terms / Edited by Makhmudov M. A. - Dushanbe: ER-graph, 2009. - P. 280.
9. Shokirov T.S. State Law and State Language.- // Language is the Mainstay of the State. Khujand: Preceptor, 2018. - pp. 13 - 24.

УДК 80/81
ББК 81.2-4

**ОБ ОБЩЕНАРОДНОМ ХАРАКТЕРЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ
РОДСТВА И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ В ЯЗЫКАХ
РАЗНОГО ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ**

**ДАР БОРАИ ХУСУСИЯТИ УМУМИХАЛҚИИ
ИСТИФОДАИ БАЪЗЕ ИСТИЛОХОТИ
ХЕШУТАБОРӢ ВА ВИЖАГИҲОИ
ФУНКСИОНАЛИЮ СЕМАНТИКИИ ОНҲО ДАР
ЗАБОНҲОИ СОХТИ ГРАММАТИКИАШОН
МУХТАЛИФ**

**ON GENERAL CHARACTER
OF USE OF SOME KINDS OF TERMS
DESIGNING RELATIONSHIP AND
THEIR FUNCTIONAL-SEMANTIC
PECULIARITIES IN LANGUAGES OF
DIFFERENT GRAMMATICAL
STRUCTURES**

Эгамназаров Ҳамза
Ҳакназарович, к. филол. н.,
доцент, заведующий
кафедрой иностранных
языков ТГУПБП
(Таджикистан, Худжанд)

Эгамназаров Ҳамза
Ҳақназарович, н.и.филол.,
дотсент, мудири кафедраи
забонҳои хориҷии ДДҲБСТ
(Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

Egamnazarov Hamza
Haknazarovich, candidate of
philological sciences,
Associated Professor, head of
the department of foreign
languages attached to the
TSULBP (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: hamzajon_19@mail.ru

Ключевые слова: термины родства, полифункциональный характер, диалектные словари, внутрисемейные термины, выражение степени родства, разноструктурные языки

Рассматривается общенародный характер употребления отдельных терминов родства, которые отмечаются известными специалистами мира, а также их полифункциональный характер в языках разного грамматического строя. В качестве иллюстративного материала использованы отдельные термины родства узбекского и русского языков. Сделан вывод, что по характеру выражения степени родства их можно разделить на две группы: 1) «близкая родственность»; 2) « дальняя родственность». Перечислены лексемы (и фраземы), которые употребляются по отношению к лицам, родственные отношения с которыми находятся на стадии забывания. Так же особое внимание уделяется важности изучения терминов родства в разноструктурных языках.

Калидвозжаҳо: истилоҳои хешутаборӣ, хусусияти бисёрфункционалиӣ, истилоҳои доҳили оилавӣ, ифодаи дараҷаи хешутаборӣ, забонҳои гуногунсоҳтор, фарҳангҳои лаҳҷа

Хусусияти умумихалқии истифодай истилоҳоти алоҳидай хешутаборӣ, ки аз ҷониби олимони маъруфи ҷаҳон қайд шудаанд, инчунин табиати бисёрфункционалии онҳо дар забонҳои соҳти грамматикиашон муҳталиф баррасӣ шудааст. Ба сифати мисол истилоҳои алоҳидай забонҳои ӯзбекӣ ва русӣ истифода гардидаанд. Муаллиф ба

хулоса расидааст, ки аз нигоҳи ифодай дараҷаи хешовандӣ онҳоро ба ду гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: 1) «хешовандии наздик»; 2) «хешовандии дур». Лексемаҳо (ва фраземаҳо)-е номбар шудаанд, ки барои ифодай ашҳосе ба кор мераванд, муносабатҳои хешутаборӣ бо онҳо дар марҳилаи фаромӯши қарор доранд. Ба аҳамияти омӯзииши истилоҳоти хешутаборӣ дар забонҳои соҳторашон гуногун диққати маҳсус дода шудааст.

Keywords: terms of relationship, multifunctional nature, dialect dictionaries, inner family terms, expression of the degree of relationship, languages with different structures

The article dwells on the nation-wide character of the usage of individual terms of relationship which are noted by well-known experts of the world and their multifunctional character in languages of different grammatical systems as well. Some terms of relationship of Uzbek and Russian languages are resorted to serving as an illustrative material. To sum it up, the author comes to the conclusion that by the nature of the expression of the degree of relationship they can be divided into two groups: 1) "close relationship"; 2) "distant relationship." In his article the author enumerates lexemes and phrasemes that are used in relation to persons whose family relationships are at the stage of oblivion. Particular attention is paid to the importance of study in regard to the terms of relationship in the languages of different structures as well.

Как известно, термины родства образуют своеобразные микросистемы лексики каждого языка, сопоставительное исследование которых дает правильное представление о родственном генезисе языков, входящих в одну языковую семью. Якоб Гримм, определяя родство индоевропейских языков, приводил четыре группы терминов, которые являлись показательными в отношении установления родства языков.

К ним относятся:

- 1) система числительных;
- 2) местоимения;
- 3) verbum substantivum;
- 4) термины родства типа "отец", "мать", "сестра", "брать", "дочь" [2, с. 94].

М.М. Гухман в статье «Доиндоевропейские термины родства в германских языках» отмечает: «...в последующих работах как германисты, так и индоевропейцы в более широком смысле вынуждены были все более и более считаться с наличием в индоевропейских языках, помимо общеизвестной группы терминов родства, еще каких-то других терминов, более примитивных по форме и при этом общих не одним индоевропейским языкам» [2, с. 97].

М.М. Гухман свидетельствует еще и о том, что «...диалектальные словари вскрыли наличие этих комплексов почти во всех диалектах немецкого языка, как южных, так и северных» [2, с.112]. Вывод М.М. Гухмана заключается в том, что многие термины, обозначающие кровное родство между людьми, носят «общенародный, интернациональный» характер и возникли путем редупликации одного слога и усечения первого согласного. Он поддерживает определение А.Ф. Потта о том, что более широко распространена редупликация среди языков земного шара в качестве универсального для разных языковых стадий приема словообразования и словоизменения. В указанной выше работе М.М. Гухмана отмечается, что «...путем редупликации образованы термины родства типа *tata* // *tate*, *dade*

со значениями «отец», «дядя по отцу», «дед»; *tihtme*, *tetja* со значениями «мать», «сестра по матери»; *nahna*, *nanne*, *nappa* со значениями «отец», «мать», «бабушка», «дедушка»; путем усечения первого согласного – *atta*, *ette*, *ade* со значениями «отец», «дядя по отцу», «дед»; *ama*, *amta* – «мать», «сестра по матери»; *an*, *en*, *apo* – «отец», «мать», «бабушка», «дедушка» [2, с. 107]. Далее М.М. Гухман пишет о том, что «...исследователей поражали два обстоятельства:

1) чрезвычайная распространенность этих комплексов на всем земном шаре, наличие их в абсолютно, казалось бы, чуждых и несходных языках;

2) расплывчатость семантики каждого комплекса, обозначающего сплошь и рядом в одном или в близко соседствующих языках «отец», «мать», «дед», «тетка по матери» и т.д.

М.М. Гухман правильно отмечает, что термины родства "...действительно являются излюбленным материалом, используемым особенно широко для доказательства непоколебимости основ компаративистики". Б. Дельбрюк «...специально выделил эти вторые, сходные по своей структуре: в основном редупликация одного слога типа санскритского *tata*, немецких диалектальных *deda*, *nena*, *tihtme*, иногда с усечением первого согласного *ata*, *ata*, *ane* и т.д.».

Термины родства изучены на материале многих языков. Э.В. Севорян пишет: "...изучение терминов родства создает некоторые трудности. Это заключается в том, что общность основных терминов родства в различных языковых семьях нуждается в объяснении, при котором надо, видимо, исключить генетическую общность всех этих лексических разрядов. В противном случае встает вопрос о генетических отношениях между самими языковыми семьями" [12, с.17].

Термины родства на материалах русского языка изучены А.И. Моисеевым [7, с.100]. В тюркологии ТР в монографическом плане исследованы на материалах азербайджанского, татарского, узбекского, кыргызского языков. Есть и работы, в которых изучение вопроса имеет общетюркологический характер. К таким относятся работы А.А. Покровской [10], А.Н. Кононова [6], К.М. Мусаева и др. [8].

Эти работы по своему характеру разнообразны. Некоторые из них имеют общетеоретический характер и изданы в виде статей; отдельные носят монографический характер. В некоторых работах имеется этимологический анализ отдельных терминов родства. Среди них по объему и содержанию выделяется работа А.А. Покровской "Термины родства в тюркских языках" [10]. Основным объектом исследования А.А. Покровской является терминологическая система родства в тюркских языках. В них отмечается, что "...терминология родства относится к наиболее архаическим пластам лексики. В этой лексико-семантической группе названия, отражающие главнейшие родственные отношения, бесспорно, входят в основной словарный фонд каждого языка. Изучение терминологической системы родства в каком-либо языке или группе языков представляет большие трудности вследствие того, что «...форма семьи изменяется быстрее, чем система родства, и поэтому у самых различных народов наблюдаются несоответствия между сохранившейся с давних времен системой родственных отношений и современной формой семьи. Такое же явление наблюдается и у тюркских народов» [10, с. 86].

В работе А.А. Покровской исследованы двадцать семь названий родства, среди них и ТР для лиц женского пола, которые выделены в две группы:

1) ТР по крови (*кыз*, *ана*, *ача* // *эжэ*, *аба*, *сингил*, *карындаш* // *кадаш*, *уруг*, *туган* // *тухма*, *тай* // *дайы*, *йеген*, *боло*, *угей*);

2) ТР по браку (*кадын// хатуну, келин, йезке, йенге, бажса, балдыз, куда*).

Автор исследования справедливо пишет: «...настоящая работа является первым и, разумеется, весьма несовершенным опытом рассмотрения в лингвистическом плане терминов родства, общих для всех или большинства современных тюркских языков» [10, с.126].

В изучении терминов родства в тюркских языках немаловажную роль играет монография И. Исмоилова "Термины родства в тюркских языках" [5]. Исследование состоит из трех разделов:

1) термины родства (*она, ота, ўгил, қиз, aka // ога, ини, опа, сингил, қариндоши, бува, амаки, жиян, невара*);

2) термины родства послебрачных отношений (*эр, хотин, күёв, келин, янга, почча, божса, овсин, болдиз, қайин, қуда, ўгай*);

3) названия свойства, сродничных отношений (сродные дети, сродные братья, сродные сестры).

В качестве объекта в работе И. Исмоилова привлечены материалы узбекского, уйгурского, казахского, киргизского, каракалпакского и туркменского языков. В ней отмечается: «...изучение терминов родства в узбекском и уйгурском языках имело нелингвистический характер», что поддерживает М.Ш. Сайдова [11, с. 82]. Она пишет, что «...исследование терминов родства носит преимущественно этнографический характер».

Термины родства изучены и на основе материалов отдельных говоров тюркских языков. Так, в диссертации М.Ш. Сайдовой «Лексико-семантический анализ терминов родства наманганских говоров» [11, с. 21] изучено формирование системы ТР наманганских говоров узбекского языка. В работе основное внимание уделено процессу исторического формирования терминов родства начиная с древнейших времен и до наших дней, прослежены их фонетические, морфологические, семантические изменения. Диссертационное исследование М.Ш. Сайдовой состоит из двух глав. Первая глава посвящена анализу терминов: «отец», «мать», «дедушка», «бабушка», «сестра», «зять», «сояк». Во второй главе дается этимологический анализ терминов: «жена», «сояченица», «муж сестры и тёти», «сояк», «невестка», «уга» (дети, рожденные в течение одного года), «младший брат».

Вывод диссертанта заключается в том, что «...термины родства являются неотъемлемой частью словарного фонда и занимают важное место в лексике языка» [11, с. 137]. Следует отметить, что все эти работы созданы на основе традиционных методов. В них не учитывается системный характер ТР лексики каждого языка.

В тюркологии имеются, например, работы Г.Г. Джаярова [3] и М. Нарзиевой [9], в которых ТР азербайджанского и узбекского языков изучены на основе системного метода.

Системный характер ТР характеризуется тем, что все термины связаны друг с другом на основе выражения определенных отношений. «Общим для терминов родства является то, что все они выражают отношения. Отношение - есть способ сравнения или рассмотрения двух вещей вместе и присвоения имени на основании этого сравнения одной или обеими, иногда даже самому отношению»[9, с. 68]. Г.Г. Джаяров, основываясь на наблюдении А.И. Моисеева, указывает на три типа соотносительностей между терминами родства:

1) встречная относительность – соотносительность;

- 2) родовая (или косвенная) соотносительность;
- 3) последовательная (или нумеративная) соотносительность.

В рамках встречной соотносительности сопоставляются и противопоставляются термины родства вместе с выраженными ими степенями родства на основании несовпадения, диаметральной противоположности соответствующих им оснований родства: «отец – сын», «мать – дочь», «невестка – свекор» и т.д.

В рамках родовой (косвенной) соотносительности рассматриваются термины родства, которые взаимно дополняют друг друга, за исключением одного случая (термины «муж» и «жена»).

В рамках последовательной (линейной) соотносительности сопоставляются и противопоставляются термины родства, которые различаются друг от друга по отношению к хронологическому срезу (отец -дед // отец отца- прадед // отец деда). Отмечается, что данный тип относительности в самом деле не образует соотносительности, поскольку носит линейный характер [3, с.23-24].

Всесторонне охарактеризованы особенности тюркской системы родства в статье Н.П. Дыренковой «Брак, термины родства и психические запреты у кыргызов» [4, с. 25]. Хотя статья построена на основе данных кыргызского языка, тем не менее, в описанной системе родства есть сходные черты с системами родства других тюркских народов. Н.П. Дыренкова отмечает, что «1) кыргызы строго различают категорию родства от категории свойства. В свою очередь родство распадается на родство по линии отца и по линии матери; 2) для терминологии родства кыргызского языка прежде всего характерно то, что в ней чётко сохранились черты классификационной системы. Целый ряд терминов применяется к целому классу лиц, по отношению к которым в нашей системе допускаются только термины индивидуальные или описательные. Так, термин *аке* применяется ко всем братьям отца, родным, двоюродным, троюродным и т.п. по линии отца; *синди* – к младшим сестрам всех степеней родства».

Как и в других классификационных системах, здесь существуют различные термины для обозначения «сестры» в зависимости от пола говорящего. Далее характерно, что наряду с классификационным характером терминологии в терминах родства по отцовской линии строго проводится дифференциация по старшинству лет. Так, в терминологии различают классы «сестер старше говорящего» и «сестер младше говорящего»; позже - по отношению к братьям, дядям и т.д.

Наоборот, в материнском родстве дифференциация по старшинству лет совершенно отсутствует, но зато в нем строго соблюдается старшинство по поколениям, которое в свою очередь совершенно не принимается во внимание в отцовском родстве. Так, например, по отцовскому родству *дядя*, *брат отца*, если он по возрасту моложе племянника, называет последнего так же, как старшего брата или своего дядю, и обратно – сам носит название младшего брата. А дядя по материнской линии имеет один только термин независимо от возраста [4, с.11-12].

Характерной особенностью терминов родства является то, что большинство из них являются многозначными, полифункциональными. Например, значение термина родства «*ата*» в тюркских языках зафиксировано в словаре Э.В. Севортьяна:

- 1) отец, папа, тетя, моя свекровь, мой тесть (чув.), крестный отец (чув.);
- 2) дед по отцу (турк.), дед (турк. диал.), предок (kyрг., ккал. и др.), патриарх (кар.), старик, старец;

3) прибавляется к имени пожилого мужчины при обращении к нему при употреблении его имени (турк., уз.), вежливое обращение к пожилому мужчине (уз.), обращение к старикам (кул.), *уважаемый, почтенный* (турк. диал.), обращение у женщин к более старшей по возрасту (турк. диал.);

- 4) дядя (турк. диал.);
- 5) старший брат (турк. диал.), старшая сестра (турк. диал.);
- 6) самец (ног., тат., башк.) [12, с. 200].

Э.В. Севорян отмечает, что «...из состава значений *ата* видно, что центральные среди них связаны с патриархальным укладом; старший в роде или семье, т.е. отец – «дед». Для этого «мужского» типа значений характерно, в частности, значение «самец», представленное в ног., тат., башк. языках.

По женской линии для семантики *ата* характерно, что, например, «дед» исторически означает “деда со стороны отца” (в противоположность - баба «дед со стороны матери») [12, с. 206].

По поводу происхождения терминов родства со значениями “брать отца и матери”, «дядя» и «сестра отца матери», «тетя» Морган полагает, что в системе родства, отражающей пуналуа («туранская система родства»), «сестра матери» является одновременно матерью и «брать отца» – отцом, тогда как «брать матери» считается дядей и «сестра отца» – «тетей». В отличие от более поздней системы, эти термины существуют вначале только для брата матери и для сестры отца, поскольку «сестра матери» при форме семьи пуналуа является матерью и брат отца – отцом. В свое время Ф.Энгельс отметил, что «...система терминов родства, будучи консервативной, часто не соответствует действующим у данного народа семейным отношениям, а отражает предшествующую ступень общественного развития». В качестве примера Ф.Энгельс приводит термины родства у ирокезов Северной Америки. У них господствовала «парная семья». Можно было бы ожидать, что термины «отец», «мать», «сын», «дочь», «брать», «сестра» по своему значению соответствуют этой форме семьи. В действительности оказалось не так. «Ирокез называет своими сыновьями и дочерьми не только своих собственных детей, но и детей своих братьев, а они называют его отцом, ирокез называет детей своих сестер, как и своих собственных детей, своими сыновьями и дочерьми, а те называют ее матерью, дети братьев, как и дети сестер, называют друг друга братьями и сестрами» [2]. В. И. Абаев свидетельствует о том, что «...в осетинском языке термины «отец» (*fud*), «мать» (*mad*), «сын» (*furt*) являются семейными, т.е. применяются к внутрисемейным отношениям родства в нашем современном понимании» [1, с. 239].

Подобные обычай характерны и для семейно-родственной жизни тюркских народов, в том числе и для кыргызов. Один из ведущих этнографов, изучавших семейно-родственную жизнь кыргызского народа, С.М. Абрамзон, ссылаясь на мысли С.Е. Малова и Н.П. Дыренковой, отмечает, что «...в глоссарии к своему замечательному труду С.Е. Малов к термину *jagin* дает пояснение «племянник», «внук», а к термину *jigun* – «название родства», а в глоссарии к другому своему труду поясняет термин *jigan* как «родственник» (внук); но ведь речь идет не о племяннике и внukе вообще, а о племяннике и внukе со стороны брата матери». «Дядя, - пишет Н.П. Дыренкова, - называет племянника *écení* – у шорцев, *écení-jeeni* - у кумандинцев, *jeen* – у телеутов и шолганов-челканцев, *jeen* – у алтайцев и *neení* – у тубалarov. Этим термином дядя называет, кроме своих племянников, т.е. кроме сына и дочери своей сестры, еще внуков своей сестры, сына и дочь своей дочери и т.д.». Анало-

гичное значение имеет термин *жиян//чиян, набира* у узбеков и таджиков: «племянник» или «внук» (по женской линии) [4, с. 14]. Приведенные факты свидетельствуют о том, что некоторые термины родства почти во всех языках земного шара имеют полифункциональный, полисемантический характер. Так, в узбекском и таджикском языках лексема *бобо*, кроме собственного литературного значения «родитель родителей мужского пола» («дед по линии отца и матери»), употребляется и в значениях «старший брат отца» и «старший брат матери»; лексема *ака*, кроме собственного литературного значения «сын (моих) родителей старше него» («старший брат»), употребляется и в значениях «младший брат отца» («дядя по отцу»), «младший брат матери» («дядя по матери»), а в отдельных узбекских семьях дети своих родных отцов называют лексемой *ака*, если у них дед по отцу живет вместе с ними.

Если слова употребляются в дополнительных значениях (не в собственных, а в диалектных значениях), в их семантической структуре нейтрализуется одна из основных сем. Например, лексема *ота* «родитель мужского пола» («отец») в узбекском языке употребляется и в значениях «старший брат отца» («дядя по отцу»), «старший брат матери» («дядя по матери»), в ее семантической структуре нейтрализуются семы «(мой) родитель мужского пола», «кровное родство по вертикальной линии»; в функции господствующей, основной выступает сема, которая характерна для семантической структуры лексемы в значениях «кровное родство по горизонтальной линии». Подобная особенность характерна и для семантической структуры слова *она* - «дочь (моих) родителей старше меня» («старшая сестра»), когда оно употребляется в значениях «мой родитель женского пола» («родная мать»), «вторая жена отца», «младшая сестра отца» («тётя по отцу»), «младшая сестра матери» («тётя по матери»), «жена старшего брата», «жена младшего брата отца», «жена младшего брата матери» и т.п. Таким образом, лексема *она* в узбекском языке, кроме собственного, общелитературного значения, употребляется и в нескольких необщелитературных значениях, чем характеризуется ее полифункциональность и полисемичность, что свойственно и другим терминам родства, которые употребляются в нескольких необщелитературных, дополнительных значениях.

При употреблении терминов родства в несобственных, дополнительных значениях возникают «нестандартные» синонимические ряды между двумя и более терминами родства. Например, указанный выше термин *ота* может являться членом нестандартного синонимического ряда со словами *бобо* «родитель родителей мужского пола» («дед по отцу», «дед по матери»), *амаки* «старший брат отца» («дядя по отцу»), *тога*, - «старший брат матери» («дядя по матери») и др. Подобная же функционально-семантическая особенность наблюдается в узбекском языке и при употреблении лексемы *она*. Словарным значением лексемы *она* в узбекском языке является «дочь родителей старше меня//его». Лексема *она* в узбекском языке входит в нестандартный синонимический ряд со словами *она//ойи//ая//буви//оча* в значении «родитель женского пола»; *амма* в значении «младшая сестра отца» («тётя по отцу»); *хола* в значении «младшая сестра матери» («тётя по матери»), *янга* - «жена старшего брата», «жена старшего брата отца» («жена дяди по отцу») и «жена старшего брата матери» («жена дяди по матери»), *соседка* «старше его» и др.

В подобных случаях семантическая структура терминов родства приобретает новые семы, которые не характерны для семантических структур терминов, которые употребляются в собственных словарных значениях, об этом частично шла речь выше.

Немного скажем об употреблении слов со значением родства, которые относятся к другим лексико-семантическим полям. В лексике узбекского языка имеются некоторые слова, которые в речи употребляются в значении родства. Своеобразный характер этих слов характеризуется тем, что они имеют родственное значение вообще («родственника» вообще). По характеру родства их можно разделить на две группы:

- 1) «близкая родственность»;
- 2) «дальняя родственность».

К первой группе степени родства относятся: зот (словарное значение: *род, происхождение*), уруқ (словарное значение: *семена*). Ко второй группе - томир (словарное значение: *корень*), тараф (словарное значение: *сторона*), яқын (словарное значение: *близкий*), негиз (словарное значение: *группа, основа, куча, толпа*), фразеологическое сочетание арқоннинг бир учи (дословно: *одна сторона аркана // каната // веревки*). Своеобразный характер этих лексем (и фразем) заключается еще и в том, что они употребляются по отношению к лицам, родственные отношения у которых находятся на стадии забывания. При употреблении этих слов в значении родства по отношению к объекту-адресату, говорящий-субъект (адресант) не знает про отношение собеседника-адресата к родственникам по линии отца или матери.

Большинство терминов родства при общении с людьми пожилого возраста, которые не являются родственниками по отношению к говорящему, функционируют как обращение со значением уважения: «Амаки, қаерга боряпсиз?» - «Дядя, куда вы путь держите?».

В узбекском языке слово сингил – «младшая сестра» при обращении принимает аффикс принадлежности 1-го лица (*синглим* - «моя младшая сестра»). «Синглим, қаерда уқыйсан?» - «Сестра, где ты учишься?». Кроме этого, термины родства ўғил «сын», қиз «девочка, дочка», бола «дети» и др. в узбекском языке и в языках других тюркских народов, например в уйгурском и т.д., принимают аффиксы принадлежности 1-го лица и употребляются в отношении к лицам младшего возраста, которые являются не родственниками по отношению к эго-адресанту: қизим «(моя) дочка», ўғлим «(мой) сын», болам «(мой) ребенок» и т.п. В этих случаях термины родства приобретают новую дополнительную функцию-функцию звательности.

Употребление некоторых терминов родства в функции зватательных слов отмечает и Б. Хасанов. Он пишет: «...некоторые лексемы (термины родства) можно назвать «звательными словами»: *агай, апай ага* (брать) и *ана* (старшая сестра). Ими называли старших родственников и сородичей. В современном языке они служат для обращения к наставникам, учителям. Большинство слов приобретает значение обращения с помощью специальных суффиксов: *ка, й, я, е, ш, с* и др.» [13, с. 213].

Некоторые термины родства типа болакай, қизалоқ (бола+кай) специализированы для функционирования в качестве «звательных слов», т.е. обращений. Однако их употребление имеет коммуникативное ограничение – они употребляются лишь при обращении к детям. При обращении к взрослым лицам эти слова (болакай, қизалоқ) приобретают фамильярный или иронический оттенок. Некоторые термины родства принимают аффиксы принадлежности 1-го и 3-го лица и употребляются по отношению к адресату, денотаты которых являются младшими или старшими по отношению к говорящим-адресантам. Например:

- 1) *синглим* (буквально: «сестра моя»);
- 2) *қизим* (буквально: «дочь//доченька моя»);

- 3) *онаси* (при обращение мужа к своей жене; буквально: «ее//его сестра»);
- 4) *отаси* (при обращении жен к своим мужьям: буквально: «его // ее отец»);
- 5) *бобоси* (при обращении бабушек к своим мужьям - дедушкам по отношению к внукам и внучкам: буквально: «его // ее дедушка»);
- 6) *бувиси //энаси* (при обращении дедушек к своим женам – бабушкам по отношению к внукам и внучкам: буквально: «его // ее бабушка») и т.д.

В заключение следует отметить, что употребление некоторых терминов родства узбекского языка и языков других народов – крупный объект для самостоятельного рассмотрения. Изучение терминов родства как отдельных пластов словарного состава языков разного грамматического строя, несомненно, даст важный результат для глубокого научного представления плана содержания лексики каждого отдельно взятого языка.

Список использованной литературы:

1. Абаев В.И. *О родовых отношениях и терминах родства у осетин //* В кн. «Энгельс и языкознание». – М.: Наука, 1971. - С.239-242.
2. Гухман М.М. *Доиндоеуропейские термины родства в германских языках /* В кн. «Памяти академика Н.Я. Марра». – Л. – М.: Академия наук СССР, 1938. - С.93 - 116.
3. Джсафаров Г.Г. *Термины родства в семантической системе и грамматический структуре языка // СТ. - 1974. - № 3. -С.29-32.*
4. Дыренкова Н.П. *Брак, термины родства и психические запреты у кыргызов // Сборник этнографического материала. - Л., 1927. - №2. - С.7-25.*
5. Исмоилова И. *Термины родства в тюркских языках. – Ташкент: Фан, 1966. – 123 с.*
6. Кононов А.Н. *К этимологии слова огул "сын" // Филология и история монгольских народов. Памяти академика Б.Я. Владимирицева - М., 1958.- С. 175-176.*
7. Моисеев А.И. *Типы толкования терминов родства в словарях современного русского языка. //* В кн. «Лексикографический сборник». Вып. V. - М., 1962. – 275 с.
8. Мусаев К.М. *Основные проблемы изучения лексики языков // Советская тюркология. - 1978. - №3. С. 33-41.*
9. Нарзиева М. *Кон-қариндошлиқ номларининг компонент таҳлили. // Ўзбек тили ваадабиёти. - Тошкент, 1986. - № 5. -С.47-48.*
10. Покровская А.А. *Термины родства в тюркских языках. //* В кн. «Историческое развитие лексики тюркских языков». – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С.11-81.
11. Сайдова М.Ш. *Наманган шеваларидағи кариндошлиқ терминларининг лексик-семантик таҳлили: автореферат дис. канд. филол. наук: 10.02.20. / М.Ш. Сайдова. - Тошкент, 1995. - 21с.*
12. Севорян, Э.В. *Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межстюркские основы на гласные / АН СССР. Ин-т языкознания. - М.: Наука, 1974. – 768 с.*
13. Хасанов Б. *Обращение как объект изучения социолингвистики //* В кн. «Тюркское языкознание». - Ташкент: Фан, - 1985. – С. 211-214.

Reference Literature:

1. Abaev V.I. *On Patrimonial Relations and Terms of Relationship among Ossetians //* In the book "Engels and Linguistics." - M.: Science, 1971. - pp. 239 - 242.

2. Gukhman M.M. *Pre-Indo-European Terms of Kinship in Germanic Languages* / In the book. "In Memory of Academician N.Ya. Marr." - L. - M.: USSR Academy of Sciences, 1938. - pp. 93 - 116.
3. Jafarov G.G. *Kinship Terms in Semantic System and Grammatical Structure of the Language* // Collection of Works. - 1974. - No. 3. - pp. 29 - 32.
4. Dyrenkova N.P. *Marriage, Terms of Kinship, and Psychic Prohibitions among Kyrgyzes* // Collection of Ethnographic Material. - L., 1927. - No. 2. - pp. 7 - 25.
5. Ismoilova I. *Terms of Relationship in Turkic Languages*. - Tashkent: Science, 1966. - 123 pp.
6. Kononov A.N. *To the Etymology of the Word "Ogul" ("Son")* // Philology and History of Mongolian Nations. In memory of academician B.Ya. Vladimirtsev. - M., 1958. - pp. 175 - 176.
7. Moiseev A.I. *Interpretation Types of Kinship Terms in Dictionaries of Modern Russian Language*. // In the book "Lexicographical Collection." Issue. V. - M., 1962. - 275 pp.
8. Musaev K.M. *The Main Problems Beset with the Study of the Vocabulary of Languages* // Soviet Turkology. - 1978. - # 3. - pp. 33 - 41.
9. Narzieva M. *On-Karindoshlik Nomlaring Component Talili*. // Uzbek Language and Literature. - Toshkent, 1986. - No. 5. - pp. 47-48. (in Uzbek)
10. Pokrovskaya A.A. *Relationship Terms in Turkic Languages*. // In the book. "Historical Development of Lexical Stock in Turkic Languages." - M.: Publishing-House of the Academy of Sciences of the USSR, 1961. - pp. 11 - 81.
11. Saidova M.Sh. *Lexical-Semantic Analysis of Kinship Terms in Namangan Vernaculars: Synopsis of candidate dissertation in philology: 10.02.20.* / M.Sh. Saidova. - Tashkent, 1995. - 21 pp. (in Uzbek)
12. Sevortyan, E.V. *Etymological Dictionary of Turkic Languages: General Turkic and Inter-Turkic Vowel Stems* / USSR Academy of Sciences. Institute of Linguistics. - M.: Science, 1974. - 768 pp.
13. Hasanov B. *Appeal to others as an Object of Study of Sociolinguistics* // In the book "Turkic Linguistics." - Tashkent: Science, - 1985. - pp. 211 - 214.

УДК 80/81
ББК 81.2-3

**ВОЖАХОИ КУҲАН ДАР
НИЗОМИ ТОПОНИМИКАИ
САДАИ МИЁНАИ КӯҲИСТОНИ
МАСЧОҲ**

Одинаев Абдуманнон, н.и.ф., сармуаллими кафедраи умумидонишгоҳии забони тоҷикии МДТ «ДДХ ба номи ақад. Б. Гафуров» (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

**ДРЕВНИЕ СЛОВА В СИСТЕМЕ
ТОПОНИМОВ МЕСТНОСТИ
САДАИ МИЁНА В ГОРНОЙ
МАТЧЕ**

Одинаев Абдуманнон, к. филол. н., старший преподаватель общеуниверситетской кафедры таджикского языка ГОУ «ХГУ им. акад. Б. Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)

**ANCIENT WORDS IN THE SYSTEM
OF TOponyms SPREAD IN SADA
MIYONA AREA REFERRING TO
MOUNTAINOUS MATCHA**

Odinayev Abdumannon, candidate of philological sciences, senior lecturer of all-University department of the Tajik language under the SEI “KhSU named after acad. B. Gafurov” (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: sameev_51@mail.ru

Калидвоҷаҳо: гӯшиҳои Кӯҳистони Маҷтоҳ, Садаи Миёна, топонимиқаи (номвожсаҳои) Садаи Миёнаи Кӯҳистони Маҷтоҳ, забони сӯѓӣ, забони яғнобӣ, таҳлили этиологӣ, А.Л. Хромов

Таҳлили этиологии як қатор номвожсаҳои (топонимҳои) Садаи Миёнаи Кӯҳистони Маҷтоҳ, ки дар маркиби онҳо вожсаҳои қадимиӣ сӯѓдию тоҷикиӣ маҳфуз мондаанд, сурат гирифтааст. Зикр гардидааст, ки вожсаҳои қадимиаш тоҷикию сӯѓдии дар маркиби топонимҳои Садаи Миёнаи Кӯҳистони Маҷтоҳ маҳфуз монда, нисбат ба унсурҳои дигари маркиби лӯгавии забон устувортар буда, ба таҳаввулоти соҳториҷо маънӣ камтар дучор мегарданд. Дар мисоли як қатор топонимҳои бо ҷузъи тунд (Тундак, Сари Тундӣ) мавҷуд будани робитаи бевоситаи байнӣ номвожса (топонимҳо) ва мавқеи табиии ҷуғрофии ҷойгиришавии маҳал собит карда шудааст. Дар асоси таҳлили ҷузъҳои номвожсаҳои мушахҳас, аз ҷумла топоними Рева два шӯр ба мулоҳизаҳои олими маъруф, муҳаққиқи забонҳои сӯѓдию яғнобӣ Алберт Леонидович Хромов тасҳехӯрӣ ворид карда шудааст.

Ключевые слова: говоры Горной Матчи, Садаи Миёна, топонимика местности Садаи Миёна, согдийский язык, ягнобский язык, этимологический анализ, А.Л. Хромов

Проведен этимологический анализ некоторых топонимических названий местности Садаи Миёна в Горной Матче (Горноматчинского района), в составе которых сохранились древние согдийские и таджикские слова. Утверждается, что древние таджикские и согдийские слова, сохранившиеся в составе топонимов Садаи Миёна в Горной Матче, свидетельствуют об устойчивости топонимов по сравнению с другими лексическими элементами языка, их меньшей подверженности изменениям в форме и семантике. Отмечается закономерная связь названия местности (топонима) с его естественно-географическим расположением на примере ряда топонимов со словом

«тунд» (*Тундак, Сари Тунди*). На основе анализа компонентов конкретных топонимов, в частности топонимов **Ревад** и **Шур**, внесены убедительные уточнения в некоторые соображения Альберта Леонидовича Хромова, известного языковеда, исследователя согдийского и ягнобского языков и говоров таджиков Матчинского района.

Key words: *Mountainous Matcha vernaculars, Sadai Miyona, toponymics of Sadai Miyona area, Sughdian language, Yaghnob language, etymological analysis, A.L. Khromov*

The author has conducted an etymological analysis of some typological names of Sadai Miyona area in Mountainous Matcha (*Kuhistoni Mastchoh nokhiya*) whose composition preserved ancient Tajik and Sughdian words. It is asserted that the latters testify to sustainability of toponyms in comparison with other lexical elements of the language, their less liability to change in forms and semantics. The author underscores a regularity of connection between locality name (toponym) and its natural-geographical appurtenance, illustrating his confirmation by taking a number of toponyms with the component “tund” (*Tundak, Sari Tundi*) as examples. Proceeding from the analysis of the components included into concrete toponyms, those ones of Revad and Shur, he adduces convincing specifications into certain considerations belonging to Albert Leonidovich Khromov, renowned linguist, researcher of Sughdian and Yaghnob languages and also vernaculars of Tajiks living in Mastchoh nokhiya.

Худуди Тоҷикистон, бавежа водии Зарафшон аз ҷиҳати фароғирии номвожаҳои ҷуғрофӣ ва умуман топоним, микротопоним, гидроним, ойконим ва гайра басе бою рангин буда, низоми ҷойномоҳои он аз қабатҳои мухталифи забонӣ иборат мебошад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки низоми топонимикии Кӯҳистони Масҷоҳ басе мураккаб буда, дар баробари қалимаҳои асливу иқтибосии маъмул, унсурҳои лугавии қуҳанро дар бар мегирад, ки дар тӯли асрҳо дар таркиби номи мавзеъҳои ин минтақа ҳифозат гардидаанд.

Маводе, ки дар худуди Садаи Миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ ҷамъоварӣ гардидаанд, шаҳодат аз он медиҳанд, ки як ғурӯҳ қалимаҳо асрҳо инҷониб дар таркиби номвожаҳои ҷуғрофӣ маҳфуз мондаанд. Як нуктаро бояд таъкид намуд, ки номҳои ҷуғрофӣ нисбат ба қалимаҳои маъмули таркиби лугавии забон устувортар буда, ҳам ба таҳаввулоти соҳторио маънӣ кам дучор гардида ва ҳам умри бештар мебинанд. Борҳо дар таъриҳ фочека бар сари ҳалқияту миллатҳо омада худ ва забонашонро аз байн рабуда, аммо номҳои ҷуғрофӣ ҷон ба саломат бурда, асрҳои мадид дар истифода будаанд. Ҳазорон номвожаҳои ҷуғрофии сӯғдиасли маҳфузмонда дар саргҳи Зарафшонро метавон ба ҳайси далели гуфтаҳои боло зикр намуд, ки ҳарчанд аз матрук гардидани забони сӯғдӣ ҳазор сол сипарӣ шуда бошад ҳам, то қунун онҳо дар истифодаи умум қарор доранд.

Дар ин мақола доир ба ҷанд номвожаи ҷуғрофии Садаи Миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ, ки дар таркиби худ қалимаҳои тоҷикиву сӯғдии қуҳанро ҳифозат намудаанд, ибрози назар ҳоҳем намуд.

Ревад номи тагобе дар деҳаи Эсизи Садаи Миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ аст, ки асосан ҷароғоҳи мардуми рустоҳои **Муждифу Эсиз** мебошад. Бояд таъкид намуд, ки бо ҳамин ном дар ноҳияи Айнӣ деҳае мавҷуд аст, ки, тибқи ривояти ашҳоси солхӯрда, гӯё макони аслии мардуми он ҳамин **Ревад** ҳаст. Ҷанд садсола қабл аз ин, гӯё кӯле канда шуда, деҳаро ҳароб ва қисми зиёди аҳолиро нобуд намудааст ва эшон баъд аз он таркии макон гуфта, ба деҳаи **Ревади** ҳозираи воқеъ дар ноҳияи Айнӣ кӯҷ бастаанд.

Б.Ализода зимни баррасии чанд топоформанти сүғдии водии Зарафшон таъкид мекунад, ки «ин ном (**Ревад - А.О.**) аз ду ҷузъ иборат аст: «Rēv», «ad!» [1, 69], аммо аз зикри чӣ маънӣ доштани ҷузъҳои ин номвожа худдорӣ менамояд.

Професор А.Л.Хромов сүғдӣ будани вожаи «gōwut», «gout»-ро таъкид намуда, бо такя ба М.Швартс шаклҳои онро дар забонҳои муҳталиф ба тариқи зайл нишон додааст: «яғн. gōwut», «gout», суг. «г'w'th=rāqat», хораз. «г'wun» «замин», «чой», авест. «gravan» «водй», п. м. «гōп» «сamt, ҷиҳат», осет. «ган» (дар лаҳҷаи иронӣ) ва «гауæп» (дар лаҳҷаи дигорӣ) «чой» [11, 163]. Калимаи сүғдии «gāqat», ки профессор А.Л.Хромов сүғдӣ будани онро таъкид кардааст, дар «Лугати фурс»-и Асадии Тусӣ дар шакли «ровад» омада, ҷунин маънидод шудааст: «чойе бошад пуштаву сабза бар ў руста» [8, 74]. Забоншинос А.Л.Хромов таъкид мекунад, ки дар забони имрӯзai яғнобӣ ба ҷои ин вожа калимаи тоҷикии «tagōb//tigōb» истифода мешавад. Аммо, ҷунонки зикр гардид, номвожаи мавриди назар дар шакли **Тагоби Ревад** омадааст, яъне на ҳама вақт «тагоб» метавонад маънии «ревад»-ро дошта бошад, зеро тагобҳое низ ҳастанд, ки шароити табиии онҳо на ба маънии луғавии «ревад» мувофиқат доранд.

Ҳамчунин П.Б.Луре бо такя бар «Китоб-ул-ансоб»-и Самъонӣ ва «Мӯъчам-ул-булдон»-и Ёкути Ҳамавӣ таъкид мекунад, ки дар асрҳои миёна дар наздикии Бухоро маконе бо номи **Ревад** вучуд доштааст, ки, тибқи пажӯҳиши ў, баъзе аз топонимҳои Бухору Самарқанд ва атрофи ин шаҳрҳо бо номҳои ҷуғрофии саргҳаи Зарафшон шабоҳат доранд ё ҳамсон будаанд [2, 12]. Дар асоси ин андеша Б.Ализода таъкид мекунад: «Баид нест, ки баъд аз вуруди нерӯҳои юнонӣ, араб ва сипас мугул сокинони шаҳрҳои бузурги Суғд ба қӯҳистони болооби Зарафшон муҳочират карда бошанд» [1, 70]. Бояд таъкид намуд, ки ин андешаи пешниҳоднамудаи Б.Ализода чандон боварибахш нест, зеро ба бололоби Зарафшон ҳичрат намудани мардум тасаввурношуданист, баръакс мувофиқи иттилои дардастдошта кӯч бастан аз саргҳаи Зарафшон ба водиҳои муҳталиф ва манотики дигар зикр гардидааст. Аз ҷумла, дар садсолаи охир мардум аз ноҳияҳои Айниву Кӯҳистони Масҷоҳ ва Яғноб ба Масҷоҳ, Спитамен, Ҷаббор Расулов, Зафаробод, Исфара ва ҷойҳои дигар ҳичрат намуданд, ки худ далели ин гуфтаҳост.

Бо дарназардошти маъниҳои номвожаи **Ревад** ба хулосае омадан мумкин аст, ки он ифодагари макони сабзу ҳуррам ва ҷароғоҳи ҷаҳорпойён мебошад.

Нов. Бино ба навиштаи номвожашинос О.Маҳмадҷонов, «нов» калимаи яғнобӣ буда, дорои маънои «дараи ҳурд, паствҳамӣ мебошад» [3, 53]. Дар «Фарҳанги яғнобӣ-тоҷикӣ» вожаи мазкур «сой, дара» маънидод шудааст [4, 135]. Бояд гуфт, ки ин топоним дар минтақаи мавриди пажӯҳиши яке аз серистеъмолтарин номвожаҳо маҳсуб мешавад, ки ба маънии дараи нисбатан ҳурд корбаст мегардад. Зикр намудан бамаврид аст, ки номвожаи «нов» дар низоми топонимиияи минтақаи мавриди пажӯҳиши ҳамроҳ бо калимаҳои дигар дар қолаби ибораи изоғӣ корбаст гардида, ҷузъи асосӣ мебошад: Нови Ҷашма (дехаи Ҳудгифи Офтоборӯ), Нови Пиёз (д. Эсизи Пойён), Нови Бед (д. Ревомутк.), Нови Порут (д. Ревомутк.), Нови Карғ (д. Ҳудгифи Соя), Нови Каҷ (д. Ҳудгифи Соя), Нови Сел (д. Рогиф), Нови Шолот (д. Ҳудгифи Офтоборӯ) ва монанди инҳо.

Шӯр низ аз ҷумлаи номвожаҳои серистеъмоли Садаи Миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ буда, на ба маънии маъмуле, ки дар забони тоҷикии адабӣ (ҳаяҷон, изтироб ошуфтағӣ; ғавғо, фарёд; фитна, фасод, ошӯб ва гайра) (13, 2, 608-609) корбаст мегардад,

истифода мешавад, балки комилан маънии нав дорад. Ин номвожа ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам дар таркиби номвожаҳои ҷуғрофии минтақа зиёд ба назар расида, ифодагари мавзеъхое мебошад, ки он ҷойҳо ҷариву қасногузар ва варта ҳастанд. Профессор А.Л.Хромов дар дараи Фондарё мавҷудияти мавзееро бо номи **Нови шӯр** ба қайд гирифта, онро «нови сернамак» маънидод кардааст [10, 48]. Бояд зикр намуд, ки дар Кӯҳистони Масҷоҳ мавзеъхое, ки дар таркиби номи онҳо қалимаи «шӯр» ба назар мерасад, бо намак ягон иртиботе надошта, макони қасногузар ва ҷариво ифода мекунанд. Ин муҳаққиқ дар қитоби ба лаҳҷаи мардуми Масҷоҳ баҳшидаи худ қалимаи «шӯртангӣ»-ро «макони душворгузар дар кӯҳистон» маънидод кардааст [9, 194], ки далели гуфтаҳои боло мебошад. Ҷунонки зикр гардид, дар минтақаи мавриди назар ин номвожа ба қасрат корбаст гардида, ифодагари ҷойҳои душворгузар ё қасногузари ҷарӣ мебошад: Шӯри Ортиқ (мавзеи кӯҳии қасногузар, д.Худгифи Офтобру), Сари Шӯр (мавзеи қасногузари кӯҳ, д. Худгифи Соя), Шӯри Мазор (кӯҳ, д.Худгифи Соя) ва гайра.

Порут. Ин топоним қалимаи соҳтаи сүғдӣ мебошад, ки аз ду ҷузъ таркиб ёфтааст. Ҷузъи аввали он «по-» гунаи муҳаффафи «под» мебошад, ки муҳаққиқони соҳа сүғдӣ будани онро исбот намуда, ба маънии «ҷой, макон» истеъмол шуданашро таъкид кардаанд [12, 29]. Бояд зикр намуд, ки ин вожа дар таркиби номвожаҳои ҷуғрофӣ дар шакли «пад» низ ба мушоҳида мерасад, масалан Падрӯг (деха дар Кӯҳистони Масҷоҳ), Падрӯт (деха дар ноҳияи Панҷакент). Ҷузъи дувуми номвожаи мазкур «рут» мебошад, ки маънии «наҳр, дарёча ва ҷӯи қалон»-ро дорад. Муҳаққиқон ба он назар мебошанд, ки ««-рӯд» дар забони форсии қадим шакли «гauta»-ро дошт, ки алҳол дар забони яғнобӣ истифода мешавад. Дар забони сүғдӣ ва ҳамчунин забони форсии миённа сурати «рӯт»-ро гирифт, ки табиист. Зоро дифтонги қадимаи «аи» дар давраи миённа инкишофи забонҳои эронӣ садоноки «ӯ»-ро медиҳад, «а» аз охир ихтисор мешавад, овози «т» бошад, ба «д» бадал мегардад.

Аз ин ҷо дар форсии қадим гаига; форсии миённа ва сүғдӣ рӯт; тоҷикӣ -форсӣ рӯд» [7, 37].

Ҳар ду ҷузъи номвожаи мазкур дар якчоягӣ ифодагари мавзеи гидронимӣ буда, ба маконе далолат мекунанд, ки дар он ҷо об мавҷуд аст. Худи мавқеи ҷуғрофии Порут низ ин андешаро собит месозад.

Яке аз номвожаҳои соҳта, ки дар ин минтақа доираи истифодаи густурда дорад, қалимаи **«тунд»** мебошад, ки дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» дар баробари маъниҳои дигар, маънии маҷозии он «фароз, ҷарии рост буридашуда, сари кӯҳ, баландӣ» низ оварда шудааст [13, 2, 377]. Бо қалимаи **«тунд»** дар Садаи Миённаи Кӯҳистони Масҷоҳ ҷандин мавзез номгузорӣ шудааст, аз ҷумла, Тундак (кӯҳ, д.Худгифи Соя), Сари Тундӣ (кӯҳ, д.Худгифи Соя), Тундак (мавзез, д.Муждиф). Бояд гуфт, ки, дарвоҷеъ, ҳар ҷое, ки дар номи он ин қалима вучӯд дорад, фароз буда, бори дигар робитаи номи гузашташуда бо мавқеи ҷойгиришавии маконро далолат мекунад. Ин қалима аз ҷиҳати баромади забонӣ мансуби забони тоҷикӣ буда, беш аз ҳазор сол аст, ки аз ҷониби намояндагони он дар истифода аст. Корбурди ин вожа дар «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсии Тӯсӣ ба мушоҳида расид:

Ту бо шоҳ баршав ба болои тунд,

Зи тирони лашкар машав ҳеч қунд [13, 2, 377]

Дар гӯиши сокинони Садаи Миённаи Кӯҳистони Масҷоҳ аксар маъниҳои вожаи мазкур, аз ҷумла «фароз, ҷарии рост, тез» мустаъмал мебошанд;

Дар аксар лугатномаҳои дастрас ташрех гардидан вожаи «карафс» маъни онро дорад, ки он дар гузашта аз ҷумлаи вожаҳои серистеъмол маҳсуб мешуд. Вожа дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» чунин маънидод шудааст: «гиёҳе, ки гӯё агар одами қаждумзода онро ҳӯрад, мемурдааст» (13, 1, 539).

Ҳамчунин истифодай ин вожа дар асари машҳури Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ «Маснавии маънавӣ» ба назар расид, ки аз серистеъмолии он шаҳодат медиҳад:

*Mӯ ба мӯву зарра-зарра макри нафс,
Мешиносиданд ҷун гул аз карафс [6, 25].*

Муҳаммад Ғиёсiddин дар «Ғиёс-ул-лугот» бо такя ба «Мунтаҳаб» ва «Латоиф» роҷеъ ба ин вожа чунин навиштааст: «**Карафс** давоест монанди азвоин, бӯяш нохуш ва тез бошад ва он аҷмуди вилоятест ва аз ҳавоси ў яке ин аст, ки қаждумгазида агар бихӯрад, филҳол бимирад» [5, 165]. Мураттибони «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ҳамин маъни дар «Ғиёс-ул-лугот» овардашударо тақрор намуда, ин байти Хоқониро шоҳид овардаанд:

*Масоз айи, ки номардум аст табъи ҷаҳон,
Махӯр карафс, ки пуркаждум аст бому саро. [13, 1, 539].*

Низомии Ганҷавӣ дар достони «Лайлӣ ва Мачнун»-и худ вожаи «карафс»-ро чунин корбаст намудааст:

*Заҳрест ба қаҳри нафс додан,
Каждумзадаро карафс додан. (13, 1, 539).*

Бо ҳамин ном, яъне **карафс** дар Садаи Миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ гиёҳи паҳнбарге ҳаст, ки дар миёни мардум доираи истифодай васеъ дорад ва дар таркиби номи ҷандин мавзеи ин минтақа ба назар расид: **Чашмаи Карафсак** (чашма, д. Ҳудгифи Офтоборӯ), **Чашмаи Карафс** (чашма, д. Эсизи Пойён).

Маҳфуз мондани қалимаҳои қуҳани сүғдиву тоҷикӣ дар низоми номвожаҳои ҷуғрофии Садаи Миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ бори дигар шаҳодат аз он медиҳад, ки асомии манотики мухталиф нисбат ба аносирӣ լуғавии таркиби забон устувор буда, ба таҳаввулоти шакливи маъниӣ камтар дучор мегарданд. Мисолҳои овардашуда далолат бар он меқунанд, ки низоми топонимика дорои имконияти ҳифозати вожаҳо дар тули таъриҳ мебошад. Маҳз ҳамин ҳусусияти номвожаҳои ҷуғрофӣ боис шудааст, ки онҳоро ҳамчун сарчашмаи боъзъимод барои равшан намудани саҳифаҳои тираи таърихи миллат эътироф кардаанд. Зикр намудан ба маврид аст, ки дар низоми топонимияи Кӯҳистони Масҷоҳ умуман, Садаи Миёна, маҳсусан қалимаҳои қуҳани зиёдеро мушоҳида намудан мумкин аст, ки дар як мақолаи имконияти баррасӣ намудани онҳоро надорем. Номвожаҳои ҷуғрофие, ки дар мақола баррасӣ гардианд, муште аз хирвор буда, аз ҷиҳати баромади забонӣ сетони онҳо (ревад, нов, порут) мансуби забони сүғдӣ ва сетони дигар (шӯр, тунд, карафс) баромадӣ тоҷикӣ доранд.

Пайнавиишт:

1. Ализода, Б. Чанд пасванди сүгдӣ дар асомии хоси ҷуғрофиёи водии Зарафшон/ Б.Ализода.// Рӯдакӣ. Фаслономаи адабӣ-фарҳангии Ройзани фарҳангии ҶИ Эрон дар Тоҷикистон. Соли даҳум, шумораи 24, поизи 1388. -С.65-74.
2. Лурье, П.Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии: автореф. дисс... канд. филол.наук/ Лурье П. - СПб., 2004. - 20 с.
3. Маҳмадҷонов, О. О. Топонимия ва микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор/ О.О.Маҳмадҷонов. - Душанбе: Шӯчиён, 2010. -288 с.
4. Мирзозода, С. Лугати яғнобӣ-тоҷикӣ/ С.Мирзозода. - Душанбе, 2002. - 235 с.

5. Ромпурӣ, М. *Ғиёс-ул-лугот*/ М.Ромпурӣ. Ҷилди 1. - Душанбе: Адиб, 1987. - 480 с; Ҷилди 2. - Душанбе: Адиб, 1988. - 416 с.
6. Румӣ, Ҷ. *Маснавии маънавӣ*/ Ҷ.Румӣ. Танзим, таҳия ва баргадони Бадриддин Алиев ва Алӣ Муҳаммади Хурросонӣ. - Техрон, 1379//2001. -728 с.
7. Рустамов, А. *Топонимҳои сүгдии дараи Киштум*/ А.Рустамов// *Мактаби советӣ*. - Душанбе, 1976, №11. - С. 33-38.
8. Тӯсӣ, А. *Лугати фурс*/ Асади Тӯсӣ. Муқаддима, таҳия, таълиқот, ҳошия ва феҳристи Н.И. Ғиёсов.-Хуҷанд, 2015.-320 с.
9. Хромов, А.Л. *Говоры таджиков Матчинского района*/ А.Л.Хромов. - Душанбе, 1962. - 213 с.
10. Хромов А.Л. *Очерки по топонимии и микротопонимии Таджикистана*/ А.Л.Хромов. - Душанбе: Ирфон, 1975. -88 с.
11. Хромов А.Л. *Ягнобские архаизмы в топонимических названиях*// *Иранское языкознание. История, этимология, типология (К 75-летию проф. В.И.Абаева)*. - М.: Наука, 1976. - С.160-167.
12. Хромов, А. *Согдийская топонимия родины Рудаки*/ А.Л.Хромов // Ёдбуди устод Рӯдакӣ (мартибдиҳанда А. Афсаҳзод). - Душанбе: Донии, 1978. - С. 27-31.
13. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷилди 1. - М.: СЭ, 1969. - 952 с; Ҷилди 2. -М.:СЭ, 1969. - 948 с.

Reference Literature:

1. Alizoda, B. Some Sughdian Suffixes Forming Specific Geographical Names of the Zarafshan Valley / B.Alizoda// Rudaki. Literary and Cultural Bulletin of the Cultural Council of the Islamic Republic of Iran in Tajikistan. Tenth year, No. 24, - 1388. - pp. 65 - 74.
2. Lurie, P.B. *Historico-Linguistic Analysis Relating to Sughdian Toponymy: synopsis of candidate dissertation in philology* / P.B. Lurie - SPb., 2004. - 20 pp.
3. Mahmadjonov, O.O. *Toponymy and Microtoponymy of the Northern Part of the Hissar Valley* / O.O. Mahmadjonov. - Dushanbe: Shujoiyon, 2010. - 288 pp.
4. Mirzozoda, S. *Yagnobi-Tajik Dictionary* / S. Mirzozoda. - Dushanbe, 2002. - 235 pp.
5. Rompuri, M. *Ghiyos-ul-Lughat* / M. Rompuri. -V.1. - Dushanbe: Man-of-Letters, 1987. - 480 pp.; - V.2. 1988. - 416 pp.
6. Rumi, J. *Masnavi-i Manavi*/ J. Rumi. Revised, enlarged and translated by Badriddin Aliyev and Ali Muhammad Khurosoni. - Tehran, 1379 // 2001. - 728 pp.
7. Rustamov, A. *Sughdian Toponyms of Kishtut Gorge* / A.Rustamov // Soviet School. - Dushanbe, 1976, №11. - pp. 33 - 38.
8. Tusi, A. *Lughati Furs (Farsi Dictionary)*/ Asadi Tusi. *Introduction, elaboration, analysis, margins and catalogue by N.I. Ghiyosov.- Khujand, 2015.* - 320 pp.
9. Khromov, A.L. *Vernaculars of the Tajiks Living in Matcha Nokhiya* / A.L. Khromov. - Dushanbe, 1962. - 213 pp.
10. Khromov, A.L. *Essays on Toponymy and Microtoponymy of Tajikistan* / A.L. Khromov. - Dushanbe: Cognition, 1975. - 88 pp.
11. Khromov, A.L. *Yagnob Archaisms in Toponymic Names* // *Iranian Linguistics. History, Etymology, Typology (to the 75-th anniversary of Prof. V.I. Abayev)*. - М.: Science, 1976. - pp. 160 - 167.
12. Khromov, A. *Sughdian Toponymy of Rudaki's Homeland* / A.L. Khromov // *To the Memory of Ustod Rudaki (compiled by A. Afsanzod)*. - Dushanbe: Knowledge, 1978. - pp. 27-31.
13. *The Dictionary of the Tajik Language*. - V.1. - M.: Soviet Encyclopedia, 1969. - 952 pp.; - V.2. 1969. - 948 pp.

**УДК 80
ББК 81.2-2**

**ВОСИТАИ ИМПЛИТСИТИИ ИФОДАИ
МУНОСИБАТҲОИ САБАБ ВА НАТИЧА
ДАР ҚОЛАБҲОИ МАСДАРӢ ВА
ГЕРУНДИАЛӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ
ВА АНГЛИСӢ**

**ИМПЛИЦИТНЫЕ СРЕДСТВА
ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В
ИНФИНИТИВНЫХ И ГЕРУНДИАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЯХ В ТАДЖИКСКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ**

**IMPLICIT MEANS OF EXPRESSING CAUSE-
EFFECT RELATIONS IN INFINITIVE AND
GERUNDIAL CONSTRUCTIONS IN ENGLISH
AND TAJIK LANGUAGES**

**Эшонқулова Муслима
Бахтиёровна, докторант
факультети забонҳои хориҷии МТД
“ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров”
(Тоҷикистон, Хӯҷанд)**

**Эшанкулова Муслима
Бахтиёровна, докторант
факультета иностранных языков
ГОУ «ХГУ им. акад. Б. Гафурова»
(Таджикистан, Худжанд)**

*Eshankulova Muslina
Bakhtiyorovna, Doctoral student of
the Faculty of Foreign Languages
under the SEI “KhSU named after
acad. B.Gafurov” (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: shahzodakhonum@mail.ru*

Калидвожаҳо: сабаб, натиҷа, воситаи имплитситӣ, қолаби масдарӣ, қолаби герундиалӣ, муодил, ҷумлаи сода, ҷумлаи мураккаби тобеъ

Дар мақола масъалаи воситаи имплитситии ифодаи муносабати сабабу натиҷа дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мавриди тадқиқ қарор гирифтааст. Воситаи мазкур дар забонҳои муқоисавӣ ҳусусиятҳои ба ҳуд хосро дорад. Интиҳоби воситаи имплитситии муносабатҳои сабабу натиҷа ба қонуни сарфаи забон тақя меқунад. Дар истифодабарии воситаи имплитситӣ ғӯянда ба интиҳоби воҳидҳои забонӣ кӯшиши ба ҳарҷ намедиҳад. Барои дарк кардани ин намуд муносабат мавқеи асосиро шароити пешакии гуфткор, муродифҳо ва таҷрибаи забонии ҳамсӯҳбатон мебозад. Ба гайр аз ин дар ифодаи муносабати сабабу натиҷа мавқеи асосиро қолабҳои гуногуни синтаксисӣ мебозанд.

Ключевые слова: причина, следствие, имплицитные средства, инфинитивная конструкция, герундиональная конструкция, простое предложение, сложноподчиненное предложение

Рассматриваются имплицитные способы выражения причинно-следственных отношений в таджикском и английском языках. В сопоставляемых языках эти отношения имеют свои особенности. Выбор имплицитного выражения причинно-следственных отношений основан на законе экономии языка. При использовании имплицитных средств выражения говорящий (автор) не прилагает никаких усилий для выбора языковых единиц. Необходимым условием для понимания этих отношений являются предварительные условия для говорения, синонимы и языковой опыт. Кроме того, в причинно-следственных отношениях главную роль играют различные синтаксические формы.

Keywords: cause, effect, implicit means, infinitive construction, gerundial construction, simple sentence, complex sentence

The article deals with the implicit means of expression of the relation of cause and effect in English and Tajik languages. These relations have their own peculiarities in the correlative languages. The choice of implicit means of cause and effect is based on the law of economy of language. While using implicit means, the speaker does not make any effort to opt language units. The necessary requirement for understanding this type of relations is preliminary condition for speaking, synonyms and linguistic experience. Besides, various syntax forms play the main role in the relations of cause and effect.

Дар забон ҷараёни баёни муносибати сабабу натиҷа байни предметҳо ва ҳодисаҳои олами материалӣ ҷор марҳиларо дар бар мегирад. Дар марҳилаи аввал инсон дикқати худро ба муносибати байниҳамдигарии предмет ва ҳодисоти олами моддӣ равона мекунад. Дар марҳилаи дуюм инсон тавассути узвҳои ҳис муносибати байниҳамдигарии ишорашударо қабул мекунад. Дар марҳилаи сеюм вобаста ба таҷриба ва дониш инсон муносибати байниҳамдигарии мазкурро дарк менамояд. Дар марҳилаи ҷорӯм ӯ дар бораи муносибати байниҳамдигарӣ ба шунаванда ҳабар додан воситаҳои зарурӣ забониро интихоб менамояд.

Роҳ ва воситаи ифодаи муносибати сабабу натиҷа байни предметҳо ва ҳодисаи олами ҳастӣ аз салоҳияти забонӣ ва табъи гӯянда вобастагӣ дорад. Дар як ҳолати гӯянда метавонад муносибати сабабу натиҷаро ба намуди кушод ва дар ҳолати дигар ба намуди пӯшида ифода намояд. Вай метавонад дар як ҳолат барои ифодаи муносибати сабабу натиҷа воситаҳои муайянӣ забониро истифода барад ва дар ҳолати дигар бошад гӯянда воситаҳои имплитситии забонро истифода мебарад. Дар ҳолати имплитситӣ гӯянда метавонад пайвандакҳо, калимаҳои пайвасткунанда ва дигар воситаҳои созмонёбии муносибатҳои сабабу натиҷаро бо мақсади сарфакории кӯшишу вақти худ истифода набарад. Бинобар ин дар забоншиносӣ дар як радиф бо воситаҳои эксплийтситии ифодаи муносибатҳои сабабу натиҷа воситаҳои имплитситӣ низ қайд карда мешаванд.

Л.А.Дидковская оид ба муносибати имплитситии гуфтор менависад: "...таҳти воситаи имплитситии ифодаи муносибати сабаб ҷобаҷогузории муқаррарии аъзои чумла, ки бе ягон нишондиҳандаи воситаи алока ифода ёфтааст, фаҳмида мешавад. Намудҳои муносибат, ки байни ин аъзо мавҷуданд, аз маъни онҳо муайян карда мешаванд" [1, 24].

Бояд қайд намуд, ки "ҷобаҷогузории соддай аъзои чумла" нишондиҳандаи воситаи имплитситии ифодаи муносибатҳои каузалӣ ба ҳисоб намеравад, зоро мавридҳое ба назар мерасанд, ки дар як ҳолат аввал натиҷа ва дар ҳолати дигар сабаб хотиррасон карда мешавад. Дар ин ҳолат мавқеи асосиро воҳиди луғавии соҳтор ва тобеияти дутарафаи маънӣ байни муносибатҳои мазкур мебозад. Ҳар як сабаб натиҷаи худро пешниҳод менамояд ва ҳар як натиҷа дар навбати худ сабаб бояд дошта бошад. Бинобар ин дар мавриди мавҷуд набудани воситаҳои эксплийтситии алока шунаванда воситаи имплитситиро мушоҳида менамояд, ки он аз контекст ё дониши забонӣ ҳуло сабарорӣ карда мешавад.

Ба гайр аз ин нүктай назари В.А.Норинскийро бояд ба назар гирифт, ки мегӯяд: “мавҷудияти алоқаи мантиқӣ хосияти муҳими соҳтори концептуалии сабабу натиҷа ба шумор меравад...”[3, 16].

Омилҳои мазкур ба он мусоидат менамояд, ки ин намуди муносибат бе истифодаи нишондиҳандаҳои маҳсуси сабабу натиҷа амалӣ мегардад.

Н.Л.Новикова қайд менамояд, ки маънои каузалӣ дар қолабҳои шаклҳои гайритасрифи феъл, хабарҳои чида, дар маънои исмҳои маънӣ ва фаълҳои гурӯҳи алоҳида метавонад инъикоси худро ёбад [2, 4].

Дар мақолаи ҳозир оид ба қолабҳои масдарӣ ва герундиалӣ низ сухан меравад, ки алоқаи кузалӣ доранд. Одатан ин муносибат дар дар забонҳои муқоисашаванда дар ҷумлаҳои сода ва ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ба назар мерасанд.

Маводи забонҳои муқоисашаванда аз он шаҳодат медиҳанд, ки ҳам дар забони англисӣ ва ҳам забони тоҷикӣ қолаби синтаксии масдар барои ифодаи алоқаи сабабии гурӯҳи предикативӣ, ки баъд аз худ ё пеш аз худ омадааст ва ба натиҷаи сабаби мазкур ишора менамояд, хизмат мекунад.

Мисол:

1. *Бо шунидан ин овоз ... ходимони бонк беихтиёр дастхояшонро боло мебардоранд* (5, 163). - *On hearing this news the representatives of the bank will raise their hands.*

2. *Аз гузаштани вақт ва осуда хобидан ман андак ба ҳол омадам* (6, 105). - *I became a little bit stronger of passing some time and sleeping calmly.*

Дар мисоли якум қолаби масдарӣ «бо шунидан ин овоз» ба сабаби ҳодисае ишора карда истодааст, ки натиҷаи он бо созмони предикативии «ходимони бонк беихтиёр дастхояшонро боло мебардоранд» ифода ёфтааст. Созмони предикативии мазкур ба натиҷаи амали масдар далолат менамояд. Ин алоқаи сабабу натиҷа дар ҳолати табдил додани ҷумлаи мазкури сода ба ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави сабаб баръало ба назар мерасад:

Бо он сабаб ки ходимони банк ин овозро мешунаванд, беихтиёр онҳо дастхояшонро боло мебардоранд.

Айнан ҳамин хел муносибати сабабу натиҷа дар тарҷумаи англisisии ҷумлаи болӣ ба назар мерасад. Лекин дар ин ҷо ба ҷои қолаби масдарӣ қолаби герундиалии «*on hearing this news*» истифода бурда мешавад.

Дар мисоли дуюм ду қолаби масдарӣ «аз гузаштани вақт; осуда хобидан» мавҷуд аст, ки онҳо низ сабабҳои натиҷаи гурӯҳи предикативии «ман андак ба ҳол омадам»-ро ифода менамояд. Дар тарҷумаи англisisии ҷумлаи мазкур ба ҷои қолаби масдарӣ қолаби герундиалӣ истифода бурда шудааст. Қолаби герундиалӣ дар ин ҷо ба сабаб ишора карда истодааст ва натиҷаи он тавассути ҷумлаи сода «*ман андак ба ҳол омадам*» ва муодили англisisии он «*I became a little bit stronger*» ифода ёфтааст. Фарқ дар байни онҳо дар он аст, ки дар забони тоҷикӣ аввал сабаб номбар карда мешавад, дар забони англisisӣ бошад сабаб баъд аз натиҷа ҷойгир шудааст.

Акнун ба маводи забони англisisӣ рӯй меоварем, ки бо қолабҳои масдарӣ ифода ёфтаанд. Қолабҳои масдарӣ дар ҷумлаҳо барои ифодаи сабабу натиҷа хизмат мекунанд. Чи тавре ки А.Ганшина ва Н.М.Василевская қайд мекунанд, масдари забони англisisӣ метавонад ба вазифаи синтаксисии ҳоли натиҷа ояд, хосатан вақте ки дар ҷумла зарғҳои *enough, so, too* ё ҷонишинҳои ишоратии «*such*» истифода бурда шуда бошад [4, 260]. Ҳолатҳое низ ба назар мерасанд, ки дар ҷумла воҳидҳои ишорашуда ба назар намерасанд:

1. *It was too dark to distinguish anything* (4, 260)

2. *The rest of the conversation is not important enough to be here related* (4, 260).

Дар чумлаи аввал «*to distinguish anything*» натиҷа, ваде «*it was too dark*» сабабро ифода мекунад. Чумлаи мазкур ба забони тоҷикӣ ба таври зер тарҷума мешавад:

Аз сабаби он ки хеле торик буд, ҳеч ҷизро аз ҳам фарқ кардан имконнозазир буд.

Чи хеле ки аз тарҷума мебинем, дар забони тоҷикӣ ба ҷои қолаби масдарӣ масдарӣ чумлаи содда истифода бурда шудааст. Метавон ҷунин ҳулоса кард, ки дар забони тоҷикӣ низ алоқаи сабабу натиҷа ифодаи ҳудро на дар шакли чумла бо қолаби масдарӣ меёбад, балки он метавонад тавассути чумлаи мураккаби тобеъ бо воситаи пайвандаки таркибии тобеъкунандай «*аз сабаби он ки*» баён шавад.

Дар мисоли дуюм гурӯҳи предикативӣ сабабро ифода ва қолаби масдарӣ бошад натиҷаи амалро ифода карда истодааст. Чумлаи мазкур ба забони тоҷикӣ ҷунин тарҷума карда мешавад: *Азбаски боқимондаи сӯҳбат ин қадар ҳам муҳим нест, он ҳоҷати таваққуф карданро надорад.*

Аз тарҷума бармеояд, ки дар ин ҳолат қолаби масдарии забони англесӣ ба забони тоҷикӣ бо ёрии шакли тасрифии феъл тарҷума карда мешавад. Бинобар ин, чумлаи содаи забони англесӣ, ки муносибати сабабу натиҷаро тавассути қолаби масдарӣ бо чумлаи сода ифода карда истодааст ба забони тоҷикӣ ҷун ҷумлаи мураккаби тобеъ тарҷума карда мешавад. Қисмати якуми он сабаб ва қисмати дуюм натиҷаро ифода мекунад. Мутаносибан дар қолаби масдарии забони англесӣ байни забонҳои муқоисашаванда монандӣ аз ҷиҳати соҳт ба назар намерасад. Муносибати сабабу натиҷа ифодаи ҳудро бо роҳҳи ғуногун меёбад. Агар дар забони англесӣ тавассути ҷумлаи содда бо қолаби масдарӣ ифода ёбад, дар забони тоҷикӣ он ҷумлаи мураккаби тобеъ аст.

Маводи забони англесӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки муносибати сабабу натиҷа метавонад ифодаи ҳудро бо ёрии ҷумлаҳои сода, ки дорои қолаби синтаксии герундий мебошанд, ёбад. Мисол:

1. *The woman, on hearing him speak, quickly looked up, examined the side of his face, and recognized the soldier* (7, 126).

2. *On being told that Jon was about to do something* (8, 154).

3. *I step across now to beg your forgiveness a thousand times for having been led by my feelings to express myself too strongly for a stranger* (7, 17).

Дар ҷумлаи якум қолаби герундиалии «*on hearing him speak*» (шунидани суханони ў) ба назар мерасад, ки ба сабаби иҷрои амал ишора менамояд, натиҷаи амали мазкур «*looked up*», «*examined*» ва «*recognized*» мебошанд. Инро дар ҳолати дигаргунсозии ҷумлаи мазкур дарк кардан мумкин аст:

As the women heard him speak, she quickly looked up, examined the side of his face, and recognized the soldier.

Ҷумлаи болоии бо қолаби герундиалий ба забони тоҷикӣ ҷунин тарҷума карда мешавад: *Бо шунидани суханони ў он зан якбора ба боло нигоҳ кард, як ҷониби рӯи ўро синча кард ва аскарро шинохт.*

Ҷӣ хеле ки аз тарҷума дида мешавад, қолаби герундиалий ба забони тоҷикӣ тавассути қолаби масдарӣ ифода ёфтааст, ки ба сабабе ишора дорад ва натиҷаи он бо ҳабари чида тарҷума карда шуда аст. Мутаносибан дар ин ҷо метавон дар бораи изоморфизми сухан кард, яъне аз рӯи маъно монандӣ ба назар мерасад, ваде аз рӯи ифодаи муносибати сабабу натиҷа байни забонҳои муқоисашаванда алломорфизм аст.

Эшонқұлова М.Б. Воситаи имплитситии ифодаи муносибатҳои сабаб ва натиҷа дар қолабҳои масдарӣ ва герундиалӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва инглизӣ

Дар мисоли дуюм низ қолаби герундиалӣ «*on being told*» мавҷуд аст, ки ба сабаб ишора дорад ва натиҷа амал бо герундий ифода ёфта шарҳи худро бо ёрии гурӯҳи предикативӣ «*Jon was about to do something*» баён мекунад.

Дар тарҷумаи забони тоҷикӣ ҷумлаи мазкур муносибати сабабу натиҷа бо ёрии қолаби масдарӣ бо гурӯҳи предикативӣ ифода мейбад:

Баробари гуфтани ин сухан Ҷон ким - қадом кореро ба сомон расониданӣ шуд.

Ҷумлаи соддай мазкурро метавон ба ҷумлаи мураккаби тобеъ бо муносибати сабабу натиҷа ифода кард:

Аз сабаби он ки ин суханон гуфта шуданд, Ҷим ким-қадом кореро ба сомон расониданӣ шуд.

Дар мисоли сеюм низ қолаби герундиалӣ «*for having been led by my feelings...*» ба назар мерасад, ки сабабро ифода менамояд ва натиҷаи он гурӯҳи предикативии «*I step across now to beg your forgiveness a thousand times*» ба шумор меравад. Ҷумлаи додашударо ба забони тоҷикӣ метавон чунин тарҷума кард:

Аз сабаби нисбати як шахси ношинос дагалона изҳор кардан ҳиссиётам ман ҳоло ба он тараф гузашта аз шумо ҳазор бор узр менурсам.

Аз тарҷума дида мешавад, ки дар ин ҷо қолаби герундиалӣ ба забони тоҷикӣ тавассути қолаби масдарӣ ифода ёфтааст.

Ҳамин тавр, дар забонҳои инглизӣ ва тоҷикӣ воситаҳои имплитситии ифодаи сабабу натиҷа ба назар мерасанд. Воситаҳои мазкур дар ҳар ду забон ҳусусиятҳои ба ҳуд хосро дорад. Бо вучуди аз рӯи маъно монанд будан онҳо аз ҷиҳати ифода гуногунанд. Дар ҳар ду забон қолабҳои синтаксиси шаклҳои ғайритасрифии феъл, аз ҷумла қолаби масдарӣ ва қолаби герундиалӣ метавонанд барои ифодаи муносибати сабабу натиҷа хизмат кунанд. Азбаски дар забони тоҷикӣ герундия ба назар намерасад, қолаби герундиалӣ ба забони тоҷикӣ тавассути қолаби масдарӣ ва гурӯҳи предикативӣ ифода мейбанд.

Тавзехом:

* имплитситӣ – тарзи ифода тарниғи ниҳоӣ, номуайян ё дар назар дошта мешавад.

* герундий – шакли ғайритасрифии феъл, ки ба забони тоҷикӣ тавассути масдар ё исми феълӣ ифода мейбад.

Пайнавишт

1. Диқковская Л.А. Причинно-следственные отношения в сложном предложении и тексте. (на материале англ.яз.XVIII-XX в.). – АҚД. М., 1985. -24 с.
2. Новикова Н.Л. Способы выражения причинно-следственных отношений в синтаксических единицах. Канд. дисс. - Саранск, 1989. -193с.
3. Норинский В.А. Структурно-семантические особенности причинно – следственного периода (на материале соврем. анг. яз.). – АҚД. Киев, 1987. -22с.
4. Ganshina M.A., Vasilevskaya N.M. English Grammer. -M.: Higher school Publishing house, 1964.
5. Айнӣ С. Ёддоштҳо (қисми 1 ва 2). -Душанбе: Адиб, 1990. -352с.
6. Икромӣ Ҷ. Духтари оташ. -Душанбе: Ирфон, 1968. -527с.
7. Hardy T. Far from the Madding Crowd, pan books Ltd. -London, 1967
8. Galsworthy J. A modern comedy. -Moscow, 1976. -367p.

Reference Literature:

1. Didkovskaya L.A. Cause-Effect Relations in Compound Sentence and Text (on the Material of the English Language of the XVIII-th – the XX-th Centuries). Synopsis of candidate dissertation in philology. – M., 1985. – 24 pp.

2. Novikova N.L. *Ways of Expressing Cause-Effect Relations in Syntactical Units. Candidate dissertation.* – Saransk, 1989. – 193 pp.
3. Norinsky V.A. *Structural-Semantic Peculiarities of Cause-Effect Period (on the Material of Modern English) - Synopsis of candidate dissertation in philology.* – Kiev, 1987. – 22 pp.
4. Ganshina M.A., Vasilevskaya N.M. *English Grammar.* – M.: Higher School Publishing-House, 1964.
5. Ayni, Sadreddin. *Reminiscences (parts 1 and 2).* – Dushanbe: Man-of-Letters, 1990. – 352 pp.
6. Ikromi, Jalil. *The Daughter of Fire.* – Dushanbe: Cognition, 1968. – 527 pp. (in Tajik).
7. Hardy T. *Far from the Madding Crowd.* Pan Books Ltd. – London, 1967.
8. Galsworthy, John A. *Modern Comedy.* –M., 1976. – 367 pp.

УДК 80
ББК 81.2-2

**РОЧЕЙ БА КАТЕГОРИЯИ
ЗАМОНИ ҲОЗИРАИ ФЕҶЛ ДАР
ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА
ТОЧИКӢ**

**О КАТЕГОРИИ НАСТОЯЩЕГО
ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА В
АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКАХ**

**SOME CONSIDERATIONS
BESET WITH PRESENT TENSES
IN ENGLISH AND TAJIK
LANGUAGES**

Исматуллоев Ҳусенбой Очилович, докторант
(*PhD*) соли сеюми кафедраи тарҷума ва
грамматикии забони англисии МДТ “ДДХ ба
номи акад. Б. Гафуров” (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

Исматуллоев Ҳусейнбой Очилович, докторант
третьего курса (*PhD*) кафедры перевода и
грамматики английского языка ГОУ “ХГУ им.
акад. Б. Гафурова” (Таджикистан, Худжанд)

Ismatulloev Husenboy Ochilovich, a third year
doctorate student (*PhD*) of the Translation and
English Grammar Department under the SEI
“KHSU named after acad. B.Gafurov”
E-MAIL: hismatulloh@mail.ru

Калидвоҷа: тадқиқи муқоисавӣ, шаклҳои замонии англисӣ, категорияи замони
ёридиҳанд, феъли асосӣ

Категорияи замони ҳозира дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ мавриди баррасии
муқоисавӣ қарор гирифтааст. Категорияи замони феъл баёни муносабати вақти иҷрои
амал нисбат ба лаҳзаи нутқ мебошад. Бо мисолҳо сабит шудааст, ки замонҳои забони
англисӣ ба забони тоҷикӣ бо қадомроҳу воситаҳо ифода мейёбад. Ҳам дар забони англисӣ
ва ҳам дар забони тоҷикӣ барои ифодаи амале, ки ба замони ҳозира тааллуқ доранд,
ду шакли гуногун истифода мегарданд. Дар таркиби шаклҳои аналитикии забони англисӣ
феъли ёридиҳандар *to be* истифода мегардад, ки маънои аслии он будан мебошад. Дар
забони тоҷикӣ бошад феъли ёридиҳандар истодан истифода мешавад, ки маънои асосии
он қарор доштан аст. Тағовути дигар дар он аст, ки дар таркиби шакли аналитикиӣ
дар забони англисӣ аввал феъли ёридиҳандар меистад ва пас феъли мустақилмаъно, аммо
дар забони тоҷикӣ ин ҳолат тамоман ранги баръакс мегирад.

Ключевые слова: сопоставительное изучение, английские временные формы, категория
настоящего времени, время действия, момент речи, вспомогательный глагол,
основной глагол

Произведено сопоставительное изучение категории настоящего времени глагола в
английском и таджикском языках. Грамматическая категория времени – это
категория, которая выражает отношения между временем действия и моментом речи.
Исходя из этого, в наших примерах показаны различные способы выражения английских
временных форм в таджикском языке. И в английском, и в таджикском языках две
разные формы используются для описания действий, которые относятся к настоящему
простому времени. В аналитических формах английского языка употребляется
вспомогательный глагол “*to be*”, тогда как в таджикском языке употребляется
вспомогательный глагол “*будан*”. Разница между английским и таджикским языками

заключается в том, что в английском языке вспомогательный глагол предшествует основному глаголу, а в таджикском языке данный глагол следует за глаголом-сказуемым.

Keywords: correlating study, English tense forms, Present Tense category, time of action, moment of speech, auxiliary verb, principal

The article under consideration dwells on the category of present tenses in English and Tajik languages. The grammatical category of tense of the verb is a category which expresses the relations between the time of the action and the moment of speech. We have shown different ways of how the English tense forms are expressed in the Tajik language in our examples.

In both English and Tajik, two different forms are used to describe the actions which belong to the present simple tense. We use the auxiliary verb to be in the analytical forms of the English language which literally means being. In the Tajik language the auxiliary verb будан is used which also has the meaning of being. The difference between the English and Tajik languages is that in the English language the auxiliary verb precedes the principal verb, but this is quite vice versa in the Tajik language.

Категорияи замони феъл муносабати вақти ичрои амалро нисбат ба лаҳзаи нутқ ифода мекунад. Ҳамаи ҳодисаҳо ва падидаҳое, ки моро фаро гирифтаанд, ҳамчун воқеяти объективона имконпазир мегарданд. Ҳамаи ин ҳодисаҳо ё падидаҳо бо яке аз се ченаки вақт, ки ҳозира, гузашта ва оянда мебошад, вобаста аст. Барои ифодаи ягон амал, мо имкон дорем, ки аз воситаҳои муайянни забонӣ (дар лаҳзаи гуфтор), аз ибора ва қалимаҳои мушаххаси лексикӣ истифода барем. На танҳо муайян кардани амал дар ченаки муайянни вақт, балки изҳори он дар лаҳзаи нутқ бо истифодаи ченакҳои вақт амалӣ мегардад. Гӯянда метавонад амалу ҳолатро дар ҷараёни нутқ, ки замони ҳозира аст, байд аз лаҳзаи гуфтор, яъне замони оянда ва пеш аз лаҳзаи нутқ, ки замони гузаштаро ифода менамояд, изҳор кунад. Ин се маънои замонӣ, ки як категорияи грамматикиро ташкил менамояд, бояд тавассути шаклҳои маҳсуси феъл сурат ёбад [4, с.117].

Аксарияти забоншиносон ақидаи мавҷудияти 16 замонро дар забони англисӣ дастгирӣ наменамоянд. Мо низ ба ақидаи имконияти ворид накардани ҳамаи ин 16 шакли феълӣ ба категорияи замон ҳамроҳ мешавем, зоро ҳам замони гузаштаи номуайян, ҳам замони ҳозираи мутлақ ва ҳам замони мутлаки давомдор амали дар замони гузашта ба интиҳо расидаро ифода менамояд. Шаклҳои *I shall write, I shall be writing, I shall have written* ва *I shall have been writing* ба амале далолат мекунанд, ки дар оянда рух медиҳанд ва ё худ шаклҳои *I write, I am writing* амалеро мефаҳмонанд, ки ба замони ҳозира тааллуқ дорад. Ба гайр аз ин, ҷуфтҳои намуди: *I have written, I have been writing, I had written, I had been writing* аз лиҳози замон аз ҳамдигар тамоман фарқ надоранд. Онҳо ба амале ишора мекунанд, ки дар гузашта рух додаанд.

Дар ҳусуси шаклҳои *I should write, I should be writing, I should have been writing* қайд кардан зарур аст, ки дар нишондоди нутқаи замон онҳо ҷойи худро надоранд, зоро аз нутқтаи назари фалсафа се замон вучуд дорад: гузашта, ҳозира ва оянда. Аз ҳамин сабаб, шакли грамматикии қалима бо феълҳои ёридиҳандай *to be, to have, should* ва *would* –ро тамоман шаклҳои категориалии феъли забони англисӣ хисобидан мумкин нест.

Чунон ки Е.С. Трауготт менависад, “замони лингвистӣ на танҳо замон, балки ифодаи маъни замонӣ аз тарафи гӯянда буда, системаи мустақилро ташкил медиҳад, ки қисман бо замони аз тарафи физикон, файласуфон ва равоншиносон омӯхташаванд алоқаманд мебошад” [6, с.45].

Дар ин мақола мо тасмим гирифтем доир ба категорияи замони ҳозира дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ таваққуф намоем. Бо мисолҳо нишон медиҳем, ки замонҳои забони англисӣ ба забони тоҷикӣ бо қадом роҳу воситаҳо ифода мейбанд. Бояд қайд кард, ки дарки замон аз тарафи фард ва роҳҳои ифодаи забонии он бо се восита амалӣ мегардад:

1. Бо ёрии қалимаҳо ё созмонҳо, ки замонро ифода мекунанд. Масалан:

Баъди як соат ҳозир шав [8, с.125].

Ман ба хона пагоҳ ҳам рафта наметавонам [9, с.146].

I am leaving again for Port Elizabeth by car to – tomorrow at down [13, с.67].

Thus, they had often finished their breakfast.... by seven o'clock [12, с.119].

Дар мисоли якуми тоҷикӣ ибораи баъди як соат, дар мисоли дуюм зарфи *пагоҳ* ба замони оянда далолат мекунад. Дар ҳолати иваз намудани қалимаи *пагоҳ* ба зарфи ҳозир феъл-ҳабар амалро ифода мекунад, ки ба замони ҳозира тааллуқ дорад.

Дар мисоли забони англисӣ феъл дар шакли замони ҳозираи давомдор истифода шудааст, аммо ба туфайли созмони *tomorrow at down* созмони мазкур на замони ҳозира, балки замони ояндаро ифода мекунад. Дар чумлаи дуюми забони англисӣ таркиби ҳолии *by seven o'clock* ба амали баанҷомрасида ишора намуда, ба замони гузашта тааллуқ доштани амалро ифода мекунад.

2. Мансубияти амал ба ин ё он замон тавассути контекст ифода ёфта метавонад. Дар ин мавридҳо сухан дар бораи муносибатҳои замонӣ байни гурӯҳҳои предикативии таркиби чумла меравад. Масалан:

Одамон ба сари вай рафтанд, ки рӯ ба замин дароз қашида буду аз таҳти пайкари қалонаш берун омада тир меистод [9, с.192].

I went into the cellar; all the barrels were gone, and of the bottles, a most surprising number had been drunk out and thrown away [14, с.171].

Дар мисоли забони тоҷикӣ замони амалҳои *дароз қашида* буд ва *тир меистод* нисбат ба амали *рафтанд* муайян карда мешавад, аммо дар мисоли забони англисӣ ба ҳамин минвол ҷумлаҳои дуюм ва сеюм дар асоси амале муайян карда мешаванд, ки дар чумлаи якум ифода гардидааст.

3. Дарки замони аз тарафи гӯянда иброзшаванд ва ифодаи он дар забон ба воситати шаклҳои маҳсуси феъл ба амал меояд. Масалан:

Every market - girl comes up to me with bunches of flowers [15, с.11]. – Дар бозор ҳар як духтари гулфурӯш ба назди ман бо дастагулҳо меояд [7, с.13].

They went out into the still, shadowy cloister garden [15, с.8]. – Онҳо ба сӯйи боги сокиту пурсоғи савмиа баромада *рафтанд* [7, с.11].

Дар ҷуфтӣ якуми мисолҳо оид ба нисбияти амал дар замони ҳозира шакли грамматикии қалимаҳои *comes* ва *меояд* дарак медиҳанд. Дар ҷуфтӣ дуюми ҷумлаҳо шакли грамматикии қалимаҳои *went out* ва *баромада рафтанд* ба нисбияти амал дар замони гузашта далолат мекунад.

Дар ҳар се мавриди дар боло нишондодашуда дарк кардани замони феълӣ аз тарафи гӯянда дар лаҳзаи гуфтор рӯх медиҳад. Аз ҳамин сабаб, замони иҷрои амал нисбат ба лаҳзаи додашуда ҳисобида мешавад. Гӯянда амали содиршударо дарк кар-

да, онро бо воситаҳои мувофиқи забонӣ ифода карда метавонад. Ӯ он амалеро метавонад нишон дихад, ки бо лаҳзай нутқ мувофиқат кунад. Ӯ, инчунин дар бораи амале нақл карда метавонад, ки баъд аз лаҳзай нутқ ба вуқӯй мепазирад. Амалҳои гузашта дар нуқтаҳои гуногуни вақт дар гузашта, яъне то ба лаҳзай нутқ рух медиҳанд. Аз ҳамин сабаб, шаклҳои грамматикии калимаҳои навъи *have (has) written, have (has) being writing, was writing, had written, had been writing* – ро шаклҳои замонии феъл шуморидан мумкин нест, зоро онҳо чунин амалҳоеро ифода мекунанд, ки дар нуқтаҳои гуногуни замонӣ то лаҳзай нутқ ба амал омадаанд. Ҳамин тавр, шакли грамматикии калимаҳои навъи *shall/will be writing, shall/will have written, shall/will have been writing* ба тааллук доштани амал дар замони оянда ишора мекунанд. Ин шаклҳо инчунин на танҳо барои замон, балки барои дигар маъноҳои грамматикӣ хизмат мекунанд.

Аз суханони болоӣ чунин бармеояд, ки гӯянда дар лаҳзай нутқ амалҳои баичро-расида, баичрорасидаистода ва дар оянда баичрорасанларо дарк карда, нутқи худро бо воситаҳои забонии мувофиқ ифода мекунад. Аз ин сабаб, таърифи категорияи замон, ки профессор О.С. Ахманова пешниҳод намудааст, комилан дуруст мебошад: «Категорияи грамматикии феъл амалро бо лаҳзай нутқ нисбат медиҳад. Лаҳзай нутқ ба сифати нуқтаи вақт барои чудо кардани се замони грамматикӣ: гузашта – то лаҳзай нутқ, оянда – баъд аз лаҳзай нутқ, ҳозира – бо дарбаргирии лаҳзай нутқ фаҳмида мешавад» [1, с.87-88].

Аз нуқтаи назари он, ки дарки замон дар лаҳзай нутқ ба амал меояд, оид ба амал омадани замони нисбӣ набояд сухан кард, ки он ба таърифи категорияи замон, ки як зумра забоншиносон баён кардаанд, мувофиқат намекунад. Онҳо навиштаанд: «Категорияи грамматикии замон (tense) - муносибати амал ба лаҳзай нутқ буда, дар навбати аввал лаҳзай шартии нутқро фаро мегирад» [3, с.52]. Чунон ки дида мешавад, И.П.Иванова на аз нисбияти амал ба лаҳзай гуфтор, балки оид ба нисбияти амал ба лаҳзай иҷрои амал сухан мекунад. Бинобар ин, ӯ нуқтаи иҷрои амалро дар замони гузашта ва аз маркази замонӣ дар замони оянда дармёёбад.

Бо ин ақида наметавон розӣ шуд, зоро ҳар як нуқтаи замонӣ бо лаҳзай нутқ муайян карда мешавад, ки гӯянда метавонад оид ба ҳамагуна амали дар ягон нуқтаи гуногуни замони гузашта баамаломада на дар ягон нуқтаи вақт дар гузашта ё оянда, балки маҳз дар лаҳзай нутқ хотиррасон шавад. Аз ин бармеояд, ки тамоюли чудо кардани шаклҳои замонии маҳсус вучуд надорад, ки ба ягон маркази замонӣ дар гузашта ё оянда алоқа дошта бошад. Ҳамин тавр, шаклҳои замонии пеш аз гузашта, замони ҳикоягии гузашта, замони гузаштаи нақлӣ дар забони тоҷикӣ шаклҳои замонӣ нестанд ва дар ин маврид роҷеъ ба замонҳои эҳтимолӣ ҳочати сухан кардан намемонад. Нисбат ба шаклҳои мутлақ, мутлақи давомдор ва давомдори феъли забони англисӣ низ ҳамин гуна ақидаро иброз намудан мумкин аст. Чунон ки дар боло қайд гардид, онҳо ба категорияи замони забони англисӣ дохил нашуда, балки дигар категорияҳои грамматикии феълро ташкил медиҳанд.

Ҳамин тарик, дар пайравии профессор А.И. Смирнитский дар системаи феъли забони англисӣ се замон ва дар забони тоҷикӣ бошад мутобики ақидаи профессор К.Усмонов ду замонро чудо мекунанд [4, с.76].

Дар забони англисӣ амали ба замони ҳозира тааллукдошта бо ду восита ифода мёёбад: воситаи якум – ин шакли аслии феъл барои ҳамаи шахсу шумораҳо ба истиснои шахси сеюми шумораи танҳо мебошад. Ба шахси сеюми шумораи танҳо морфе-

маи – (e) с илова мегардад, аммо дар дигар шахсу шумораҳо феъл бидуни ягон пасванд истифода мегардад. Масалан:

I think we are like many [12, c.22].

Is there any particular thing you want to see over here? [12, c.28]

He lives one wing of it [15, c.209]. *Simply because we know, it's no earth'y* [15, c.24].

They work like cart – horses... [15, c.256]

Ҳамаи ин шаклҳои грамматикии калимаҳо дар грамматикаи забони англисӣ таҳти мағҳуми умумии замони ҳозираи номуайян (The Present Indefinite Tense) муттаҳид мегарданд. Метавон замони ҳозираи гайридавомдор (The Present Non-continues tense) номидани онҳоро бамаврид ҳисобид, чунки замони мазкур се намуд амалро ифода мекунад:

1. Амале, ки бо лаҳзai нутқ мувофиқат мекунад, аммо он давомдор нест. Масалан:

I give you a golden guinea (танга ба арзии 21 шиллинг) *for a noggin* [14, c.21]. – *Ман ба ту ба ивази як кружскача ром як гинеяни тилло медиҳам* [10, c.21].

Маънои мазкури ин шакли феълӣ чунон ки аз тарҷума бармеояд, ба забони тоҷикӣ бо шакли грамматикии калима *медиҳам* ифода карда мешавад, ки аз решай замони ҳозираи феъли мустақилмањо, префикси –*ме* ва пасванди шахсии -*ам* таркиб ёфтааст.

2. Он барои ифодаи амале хизмат мекунад, ки одатан дар замони ҳозира тақорр мешавад. Масалан:

I never waste good money of mine [14, c.23]. – *Ман молу чизи ҷамъкардаамро аз даст намедиҳам* [11, c.22].

Чунон ки аз тарҷума бармеояд, дар ин ҳолат ҳам шакли грамматикии калимаи мазкур бо префикси –*ме* ва решай замони ҳозираи феъли забони тоҷикӣ ифода карда мешавад.

3. Ин шакли феълӣ барои ифодаи далел ва ҳодисаҳои ба ҳамагон маълум низ хизмат мекунад (universal truth). Масалан:

The earth moves round the sun. – Замин дар гирди офтоб давр мезанад.

Дар ин маъно низ The Present Non-Continuous Tense ба шакли грамматикии калимаи фавқуззикри тоҷикӣ муодил мебошад.

Ба гайр аз ин, шакли мазкури замонии забони англисӣ барои ифодаи як зумра амалҳои дар гузашта баичкорасида хизмат мекунад. Дар пайравии дигар англисшиносон В.В.Гуревич дар чунин вазъият истифода намудани ин замонро замони «Ҳозираи таърихӣ» (Historical Present) меномад. Мувофиқи ақидаи ӯ вазифаи ишорашудаи ин замон дар тасвири як зумра амалҳои гузаштаи паҳҳам ичрошаванда хос аст. Ӯ барои исботи ақидаи худ мисоли зеринро меорад:

Suddenly John comes in and says [11, c.57]..

Дар мисоли мазкур ба ҷойи *came* and *said* ва *comes* and *says* истифода гардидааст. Бар иловай ин, чунон ки В.В.Гуревич қайд мекунад: «контекстҳое вучуд доранд, ки дар онҳо шакли замони ҳозира умуман амалро ба ягон нақшай конкретӣ нисбат намедиҳад. Ин одатан бо мавҷудияти маъноҳои модалии ниҳонӣ вобаста мебошад» [2, c.48]. Масалан:

Do you speak French? (= *can't you speak*).

I tell you it's true! (= *wish to tell you*).

I give you a warning! (= *I want this to be a warning to you*).

Why don't you tell me the truth? (why don't you want to tell me?) [2, c.31].

Шакли грамматикии калимаи тоҷикӣ намуди *ме + решава* феъл + *пасванди шахсӣ* инчунин метавонад пайдарҳамии амалҳоро дар замони гузашта ифода намояд.

Мисол: *Дина соати панҷ ман дар хона менишастам. Ногаҳон дар қушода мешавад ва ба хона ҷавони бист-бисту панҷсолаи баландқомат медарояд. Ў ба ман салом медиҳаду изҳори муҳаббат нисбат ба духтари ҳабдаҳсолаи ман мекунад* [8, c.53].

Дар мисолҳои аз тарафи В.В.Гуревич овардашуда низ шаклҳои феълии *speak, tell* ва *want* ба забони тоҷикӣ бо шакли грамматикии калимаи дар боло нишондодашудаи забони тоҷикӣ тарҷума мегарданд [2, c.50].

Дар ҳамаи сарчашмаҳои забони тоҷикӣ шакли грамматикии калимаи мазкур шакли замони ҳозира-оянда номида мешавад, ки К.Усмонов ба ин фикр розӣ нест. Ӯ инро бо он асоснок мекунад, ки дар як шакли грамматикии калима ду маъни ба ҳам зидди замонҳои ҳозира ва оянда якҷоя истифода шуда наметавонанд [4, c.85]. Аз ин лиҳоз, Ӯ ин шакли грамматикии калимаро замони ҳозираи гайридавомдор меномад, ки бо ақидаи мазкур метавон розӣ шуд. Бинобар ин, ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки The Present Non-Continuous Tense-и забони англисӣ ба замони ҳозираи гайридавомдори забони тоҷикӣ мувоғиқ меояд.

Воситаи дуюми ифодаи амал, ки ба замони ҳозира тааллук дорад, дар забони англисӣ аз шаклҳои тасрифии феъли *to be (am, is are)* + *решава* феъл + *морфемаи -ing* иборат мебошад. Чунин шаклҳои грамматикии калимаҳоро дар грамматикаи забони англисӣ The Present Continuous Tense меноманд. Шакли замонии мазкур барои ифодаи намудҳои зерини амалҳо хизмат мекунад:

1. Амале, ки дар лаҳзаи додашуда дар ҷараён мебошад, яъне дар лаҳзаи нутқ. Масалан:

Oh, I'm talking nonsense! [15, c.149] – Ҳо, ман чӣ ғапҳои бемаъни гуфта истодаам [7, c.147].

2. Баъзан The Present Continuous Tense барои ифодаи амале хизмат мекунад, ки дар ояндаи наздик рӯҳ медиҳад ва он пешакӣ ба нақша гирифта шуда буд. Масалан:

I am going away on Tuesday [15, c.30]. – Ман рӯзи сеҳанбе аз ин ҷо рафта истодаам [7, c.31].

Ин ду маъноҳои грамматикии The Present Continuous Tense чунон ки аз тарҷумаҳои боло бармеояд, ба забони тоҷикӣ бо ёрии шаклҳои сифати феълии қаблияти феъли мустақилмаъно ва феъли ёридиҳандай истодан дар ҳамон шакли сифати феълӣ бо пасвандҳои шахсӣ ифода мегардад (*гуфта истодаам, рафта истодаам*).

Шакли замонии мазкур дар сарчашмаҳои грамматикаи забони тоҷикӣ бо ду истилоҳ ифода карда мешаванд: замони ҳозираи давомдор ва замони ҳозираи муайян.

Ба гайр аз ин вазифа М.А.Ганшина ва Н.М.Василевская боз як вазифаи ин шакли феълиро нишон медиҳанд: «Замони ҳозираи намуди давомдор барои ифодаи амалҳое истифода мешавад, ки ҳамеша субъектро тавсиф мекунад. Дар ин вазифа он обуранги эмотсионалӣ мегирад» [5, c.159]:

“That's what you are always saying,” (Gordon).

“He is always thinking about other people.” (Maxwell) [5, c.160].

Дар ин вазифа шакли феълии мазкури забони англисӣ ба забони тоҷикӣ шакли масдари феъли мустақилмаъно якҷоягӣ бо феъли муайянкундандаи гирифтани дар шакли тасрифӣ ва бо префикси *me-* ифода мекунад, яъне *I am always saying* ва *he is*

always thinking мутаносибан ба забони тоҷикӣ доим гуфтан мегиред, доим фикр кардан мегирад тарҷума мегардад.

Ҳамин тавр, дар забони англисӣ феъл се замон дорад, ки онҳо фарогири шаш шакл мебошанд. Тағовути байни се ҷуфт шаклҳои замонӣ дар гуногуни тариқати иҷрои амал аст. Шаклҳои дорои морфемаи *-ing* - ба амали давомдор, вале шаклҳои *-ing* - надошта ба амали гайридавомдор далолат менамояд.

Дар забони тоҷикӣ бошад, ду замони феълӣ бояд чудо карда шавад: Замони ҳозираи ҳудуди номуайян ва замони ҳозираи ҳудуди давомдор.

Ҳам дар забони англисӣ ва ҳам дар забони тоҷикӣ барои ифодаи амале, ки ба замони ҳозира тааллук дорад, ду шакли гуногун истифода мегардад. Ин аз он дарак медиҳад, ки дар доираи категорияҳои грамматикии феъл дар байни забонҳои муқоисашаванд қариб монандии пурра ба назар мерасад, зоро барои ин мақсад ноил гардидан як шакли синтетикӣ (*give*) ва як шакли аналитикӣ (*am talking*) хизмат мекунанд. Тағовути байни забонҳо дар он аст, ки шакли синтетикии забони англисӣ қариб, ки морфемаҳои флексивӣ надорад. Дар забони тоҷикӣ як пешванди шаклсози (ме-) ва пасвандҳои (- ӯ, - ад, - ем, - ед, - анд) истифода мешаванд. Ба гайр аз ин, дар таркиби шаклҳои аналитикии забони англисӣ феъли ёридиҳандай *to be* истифода мегардад, ки маънои аслии он будан мебошад. Дар забони тоҷикӣ бошад феъли ёридиҳандай *истодан* истифода мешавад, ки маънои асосии он қарор доштан аст. Тағовути дигар дар он аст, ки дар таркиби шакли аналитикӣ дар забони англисӣ аввал феъли ёридиҳанда мейистад ва пас феъли мустақилмаъно, аммо дар забони тоҷикӣ ин ҳолат тамоман ранги баръакс мегирад.

Пайнавишт

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. -М.: Советская энциклопедия, /О.С. Ахманова, 1966. -607с.
2. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского языка / В.В. Гуревич. -М.: Наука 2003. – 168 с.
3. Иванова И. П. Система видо-временных форм глагола// в книге И.П. Ивановой, В.В. Бурлаковой. «Теоретическая грамматика современного английского языка». -М.: Высшая школа, 1981. -348 с.
4. Усмонов К.У. Грамматикаи назарии забони англисӣ. / К.У. Усмонов Душанбе-Хуҷанд: Нури маърифат, 2010. -236с.
5. Ganshina M.A., Vasilevskaya N.M. English Grammar. Ninth edition revised. Higher School Publishing House, / M.A.Ganshina, N.M. Vasilevskaya 1964. -540с.
6. Traugott E.C. New English Grammar, Logical and Historical. Part I, / E.C. Traugott Oxford, 1892. -318с.

Рӯйхати адабиёти бадеӣ

7. Войнич Э.Л. Ғӯрмагас.-Душанбе: Маориф, 1982. -320с.
8. Фирӯз Б. Агар вай мард мебуд.-Душанбе: Адиб, 1987. -384с.
9. Ҷалил Р. Асарҳои мунтажаб. Ҷ.П.-Душанбе: Адиб, 1988. -466с.
10. Стивенсон Роберт Луиз. Ҷазираи ҷавоҳирот.-Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1952. -260с.
11. Улугзода С. Пирӣ ҳакимони машриқзамин.-Душанбе: Маориф, 1980. -18с.
12. Dickens Ch. M., Martin Chuzzlewit, M.: Foreign languages publishing house, 1951. -256с.
13. Harragd H. King Solomon's mines-М.: Foreign languages publishing house, 1972. -224с.

14. Stevenson R.L. *Treasure Island*. Thidr edition, M.: Foreign Languages Publishing House, 1963. -280c.
15. Voynich E.L. *The Gadfly*, M.: Foreign Languages Publishing House, 1954. -332c.

Reference Literature:

1. Akhmanova O.S. *Linguistic Terminology Dictionary* M.: Soviet Encyclopedia, /O.S. Akhmanova,- 1966. – 607 pp.
2. Gurevich V.V. *The Theoretical Grammar of the English Language. Comparative Typology of the English Language-* /V.V. Gurevich M.: Sceince 2003. – 168 pp.
3. Ivanova I. P. *The System of Aspectual-Temporal Verb Forms*. In the book: /I.P. Ivanova, V.V. Burlakova. *Theoretical Grammar of Modern English*, - M.: Higher School, 1981. - 348 pp.
4. Usmonov K.U. *The Theory of English Grammar* /K.U. Usmonov. – Dushanbe,-Khujand: *The Light of Enlightenment*, 2010. – 236 pp.
5. Ganshina M.A., Vasilevskaya N.M. *English Grammar*. Ninth` edition, revised. Higher School Publishing House, / M.A.Ganshina, N.M. Vasilevskaya 1964. -540 pp.
6. Traugott E.C. *New English Grammar, Logical and Historical. Part I*, / E.C. Traugott Oxford, 1892. -318 pp.
7. Voynich E.L. *The Gadfly*, - Dushanbe: *Enlightenment*, 1982. -320 pp.
8. Firuz B. *If he Were a Man...*, - Dushanbe: *Man-of-Letters*, 1987. -384 pp.
9. Jalil R. *Favorite Novels*, II p. Dushanbe: *Man-of-Letters*, 1988. - 466 pp.
10. Stevenson R.L. *Treasure Ireland*. - Stalinabad: State Publishing-House of Tajikistan 1952. - 260 pp.
11. Ulugzoda C. *Aged Sages*. - Dushanbe: *Enlightenment*, 1980. -18 pp.
12. Dickens Ch. M. *Martin Chuzzlewit*.-M.: Foreign languages publishing-house, 1951. -256 pp.
13. Harragd H. *King Solomon's Mines*, M.: Foreign languages publishing-house, 1972. -224 pp.
14. Stevenson R.L. *Treasure Iseland*. The third edition, - M.: Foreign Languages Publishing-House, 1963. -280 pp.
15. Voynich E.L. *The Gadfly*, - M.: Foreign Languages Publishing House, 1954. -332 pp.

УДК 80/81
ББК 81.2

**МНОГООБРАЗИЕ ТИПОВ ОТНОШЕНИЙ
ЛЕКСИКИ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ
ЕДИНИЦ СТРУКТУРЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНТЕКСТА**

*Джумаева Манзура Мамадовна,
аспирант кафедры развития устной и
письменной речи ГОУ «ХГУ им. акад. Б.
Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)*

**ГУНОГУНШАКЛИИ НАМУДХОИ
МУНОСИБАТИ ЛЕКСИКА БАЙНИ
ЧУЗЪХОИ ВОҲИДХОИ СОҲТОРИ
КОНТЕКСТИ БАДЕЙ**

*Чумаева Манзура Мамадовна,
аспиранти кафедраи инқишифи нутқи
шифоҳӣ ва ҳаттии забони русии МДТ
«ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров»
(Тоҷикистон, Ҳӯҷанд)*

**VARIETY OF THE TYPES OF LEXICAL
RELATIONSHIPS BETWEEN THE
COMPONENTS OF STRUCTURAL
UNITS IN BELLES-LETTRE TEXT**

*Jumaeva Manzura Mamadovna, post-
graduate student of the department of the
development of oral and written speech
under the SEI “KhSU named after acad.
B.Gafurov”(Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: manzurka_8710@mail.ru*

Ключевые слова: эмфаза, взаимоконтакт единиц, лексико-грамматические оппозиции, контекст, существенная динамизация, грани соответствующих проблем, глубинная структура рубая

Впервые в многоаспектном плане исследованы сложные и многоуровневые проблемы, а также узловые теоретические вопросы соотношения единиц лингвокультурологических контекстов поэзии и их специфики при лингвистическом конструировании экспрессивно-глубинных и поверхностных структур художественного контекста. В реальной действительности строй языка обнаруживается только в тех или иных формах его употребления, в силу которых производится отбор, неодинаковый для разных условий языкового общения. Так создаются понятия разных стилей языка. Изложенный материал и его обобщение смогут оказать своеобразную практическую помощь при изучении специфики стилистики художественного контекста на практических и лекционных занятиях в вузовской аудитории.

Калидвоҷа: таъқид, тамоси мутақобилаи воҳидҳо, тазодди лексика-грамматикӣ, матн, пӯёни назаррас, паҳлӯҳои масоили даҳлдор, соҳтори амики рубой

Бори аввал паҳлӯҳои муҳталифи масъалаҳои мураккаб ва бисёрзина, ҳамчунин масоили меҳварии назарии таносуби воҳидҳои лингво-фарҳангии матнҳои манзум ва вижагиҳои онҳо ҳангоми тарҳрезии лингвистии соҳторҳои экспрессии амиқ ва сатҳии матни бадеӣ таҳқиқ шудааст. Дар воқеият соҳтори забон танҳо дар ин ё он шаклҳои истифодаи он, ки ба сабаби онҳо интиҳоби барои шароитҳои муҳталифи мӯширати забонӣ нобаробар сурат мегирад, зоҳир мегардад. Бо ҳамин роҳ мағҳумҳои услубҳои муҳталифи забон ба вуҷуд меоянд. Маводи мақола ва ҷамъбости он метавонад

дар омұзиии хусусиятқои услуби матни бадей дар дарсқои амалі ва назариявии мұассисақои таҳсилоти олі ёрии ба худ хос расонад.

Keywords: *emphasis, mutual contact of units, lexical-grammatical oppositions, context, substantial dynamization, phases of corresponding problems, profound structure of rubai*

For the first time complicated and multileveled problems are studied in polyaspectual plane appertaining to the key theoretical issues of correlation between the units of linguoculturological contexts of poetry and their specificity under linguistic construing of expressively profound surface structures of a belles-lettres text. In genuine reality language structure is revealed only in these or those forms of its usage due to which selection is made being not one and the same for different situations of communication through language. Thus, concepts of diverse styles of language are created. The expounded material and its generalization can render a peculiar practical help when studying a specificity of a belles-lettre text stylistics in classes, both at lectures and seminars. Preserving deeply valuable linguo-specific cultural information belles-lettre language lays down a rich complex of knowledge each person ought to possess.

В сфере художественных произведений особо своеобразно сосуществуют образы лексики, функционирующие и в глубинных, и в поверхностных структурах их конструкций, представляющих их лингвоспецифические основы в схеме выражения, определения, спецификации и установления характерностей лексических единиц их общей контекстуальной системы, инстанцией в строении подчиненных друг другу лексических знаков пространства ХК, имеющих особо важные специфики в констатации фактов их контекста:

Глубинные структуры, создающие эмфазу единиц контекста:

Тоска мою душу сосет.
Только полная чарка
Хайяма спасет!

Поверхностные структуры, не создающие эмфазы единиц контекста:

Бросил пить я,
Всяк дает мне советы,
лекарства несет. Омар Хайям (5)

При подобном способе представления и изучения специфики лексики художественного контекста эффективным предметом исследования становится анализ и смысловая оценка элементов грамматики и форм слов, служащих фундаментом при установлении лексико-грамматических связей между единицами контекста.

При конструктивном решении проблемы информационного взаимодействия единиц глубинных и поверхностных структур ХП, их своеобразная контекстуальная прикладная лингвокультура, как в плане теоретического обобщения принципов моделирования поэтизованных художественно-образных моделей, так и в плане практического использования этих принципов в анализе и формировании контекстуальных художественных систем (с целью совершенствования форм их лингвокультурологической оценки и её представления), имеет принципиальное значение. При этом характерные признаки лексики подсистем ХП с особой лексико-грамматической направленностью определяют специфику и глубинных, и поверхностных структур, образующих многокомпонентную систему конструкций, обладающих различными структурными признаками (с развивающейся системой, способной формировать всё новые и новые модели):

*Для тех, кто к совершенству путь прошёл,
Неведение знанием бывает*

*А знанье, что невежда приобрел,
В невежестве его изобличает.
(Руми) [3, с. 89].*

Подобная смысловая компрессия лексических единиц развивает эстетическое чувство, формируя воображение и языковую культуру, основу оценочных категорий ХК (художественного контекста) в пространстве формирования схем контекстуальных знаков, учитывающих трансреальное многообразие отношений единиц их конструкций на основе принципа признания многообразия структуры грамматических категорий, оппозиций их типов, обеспечивающих реальное формирование отношений, существующих в данных моделях и объединениях компонентов контекста:


*Жизнь наша коротка, но в краткое мгновенье
Впадают люди все в такое заблужденье,
Что, перейдя предел, за жизни этой грань,
Они его несут как горестную дань,*

И возместить его не может искупленье! ... Омар Хайям [5, с. 184].

Анализ языкового представления специфики подобных моделей контекста, метафорически образного представления единиц их знаков, их особого контекста – одна из самых сложных лингвоспецифических проблем, до сего времени открывающая исследователям новые, своеобразные просторы неизученных ступеней и специфик их формирования. Персидская поэзия своим своеобразным лиризмом, глубоким философским смыслом, особо красочной картиной представления поэтических замыслов автора в течение многих веков заслуженно привлекает глубокое внимание, и потому предлагаем читателям войти в безгранично-неповторимый мир грустной, но вечно привлекательной поэзии старейшины восточной мудрости. Концепции поэтических творений Омара Хайяма отличаются динамичностью – они в течение многих веков существуют в развитии их оценок, поскольку решение одних проблем творческого устремления приводило поэта к постановке и решению других, уже новых творений, имеющих качественно-философский характер, создающих взаимодействие значений форм их поэтических знаков:

*Прости меня, Аллах, когда в порыве чувства
Кощунственно к Тебе я речи посыпал,
Когда я проклинал свой дар, своё искусство
И смерти от Тебя я, неразумный, ждал!... Хайям. (5)*

Анализ и трактовка отношения и представления времени – самая сложная лингво-философская проблема поэтики Хайяма, последовательно открывающая исследователю новые грани неизученного, направляя внимание его и читателя на путь поиска специфики самовыражения поэта, особо осмысленной интонации, необходимой для восприятия тонкой смысловой и лексической архитектоники основ единиц художественного произведения и оценки их единств, обладающих высокой ритмикой и эмоциональностью. Ритмика экспрессивного представления лексики придает торжественность контексту и величие изображаемой картине, совокупности их лексических инструментариев, дающих высокую производительность и обеспечивающих интенсивную динамику лексике системы их формирования



Все эти восторженные художественно-образные, глубоко связанные воедино в смысловом отношении слова и их сочетания создают впечатление простоты изображения, однако это та самая сложная «простота», которой так сложно добиться в поиске истины, к которой должен стремиться каждый художник, стремящийся оказать на читателя глубокое эмоциональное и эстетическое воздействие. Ритм и лексика стиха передают торжественность и величие изображения, воссозданного художником, особую архитектонику слов и конструкций стиха.

Различия между конструкциями связаны с семантической вариативностью различных единиц контекста, а также знаков глагольных конструкций: «**Как все смиренные рабы**», «**тебя любил**» и «**«счастье это заслужил**»; они дифференцированы по значениям: в конструкциях наблюдаются различия, значимые для всей системы в целом (семантика данных конструкций и их функциональная представленность, особый подход к выбору арсеналов описания). Лингвоспецифической особенностью инструментального (компонентного) подхода к анализу является при этом его принципиальная ориентация на использование не традиционных, а художественно-образных способов описания (словарных единиц, их единств). Подобная контекстуальная потребность в представлении единиц контекста предполагает создание дополнительных «программных» средств более высокого художественно-образного уровня. Так, в стихах Омара Хайяма, помимо поэтических традиций представления художественных образов, заложена еще цель обеспечения образного восприятия читателем единиц словесного мира контекста. Так, в следующем рубаи -

Даже самые светлые в мире умы
Не смогли разогнать окружающей **тьмы**.
Рассказали нам несколько сказочек на ночь -
И отправились, мудрые, спать, как и мы [2, с. 21].

Каждая часть рубаи представляет собой яркий пример описания колорита реликтовых единиц контекста, отличающегося поэтической содержательностью и глубиной способа подбора семантики лингвоспецифических средств представления обширного

художественно-образного материала. Другой спецификой иерархической организации инструментариев рубаи является принципиальная ориентация на использование нетрадиционных форм описания словаря (рубаи) и грамматики, что позволяет включить в контекст представления мысли своеобразные концепции описания, формирующие глубинные просторы ХК.

Каждая из формирующихся смысловых платформ моделей включает особый многокомпонентный комплекс информации, оценочных суждений автора, его собственное видение и оценку явлений:

*Этот мир – эти горы, долины, моря –
Как волшебный фонарь Словно лампа – заря.
Жизнь твоя – на стекло нанесенный рисунок,
Неподвижно застывший внутри фонаря. (Омар Хайям)[1, с. 42].*

В данных рубаи отражены образные символические представления мира: гор, долин, морей и художественно-оформленное сравнение номинализаций значений и их качеств, а существительные их контекста обозначают предметы, являющиеся обладателями этого качества (фонарь, стекло, рисунок), представляя собой художественно – образное лексико-грамматическое средство сравнения. Специфическую разновидность этих определительных сравнительных моделей (Жизнь твоя – на стекло нанесенный рисунок, // Неподвижно застывший внутри фонаря) данного класса представляют сочетания существительных с определительными причастиями (нанесенный, застывший). Кажется, что в указанных моделях наблюдаются нарушения семантической комбинации между единицами (причастием, обозначающим законченное действие, и существительным, обозначающим предмет, не входящий в ряд предметов, охватываемых этим действием). Однако художественная и контекстуальная «взаимоувязка» единиц и баз их данных, а также образующие их совокупность знаки контекстовой и словарной стихии, способные к пополнению смысла контекста, создают условия для формирования разнообразных моделей и способов их информатизации, предполагающих образование систем единиц различного класса, способных представить новые информационные знания. Основным отличием и показателем реального смыслового и художественно-образного качества единиц данного рубаи при этом является координата объёма информации и представления высокохудожественных языковых средств, раздвигающих смысловые горизонты единиц моделей, границы словаря рубаи, позволяющие «почувствовать» естественную связь их единиц, ибо носитель современного таджикского литературного языка искренне воспринимает, что каждый словесный знак рубаи – явление исключительно уместное в этой словарной стихии, и они так неожиданно «высвечиваются» в окружении иллюстрирующих это представление материалов их словаря. Даже при поэтическом переводе рубаи на русский язык «устанавливается» проницаемость их языковых уровней при взаимодействии таджикской (исконной) и русской (переводной) реальностей, формируя консистенцию (степень плотности смыслового консонанса (благозвучия сочетания)).

Установив особенности определенной системы формирования, а также эффективные способы детализации и описания смысловых рубежей единиц ХК, осуществляя строго дифференцированный анализ их конструкций с определительно – оценочной семантикой, мы получили возможность выделить и охарактеризовать сложную внутреннюю, глубинную структуру и поверхность систему описания специфики моделей данных

классов. Каждый структурный тип моделей исследуемых классов, наряду с общесистемными закономерностями образования, обнаруживает и специфические особенности как в плане выражения субъекта или объекта ХК, так и в отношении использования лингвистических средств описания, порою взаимоисключающие подходы к установлению специфики грамматических статусов синтаксических единиц, включающих в свой состав и множество дополнительных, изъяснительных оборотов. Поэтому по структурным характеристикам конструкций Руми способы детализации и описания специфик особо важных моделей ХК классифицируются на лингвоспецифические группы моделей с глубинными и поверхностными структурами:

Класс «а» -

Подарит любовь, удивление, восторг и
томулье,
Душа пробудится, а разум, сдаваясь, уснет.

Класс «б» -

O, пусть же в Табриз, где навеки
оставлено сердце,
Слова о любви поскорей ветерок донесет!

Дж. Руми

В примерах газелей (классов «а» и «б») просматриваются лексико-семантические различия, значимые для формирования их структурно-смысовой системы. В целом между двумя своеобразно представленными функционально-семантическими классами моделей с глубинными структурами (класс «а»), характерной особенностью которых становится последовательное перечисление дополнительных **объектных** оценок, свидетельств, лексически особо взаимно соразмерных, с пропорционально расположенным гармоничными словесными единицами, комментирующими **обстоятельно-детальные** сведения о силе «любви», и моделями класса «б», грамматический статус единиц которых включает в свой состав не входящую в существо, в глубину создаваемого образа наружную поверхностную линию характерностей описываемых объектов, (ограничивающихся лишь приблизительной оценкой объекта, довольствуясь поверхностным описанием специфики единиц, программно создаваемых моделей,) существуют обобщения и специфические способы синтезирования грамматического материала (осмысление последовательности вербальных единиц в потоке оценок, позволяющих и сегментирование их единиц), существуют особые структурно различные, разнохарактерные обобщения, не гарантирующие единство, общность специфик их выражения в различных координатах контекста их формирования.

Глубинная смысловая структура единиц ХП как стилистическая платформа, в целях создания образности, усиливающей выразительность компонентов контекста ХК, создающая возможность для представления слов в наиболее поэтизованных значениях и высокохудожественных сочетаниях, отражающая разнообразные их связи с другими словами, формирующая основные синтаксические модели, создает экспрессивно-стилистические платформы для выбора соответствующей материальной базы словаря художественного произведения, построенного на смысловом столкновении слов различных значений, характеризующихся образностью, художественно – экспрессивной логичностью, последовательностью единиц, стройностью семантики знаков лексического их ряда, а также обеспечивающих конфигурации лексики, их внешние и внутренние взаимные смысловые расположения в контексте ХП.

Многоаспектный характер изучения эффективных способов детализации характеристик единиц и описания максимально глубинных и поверхностных структур художественного контекста рубайята таджикской лингвокультуры обусловлен огромной социаль-

ной значимостью теоретических вопросов культуры поэтической речи и представления её лингвокультуры, а также богатой возможности единиц её лексики в передаче взвышенных чувств и их эмоционально-экспрессивных и логических назначений в художественной литературе.

Глубинной структуре ХК характерны и осложненные синтаксические конструкции, преобладание специфики подчинения над сочинением, контекстуальная связанность единиц образных конструкций. В них представлены сложные смысловые модели экспрессивно-художественного характера, дающие высокую художественно-образную информацию, вводные слова и их конструкции, отступления, добавления, объединения спектра смыслов единиц в их художественно – специфических моделях. В них повышенная экспрессивность создается использованием множества конфигураций модальных, лексических знаков, наречий, глагольных конструкций, частиц и междометий, повторов единиц особого семантического порядка. Принцип комплексности представления единиц, идеальных контуров или основ контекстов экспрессии в ГС (глубинной структуре) ХП означает объединение в единицах контекста широкого массива лексико-грамматического материала: синтаксического, морфологического, функционально-контекстуального, особого спектра, обеспечивающего глубинные каноны градуирования лексических систем контекстуальных просторов ХП. Подобное объединение согласуется в ГС (в их глубинной структуре) с потребностями их контекстуальных канонов, их экспрессии в ХК. В процессе формирования контекста ХК, наряду с операциями комбинирования лексики и иных разнородных знаков и их качеств, формирующих их элементы, обогащающих и конкретизирующих схему смысловой программы представления поэтических сенгенций, процессов их структурной характеристизации, могут служить основанием и для подбора других элементов, рассмотрения и оценки специфики процесса морфологического варьирования словесных единиц контекста, определяющих специфику синтаксической основы и формирования их контекстуального места и функции их единиц в структуре контекста. В процессе их объединения особую значимость обретают и конфигурации единиц контекста их формирования (внешнее очертание, а также взаимное расположение единиц их частных секторов, знаковая система), что служит исходным фактором в итоговом контроле над формированием единиц и положений теории их знаковой системы. В своей основе эти процессы и системы инструментариев формирования их знаков образуют исходный фактор и итоговый контроль, своей основой выполняя синтактико-контекстуальную и коммуникативную функции в объединении их словаря. Участие данных знаков в процессе формирования единиц контекста ХК, содержащих и развивающих внутреннюю логику формирования их контекста, существенно различаются по своей идейной направленности, по теории и методологии языкоznания, и по своей сути являются оригинальным теоретическим исходным фактором, устанавливающим итоговое положение своеобразных единиц ХК, подчиненных канонам исторического языкоznания. Эти процессы, становясь оригинальной теоретической закономерностью и базой, развивая и обосновывая специфику канонов текстообразования на особо значимых исходных постулатах, их возврений на природу лингвокультуры контекстов ХК таджикского языка, становятся особо своеобразной закономерностью экспрессивной, эмоциональной конфигурацией лексических единиц моделей ХП. Взаимное расположение их ингредиентов, их знаковые системы, внутренне непротиворечивые языковые знаки, формируя внутренне особо цельную контекстуально-

системную теорию в процессе текстообразования единиц контекста ХП, строя внутреннюю конфигурацию и внешнее очертание единиц, а также взаимное расположение их частей, создавая цельную систему языка контекста ХК, представляют особо своеобразный системный порядок взаимоотношения единиц различных художественно-образных констант. Постоянные и изменяющиеся лексико-грамматические величины смысла единиц, их контекстов в ряду изменяющихся компонентов, устанавливая конструктивные свойства контекстуального материала, создают функциональную знаковую систему контекстуальной лексики, формируя цельную линию действия единиц ХК и цельную теорию лингвистики структурных единиц, отвечая контекстуальному требованию лингвокультуры различных временных пространств и удовлетворяя лингводидактические запросы языковой культуры конкретных временных пространств.

Каноны формирования ГС (глубинных структур ХК) на синтаксической основе предоставляют возможность более развернуто реализовать неразрывную взаимосвязь их лексических элементов и представить языковые процессы образования различных классов и их категорий в единой системе ХК и объединить в их конструкциях знаки отражения и смысловую характеристику изучаемых форм и явлений, а также представить лингвистические факторы, важные для формирования содержательной ткани ХК.

Известно, что лингвистика художественной литературы, независимо от своих атрибутивных и субстантивных сочетаний, функционально-семантических построений, предоставляет интересный материал и для исследования специфики информативных баз художественно-литературных произведений. По этой причине необходимо рассмотреть самые разнообразные случаи и некоторые закономерности существования эффективных способов детализации и описания лексических ресурсов максимально глубинных и поверхностных структур художественного текста, когда в поэтических контекстах выявляется и отражение в «проницаемости» специфики языковых уровней контекстуальных единиц при взаимодействии знаков глубинных и поверхностных структур их языковых систем. Многоплановая проблема формирования культуры художественного контекста охватывает и включает в себя и вопросы строгого учета специфики различных видов и форм языкового взаимоконтакта единиц ХК [4, с. 87].

В известной мере ярко выраженную специфику представляют и характеры функционирования словесных единиц в просторах **максимально глубинных и поверхностных структур художественного контекста** при процессах детализации единиц описания, специфики объединения единиц, их представления, со сложными смысловыми внутренними лексическими оппозициями, организациями их инвентарной стихии, с развивающейся системой, способной порождать новые модели образований в пространстве этих синтаксических конструкций, формирующих особую информацию ХК в более художественно-доступные и обозримые для восприятия и оценки формы единиц их смысловых просторов и специфики разработок трансформационной грамматики.

Анализируя поэтические конструкции художественных контекстов рубайята, можно заключить, что материалы его контекстуальных построений по структурным характеристикам позволяют определить грамматический механизм его формирования, фиксировать общие признаки и частные черты единиц, специфику структурных типов моделей, внутреннее членение материалов на подклассы, при которых необходимо обращать пристальное внимание на определение возможностей использования различных единиц и установления способов формирования контекстуальной основы моделей.

Исследованный материал с такой своеобразной текстовой информацией, вызывающей интерес к изучению и определению специфики конкретных классов моделей художественных текстов с глубинными и поверхностными структурами, при детализации их описания выявляет синтезированные стимулы и реакции, возникающие в процессе воссоздания в контексте смысловых оттенков и их значений, изображаемых чувств, событий, явлений.

Таким образом, специфика формирования контекста художественной поэтики и прозы – это сложнейшая система формирования особо важных знаков, которые в разных контекстуальных условиях функционирования единиц контекста могут существенно различаться по своей структурной функции, определяя специфику смыслового контакта контекстуальных единиц, получающих в пространстве контекста произведения и коммуникации произвольной особо контекстуально – художественное формирование в их представлениях, получая экспрессивную, эмотивную, коммуникативную характерность и ценность. В контекстах ХП лингвокультура единиц, их представление имеет целью привить особые лингвистические навыки для представления восприятия художественно-образного мышления, пробуждая своеобразный интерес к лингво-художественному анализу контекста рубайята, учитывая реальное многообразие отношений единиц контекстов, существующих в их лингвокультуре:

*Он кас, ки ба хубон лаби хандон додаст,
Хуни чигаре ба дардмандон додаст,
Гар қисмати мо надод шодй, гам нест,
Шодем, ки гам ҳазорчандон додаст.*

*Кто губам прекрасным улыбку беспечную дал,
Кто в удел скорбящим печаль сердечную дал, -
Пусть он не дал нам счастья, - довольно с нас и покоя,
Ибо многим он слёзы и муку вечную дал (Омар Хайям).*

Для каждого образа, выделенного в контексте ХП, на глубоко образном и художественно содержательном, или контекстуально-экспрессивно-представленном уровне, с особой спецификой и особенностями их лексико-грамматической системы в рамках контекста ХП, специфично должна быть избрана четкая ориентация смыслового движения лексики контекста для формирования и раскрытия контекстуальных глубинных истоков в их художественно-образных обобщениях, сравнениях, оценках, представлениях и направлениях их формирования. Создавая условия для эмфазы глубинных, содержательных форм отражения и глубоко-художественных сентенций или специфики поверхностных форм представления характерностей единиц контекста, в многообразии типов их отношений, лексические единицы их контекста, знаки этих отношений устанавливают логические типы взаимоконтактов единиц, их понятий по содержанию и объёму информации, которые по смыслу и специфике информационных деталей соизмеримы со значением единиц контекста, в целом фиксирующих трактовку их отношений, отражая реальное многообразие типов и специфик данных взаимоконтактов единиц по характеру, однако находящихся в отношении соподчинения с общими для них понятиями. В этих сложных взаимоконтактах знаков единиц, формирования контекста, информации их знаков и форм их представления должны быть соизмеримы со значением лексико-грамматических отношений, фиксирующих оппозиции знаков и типов их

взаимоконтакта. В области построения глобального художественно-образного контекста, их выделения, ориентированного на специфику и выявление специфических закономерностей формирования текста ХП, и в определении функциональной природы его знаков, как особой лингвоспецифически актуальной категории единиц и их конструкций, эти знаки охватывают формирование особого ряда специфик формирования контекстуальных вопросов, ранее изучавшихся в рамках поэтики и стилистики художественного контекста, порождая теорию внутренней семантической спецификации контекстуальных знаков. Обнаруживая четкие особенности закономерностей текстообразования их стилистики и канонов лингвистики единиц контекста, включая и значительное количество лингвоспецифических проблем текстообразования, в горизонты стилистики художественной литературы, своеобразно раскрывающих весомо четкие закономерности проблем их текстообразования, данные процессы инновационных организаций, существенно динамизуя грани соответствующих проблем, переключаясь из сферы стилистики контекста ХП к их лингвистике, их закономерностям, раскрывая внутреннюю специфику организации и положения единиц контекста, устанавливая процессы текстообразования, ориентируясь на выявление общих закономерностей строения, существенно-динамично охватывая четкие, но своеобразные лингвоспецифические и лингвокультурологические каноны стилистики и контекстуальной лингвистики. При этом, для понимания специфической природы данных проявлений и общих закономерностей строения разного класса свойств единиц контекста, возникает необходимость отражения и признания реального многообразия типов контекстуальных взаимоконтактов единиц, т.к. при таком подходе к изучению специфики оппозиции лексических единиц контекста определенное пространство находят себе среди иных форм и способов объединения и компоненты контекстуального пространства, их знаки, обладающие двучленными или многочленными лексико-грамматическими оппозициями и градуальными их отношениями.

Список использованной литературы:

1. Да пребудет со мною любовь и вино. Рубайят. - М.: Хранитель, 2007. – 352 с.
2. Мировая классика. Омар Хайям. Рубайят. – М.: Хранитель, 2007, 236 с.
3. Фиш Р. Джалаеддин Руми. — 2-е изд, — М.: Наука, 1985.— 267 с.
4. Чернявская, И. С. Эстетическое воспитание школьников и культура слова: уроки вне- клас. чтения в нач. школ. / И. С. Чернявская. — М.: Просвещение, 1982.- 112 с.
5. Шедевры персидской поэзии.- М.: ООО «Дом славянской книги», 2011.- 320 с.

Reference Literature:

1. May Love and Wine Be with me. Rubaiyat. - M.: Custodian, 2007. - 352 pp.
2. World Classics. Omar Khayyam. Rubaiyat. - M.: Custodian, 2007, - 236 pp.
3. Fish R. Jalaludin Rumi. – The 2-nd edition, - M.: Science, 1985, - 267 pp.
4. Chernyavskaya, I.S. Aesthetic Upbringing of Schoolchildren and Word Culture: Lessons of Extra-Curricular. Reading at Primary School / I.S. Chernyavskaya. - M.: Enlightenment, 1982. - 112 pp.
5. Masterpieces of Persian Poetry. - M.: Assos.LTD “The House of Slavic Books”, 2011. - 320 pp.

10 02 22 ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ, АЗИИ, АФРИКИ, АБОРИГЕНОВ АМЕРИКИ И АВСТРАЛИИ

10 02 22 LANGUAGES OF FOREIGN COUNTRIES PEOPLES OF EUROPE, ASIA, AFRICA, NATIVES OF AMERICA AND AUSTRALIA

УДК 80/81

ББК 81.2-3

**ТАНОСУБИ
ФУНКЦИОНАЛИИ МАЊНО
ДАР УНИВЕРБ** *Савринисо Ганизода, н.и.филол., доцент кафедраи забони тоҷикии МДТ “ДДХ ба номи ақад. Б.Гафуров” (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)*

**ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
В УНИВЕРБЕ** *Савринисо Ганизода, к.филол. н., доцент кафедры таджикского языка ГОУ “ХГУ им. ақад. Б. Гафурова” (Таджикистан, Ҳуджанд)*

**FUNCTIONAL
CORRELATION OF
MEANING IN UNIVERB** *Savrino Ganizoda, candidate of philological sciences, Associate Professor of the Tajik language department under the State Educational Institution “KSU named after acad. B. Gafurov”(Tajikistan, Khujand) E-MAIL: barakaeva-83@mail.ru*

Калидвоҷаҳо: таносуби функционалий, универби сермањо, тафсири мањной, ҳиссаҳои темаву рема, базис ва аломати ономасиологӣ, воҳиди маҳраҷӣ, воҳиди асосноккунанда

Мақола ба таҳҳили таносуби функционалии мањно дар универбҳои сермањо баҳшида шудааст. Зимни таҳҳили ономасиологии универбҳои сермањо таносуби байни универбҳо ва тафсирҳои мањнони онҳо бо такя ба фарҳангҳои муътабар, мањноҳои аслии маҷозии ҷузъҳои универб, ифодати категорияҳои ономасиологӣ, актуалий гардиданни ҳиссаҳои темаву рема, ба амал омадани ассоциатияҳои мањной баррасӣ шудаанд. Аз мақола бармеояд, ки дар ташаккули мањнои универбҳои сермањо баъзан на як, балки дӯ ё якчанд воҳиди маҳраҷӣ истифода шуда, ҳатто гоҳо давоми мантиқии яқдигаранд.

Ключевые слова: функциональная соотносительность, многозначный универб, семантическое толкование, тематическая и рематическая части, ономасиологический базис и признак, исходная единица, мотивирующая единица

Произведен анализ функциональной соотносительности семантики многозначных универбов. В ходе ономасиологического анализа многозначных универбов рассмотрены соотносительность универбов и их семантическое толкование с привлечением известных толковых словарей, прямые и переносные значения компонентов универбов, выражение ономасиологических категорий, актуализация тематической и рематической частей, возникновение семантических ассоциаций. Сделан вывод, что в образовании семантики многозначных универбов используется иногда не одна, а две и более исходные единицы, которые являются логическим продолжением друг друга.

Key words: functional correlation, polysemantic univerb, semantic interpretation, thematic and rheumatic parts, onomasiological basis and feature, initial unit, motivating unit

The article dwells on the analysis beset with a functional correlation of the semantics of polysemantic univerbs. In the course of the onomasiological analysis of polysemantic univerbs the author of the article considers the correlation of the latters and their semantic interpretation resorting to the well-known interpretational dictionaries, direct and figurative meanings of the components of univerbs, expression of onomasiological categories, actualization of thematic and rheumatic parts, emergence of semantic associations. In a nutshell, the author of the article comes to the conclusion that in the formation of the semantics of polysemantic univerbs, sometimes not one, but two or more initial units are used which are considered to be a logical continuation of each other.

Объекти тасвири функционалии типҳои сермаъной воҳидҳое мебошанд, ки тафовут дар истифода аз онҳо бо гуногуни функсияшон ҳангоми соҳта шудани матн шарҳ дода мешавад. Барои универб инъикоси воқеяти ғайризабонӣ бо воқеяти дохилизабонӣ, бо он хосиятҳои маъноиву синтаксисии воҳидҳои истехсолкунанда, ки ба объективӣ кардани онҳо ҷалб карда шудаанд, ғайримустақим аст.

Сермаънои универб ба маънои том шакли оддитарини ташаккули воҳидҳо мебошад, ки чудой ва алоқамандиашон ба чудой ва робитаи хусусиятҳои воҳидҳои истехсолкунанда ва маҷмӯи ин воҳидҳо вобаста аст. (2,76)

Бахри тақвияти гуфтаҳои фавқузизир чанд универби сермаъноро баррасӣ менамоем.

Дар универби пардасарой//саропарда 4 тафсири маъной фароҳам омадааст:

1. хонаи муваққатӣ аз хайма ва ҷодар (5, 736); хайма (3, 424);
2. андаруни хона, ҳарамсаро, шабистон (5, 236); нишемангоҳ (4, 210);
3. нағмасаро, мутриб (5, 536; 3, 162);
4. осмон (5, 536)

Таносуби байни универби пардасарой ва тафсири маънои якум нишон медиҳад, ки ҷузъҳои таркибӣ ба маънои аслии ҳуд кор фармуда шуда, дар таркиби универб ҳиссаи тема (хона) ва ҳиссаи рема (ҷодар) базис ва аломати ономасиологиро ташкил намуда, дар он мубтадо ва пуркунандай бавосита актуалий гардидаанд. Универб бошад, категорияи ономасиологии номи маконро ифода мекунад ва бо категорияи ономасиологии темаи тафсири маъной айният дорад.

Ба маънои дуюми «ҳарамсаро» соҳиб гаштани универбро яке аз 10 маънои калимаи парда, ки «ҳарам, хонаи маҳсуси занон аст» (4, 32), тақозо менамояд, ки барои бой гардонидани захираи лувавии забон созмон дода шудааст. Инчунин дар забони тоҷикӣ ибораи сарои ҳаром ба маънои «хонае, ки дар он занони подшоҳ истиқомат мекунанд, ҳарамхона» (4, 208) мавҷуд аст, ки шояд воҳиди маҳраҷии маънои дуюми универби мазкур бошад. Ғайр аз ин, ба маънои «шабистон» низ универби пардасарой омадааст, ки он маъно аз калимаи парда сарчашма мегирад, зоро дар забони тоҷикӣ ибораи пардаи обнӯс маънои маҷозии «шаб»-ро дорад ва яке аз воҳидҳои маҳраҷии маънои «шабистон» аст. Мутобиқи тафсири маънои дуюм дар универби пардасаро ҳам ҳиссаи тема ва ҳам ҳиссаи рема ифода ёфта, базис ва аломати ономасиологиро ташкил додаанд. Ҷузъи якум ба маънои маҷозӣ ва ҷузъи

дуюм ба маъни аслӣ омадаанд. Универб бо ин маъно категорияи ономасиологии номи маконро ифода менамояд.

Дар равиши дарки маъни сеюми универб мушоҳида намудем, ки ягон аломати робитай маънӣ бо маъноҳои пешина мавҷуд нестанд, зеро дар универб бо маъни «мутриб, нағмасаро» ҳиссаҳои таркибӣ ба маъноҳои гуногун истифода шудаанд.

Дар ин универб маъни парда II, яъне омоними парда I – мақом, оҳанг, нағма, наво омадааст. Чунончи, дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ибораҳои Пардаи Бӯсалиқ, Пардаи Дерсол, Пардаи Ёқут, Пардаи Рост, Пардаи Ушшоқ вучуд доранд (4, 32), ки номи мақомро ифода мекунанд. Сипас, семаи саро(й) дар айни замон на ба маъни «хона, чой» истифода шудааст, балки ба маъни «сурудан» аст. Ба ибораи дигар, дар назари аввал маъни сеюми ин универб бо маъноҳои дигар ба ҳам иртибот дорад, vale агар дақиқан назар афканем, мушоҳида мекунем, ки ҳарчанд маъни аслии ҷузъи «парда» тобиши фаръии маънӣ пайдо кардааст, аммо ҷузъи «сарой» ба маъни «чой, манзил» набуда, балки асоси замони ҳозираи феъли «сурудан» мебошад. Аз ин сабаб, бо универби пардасарой шахсе дар назар дошта шудааст, ки яке аз он пардаҳои дар боло зикршударо месарояд.

Ба фикри мо, мувофиқи гуфтаҳои боло, бо маъни сеюм универби пардасарой алломатҳои омонимӣ зоҳир менамояд ва онро ҳамрадифи маъноҳои дигари универб шуморидан дуруст нест, ҳарчанд дар «Фарҳанги форсӣ» ҳамчун яке аз зермаъноҳои универб оварда шудааст.

Таносубан ба маъни зикршуда инчунин эҳтимол кардан мумкин аст, ки универб бо гуфтори синтаксисии «чое, ки мақом (парда) суруда мешавад» бошад. Дар ин ҳол низ маъни ҷузъҳо хусусияти омонимӣ дорад. Вале қайд кардан зарур аст, ки «дар системаи типҳои сермаъно чунин типе ба калимаҳои якмаъно мувофиқат дошта метавонад, ки мазмуни он пурра ба таври манғӣ муайян карда мешавад, зеро он ягентои ташкилкунандаҳоро, ки онҳоро ҳамаи типҳои боқимондаи сермаъной соҳибанд, фаро намегирад» (6, 102).

Воҳиди маҳрации универб бо маъни чорум «осмон» ибораи саропардаи афлок (4, 210; 5, 1849) мебошад, чунон ки байти зерин гувоҳӣ медиҳад:

Чанд ҷун гул зи ғамат ҷомаи ҷон ҷок занам,

Чанд оташ ба саропардаи афлок занам? (Сайидо, 4, 210)

Чунон ки бармеояд, дар байти боло калимаи осмон (saropardaи афлок) на ба маъни аслии «сипехр, фалак», балки ба маъни «сарнавишт, тақдир» (4, 926) омадааст. Ҳангоми ташаккули универб дар асоси ин воҳиди маҳраҷӣ ҳодисаи эллипсиси ҷузъи муайянкунанда ба амал омада, ҷузъи муайяншаванда худ ифодакунандаи номи мағҳуми абстрактӣ гардидааст. Гузашта аз ин, яке аз маъноҳои калимаи парда, ки «уфук, осмон» мебошад (4, 32) дар айни замон ҳиссаи маъни осмони худро гузоштааст.

Бино ба гуфтаҳои боло, универби пардасарой вариантҳои лугавию маъни осмон ва ҳолатро ба ҳам мутобиқ гардонидааст.

Универби дигари сермаъни шишадил дорои 2 маъно мебошад:

1. нозуқдил (2.7, 593); 2. номард (3, 479).

Бо мақсади дарк намудани маъни универби мазкур лозим меояд, ки пеш аз ҳама, тафсири маъни осмони ҳуди асосноккунандаҳоро аз лугатҳо орем: нозуқдил – ҳассос, нармдил, зудранҷ (4, 865); номард – 1. нокас, нолоиқ, ноинсоф. 2. бегайрат, тарсончак (4, 868). Чунон ки дар боло қайд карда будем, дар таркиби воҳидҳои асосноккунанда үнсурҳоё вучуд дошта метавонанд, ки дарёғти таносуби калимаи соҳташуда ва

воҳиди синтаксисиро осон мегардонанд. Мисли ҳамин, калимаҳои «зудранҷ» ва «тарсонҷак»-и дар тафсири маънои калимаҳои нозуқдил ва номард буда фикри моро ба он равона месозад, ки ибораи фразеологии «дил шикастан» ассотсиатсия шавад, зеро ки он бинобар фарогир будани маъноҳои унсурҳои дар боло зикршуда воҳиди маҳрации универб ба ҳисоб меравад. Муқоиса кунед: дил шикастан – а) ранҷонидан, дил озурда кардан, хафа ва маҳзун кардан.

Дили зербадастон набояд шикаст,

Мабодо, ки рӯзе шавӣ зердаст (Саъдӣ, 4, 372).

б) ҳаросидан: рӯҳафтода шудан.

(Ҷабраил) сарҳои эшонро ба Суғд бурд, то дили сапедчомагони Суғд бишканад («Таърихи Наршахӣ», 4., 372).

Чунон ки аз тафсирҳои ибораи дил шикастан бармеояд, дар ташаккули универби шишадил ба маънои «нозуқдил» маънои якуми он ва дар ташаккули маънои «номард» маънои дуюми он ба сифати воҳиди маҳраҷӣ хизмат кардаанд. Алоқамандона бо ин нукта, қайд кардан лозим аст, ки маҳз мавҷудияти ибораи дил шикастан калимаҳои дил ва шиша-ро бо ҳам наздик кардааст, зеро ҳар ду ҳам ба шикастан моиланд (зудшикани шиша ва нозукии дил). Маҳз ин ду чиз сабаб шудааст, ки ҷараёни ассотсиатсия ба амал омада, универби шишадил сохта шавад. Ин гуфтаро инчунин бо ибораи дигари фразеологии шишай дил шикастан ба маънои «дилшикаста шудан» (4, 593) тақвият додан мумкин аст ва қайд кардан мебояд, ки дар натиҷаи ҳодисаи эллипсис аз таркиби он феъли шикастан ихтисор шуда, универби шишадил ба вучуд омадааст, чунончи:

Мо ба ҳилофи орзу шишиаи дил шикастаем,

Ранҷи абас барад фалак ин ҳама дар шикасти мо (Махғӣ, 4, 593).

Аз дидани рӯјат дили оина фурӯр рехт,

Ҳар шишадиле тоқати дидор надорад (Соиб, 4, 593).

Сипас, то ташаккул ёфтани универби шишадил бо маънои якум се зинаи ассотсиатсия ба амал омадааст: а) шикаста шудани дил, б) зудшикани шиша, в) шикаста шудани шишиа дил.

Нисбат ба маънои дуюми универби мазкур қайд менамоем, ки дар он калимаи дил на ба маънои аслӣ, балки ба маънои маҷозии «рӯҳ», «хотир» (4, 370) истифода шуда, дар таносуб бо семаи шиша шаҳсеро ифода кардааст, ки рӯҳу ботинаш (мисли шишиа) ноустувор аст.

Универби шишадил ба типи баҳувриҳӣ доҳил мешавад, зеро базиси ономасиологӣ дар он берун аз таркиби ономасиологӣ ҷойгир шудааст ва худи қолаб аломати ономасиологиро ифода мекунад. Бо ин универб категорияи ономасиологии аломати шаҳс ифода шуда, ҷузъҳои муайяншаванда (тема) ва муайянкунанда (рема) дар универб актуалий гардидаанд.

Дар универби пойдом 4 маъно фароҳам омадааст:

1. дом (5, 69); навъе аз дом, ки барои сайд кардани ҷонварон ба кор мебаранд (4, 76).

2. домгоҳ (5, 691).

3. одаме бошад ё ҷонваре, ки ҷонварони паррандаро ба овоз ба сӯи худ қашад (3, 159); паррандае, ки сайёdon барои фиреб дода ба даст даровардани дигар паррандагон дар назди дом мебанданд (4, 76).

4. ҳалқае аз чарм, ки ҳар ду пой дар он кунанд ва бар дараҳтҳои баланд чун дараҳти хурмо ва гайра раванд (5, 691).

Дар маъни якуми универби пойдом ҷузъи муайяншаванд ва дар айни замон ҳиссаи тематикиву базиси ономасиологӣ ба маъни аслӣ истифода шуда, ҳиссаи маънии аломати ономасиологӣ (пой) ва дар айни замон ҳиссаи рематикӣ, ки дар таркиби тафсири маънӣ вучуд надошта, дар таркиби универб дар ҷараёни қалимасозӣ пайдо шудааст, ба тавассути ибораи фразеологии пой бастан ба маъни «ба банд андохтан» (4, 67) муайян мегардад. Ба ибораи дигар, дар натиҷаи эллипсис шудани феъли бастан семаҳои пой ва дом универб ташкил додаанд.

Ба сифати воҳиди маҳраҷии универби мазкур инчунин ибораи пой дар гил, ба маъни «побандшуда, муқайяд, гирифтор» (4, 67) хизмат карда метавонад, зеро яке аз маъноҳои қалимаи дом – «банд» буда, шояд аз таркиби қалимаи побандшуда ҷузъи шуда ба ҳодисаи эллипсис дучор омада бошад ва барои ҷаззоб шудани қалимаи нав ба ҷои қалимаи банд қалимаи дом-ро истифода карда бошанд, чунон ки дар байти зерин дидо мешавад:

Дасти ҳолӣ чӣ май ба ҷом кунад,

Пой дар гил чӣ сон хиром кунад? (Бедил, 4, 67).

Қалимаи «хиром»-и мисраи дуюми байти боло фикри баённамудаи моро нисбат ба воҳиди маҳраҷӣ ҳисоб шудани ибораи пой дар гил бо он тақвият медиҳад, ки ҷонварон дар натиҷаи (пояшон) гирифтори банд шудан аз хиромидан мемонанд.

Дар ин универб бо маъни якум категорияи ономасиологии базис ва тема айният дошта, предметро ифода менамояд.

Бо тафсири маънии дуюм – «домгоҳ» таносуби универби пойдом чунин аст, ки базиси ономасиологӣ (дом) ба маъни аслӣ истифода шуда, категорияи ономасиологии маконро ифода менамояд ва бо категорияи универб як хел аст.

Барои муайян кардани он, ки чӣ тавр универби пойдом ифодакунандаи категорияи ономасиологии макон гардидааст, зинаҳои ташаккули маъниро баррасӣ менамоем. Пеш аз ҳама, қалимаи «домгузорӣ»-и тафсири маънии дуюми универби пойдом моро водор менамояд, ки ҳамчун воҳиди маҳраҷӣ ибораи дом ниҳодан ба маъни «дом ба замин густурдан барои дастгир кардани ҳайвонот ва мургони шикорӣ» (4, 385) муқаррар карда шавад, зеро ифодаи «ба замин», дар навбати худ, маъни «ҷой, макон»-ро ифода менамояд. Далел бар ин гуфта ба қалимаи дом ҳамроҳ шудани суффикси ифодагари макони предмет -гоҳ мебошад.

Ибораи дастгир кардан бо ибораи пой бастан ассотсиатсия шуда, сабаби ба ҳам таносуб пайдо кардани қалимаҳои пой ва дом гардидаанд.

Чунон ки бармеояд, дар ташаккули маъни универб баъзан на як, балки ду ё якчанд воҳиди маҳраҷӣ истифода шуда, ҳатто ғоҳо давоми мантиқии яқдигаранд.

Таносуби универби пойдом бо тафсири маънии сеюм аз ду таносуби болоӣ фарқ дорад, зеро дар ин маврид базиси ономасиологӣ (парранда) берун аз таркиби ономасиологӣ ҷойгир буда, ба тамоми таркиб баробар тааллук дорад ва худи универб категорияи ономасиологии предметро ифода мекунад. Бо ин маъно ҷузъи таркибии тафсири маънӣ – «ғиреб дода» водор менамояд, ки ба сифати воҳиди маҳраҷӣ ибораи по ҳӯрдан (киноя аз ғиреб ҳӯрдан) муайян гардад, чунон ки дар байти зер ин маъноро мушоҳида менамоем:

Ки беҳӯшиӣ ҳуши аст аз ошиқ, аммо

На ҷандоне, ки аз гафлат ҳӯрад по. (Низомӣ, 4, 68).

Аз тафсири маънои чоруми универби пойдом ҳам ҳиссаи тема ва ҳам ҳиссаи рема дар универб вучуд дошта, таркиби ономасиологии онро ташкил кардаанд ва худи универб категорияи предметро ифода менамояд. Дар он аз тафсири маъной мубтадо ва пуркунандай бевосита актуалӣ гардидаанд. Бояд зикр намуд, ки дар ин ҳол калимаи дом ба маънои «ҳалқа» дар натиҷаи ассоциатсияи маъной аз рӯи монандии зоҳирӣ ва функсия, инчунин кӯчиши маъно бо калимаи пой бо роҳи вожгунаи соҳторӣ калимаи нав соҳтааст. Дар универби мазкур вариантҳои лугавию маънои предмет ва макон мувофиқат кардаанд.

Дар нисбати универби сарпанча қайд менамоем, ки тафсирҳои маъной ё зермаъноҳо чунон оварда шудаанд, ки гӯё ҳар яке давоми мантиқии яқдигаранд:

1. сари ангуштон (5, 1857).
2. панҷаи даст (3, 423; 5, 1857; 4, 211).
3. чангол (5; 4).
4. қудрат, зӯр (5; 4).
5. марди қавидаст, ки машқи зӯри панҷа расонида бошад; одами зӯр ва тавоно (4); дорои панҷа қудрат (5).
6. даст ба гиребон шудан, чанг, чидол (4).
7. зулму тааддӣ; ситамгорӣ (4).
8. золим мардумозор (3, 4).

Дар тафсирҳои маънои универби сарпанча калимаҳои универбро ташкилдиҳанда танҳо дар ду тафсири маънои аввал мавҷуд буда, дар тафсирҳои дигар вучуд надоранд ва ба маънои аслӣ омадаанд. Калимаи сар дар тамоми тафсирҳо маънои маҷозии «ибтидо, асос»-ро (4, 193) зоҳир менамояд, яъне он асоси зӯру қувват будани даст, асоси зулму золимӣ будани панҷа (даст)-ро ифода менамояд.

Маънои сеюми универб аз ибораи панҷа задан ба маънои «даст задан ба чизе, бо часпидан ба чизе» сарчашма мегирад, зоро яке аз маъноҳои калимаи панҷа – «чангол», «даст» мебошад (4, 23):

Дидӣ он қаҳқаҳаи кабки хиромон, Ҳофиз,

Ки зи сарпанчаи шоҳини қазо гоғил буд. (Ҳофиз, 4, 211).

Маънои дигари маҷозии калимаи панҷа – «тавонойӣ, иқтидор» дар тафсири маънои чорум ва панҷум ба кор рафтааст, чунон ки байти зерин нишон медиҳад:

Ҳофиз аз сарпанчаи ишиқи нигор,

Ҳамчу мӯр афтода шуд дар пои пил. (Ҳофиз, 4, 211).

Раҳо кун, то бияфтад нотавоне,

Ки бо сарпанчагон зӯр озмояд. (Саъдӣ, 4, 211).

Дар асоси тафсири маънои шашум ташаккул ёфтани универби мазкур аз ибораи панҷа кардан сарчашма мегирад, ки маънои «зӯроzmойӣ кардан, чанг кардан»-ро дорад:

Ҳар кӣ бо фӯлодбозу панҷа кард,

Соиди симини худро ранҷа кард. (Саъдӣ, 4, 24).

Ба ҳангоми сарпанча рӯбоҳи ланг,

Чӯ гуна ниҳад поӣ паланг? (Низомӣ, 4, 211).

Дар ин ҷо аз таркиби ибора феъли кардан эллипсис шуда, калимаи панҷа ба ҷузъи универб табдил ёфтааст.

Дар ташаккули универб бо маъноҳои ҳафтум ва ҳаштум ибораи панча афгандан, панча бартофтан ба маъни «зулму тааддӣ кардан, ситамгорӣ намудан» ба сифати воҳиди маҳраҷӣ хизмат меқунад, чунон ки байтҳо нишон медиҳанд:

*Дар он марз, к-ин тири ҳушиёр буд,
Яке марзбони ситамгор буд.
Ҳар нотавонро, ки дарёфтӣ,
Ба сарпанчагӣ панча бартофти. (Саъдӣ, 4, 24).

Яке подиоҳзода дар Ганҷа буд,
Ки ноаҳгу нопоку сарпанча буд. (Саъдӣ, 4, 211).*

Дар натиҷаи эллипсис шудани феълҳои афгандан ва бартофтан калимаи панча бо калимаи сар таносуб пайдо намуда, универб ташкил додаанд.

Дар таркиби ономасиологии универби сарпанча бо маъноҳои якум ва дуюм ҳиссаҳои темаву рема актуалӣ шуда, базис ва аломати ономасиологиро ташкил кардаанд ва универб категорияи ономасиологии предметро ифода менамояд. Бо маъноҳои боқимонда базиси ономасиологӣ берун аз таркиби ономасиологӣ ҷой гирифта, қолаби калимасозӣ аломати ономасиологиро ташкил додааст ва дар онҳо ҳиссаҳои таркибии универб вуҷуд надоранд. Танҳо тафаккури мантиқӣ ёрӣ расонд, ки дар асоси заҳираи луғавии забон маъни ҳиссаҳои таркибӣ барқарор карда шавад. Дар ин универб вариантҳои луғавию маънии предмет, номи амал, шахс ва аломати он мутобиқат кардаанд.

Ҳамин тавр, мувофиқан ба маҷмӯи додашудаи калимаҳо системаи типҳои сермаънӣ он вақт моҳият пайдо меқунад, ки ҳамаи типҳои ташкилдиҳандаҳо бо ҳусусиятҳои соҳтории ин калимаҳо иртиботи мутақобила дошта бошанд. Бо системаи типҳои сермаънӣ таснифи маҷмӯи калимаҳои мавриди тадқик ва муносибатҳои байни гурӯҳҳои ин калимаҳоро марбут кардан мумкин аст, ки бо ин роҳ амалӣ гардонидани системаи типҳо ба даст оварда мешавад.

Пайнавишт:

1. Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике: Избранные труды. – М.: Наука, 1975.-559 с.
2. Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию // Избранные труды по русскому языку. – М.: Изд-во Мин. прос. РСФСР, 1959. -С.419-442.
3. Муҳаммад Ғиёсуддин. Ғиёс-ул-лугот: Иборат аз се ҷилд/Таҳияи А. Нуров. –Душанбе: Адаб, 1977-1988.-Ҷ.1.- 1987.-480с.; Ҷ.2.-1988. -416 с.
4. Фарҳанги забони тоҷикӣ: Иборат аз ду ҷилд. –М.: Сов. энсиклопедия, 1969.-Ҷ.1.- 951с.; Ҷ.2. -952 с.
5. Фарҳанги форсӣ/Таълифи Ҳасан Амид. – Ҷониши шашум. –Техрон, 1351.
6. Сахарный Л.В. Структура слова-универба и контекст // Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке: Межвуз. сб. науч. тр. – Пермь, 1977.- С. 27-37.

References Literature:

1. Vinogradov V.V. Explorations on Russian Grammar: Selected Works. - M.: Science, 1975. – 559 pp.

2. Vinokur G.O. *Notes on Russian Word-Building // Selected Works on the Russian Language.* - M.: Publishing-house of the Ministry of Enlightenment of the Russian Soviet Federation Social Republic, 1959. - 419 - 442 pp.
3. Muhammad Ghiyosuddin. *Ghiyos-ul-Lughot: in three volumes / Prepared by A. Nurov.* - Dushanbe: Man-of-Letters, 1977-1988.-V.1., - 1987. - 480 pp.; -V.2. - 1988, - 416 pp.
4. *The Dictionary of the Tajik Language.: in two volumes.* -M.: Soviet Encyclopedia, 1969.-V.1.- 951 pp .; -V.2. - 952 pp.
5. *Persian Dictionary/ Under the editorship of Hasan Amid.* – The sixth edition. –Tehran, 1351 hijra.
6. Sakharnyi, L.V. *The Structure of Word-Univerb and Context // Word-Building and Semantic-Syntactic Processes in a Language: Collection of Scientific Works of Various Higher Schools.* - Perm, 1977. - pp. 27 – 37.

УДК 80/81
ББК 81.2 Т-3

**ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ФИТОФОРНОЙ АНТРОПОНИМИИ
ТАДЖИКОВ**

**ТАДЌИҚОТИ МУҚОИСАВИИ
АНТРОПОНИМИЯИ ФИТОФОРИИ
ТОЧИКОН**

**TYPOLOGICAL RESEARCH
OF PHITOPHORIC
ANTHROPOONYMY
OF TAJIKS**

**Хайдаров Шомат, к.филол.н., докторант
Института языка и литературы АН РТ
(Таджикистан, Душанбе)**

**Хайдаров Шомат, н.и. филол.,
докторанти Донишкадаи забон ва
адабиёти АУ ҶТ (Тоҷикистон, Душанбе)**

***Khaidarov Shomat, candidate of philological
sciences,Doctoral student of the Institute of
Language and Literature under TR Academy
of Sciences (Tajikistan, Dushanbe)
E-MAIL: sameev_51@mail.ru***

Ключевые слова: антропонимикон индоевропейских народов, таджикская антропонимия, фитофорные имена народов, фонд женских имён, частота употребления, образ изящных растений

На основе таджикского антропонимического материала анализируются фитофорные имена. Исследуется употребление названий цветов, трав и растений в антропонимиконе ираноязычных, тюркоязычных и некоторых индоевропейских народов. С применением сравнительно-сопоставительного и типологического метода выясняются состояние, распространение и употребление фитофорных имён в древности и современности у различных народов. Выявлено, что фитофорные имена у таджиков и у других народов в основном употребляются в фонде женских имен. Показано, что в восточной культуре был всегда в моде образ изящных растений, и эта традиция продолжается до сих пор. Сделан вывод, что многие имена собственные тесно связаны с цветами и другой растительностью и отражают традиции, обычаи, мировоззрение, мышление народов, живущих в разных регионах.

Калидвоожаҳо: антропонимияи ҳиндуаврупой антропонимияи тоҷикӣ, номҳои фитофории ҳалқҳои гуногун, ганҷинаи номҳои занона, чандомад, образи гулҳои нағис

Дар мақола дар заминай маводи антропонимия тоҷикон номҳои фитофорӣ ба таҳлил расидааст. Корбурду истеъмоли номи гулҳо, гиёҳҳо ва олами рустаниҳо дар ганҷинаи антропонимҳои мардумони эронизабону туркзабон ва ҳалқҳои дигари ҳиндуаврупой таҳқиқ гардидааст. Вазъу густарии ва доираи истеъмоли номҳои фитофорӣ дар замони кӯҳан ва ҳозир, ба ҳусус дар миёни тоҷикон бо усули муқоисавӣ ва типологӣ ба таҳқиқ расидааст. Муайян ва муқаррар шудааст, ки номҳои фитофорӣ дар ҳазинаи номҳои тоҷикон ва ҳалқҳои дигар асосан ва голибан дар ганҷинаи номҳои занона бештар мустаъмал будааст. Муайян гардидааст, ки дар фарҳанги мардуми ховарзамин, хосатан миёни мардумони эронизабон рустаниҳои зебову латиф дар ҳама давраҳо маъмул ва муд буда, ин раванд то кунун роиҷ мебошад.

Key words: *anthroponymicon of Indo-European peoples, Tajik anthroponymy, phitophoric names of peoples, fund of feminine names, frequency of usage, image of exquisite plants*

The article presents an analysis of phitophoric names based on the Tajik anthroponymy material. The author researches the names of flowers, herbs and plants in the anthroponymicon of Iranian, Turkic and some Indo-European nations with an application of comparative-correlative and typological methods state, dissemination and use of phitophoric names in antiquity and contemporaneity are ascertained in reference to different people. It is elicited that phitophoric names both by Tajiks and other nations are used mainly in the fund of feminine names. It is shown that in Oriental culture the image of exquisite plants was always in vogue and this tradition has been lasting up to nowadays. The conclusion is made that many proper names are closely connected with flowers and other vegetation, they reflect traditions, customs, outlooks, thinking of peoples living in various regions.

Известно, что одной из тематических групп (или культурным кодом) антропонимии иранозычных народов, в том числе таджиков, являются фитофорные имена. Таджикские личные имена, как и личные имена других народов, – результат многовекового опыта номинации.

Известный ономатолог А.В. Суперанская справедливо отмечает, что фитоморфные имена – имена, мотивированные лексемами флоры, являются очень древними. На более ранних этапах они, как и зооморфные, были связаны с фетишизмом и тотемизмом, но позднее превратились в традицию, стали метафорой. Количество групп фитоморфных имен уступает зооморфным и качественно во многом зависит от природных условий страны и ономастических традиций. Например, на Востоке широко распространены женские имена, образованные от названий цветов: мака, лотоса, сирени, лилии, что нетипично для России. Среди древнерусских имен встречаются Берёза, Боб, Бурьян, Гриб, Дуб, Верба, Конопля, Редька, Репа, Хмель [29, с.13].

Выдающийся ученый В.Н. Топоров писал о роли растений в жизни человека и в его культуре: “Исключительная роль растений диких и особенно культурных в жизни человека способствовала мифологизации всего контекста, в котором выступают растения, начиная с земли... Символика плодородия, процветания, богатства, новой жизни, выраженная в растительном коде, проявляется в сюжетах о том, как в данной традиции научились выращивать растения... В разных традициях с растениями, порождающей их землей и общей идеей растительного плодородия связано огромное число божеств – Гея, Деметра, Персефона (и Кора), Дионис, Нарцисс, Гиацинт; Флора, Церера, Вирбий; Сома, Араньяни; Укко и др.” [34, с. 369].

Далее В.Н. Топоров отмечает: “Особый класс мифов и этнологических легенд объясняет появление и распространение культурных растений. Нередко их происхождение связывается с деятельностью культурного героя. Объектами мифологизации становятся не только сами растения, но и их корни, листья, а также те части, которые выражают квинтэссенцию не только данного, но и вообще всех растений (цветы, плод, зерно, семя). Плод (фрукт) в различных мифологических традициях символизирует идею изобилия, плодородия, успеха, жатвы; в духовном плане – мудрость (в геральдике – счастье, удачу, мир и т.п.)” [35, с. 369].

Известный иранист, академик И.М. Стеблин-Каменский пишет: “Названия культурных растений принадлежат по большей части к числу слов культурного круга, или так

называемых культурных слов. Эти слова относятся к лексике языка, связанной с явлениями культуры, которым, как известно, свойственно распространяться из одной страны в другую” [25, с.10].

С древних времен для многих народов растительный мир служил источником появления имён. В языковой картине мировой ономастики национальные имена отражают особенности национальной культуры. По мнению антропонимиста Г.Р. Галиуллиной: “Антропонимическая лексика несет в себе более явный отпечаток жизни общества, его материальной и духовной культуры, семантика и функционирование которой чрезвычайно актуальны для данного языка, и она является материальной и духовной культурой именно данной лингвокультурной общности” [7, с. 5].

Мир цветов, трав и растений в разных уголках Востока, и особенно в горном Таджикистане, богат и разнообразен. И это, конечно, влилось в материальную и духовную жизнь народов, которые жили и живут в указанном регионе. Анализ антропонимии родственных и неродственных языков показывает, что указанный мотив особенно часто встречается среди женских имён, следовательно, он наиболее характерен для этой части антропонимической системы языка. Исследование таджикской и персидской антропонимии, а также антропонимии жителей Афганистана и Узбекистана показывает, что в фонде антропонимии ираноязычных народов, особенно у таджиков, часто встречаются имена, которые образованы от названий цветов, трав и других видов растительности с помощью различных суффиксов, антропоформантов и словообразующих лексем.

Известно, что женские имена символизируют красоту, величавость, горделивость, доброту, кротость, изящество, счастье, благородную любовь, скромность, радость, верность, почтение, возвышенность, благосклонность, щедрость, знатность, редкость, чистоту, элегантность, надежность, старание, искренность, праведность, величие, стройность и другие черты.

В данном исследовании в кратком изложении рассматриваются фитоморфные имена, представленные в исторической и современной антропонимии разных народов мира в сравнительно – сопоставительном и типологическом планах. Задействованы также данные по антропонимии таджиков - жителей различных городов и районов Таджикистана за 1871-2010, 1920-1980 и отдельно за 1987 год. Даны результаты статистического анализа фитофорных имен в виде частотного списка [36, 37, 38, 39, 40, 41].

Анализ собранного в разные периоды материала по антропонимии таджиков (в регионах Республики Таджикистан, в том числе в Аштском районе Согдийской области за 1920-1980 гг., в Пангазском сельском совете Аштского района за 1871-2010 гг.; в Пенджикентском, Айнинском районах и в городах Худжанде и Пенджикенте за 1987 г., в городе Душанбе за 1935-1940 и 1987 гг.; в городах Кулябе, Курган-Тюбе (ныне Бохтар) и в Пархарском, Дангаринском, Московском, Восейском, Ленинградском, Яванском, Куйбышевском, Колхозабадском, Вахшском, Кумсангирском, Пянджском, Кубодиёнском, Шаартузском районах Хатлонской области за 1987 год выявил 612 единиц фитофорных имён. Из них 583 женских имени, а мужских – всего 29.

Какова же частота употребления тех или иных фитофорных женских имён в указанных регионах в названные периоды? По рангам и частотности первое место занимает имя Гулнора, которое употреблялось 554 раза. На втором месте – имя Гулбахор – 409, на третьем месте - имя Гулчехра, которое употреблялось 364 раза.

Далее идут имена: Санавбар – 363, Бунавша – 340, Гулрухсор – 297, Наргис – 296, Гулджахон – 217, Нилюфар – 217, Садбарг – 208, Гуландом – 204, Сарвиноз – 198, Наргиса – 192, Джумъагул – 178, Курбонгул – 166, Гулноза – 152, Сафаргул – 137, Райхона – 126, Гулсара – 120, Гулру – 113, Гулсунмох – 111, Гулнисо – 107, Рузигул – 100, Гулбиби – 93, Гулшан – 92, Гулдаста – 87, Шамъигул – 80, Раджабгул – 76, Идигул – 74, Курбонгул – 66, Мавджигул – 66, Гулрафтор – 65, Сабзина – 62, Гулистон – 61, Гулхумор – 60, Гулнигор – 57, Гулбарг – 56, Гулнор – 56, Шодигул – 52, Зайтуна – 50, Лолахон – 50 и т.д.

Частота употребления 90 единиц имён составляет от 49 до 10 раз, 449 единиц имён – от 9-ти до одного раза.

Рассмотрим по отдельности употребление женских фитофорных имён в антропонимиконе таджиков.

1. Часть женских имён образована от названий цветов: Азаргул – огненный цветок, Атиргул, Атригул – душистый цветок, Бунавша – фиалка: варианты этого имени – Бунавшамох, Бунавшахон; Гулгун, Гулгуда – алая, розовая (букв. “цвета цветка”); Гулноз – “трациозный цветок”: варианты – Гулноза, Гулнозахон, Гулнозхон; Гулнор – “гранатовый цветок”; Гулсуман – “цветок жасмина”; Гунчагул – “бутон розы”; Гулхина, Гулхино – “цветок хны”; Зарагиз – “нарцисс”; Заррагул – “маленький цветочек”; Заффарон – “шрафран”; Зебогул – “красивый цветок”; Лола, Лолагул – “тюльпан”, Лолазор – “луг, усеянный тюльпанами”; Майдагул – “маленький цветок”, Мушки – “чернокосая” (букв. “цвета мускуса”); Нано – “хна”, Наргис – “нарцисс”, Насрин – “дикий нарцисс”, Нилюфар – “лотос”; Пудина – “мята”; Райхон, Райхона, Райхонгул – “душистое растение, базилик”; Савсан, Сусан – “лилия”; Садбарг – “роза”; Себарга – “трилистник”; Сунбул, Сунбула – “тиицинт”; Ёсамин, Ёсуман, Ясмин – “жасмин” и т.д.

2. Часть женских имён связана с названием лекарственных трав, кустарниковых цветов, листьев и их характеристик: Баргак – “листочек”, Баргигул – “лепесток”, Гардигул – “цветочная пыльца”, Гуландом – “стан, подобный цветку”; Гулбарг – “розовый лепесток”, Гулбутта – “цветочный куст”, Гулгунча – “цветочный бутон”, Гулдаста – “букет”, Гулзор – “цветник”, Гулнигор – “лицо, подобное цветку”; Гулру, Гулрой – “с лицом, подобным цветку”; Дорчин – “корица”, Дастагул – “букет цветов”, Зайтун – “олива”, Зира – “зира (кумин)”, Навнихол – “молодое деревце”, Нордон – “зерно граната”, Парпи – “цитварный корень”, Пудина – “мята”, Сабза, Сабзак, Сабзагул, Сабзи – “зелень и цветок”, Себарга – “трилистник”, Талха – “название пустынного растения”, и т.д.

3. Часть имён связана с названием фруктовых деревьев и их плодов: Анор – “гранат”, Нордон – “зерно граната”. От названия *анор* образован ряд фитофорных женских имён. Например: Анора, Анорахон, Анорбиби, Аноргул, Анормо, Анорой, Анорхол, Анорхон, Анорджон, а также мужских имён: Анор, Анорали, Анорбой, Анормирзо, Анорджон; Анджир – инжир, Бодом – миндаль; женские имена – Бодомгул, Бодомой, Бодомхон, Гулбодом; Гелос – черешня: Гелосбону, Гелосби, Гелосхон; Геран – герань, Зардолу – абрикос. В памирских языках: Ношак – абрикос; Нок – груша, Олу, Олуболу – слива; Писта – фисташка: Пистагул, Пистанамо; Себ, Себак, Себхотун – яблоко, Хурмо – финик, хурма; Хурмогул, Хурмохон и т.д.

4. Часть имён связана с названиями декоративных растений. Например: Аргувон – багрянник, Арча – ель: Арча, Арчагул, Арчабек; Бедак – ива, Санавбар – сосна: Санавбара, Санавбарой, Санавбархон, Санавбарджон; Сандал – дерево с душистой древесиной,

сандал; Сарв – кипарис: Сарвина, Сарвинисо, Сарвиноз, Сарвиной, Сарвона; Чанор, Чинор – чинара (платан), Гулчинор; Шамшод – самшит: Шамшодхон, Шамшоджон и т.д.

5. Некоторые антропонимы образованы от названий зерновых культур и плодов. Например, от названия “арзан” – просо: Арзан, Арзангул; гандум – пшеница: Гандум, Гандумак, Гандумваш, Гандумгул, Гамдуми; мош – маш, чечевица: Мош, Мошак; наск – чечевица: Наск, Наскак, Наскдон; нахуд – нут (бараний горох): Нахуд, Нахудак; джав – ячмень: Джав, Джавдар, Джавпухт и т.д.

Следует подчеркнуть, что антропонимы, связанные с названиями растений, то есть фитофорные имена, также встречаются в различных письменных памятниках. Ономатолог Р. Шоев при исследовании ономастики, взятой из народного романа XII – XIII веков “Самаки Айёр” (1996), выяснил, что в этом произведении использовано 960 единиц антропонимов и топонимов, из них антропонимов - 793 единицы. Антропонимический фонд составляют 705 мужских имен и 87 женских [46, с. 8].

Р. Шоев, анализируя антропонимы из указанного произведения, пишет, что в нём наиболее многочисленны антропонимы, относящиеся к растительному миру, и формируют их в основном женские имена: Сандал (вечнозелёное дерево), Айлок (дерево), Шамшод (самшит), Санавбар (сосна), Сарв (кипарис), Руммон (гранат), Тамр (хурма), Абхар (жасмин, нарцисс), Райхон (базилик), Савсана (ирис), Сипандон (рутка), Шамона (сорт небольшой душистой дыни) [46, с. 14].

Исследователь антропонимии таджиков южных районов Таджикистана М.Б. Аюбова [2; 3] в монографии “Антропонимия тоҷикони навоҳии Шаҳритузу Қубодиён” приводит 391 фитофорное имя, которые употребляются в Шаартузском и Кубодиёнском районах Республики Таджикистан [3, с. 32, 122, 126-128, 142-143, 155-156, 157-158, 60-168, 169-176].

В книге антропонимиста Л. Рузиевой “Семантический словарь таджикских имён” отражены 127 единиц общетаджикских фитофорных антропонимов [22, с. 36-39].

Известный иранист Д. Карамшоев в статье “Особенности памирских личных имён” [13, с. 263-285] пишет: “Среди личных имён определённое место занимают так называемые тотемные имена, обозначающие названия растений, цветов, животных и птиц (как исконные, так и заимствованные): Чушчак (шугнанское чӯҷҷ означает “ячмень”, Риванд (шугнанское название разновидности гороха); Кахчавир, Кухчивир (по-шугнански “горная ромашка”), Савсан (таджикский ирис, лилия) [14, с. 282].

В этом исследовании Д. Карамшоев приводит ряд фитофорных имён памирцев. Перечислим их по алфавиту: Анджир (по-таджикски - инжир), Бедак (по-таджикски - ива), Гелос, Гилос, Голос (по-таджикски - черешня), Гулбиц, Гулбуц (таджикское слово «гул» - цветок и шугнано-рушанское слово «буц» – детеныш, дитя), Гулдарбог (таджикское «гул» - цветок, «дар» – локативный предлог “в”, бог - “сад”; используется и как женское имя), Гулдартабак (таджикское слово «гул» - цветок, «дар» – локативный предлог “в”, араб. «табак» - блюдо, чаша), Гулдасташо (таджикское слово «гул» - цветок, «даста» - рукоятка, гулдаста - “букет цветов”, шох - “шах”), Зардак (шугн.-рушан. «зардак» – “морковь”), Ношак (шугн. “абрикос”), Олболу, Олубону (по-таджикски “вишня”), Пинджак (шугн. “пиндж” – “просо”), Риванд, Ривандак (шугн. название одного из сортов гороха), Себ, Себхотун (по-таджикски “яблоко”), Хацпирух (название цветка типа горной ромашки), Цахик, Цахикпах (по-рушански “дикий лук”), Чанор, Чинор (по-таджикски “чинара”), Чирифак, Чирифцак (шугнано-рушанское слово чирифиц, кирифиц – название

душистой травы типа сельдерея), Чушчак (по-шугнански “ячмень”, Шафтолу (по-таджикски “персик”) [14, с. 271-282].

Антропонимист Б.Ю. Хигир так пишет об именах таджиков: “В именах также отражалось созревание самых разнообразных растений (к примеру, имя Джав значит “ячмень”, или Джавпухт, что значит “ячмень созрел”) [42, с. 19-20].

Далее Б.Ю. Хигир продолжает: “Таджики до недавнего времени ещё называли детей Хошок, что значит “солома”; Хокиро, что переводится как “дорожная пыль”; Пахол, что значит “прошлогодняя трава”. Но встречались имена, которые несут в себе более сложные ассоциации. К примеру, имя Гашназ означает листья кориандра (это особая приправа), или имя Лаблабу, что в переводе с таджикского значит “свекла”. А у одного жителя Бадахшана было шесть сыновей, имена которых означали растения: Бакило - “горох”, Загир - “лён”, Наск - “чечевица”, Джав - “ячмень”, Гандум - “пшеница”, Нахуд - “нут” (разновидность гороха) [42, с. 27-28].

Другой пример из Бадахшана: в одной семье сыновей назвали именами, которые означают только названия фруктов: Зардолу - “абрикос”, Шафтолу - “персик”, Олу - “вишня”, Олуболу - “слива”, Нок - “груша” и т.д. [10].

Антропонимист А.А. Кузьмина в работе “Современная персидская антропонимия” отмечает, что у иранцев фитофорные имена в основном встречаются у женщин. В частности, она приводит такие фитофорные антропонимы: Ābnus (букв. “черное дерево” - символизирует черные кудри); Argavān (букв. “багрянник”, “иудино дерево” - о румяных щеках); Peste (букв. “фишташка” - о пухлом ротике); Sarvi (sarv - “кипарис”) и Sarvnāz (букв. “вид кипариса” (о высоких и стройных); Narges (букв. “нарцисс” - о красивых потупленных глазах); Lale (букв. “тюльпан” - о розовых щеках); Houžan (букв. “сосна”), Senoubar (букв. “сосна”, “ель”, “пихта”); Šemšad (букв. “самшит”); Banafše (букв. “фиалка”); Susan (букв. “лилия”), Nilufar (букв. “кувшинка”); Nasrin (букв. “дикий нарцисс”); Nastaran (букв. “шиповник”); Sombol (букв. “тиацант”); Lāden (букв. “настурция”); Minā (букв. “хризантема”); Yāsaman (букв. “жасмин”); Šammām (букв. “сорт дыни”); Hanā (букв. “хна”); Balut (букв. “дуб”) [15, с.14].

Фитофорные личные имена также встречаются в системе антропонимикона осетин. Антропонимист З.Г. Исаева приводит ряд примеров: Фёткьюы - “яблоко”, Кендже - “укроп”, Дидинёт - “цветок”, Кәрдәг - “трава” и другие [12, с.172].

В армянском языке немало заимствованных имён, которые образовались от названий благовонных веществ и приправ, например Gulab, Mušk, Šahambar; от названий ягод, например: Gilas, Narinj, Xurta, и другие.

Армянский язык заимствовал из персидского большое число женских имён, среди которых значительное место занимают названия цветов. Это явление присуще почти всем народам, а богатому цветами Ирану – тем более.

Из персидского языка в армянский перешли личные имена с названиями особо культивируемых цветов: Aprsam - иранск. apursam, Banavša - перс. Bunavša, Yasmin - перс. Yāsuman, Zamba - перс. Zanbag, Nilipar - перс. Nilufar, Šahaspram - перс. Šāhaspram, Mexak - перс. Mexak, Narkis - перс. Narkis, Gulimsri - перс. Gulimisri, Yaxgul - перс. Yaxgul, и др.

Особенно много имён (свыше 100) образовано от слова “gul” - “роза” - vard [20, с.49-50].

Фитофорные имена также популярны у некоторых тюркоязычных народов. Эта тема в системе антропонимикона татар исследовались в ряде работ ономатологов, в том числе в работе Г.Ф. Саттарова-Мулилле [24 и др.], А.Г. Шайхулова [44; 45, с.16], Г.С.

Тимирхановой [32, с.16], Ф.Г. Вагаповой [5, с. 24], Г.Ф. Тимкановой [33, с. 17-18], Г.Р. Галиуллиной [6; 7; 8] и т.д.

Исследователь татарской антропонимии Г.Р. Галиуллина пишет: “Обожествление явлений природы сохранилось и в именах, образованных из названий (sic!) деревьев, растений, цветов” [8, с. 28]. Традиция использования в качестве имени названий флоры восходит к архаическим формам мифологии, где дерево представлялось священным символом верховного бога. Растения отождествляются с моментом рождения и смерти, являются символами человеческой жизни. В древнетюркском мифологическом представлении о мире, как и в мировых мифологических системах, мировое дерево выступает универсальной моделью пространства, связывающей три космические зоны: верхний, небесный мир, средний мир и нижний, подземный мир. Дерево, как и элементы растительного мира, выступает символом жизненной энергии, красоты, молодости, прочности и физической силы, выносливости. В.У. Махпиров отмечает, что антропонимиконе древних тюрков в небольшом количестве употреблялись личные имена, связанные с растительным миром: Çeçak - цветок, Çinar Çeçak - цветок чинары – женское имя; Japdu terak - название дерева – мужское имя; Kamala Açağ, Kamala Anantasri-Kamala - от санскритского «цветок лотоса», и другие [18, с. 192]. Впоследствии традиция использования в качестве личного имени названий флоры перешла и в тюркско – татарский язык: Байтирәк, Зәйкуак, Имән, Имәнкол, Иштирәк, Алма, Йөзем, Өрек, Юке и другие. По утверждению А.Г. Шайхулова, “в подгруппе древних татарских и башкирских имён, в основе которых лежат названия деревьев, плодов, одно из больших объединений составляют имена, в основе которых лежат названия различных растений: Ахмуч – белый горький перец, Борай – пшеница, Борчак – горох, Камыш – камыш, Кабак – тыква, Тирәк – ивняк, Конбагыш – подсолнух и др.” [45, с.101; и др.]. «Активное использование названий флоры в качестве личных имён произошло после принятия ислама, и впоследствии такая группа имён образовала целое антропонимическое поле...» [7, с.107-108].

Исследователь личных имён нижегородских татар XX века Ф.Г. Вагапова также отмечает, что в указанном регионе употребляются фитофорные антропонимы Зайтуна, Зейтуна (оливковое дерево и плод), Рауза (цветущая поляна, сад), Ляля (тюльпан) [5, с. 24].

Антропонимист Г.Ф. Тимканова исследовала личные имена татар, проживающих в Тюмени в XX в., и также зафиксировала в этом регионе фитофорные имена: Флора – «растительный мир», Гульчачак - “роза”, Лаура – греч. “дерево лавр”, Зайтуна – араб. “оливковое дерево” [33, с.17-18].

Исследователи фамилий татар Ф.Л. Мазитова в работе «Историко-лингвистический анализ татарских фамилий» [1986, с. 15], фамилий татар г. Казани З.М. Хуснуллина [43, с. 12], фамилий татар г. Набережные Челны Г.С. Тимирханова [32, с. 16] зафиксировали фамилии, основы которых восходят к названиям растений: Агачев (агач -“дерево”), Ильма (Элмэ - “ильм”), Карама (карама -“вяз”), Каенов (каен -“береза”), Сарымсаков (сарымсак - “чеснок”) и др.

Надо отметить, что названия растений сыграли важную роль в развитии башкирской женской антропонимии. Эта тема отразилась в исследовании антропонимиста Р.А. Сулеймановой [27, с. 10]. Приводятся такие примеры: Гэлдэр (украшенная цветами), Гобаныу (гол - цветок + баныу - госпожа), Голсэсэк (гол / цветок/ + сэсэек /цветок/), Голсинэ (цветочница), Назгол (наз /нежность/ + гол /цветок), Роза (цветок), Фаягол (цветок), Наркэс (цветок), Айгол (ай /луна/ + гол /цветок/), Фиалка (цветок), Резеда

(цветок) и т.д. Башкирский антропонимист З.М. Раэмгужина отмечает мужские и женские личные имена, образованные от названий растений, цветов, кустарников и т.д. Подгруппу, связанную с такими названиями представителей флоры, как имчн - “дуб”, йлкч - “липа”, ухъчн - “липа без лыка”, алма - “яблоко”, хржк - “орех”, талботақ (ива + сук), составляют имена собственные: Муйылбикч (черемуха + госпожа), Имчнбай (дуб + бай), Байтирчк (богатый + ива), Емешбикч (плод + госпожа), Емешбай (плод + богач), Фамыш (камыш); Мышар, Голмышар (рябина); Етенбай (лён), Счскчбикч (цветок+госпожа), Алмабикч (яблоко), Сейчбикч (вишня), Бхрлхгчн (ежевика), БуУыян (анис), Мчриен (бузина), Счрбибаныу, Счрбикамал, Счрбийыуан, Счрбич, Счрбиямал (србчи - акация), Фарахай (сосна), Фарахас (лиственница), Ххрмч, Ххрмчбикч (хурма) и др. [21, с.17].

Фитоф/orные имена также популярны у каракалпаков. Известный тюрколог Н.А. Бас-
каков пишет: “Из двухкомпонентных каракалпакских женских имён, имеющих широкое
распространение, сочетание имя + *gül* -“цветок, роза” или, реже, *gül* + имя по своей
продуктивности занимает одно из первых мест. Впрочем, элемент *gül* - “роза, цветок” в
составе женских имён широко употреблён не только у каракалпаков, но и у других тюрк-
ских народов, главным образом проживающих на территории Средней Азии” [4, с.138].

Фитоф/orные имена также широко распространены у казахов. Казахские
антропонимисты О.А. Султаньяев [28, с. 75], Г.И. Кульдеева [16, с. 13; 17, с. 23, 34, 41],
З.Р. Жаненова [11, с. 8] отмечают, что в качестве мужских имён не встречаются названия
фруктов, ягод, цветов. Так называют только девочек: *Alma* (яблоко), *Qaragat* “чёрная
смородина”, *Asetgül* “красивый цветок”.

Известный исследователь казахской антропонимии Г.И. Кульдеева подчёркивает:
“Структурный тип казахского женского имени стремится к простоте, семантика - к интег-
рации с именниками разных народов республики”. Изменилась частотность использования
антропоформанта “гуль” в казахских женских личных именах, а также его позиция в
имени. Наиболее часто стало употребляться препозиционное положение антрапоформанта
“гуль” по отношению к основе имени. Например, если раньше чаще употреблялись имена
типа Базаргуль, Жайнагуль и т.д., то сейчас – Гульжан, Гульмира и т.д. [17, с.46].

Указанный компонент “гуль” часто встречается в сложных женских именах у туркмен
[1, с.77-78; 23].

Следует отметить, что названия роз и других цветов также встречаются в греческом,
латинском, древнееврейском, испанском и других языках. В греческой антропонимии
зафиксирован ряд имён: Антея - “цветочная, цветущая”, Анфима - “цветение”, Анфиса -
“цветущая”, Евфалия - “пышно цветущая”, Ия - “фиалка”, Наркисса - “онемевший цветок,
нарцисс, черноокая”.

Крупный специалист по ономастике А.В. Суперанская отмечает, что в греческих
именах встречаются лексемы с растительными значениями, например амарант, амариллис,
груша, дуб, кардамон, крокус, лавр, мирта, язам, сосна, тёрн [29, с. 13].

В латинской антропонимии: Виола, Виолетта - “фиалка”, Вергилий – римское родовое
имя, предположительно переводится как “цветущая ветка”, Виринея - “растущая”, Иоланта
- “фиалка”, Лавра - “лавровый венок”, Лаура - “лавровое дерево”, Роза – связано с
названием цветка, Флора – связано с именем богини цветов и весны, переводится как
“цветок”. Флорида - “окруженная цветами” [30; 31; 26].

В древнееврейских именах известны лексемы со значением миrtle, лилии, пальмы. Использование этих лексем было ограничено, употреблялись они чаще всего в составе женских имён [29, с.13].

В славянском языке имя Камелия (южнославянского происхождения) образовалось от названия цветка, Купава – славянское имя, связано с названием кувшинки, Ярмилла – славянское имя, означает «милая весна». Кроме растений как таковых, в антропонимии используются и названия их частей – Ветка, Корень, Кочан, Почка, Сук; греческие основы со значениями «виноградная лоза, колос, лепесток, лист, цветок» [30, с.13].

Испанские имена: Розалинда – в переводе означает “прекрасная роза”, “любимая роза”, Розита – в переводе означает “розочка, маленькая роза”. Имя болгарского происхождения Цветана означает “цветущая” и т.д. [30, 31; 26].

Надо отметить, что в составе фитофорных имён, особенно в конце имён, употребляется ряд компонентов и формантов. Например:

- **а:** Анора, Бибизайтуна, Бунафша, Бўстона, Гулазора, Гулбина, Гулғунча, Гулдаста, Гулдона, Гулёра, Гулзода, Гулзорса, Гулида, Гулина, Гулиреза, Гулкада, Гулмехра, Гулмира, Гулмоҳа, Гулнигора, Гулноза, Гулнора, Гулнурга, Гулоба, Гуловара, Гулреза, Гулруха, Гулрухсора, Гулрӯза, Гулсара, Гулсина, Гулсора, Гулсума, Гулфара, Гулфиза, Гулфира, Гулхида, Гулчехра, Гулчина, Гулчамила, Гулшода, Гулшоҳида, Дона, Зайтуна, Наргиса, Нордона, Райхона, Сабза, Сабзина, Санавбара, Сарвина, Сарвона, Себарга, Сумана, Сумбула, Сунбула, Холдона, Шукуфа, Ясмина. Всего 59 раз.

-**бий – бй:** Анербий, Анербй, Асулбй, Гулбибй, Гулбй, Гулонбй, Гулсунбий, Гулсунбй, Гулшанбий, Гулшанбй, Зираубй, Ниҳолбий, Райхонбий, Райхонбй, Садбаргбй, Чаманбй – 17 раз.

-**бону:** Бунафшабону, Гулбону, Гуклсунбону, Сабзбону;

-**гул:** Авчиғул – 1, Анергул – 26, Арчагул – 2, Атиргул – 1, Атригул – 2, Ашўргул – 10, Барғигул – 49, Барғигул – 1, Басандагул – 1, Басаргул – 1, Басгул – 2, Бахтигул – 7, Баҳоргул – 4, Баҳригул – 3, Бибигул – 5, Боғгул – 1, Боғигул – 18, Бодомгул – 1, Бўригул – 2, Фамзагул – 3, Фунчагул – 12, -Давлатгул -1, Дастагул – 13, Дастроғул – 1, Донағул – 5, Доноғул – 2, Зайнабгул – 4, Замирагул – 1, Заргул – 2, Заррагул – 30, Заҳрогоғул – 2, Заъфаргул – 1, Зебигул -2, Зебогул – 31, Зеваргул – 1, Зикагул – 3, Зирағул – 4, Зубдагул – 1, Зугдагул – 1, Зухрогоғул – 1, Идиғул – 74, Ирисгул – 3, Исмигул – 1, Истадгул – 3, Истамгул – 2, Истиғул – 1, Карамгул – 1, Кенҷагул – 6, Қиёмгул – 1, Қиматгул – 17, Қурбонгул – 66, Лолагул – 6, Мавчиғул – 66, Майдагул – 12, Майнингул – 1, Майрамгул – 4, Манзарагул – 1, Марчонгул – 1, Махсумгул – 1, Маҳгул – 1, Махимнул – 4, Махингул – 11, Махрамгул – 1, Махсағгул – 1, Мевагул – 4, Меҳмонгул – 4, Меҳриғул – 4, Меъроҷгул – 1, Момагул – 19, Момогул – 9, Моҳгул – 3, Моҳигул – 7, Моҳирагул – 1, Моҳтобгул – 1, Муродгул – 11, Мұхаррамгул – 1, Навдагул – 1, Наврӯзгул – 3, Навчагул – 1, Нағзигул – 6, Назргул – 1, Назриғул – 1, Намозгул – 1, Нарзигул – 3, Насриғул – 1, Нисогул – 4, Нишонгул – 10, Нозигул – 19, Нозиргул – 2, Нозукгул – 2, Норгул – 4, Одинагул – 2, Ойгул – 5, Ойимгул – 32, Ойнагул – 1, Ойшагул – 1, Олимгул – 1, Орзугул – 39, Пайвастагул – 1, Пардагул – 4, Паригул – 9, Парчагул – 1, Равшангул – 1, Райхонгул – 11, Рамзиғул – 1, Рағогул – 3, Раҳмонгул – 2, Раҷабгул – 76, Раънногул – 41, Резагул – 5, Ризвонгул – 1, Розигул – 1, Роҳигул – 1, Рӯзигул – 100, Рӯшангул – 3, Рӯшонгул – 1, Сабзагул – 22, Сабзигул – 3, Сабзинагул – 1, Сабогул – 1, Савдагул – 1, Савзонгул – 1, Савлатгул – 1, Савриғул –

13, Савсангул – 3, Садафгул – 2, Садбарггул – 1, Садогул – 2, Сайдагул – 2, Сайдгул – 7, Сайбигул - 1, Сайдигул - 1, Сайлигул – 32, Сайригул – 5, Сайронгул – 3, Самангул – 1, Самадгул – 5, Сангигул – 17, Сарагул – 1, Сарҳадгул – 1, Сафаргул – 137, Саъбагул – 25, Севаргул – 1, Сорогул – 16, Сумангул – 10, Сухангул – 2, Тағойгул – 4, Тасаллогул – 1, Тозагул – 38, Тоҷигул – 6, Тугмагул – 1, Тӯйбигул – 1, Тӯйгул – 19, Тӯйдигул – 2, Тӯтигул – 1, Тӯхтагул – 2, Умригул – 1, Уразгул – 1, Файзигул - 49, Фарзонагул – 1, Хандонгул – 1, Химчагул – 4, Хирмангул – 1, Холгул – 1, Хонигул – 6, Хонимгул – 1, Хурмогул – 3, Хурсандгул – 5, Хушгул – 1, Ҳавасгул – 1, Ҳазоргул – 1, Ҳайитгул – 1, Ҳамешагул – 2, Ҳамзагул – 1, Ҳамротгул – 4, Ҳарамгул – 8, Ҳидогул – 4, Ҳиматгул – 1, Ҳошимгул – 1, Ҳуснигул – 31, Чамангул – 10, Чашмагул – 1, Чиндагул – 2, Чинигул – 9, Ҷаҳонгул – 15, Ҷиёнгул – 5, Ҷонигул – 2, Ҷумъагул – 178, Шабнамгул – 1, Шамъигул – 80, Шариғгул – 17, Шаробгул – 2, Шаҳдигул – 1, Шаҳригул – 22, Шаҳтонгул – 1, Шаъбонгул -1, Ширингул – 8, Ширмоҳгул – 1, Шифогул -2, Шогул -2, Шодигул – 52, Шоҳингул – 4, Эронгул – 1. Всего 203 раза.

-моҳ/-мо: Анормо – 16, Бунавшамоҳ – 8, Гулдастамоҳ – 3, Гулзимо – 1, Гулзирамоҳ – 1, Гулзиямо – 26, Гулзодамоҳ – 1, Гулинамоҳ – 1, Гулмермо – 1, Гулмоҳ – 22, Гулнорамоҳ – 1, Гулнурамоҳ – 1, Гулсарамоҳ -3, Гулсуммо – 5, Гулсунмоҳ – 111, Гулхинамо – 2, Гулҳичамоҳ – 2, Гулҷерамоҳ – 16, Гулширмоҳ – 1, Зираҳмоҳ – 2, Сабзамоҳ – 4, Сабзинамоҳ – 1, Савримо – 1. Всего 24 раза.

-нисо: Баргинисо – 1, Гулбанисо – 1, Гулбаргнисо – 1, Гулинисо – 2, Гулнисо – 107, Гулфинисо – 1, Донанисо – 3, Зиранисо -1, Сарвинисо – 2. Всего 9 раз.

-ой: Анорой – 6, Баргиной – 4, Бибигулой – 1, Бодомой – 1, Бӯстоной – 18, Гулбарой – 3, Гулистоной – 1, Гулнорой – 1, Гулой – 4, Гулпарвинаи – 2, Гулсуной – 23, Гулчиной – 1, Гулшаной – 9, Зироатой – 3, Наргисой – 2, Насриой -1, Ниҳолой – 4, Райхоной – 4, Савсаной – 1, Садбаргой – 3, Санавбарой – 2, Сарвиной – 1, Чанорой – 5, Чамбилий – 2 Всего 24 раза.

-он: Гулруҳон – 9, Гулҳарон – 1, Гулҳиромон – 1, Заъфарон – 2. Всего 4 раза.

-ҳон: Анерахон – 1, Анерхон – 11, Бодомхон – 1, Бунафшахон – 3, Бӯстонхон -2, Гелосхон – 1, Гулафрӯҳон -1, Гулбаҳорхон – 1, Гулзодаҳон – 1, Гулистонхон – 1, Гулмираҳон – 1, Гулнозаҳон – 2, Гулнозҳон – 3, Гулнораҳон – 5, Гулпораҳон – 1, Гулрӯҳон – 9, Гулрӯҳон – 2, Гулфираҳон – 1, Гулхон – 3, Гулҷераҳон – 4, Гулшодҳон – 1, Донаҳон – 29, Зироатҳон – 2, Лолаҳон – 50, Наргисаҳон – 9, Наргисҳон – 2, Ниљуфарҳон – 2, Норданаҳон – 1, Олмаҳон - 27, Розаҳон – 1, Санавбарҳон – 17, Флораҳон – 1, Всего 32 раза.

-ҷон: Анерҷон – 11, Гулнозаҷон – 1, Гулрӯзҷон – 1, Гулрӯҷон – 1, Гулфурузҷон – 1, Гулшарафҷон – 1, Донаҷон – 1, Санавбарҷон – 1. Всего 8 раз.

Анализ перечисленных антропонимов показывает, что наиболее популярным и часто встречающимся словом в структуре двухкомпонентных и трёхкомпонентных женских имён является “гул” - “роза, цветок”, придающее имени эмоциональный, ласкательный оттенок. Слово “гул” в отдельности, без соединения с другими компонентами, также используется в качестве самостоятельного женского имени. Но данное явление не очень распространено. Например, согласно собранному нами материалу, в период 1871 – 2010 годов в Аштском районе Согдийской области Республики Таджикистан антропоним Гул использован однократно в поссовете Шайдан и джамоате (сельсовете) Камышкурган (ныне Мехробод).

Наиболее популярным становится использование слова “гул” в качестве компонента сложной структуры женских имён ираноязычных народов. Подобное мы наблюдаем у таджиков. Необходимо подчеркнуть, что описываемый компонент в составе мужских имён употребляется в небольшом количестве. Подобный способ словообразования мужских имён можно отнести к пассивным.

В общетаджикском антропонимическом фонде слово “гул” зафиксировано в начале 700 и в конце 625 женских имён [9; 19].

Этот компонент также часто встречается в антропонимиконе тюркоязычных народов. Исследователь татарской антропонимии Г.Р. Галиуллина в работе “Татарские личные имена в контексте лингвокультурных традиций” пишет: “Гул /цветок, роза/”. Данный компонент персидского происхождения участвует в образовании огромного количества женских имён. Компонент “гул” служит показателем женского рода, так как он используется в образовании исключительно женских имён [7]. Н.А. Баскаков, говоря о том, что “наиболее популярным и часто встречающимся в структуре каракалпакских сложных имён элементом, отражающим эмоциональный, ласкательный оттенок, является слово “гуль”, замечает, что данный элемент широко употребителен не только у каракалпаков, но и других тюркских народов” [4, с.138]. Для иллюстрации популярности данного компонента в антропонимической картине мира татар в XX веке приведём статистические данные по четырём хронологическим срезам. В контрольном срезе 1900 – 1910 гг. проанализировано 136 двусоставных личных имён (66,4% от общего количества имён), которые обслуживают 842 носителя. Компонент “гөл” используется в обеих позициях и обслуживает в препозитиве 35 носителей, что составляет 4,2% от всех носителей двусоставных имён, в постпозитиве – 17 носителей (2%). В отрезке двусоставных имён за 1941 – 1950 гг. данный компонент обслуживает в препозитиве – 35 носителей (12,5%), в постпозитиве – 8 (2,9%). В хронологическом срезе 1991 – 1998 гг. двусоставных личных имён – 98 (10,2% от общего числа анализируемых имён), имяносителей – 208. Данный антропоформант обслуживает в препозитиве – 23 носителя (11%), в постпозитиве – 33 носителя (15,9%). В отрезке 1999 – 2007 гг. из 598 имён двусоставные составляют всего 45 единиц (7,5% от общего количества анализируемых имён). Частотность компонента гуль несколько уменьшилась и составляет в препозитиве – 9, в постпозитиве – 3 единицы [7, с. 163].

Далее исследователь отмечает, что в тюрко – татарской культуре имнанеречие с использованием компонента гуль восходит к древнетюркской традиции [4, с. 16].

Таким образом, лингвистические, сравнительно – сопоставительные, типологические аспекты анализа личных имён у разных народов мира наглядно показывают, что многие имена тесно связаны с цветами и другой растительностью. Имена собственные отражают традиции, обычаи, мировоззрение, мышление народов, живущих в разных регионах. Из лингвокультурологического, лингвогеографического и лингвостатистического наблюдения за личными именами разных народов становится ясно, что наречие людей именами, связанными с цветами, травами и др. растениями, более характерно для народов Востока, особенно ираноязычных.

Список использованной литературы:

- 1.Аннаклычев Ш. Мотивы выбора имён у туркмен /Ш. Аннаклычев// Личные имена в прошлом, настоящем и будущем. – М.: Наука, 1970. – С.203.

-
2. Аюбова М.Б. Антропонимия таджиков Шаартузского и Кубодиёнского районов (личные имена): автореф. дисс....канд. филол. наук/М.Б. Аюбова. – Душанбе, 2002. – 20 с.
3. Аюбова М.Б. Антропонимия тоҷикони навоҳии Шаҳрӯзгуз Қубодиён (Номҳои аиҳос) /М.Б. Аюбова. - Душанбе: Эр-граф, 2013. – 192 с.
4. Баскаков Н.А. Элемент *gül* - “роза, цветок” в составе каракалпакских женских имён /Н.А. Баскаков// Ономастика Средней Азии. – М.: Наука, 1978. – С. 138-143.
5. Вагапова Ф.Г. Историко - лингвистический анализ личных имён нижегородских татар XX века /Ф.Г. Вагапова: автореф. дис... канд. филол. наук / Ф.Г. Вагапова. – Казань, 2002. – 29 с.
6. Галиуллина Г.Р. Антропонимы в составе некоторых фитонимов и зоонимов татарского языка /Г.Р. Галиуллина// Ономастика Поволжья: материалы X Международной научной конференции, 12-14 сентября 2006 года. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2006. – С. 30-33.
7. Галиуллина Г.Р. Татарские личные имена в контексте лингвокультурных традиций /Г.Р. Галиуллина. - Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 2008. – С. 107-108; 162-167.
8. Галиуллина Г.Р. Татарская антропонимия в лингвокультурологическом аспекте: автореф. дисс.д-ра филол. наук/Г.Р. Галиуллина. – Казань, 2009. – 43 с.
9. Гафуров А.Г. Имя и история: об именах арабов, персов, таджиков и тюрков: Словарь /А.Г. Гафуров. – М.: Наука, 1987. – 221 с.
10. Гуламадиев Ш.Ш. Антропонимы, основанные на именовании растений, в шугнанском языке /Ш.Ш. Гуламадиев// Вестник педагогического университета имени С.Айни: Научный журнал: Серия филологии. – Душанбе: Ирфон, 2016. - №1-2 (68-69). – С. 119-124.
11. Жаненова З.Р. Историко-лингвистический анализ казахского антропонимикона 40-90-х годов XX столетия: автореф. дисс. канд. филол. наук /З.Р. Жаненова. – Казань, 1994. – 17 с.
12. Исаева З.Г. К вычислению культурно-генетических страт в антропонимии (на материале осетинского именника) /З.Г.Исаева// Ономастика. Типология. Стратиграфия. –М.: Наука, 1988. – С. 166-182.
13. Карамиоев Д. Особенности памирских личных имён /Д.Карамиоев// Памироведение. –Душанбе: Дониш, 1985. – Вып. 2 – С. 263-285.
14. Карамиоев Д. Памирские имена /Д.Карамиоев// Ономастика. Типология. Стратиграфия. –М.: Наука, 1988. – С. 247-262.
15. Кузьмина А.А. Современная персидская антропонимия. Личные имена: автореф. дис. канд. филол. наук /А.А. Кузьмина. – М., 1985. – 19 с.
16. Кульдеева Г.И. Антропонимия казахов г. Кзыл-Орды и его окрестностей (на материале личных имён) /Г.И.Кульдеева : автореф. дисс. канд. филол. наук. – Казань, 1994. – 17 с.
17. Кульдеева Г.И. Антропонимическая система современного казахского языка /Г.И.Кульдеева : автореф. дисс. д-ра филол. наук. – Казань, 2001. – 58 с.
18. Махтиров В.У. Имена далёких предков /В.У. Махтиров. - Алматы: Ин-т востоковедения МН АН РК, 1977.
19. Махсүтишо М. К вопросу об образовании фитофорных имён // Вестник Таджикского национального университета: Научный журнал: Серия «Филология». – Душанбе: Сино, 2015. - №4/7 (180). – С.112-115.

-
20. Налбандян Г.М. Армянские личные имена иранского происхождения (культурно-историческое, этнологическое исследование): автореф. дисс. д-ра филол. наук/Г.М. Налбандян. – Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1971. – 53 с.
21. Раемгужина З.М. Башкирский антропонимикон в свете языковой картины мира: автореф.дисс....д-ра филол. наук /З.М. Раемгужина. – Уфа, 2009. – 30 с.
22. Рузиева Л. Семантический словарь таджикских имён /Л. Рузиева. - Душанбе, 2005. – 52 с.
23. Сапарова Г. Женская антропонимия туркмен Хасарли /Г. Сапарова // Антропонимика. – М.: Наука, 1970. – С. 77-78.
24. Саттаров-Мулилле Г.Ф. О чём говорят татарские имена? Полный толковый словарь татарских личных имён /Г.Ф. Саттаров-Мулилле. – Казань: Раннур, 1998. – 448 с.
25. Стеблин-Каменский И.М. Очерки по лексике памирских языков: названия культурных растений – М.: Наука, 1982.
26. Стэффорд Д. Самая полная книга о выборе имени ребёнку: 40 000 лучших детских имён: Пер. с анг./Диана Стэффорд. – М.: ACT: Астrelль, 2007. – 510 с.
27. Сулейманова Р.А. Антропонимы современного башкирского языка и тенденции их развития: автореф. дисс. канд. филол.наук /Р.А. Сулейманова. – Уфа, 2006. – 25с.
28. Султанъяев О.А. Об основах положительной экспрессии в казахских именах /О.А. Султанъяев// Антропонимика. – М.: Наука, 1970. – С.75.
29. Суперанская А.В. К проблеме типологии антропонимических основ /А.В. Суперанская// Ономастика. Типология. Стратиграфия. – М.: Наука, 1988. – С.8-19.
30. Суперанская А.В. Словарь русских личных имён /А.В. Суперанская -М.: Изд-во ЭКСМО, 2004. – 544 с.
31. Суперанская А.В. Словарь русских имён /А.В. Суперанская. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2005. – 448 с.
32. Тимирханова Г.С. Антропонимия татар города Набережные Челны Республики Татарстан в XX веке (на примере личных имён и фамилий): автореф. дисс. ...канд. филол. наук /Г.С. Тимирханова. – Казань, 2002. -23с.
33. Тимканова Г.Ф. Историко-лингвистический анализ личных имён татар г. Тюмени XX века: автореф. дисс. ...канд. филол. наук /Г.Ф. Тимканова. – Казань, 2005. – 23 с.
34. Топоров В.Н. Растения / Миры народов мира: Энциклопедия. В 2 т.: Гл. ред. С.А. Токарев /В.Н. Топоров. – М.: Советская энциклопедия. – 1982. Т.2. – С. 368-371.
35. Топоров В.Н. Роза / Миры народов мира: Энциклопедия. В 2 т.: Гл. ред. С.А.Токарев /В.Н. Топоров. – М.: Советская энциклопедия. – 1982. Т.2. – С. 386-387.
36. Хайдаров Ш. Частотный словарь антропонимии таджиков Аштского района / Ш.Хайдаров. – Душанбе: Дониш, 1986. – 228с.
37. Хайдаров Ш. Статьи по антропонимии /Ш. Хайдаров. - Пермь: Форвард-С, 2001. – 168 с.
38. Хайдаров Ш. Именник. Около 38 000 имён ираноязычных народов /Ш.Хайдаров. – Пермь: Форвард-С, 2003. – 280 с.
39. Хайдаров Ш. Частотный словарь антропонимии таджиков Хатлонской области /Ш. Хайдаров. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 473 с.
40. Хайдаров Ш. Отражение весны, цветов и мира растений в антропонимии разных народов /Ш. Хайдаров// Известия АН РТ: отд. обществ. наук. – Душанбе: Дониш, 2011. - №1. – С. 118-121.

-
- 41.Хайдаров Ш. Фитофорные антропонимы разных народов // Антропонимика. Топонимика. Этносоциолингвистика / Ш. Хайдаров. – Пермь: Изд-во “ОТ и ДО”, 2011. – С.59-65.
 - 42.Хигир Б.Ю. Восточные имена народов России /Б.Ю. Хигир. – М.: Яуза, Экмо, 2007. – 288 с.
 - 43.Хуснуллина З.М. Историко-лингвистический анализ татарских фамилий г. Казани: автореф. дисс. канд. филол. наук/З.М. Хуснуллина. – Казань, 2006. – 22с.
 - 44.Шайхуллов А.Г. Татарские и башкирские личные имена тюркского происхождения: учебное пособие /А.Г. Шайхуллов. – Уфа: Изд-во БашГУ, 1983.
 - 45.Шайхуллов А.Г. Башкирские и татарские личные имена тюркского происхождения (семантический аспект лексико-тематической классификации) // Ономастика Поволжья: Межвузовский сборник научных трудов /А.Г. Шайхуллов. – Саранск, 1986. – С.101.
 - 46.Шоев Р. Ономастика “Самаки Айёр”: автореф. дисс. ...канд. филол. наук /Р. Шоев. – Душанбе, 1996. – 23 с.

Reference Literature:

1. Annaklychev Sh. Motives of a Choice of Names by Turkmens // Sh. Annaklychev // Proper Names in Present, Past and Future. - M.: Science, 1970. - p. 203
2. Ayubova M. B. Anthroponymy of the Tajiks Living in Shaartuz and Kubodiyon Nokhiyas (Proper Names): Synopsis of candidate dissertation in philology // M. B. Ayubova. - Dushanbe, 2002. - 20 pp.
3. Ayubova M. B. Anthroponymy of the Tajiks Living in Shaartuz and Kubodiyon Nokhiyas (Proper Names). - Dushanbe, 2013. - 192 pp.
4. Baskakov N. A. Element *gul* - "rose, flower" in the Composition of Kara-Kalpakian Feminine Names // N. A. Baskakov // Onomastics of Middle Asia. - M.: Science, 1978. - pp. 138-143
5. Vagapova F. G. Historico-Linguistic Analysis of Proper Names Spread among Nizhegorodsky Tatars of the XX-th Century // F. G. Vagapova: synopsis of candidate dissertation in philology. - Kazan, 2012. - 29 pp.
6. Galiullina G. R. Anthroponyms in the Composition of some Phytonyms and Zoonyms in the Tatarian Language // G. R. Galiullina: Onomastics of the Areas Washed by the Volga: Materials of the X-th International Scientific Conference. September, 12-14, 2006. - Ufa: Publishing-House of Bashkirian State Pedagogical University, 2006. -PP. 30-33.
7. Galiullina G. R. Tatarian Proper Names in the Context of Linguo-Cultural Traditions // G.R. Galiullina. - Kazan: Publishing-House of Kazan University, 2008. - pp. 107-108; pp. 162-167
8. Galiullina G. R. Tatarian Anthroponymy in Linguo-Cultural Aspect: synopsis of candidate dissertation // G. R. Galiullina. Kazan, 2009. - 43 pp.
9. Gafurov A. G. Name and History: about the Names of Arabs, Persians, Tajiks and Turcs: Dictionary // A. G. Gafurov. - M.: Science, 1987. - 221 pp.
10. Gulamadshoyev Sh. Sh. Anthroponyms Based on Plant Nominations in the Shugnanian Language // Sh. Sh. Gulamadshoyev // Bulletin of the Pedagogical University named after. S. Aini: Scientific journal: Philology series. - Dushanbe: Cognition, 2016, NN1-2 (68-69). - pp. 119-124.

-
11. Zhanenova Z. R. *Historico-Linguistic Analysis of the Kazakh Anthroponymicon of the 40-ies - the 90-ies of the XX Century: synopsis of candidate dissertation in philology* // Z. R. Zhanenova. - Kazan, 194. - 17 pp.
 12. Isayeva Z. G. *To Calculation of Cultural-Genetic Strata in Anthroponymy on the material of the Ossetian Collection of Names* // Z. G. Isayeva // *Onomastics. Typology. Stratigraphics*. -M.: Science, 1988. - pp. 166-182
 13. Karamshoyev D. *Peculiarities of Pamir Proper Names* // D. Karamshoyev // *The Pamirs Studies*. - Dushanbe: Knowledge, 1985. - Issue 2. - pp. 263-285
 14. Karamshoyev D. *Pamirs Names* // D. Karamshoyev. *Onomastics. Typology. Stratigraphics*. - M.: Science, 1988. - pp. 247 - 262
 15. Kuzmina A. A. *Modern Persian Anthroponymy. Proper Names: synopsis of candidate dissertation in philology* // A. A. Kuzmina. - M., 1985 - 19 pp.
 16. Kuldeyeva G. I. *Anthroponymy of the Kazakhs of Kzyl-Orda and its Vicinities (on the material of proper names)* // F. I. Kuldiyeva: synopsis of candidate dissertation in philology. - Kazan, 1994. - 17 pp.
 17. Kuldiyeva G. I. *Anthroponymy System of Modern Kazakh Language* // G. I. Kuldiyeva: synopsis of doctoral dissertation. - Kazan, 2001. - 58 pp.
 18. Mahpirov V. U. *The Names of Remote Ancestors* // V. U. Mahpirov // Alma-Ata: Institute of Oriental Studies under Kazakh SSR Academy of Sciences, 1977
 19. Makhsutsho M. *To the Question of Phitophoric Names Formation* // Bulletin of the Tajik National University: Scientific Journal. "Philology" Series". - Dushanbe: Sino, 2015, N4/7 (180). - pp. 112-115
 20. Nalbandyan G. M. *Armenian Proper Names of Iranian Origin (cultural-historical, ethymological exploration): synopsis of doctoral dissertation in philology* // G. M. Nalbandyan. - Tbilisi: Publishing-house of Tbilisi University, 1971. - 53 pp.
 21. Raemguzhina Z. M. *Bashkirian Anthroponymicon in the Light of Language World Picture: synopsis of doctoral dissertation in philology* // Z. M. Raemguzhina. Ufa, 2009. - 30 pp.
 22. Ruziyeva L. - *Semantic Dictionary of Tajik Names* // L. Ruziyeva. Dushanbe, 2005. - 52 pp.
 23. Saparova G. *Feminine Anthroponymy of Hasarli Turkmens* // G. Saparova // *Anthroponymics*. -M.: Science, 1970. - pp. 77-78
 24. Sattarov-Mulille G. F. *What Do Tatarian Names Tell about? Complete Interpretation Dictionary of Proper Names* // G. F. Sattarov-Mulille. - Kazan: Rannur, 1998. -448 pp.
 25. Steblin-Kamensky I. M. *Essays on the Lexicon of Pamirs Languages: Nominations of Cultivated Plants*. - M.: Science, 1982
 26. Stafford D. *The Completest Book Helping to Choose a Name for a Child: 40000 Best Children's Names: translation from English* // Diana Stafford. M.: Astrel, 2007. - 510 pp.
 27. Suleymanova R. A. *Anthroponyms of Modern Bashkirian Language and Tendencies of their Development: synopsis of candidate dissertation in philology* // R. A. Suleymanova // - Ufa, 2006. - 25 pp.
 28. Sultanyayev O. A. *On the Foundations of Positive Expressiveness in Kazakh Names* // O. A. Sultanyayev // *Anthroponymics*. -M.: Science, 1970. - p. 75
 29. Superanskaya A. B. *To the Problem of the Typology of Anthroponymical Grounds* // A. B. Superanskaya. *Onomastics. Typology. Stratigraphy* // M.: Science, 1988. - pp. 8-19
 30. Superanskaya A. B. *The Dictionary of Russian Proper Names* // A. B. Superanskaya - M.: ECSMO, 2004. - 544 pp.

31. Superanskaya A. B. *The Dictionary of Proper Names // A. B. Superanskaya //* - M.: ECSMO, 2005 - 448 pp.
32. Timirhanova G. S. *Anthroponymy of Tatars Living in the Town of Naberezhnyye Chelny of Tatarstan Republic in the XX-th Century (on the examples of first names and family ones: synopsis of candidate dissertation in philology // G. S. Timirhanova - Kazan, 2002. - 23 pp.*
33. Timkanova G. F. *Historico-Linguistic Analysis of Tatars' Proper Names of Tyumen-City in the XX-th Century: synopsis of candidate dissertation in philology // G. F. Timhanova. - Kazan, 2005. - 23 pp.*
34. Toporov V. N. *Plants // Myths of the Peoples of the World: Encyclopedia. In two volumes: Editor-in-chief: S.A. Tokarev // V. N. Toporov. - M.: Soviet Encyclopedia. - 1982. V.2. - pp. 368-371*
35. *Ibidem. Rose. - pp. 386-387*
36. Khaydarov Sh. *Frequential Dictionary of the Anthroponymy of the Tajiks Living in Asht Nokhiya // Sh. Khaydarov. - Dushabe: Knowledge 2001. - 228 pp.*
37. Khaydarov Sh. *Articles on Anthroponymy // Sh. Khaydarov. - Perm: Forward - C, 2003. - 168 pp.*
38. Khaydarov Sh. *Collection of Proper Names. About 38 000 Names of Iranian Peoples // Sh. Khaydarov. - Perm: Forward-C, 2003. - 280 pp.*
39. Khaydarov Sh. *Frequential Dictionary of the Anthroponymy of the Tajiks Living in Khatlon Viloyat // Sh. Khaydarov. - Dushanbe: Cognition, 2007. - 473 pp.*
40. Khaydarov Sh. *Reflection of Spring, Flowers and Plants World in Anthroponymy of Different Peoples // Sh. Khaydarov // Tidings of TR AS: department of social sciences. - Dushanbe: Knowledge, 2011, N1. - pp. 118-121*
41. Khaydarov Sh. *Phitorophic Anthroponyms of Different Peoples // Anthropomitics. Toponymy. Ethnosociolinguistics //Sh. Khaydarov. - Perm: Publishing-House " FROM and UP TO", 2011. - pp. 59-65*
42. Highir B. Yu. *Oriental Names of the Peoples of Russia // B. Yu. Highir. - M.: Yauza, ECMO, 2007. - 288 pp.*
43. Husnulina Z. M. *Historico-Linguistic Analysis of Tatarian Family Names Spread in Kazan: synopsis of candidate dissertation in philology // Z. M. Husnulina - Kazan, 2006. - 22 pp.*
44. Shaikhulov A. G. *Tatarian and Bashkirian Proper Names of Turkic Origin: manual // A. G. Shaikhulov. - Ufa: Pblishing-house of Bashkirian State University, 1983.*
45. Shaikhulov A. G. *Tatarian and Bashkarian Proper Names of Turkic Origin (Semantic Aspect of Lexico-Thematical Classification // Onomastics of the Volga Littoral Areas: Inter higher Schools Collection of Scientific Works // A. G. Shaikhulov // - Saransk, 1986. - p. 101*
46. Shoyev R. *Onomastics of "Samaki Ayor": synopsis of candidate dissertation in philology // R. Shoyev. - Dushanbe, 1996. - 23 pp.*

МУНДАРИЧА СОДЕРЖАНИЕ

07 00 00 ИЛМҲОИ ТАҶРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ 07 00 00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

07 00 02 Отечественная история	5
<i>Раҳимов Н. Т. Саҳми муҳаққиқони хориҷӣ дар таҳқиқи Саразм</i>	5
<i>Турсунов Б. Р. Героическая оборона крепости Махрам и ее значение в истории</i>	
<i>Кокандского ханства.....</i>	13
<i>Пӯлотова М.М. Муҳаммад Сайфиддинович Осими на посту министра</i>	
<i>просвещения (образования) Таджикской ССР:1962-1965 гг.....</i>	20
<i>Ҳусайнов М. С. Хусусиятҳои ташаккул ва рушди мақомоти ҳифзи муҳити</i>	
<i>зисти Вилояти Сугд дар даврони истиқлол.....</i>	27

10 01 00 АДАБИЁТШИНОСӢ 10 01 00 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

10 01 03 Литература народов стран зарубежья.....	36
<i>Юлдошев А.Қ. Дар бораи маонии як рубоии устод Рӯдакӣ.....</i>	36
<i>Аъзамзод С. (Аъзамов С), Раҷабов Б. Нақди шеър дар баҳси ду шоир.....</i>	44
<i>Ризоева Р.Б. Таҳлили қиёсии тимсоли занон дар “Шоҳнома”-ҳои Абулқосими</i>	
<i>Фирдавсӣ ва Абӯмансур Саолибии Нишопурӣ</i>	56

10 02 00 ЗАБОНШИНОСӢ 10 02 00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ

10 02 20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание .67	67
<i>Шокиров Т. С. Татбиқи қонуни забони давлатӣ дар қонунгузорӣ</i>	67
<i>Эгамназаров Ҳ.Ҳ. Об общенародном характере употребления некоторых терминов</i>	
<i>родства и их функционально-семантических особенностях в языках разного</i>	
<i>грамматического строя</i>	75
<i>Одинаев А. Вожаҳои кӯҳан дар низоми топонимикии садаи миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ..85</i>	85
<i>Эшонқулова М.Б. Воситаи имплитситии ифодаи муносибатҳои сабаб ва натиҷа</i>	
<i>дар қолабҳои масдарӣ ва герундиалӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ</i>	91
<i>Исматуллоев Ҳ. О. Роҷеъ ба категорияи замони ҳозираи феъл дар забонҳои</i>	
<i>англисӣ ва тоҷикӣ</i>	97
<i>Джумаева М.М. Многообразие типов отношений лексики между компонентами</i>	
<i>единиц структуры художественного контекста.....</i>	105
10 02 22 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов	115
<i>Америки и Австралии</i>	115
<i>Ғанизода С. Таносуби функционалии маъно дар универб</i>	
<i>Хайдаров Ш. Типологическое исследование фитофарной антропонимии таджиков.....</i>	123

CONTENTS

07 00 00 HISTORICAL SCIENCES and ARCHEOLOGY

07 00 02 Home History	5
<i>Rahimov N. T. The Contribution of Foreign Researchers into the Study of Sarasm</i>	5
<i>Tursunov B. R. Heroic Defence of Mahram Fortress and its Importance in the History of Kokand Khanate.....</i>	13
<i>Pulatova M. A. Muhammad Saifiddinovich Osimi at the Post of a Minister of Education of the Tajik SSR: 1962-1965</i>	20
<i>Husainov M. S. Peculiarities of Formation and Development of the Bodies for Environmental Protection in Sughd Viloyat</i>	27

10 01 00 LITERARY CRITICISM

10 01 03 Literature of Foreign Countries Peoples	36
<i>Uldoshev A. K. On the Motive of One of Rudaki's Rubai</i>	36
<i>Azamzod S. (Azamov S.), Rajabov B. Literary Critique in two Poets` Discussion</i>	44
<i>Rizoева R. B. Comparative Analisys Beset with the Image of Women in "Shoh-Name" by Abulkosim Firdawsi and Abumansur Saolib Nishopui.....</i>	56

10 02 00 LINGUISTICS

10 02 20 Comporative, Historical and Typological Linguistics	67
<i>Shokirov T. S. Inculcation of the Law on the State Language into Legislation.....</i>	67
<i>Egammazarov H. H. On General Character of Use of some Kinds of Terms Designing Relationship and their Functional-Semantic Peculiarities in Languages of Different Grammatical Structures.....</i>	75
<i>Odinayev A. Ancient Words in the System of Toponyms Spread in Sadai Miyona Area Referring to Mountainous Matcha.....</i>	85
<i>Eshankulova M. B. Implicit Means of Expressing Cause-Effect Relations in Infinitive and Gerundial Constructions in English and Tajik Languages</i>	91
<i>Ismatulloev H. O. Some Considerations Beset with Present Tenses in English and Tajik Languages.....</i>	97
<i>Jumaeva M. M. Variety of the Types of Lexical Relationships between the Components of Structural in Belles-Lettres Text</i>	105
10 02 22 Languages of Foreign Countries Peoples of Europe, Asia, Africa, Natives of America and Australia	115
<i>Ganizoda S. Functional Correlation of Meaning in Univerb</i>	115
<i>Khaidarov Sh. Typological Research of Phitophoric Anthroponymy of Tajiks</i>	123

БАРОИ ИТТИЛОЪ:

Мачаллаи «Ахбори ДДҲБСТ» нашрияи илмӣ-назариявии Донишгоҳи давлатии ҳукуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон буда, аз силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ ва гуманитарӣ иборат мебошад ва тибқи «Қонун дар бораи матбуот ва воситаҳои ахбори умум» ба нашр омода мешавад.

Аҳдофи маҷаллаи илми тақризашаванди «Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ»

- инъикоси саривақтии натиҷаҳои фаъолияти тадқиқотии олимони ҶТ, ҳамчунин олимони мамолики ҳориҷаи наздику дур тибқи соҳаҳои зерини илм: улуми таъриҳшиносӣ ва филология;
- инкишофи ҳамкории байналхалқӣ дар соҳаи таъриҳшиносӣ ва филология;
- ба муҳаккӯон фароҳам соҳтани имкони нашри натиҷаҳои ҷустуҷӯҳои илмӣ;
- инъикоси масоили мубрам ва самтҳои ояндадори улуми таъриҳшиносӣ ва филология;
- ҷустуҷӯи донишҳои нав барои рушди иҷтимоию иқтисодии ҶТ умуман ва минтақаҳои он;
- тарғиби дастовардҳои фаъолияти илмию тадқиқотии олимони ДДҲБСТ, ҳамчунин олимони донишгоҳҳои дигар ва муассисаҳои маорифу илми ҶТ.

Шартҳои нашири мақола дар маҷаллаи «Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ»

- ҳайъати таҳрири маҷалла мақолаҳои илмӣ, тақризҳо, обзорҳои илмии қаблан дар нашрияҳои чопиу электронӣ нашрнашударо барои баррасию нашр қабул мекунад, ки ғояҳои илмӣ, натиҷау дастовардҳои тадқиқоти бунёдии назарию амалиро оид ба соҳаҳои дониш дар улуми таъриҳшиносӣ ва филология дарбар гиранд;
- қарор дар бораи нашр ё радди нашр дар асоси муҳиммият, навоварӣ ва аҳамияти илмии маводи пешниҳодгардида қабул карда мешавад;
- муаллифон (ҳаммуаллифон) масъулияти саҳехии иттилооти илмии пешниҳодгардида ва ҳамаи додаҳоеро, ки мақола, обзорҳо ва тақризҳо дар бар мегиранд, ба зимма доранд;
- ҳамаи маводи ба идораи маҷалла омада ҳатман дар сомонаи antiplagiat.ru мавриди тафтиш қарор мегиранд, сипас ҳайати таҳрир муаллифон (ҳаммуаллифон)-ро дар бораи натиҷаи арзёбии дастнавис ва ба тақризи минбаъда қабул шудани мавод ё радди пешниҳоди он ба тақриз оғоҳ мекунад;
- мақола, обзор ва тақризҳои ба идора омада дар сурати ҷавоби мусбат баъди тафтиш дар сомонаи antiplagiat.ru ба мақсади арзёбии онҳо аз ҷониби мутахассисони пешбари соҳаҳои даҳлдори илм ба тақризи доҳилӣ ирсол мегарданд;
- мақолаҳои ба тақризи доҳилӣ пешкашшуда бояд пурра тибқи талаботе, ки дар сомонаи маҷалла: www.vestnik.tj зикр гардидаанд, таҳия карда шаванд;
- агар дар тақриз оид ба ислоҳу тақмилни мақола тавсияҳо пешниҳод шуда бошанд, ба муаллиф эроду мулоҳизаҳои муқаррар (бе сабти ному насаби ў) барои тақмилу ислоҳи мавод ирсол мешавад;
- муаллиф маводи тақмилдодаро ба идораи маҷалла мефиристад ва идора онро якҷоя бо ҷавоби муаллиф тибқи ҳар моддаи эродҳо ба тақризи тақрорӣ мефиристад.
- ҳайати таҳрир ба таҳрири мақола бидуни тағйир додани мӯҳтавои илмии он ҳақ дорад. Ҳатоҳои имлоию услубиро мусаҳҳех бидуни мувофиқа бо муаллиф (ҳаммуаллифон) ислоҳ мекунад. Дар мавриди зарурӣ ислоҳҳо бо муаллиф (ҳаммуаллифон) мувофиқа карда мешавад;
- варианти барои тақмил ба муаллиф (ҳаммуаллифон) фиристода бояд дар мӯҳлати муқарраргардида, баъди ворид соҳтани ислоҳу тағйирот дар намудҳои электронӣ ва чопӣ ба идора баргардонда шавад;
- мақолаҳое, ки ба чоп қабул нашудаанд, ба муаллиф (ҳаммуаллифон) баргардонда намешаванд. Дар мавриди радди чопи мавод идораи маҷалла ба муаллиф (ҳаммуаллифон) раддияи мудаллал ирсол мекунад;
- тибқи дарҳости шӯроҳои коршиносии КОА назди Президенти ҶТ ва КОА ВМИФР идораи маҷалла ба онҳо тақризҳоро пешниҳод мекунад.

Талабот ба таҳияи мақолаҳо (обзорҳо, тақризҳо), ки ба мачаллаи илмию назариявии «Ахбори Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои гуманистарӣ» барои чор ирсол мегарданд

1. Барои ҷойгир кардан дар мачалла мақола, такриз ва обзорҳои илмӣ тибқи ихтиносҳои илмии **07 00 00 – илмҳои таъриҳ ва археология** (рамзҳои 07.00.02; 07.00.09; 07.00.15; 07.00.06) ва **10 00 00 – илмҳои филология** (рамзҳои 10.01.03; 10.01.10; 10.02.20; 10.02.22), ки қаблан дар ҳеч ҷой чоп нашудаанд, қабул мегарданд.

2. Муаллифон ба идораи мачалла ҳатман бояд ҳӯҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунанд:

- матни мақола ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, ки дар гунаи чопии он муаллиф (ҳаммуаллифон) имзо гузаштаанд;
- тақризи доктор ё номзади илм, ки ба он шӯъбаи кадрҳои ҷои кори муқарриз мӯҳр гузаштааст;
- маълумотнома аз ҷои таҳсил (барои аспирантҳои магистрантҳо)
- гунаи чопии ҳӯҷҷатҳо ба идора ба суроғаи зерин ирсол мешавад: 735700, ҶТ, вилояти Суғд, ш. Ҳуҷанд, микронаҳияи 17, бинои 1, ДДҲБСТ, бинои асосӣ, утқи 307

Гунаи электронии мақола ба почтаи электронии vestnik-tsulbp@mail.ru ирсол мешавад. Телефон барои маълумот: 8 (3422) 2-05-63; суроғаи сомона www.vestnik.tj

Тибқи талаботи КОА назди Президенти ҶТ ва КОА ВМИ ФР мақола бояд унсурҳои зеринро дарбар гирад:

- индекси УДК ва ББК (дар аввали мақола дар шакли сатри алоҳида, дар тарафи чап гузашта мешавад);
- ному насаби пурраи муаллиф (ҳаммуаллифон) ба забонҳои тоҷикӣ ва русию англисӣ;
- унвони илмӣ, дараҷаи илмии муаллиф (ҳаммуаллифон), ном ва рамзи ихтиоси илмӣ (тибқи номгӯй), ки тадқиқотибқи он сурат мегирад, ба забонҳои тоҷикӣ ва русию англисӣ;
- аспирантон унвонҷӯён, муаллифон, докторантҳо номи кафедра ва муассисаи илмиро (магистрантҳо – самти тайёриро) ба забонҳои тоҷикӣ ва русию англисӣ;
- зикри мансаб, ҷои кор, шаҳру мамлакат ба забонҳои тоҷикӣ ва русию англисӣ;
- e-mail;
- номи мақола ба забонҳои тоҷикӣ ва русию англисӣ, ё тоҷикию русию англисӣ (бо ҳарфҳои калон, ҳуруфи Times New Roman 14 ё Times New Roman TJ 14);
- чакида ба забонҳои тоҷикӣ ва русию англисӣ аз 100 то 150 вожа бо сабти мақсаду вазифаи таҳқиқ, баёни муҳтасари кор ва хулосаҳои асосие, ки навоварии илмии корро дар бар мегирад;
- вожаҳои калидӣ ба забонҳои тоҷикӣ ва русию англисӣ оварда мешаванд (5-7 калима ё ибора, ки ду ё се вожаро дарбар мегирад;
- ба мақола ҳатман номгӯи маҳизи мавриди истифода бо зикри танҳо сарчашмаҳои иқтибос-гардида замима мешавад; Рӯйхати адабиёт дар охири мақола бо назардошти саҳифаи умумии сарчашмаи истифодашуда навишта мешавад. Рӯйхати мазкур аз рӯйи тартиби овардани иқтибосҳо ва мувоғики талаботи ГОСТ таҳия карда мешавад;
- иқтибосҳо дар қавсайн бо қайди рақами адабиёт аз рӯйи рӯйхати сарчашмаҳо ва саҳифаи он бояд ишора шаванд;
- матни мақолаи пешниҳодшаванда нусхай ниҳоӣ маҳсуб шуда, бояд пурра аз назари таҳрир гузаронида шавад ва аз ғалат тоза бошад.

Мақолаҳое, ки ба идораи мачалла бо нақзи талаботи мазкур ирсол мегарданд, мавриди баррасӣ қарор намегиранд.

Масъулияти боэътиимодии аснод ва мӯҳтавои мақолот бар дӯши муаллифон ва муқарризон мебошад.

Идораи мачалла

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

«Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серии общественных и гуманитарных наук, издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации».

Целями научного рецензируемого журнала «Вестник ТГУПБП. Серия гуманитарных наук» являются:

- оперативное освещение результатов исследовательской деятельности учёных Республики Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья по следующим отраслям науки: филологические науки, исторические науки и археология;
- развитие международного сотрудничества в сфере языкоznания, литературоведения, истории и археологии;
- предоставление возможности исследователям публиковать результаты научных изысканий;
- освещение актуальных проблем и перспективных направлений филологических и исторических наук;
- поиск новых знаний для духовного и социального развития населения Республики Таджикистан в целом и её регионов;
- пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учёных Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, а также исследователей других вузов и учреждений образования и науки Республики Таджикистан.

Условия публикации статей в журнале «Вестник ТГУПБП. Серия гуманитарных наук»:

- редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации ранее не опубликованные в печатных и электронных изданиях научные статьи, рецензии, научные обзоры, отзывы, содержащие научные идеи, результаты и достижения фундаментальных теоретических и прикладных исследований по следующим отраслям знания: филологические науки, исторические науки и археология;
- решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе актуальности, новизны и научной значимости представленных материалов;
- авторы (соавторы) несут всю полноту ответственности за достоверность представляемой научной информации и всех данных, содержащихся в статьях, отзывах, обзорах и рецензиях;
- все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном порядке проходят проверку на сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает авторов (соавторов) о результатах оценки рукописи и сообщает о приёме материала к дальнейшему рецензированию или об отказе от рецензирования;
- поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии в случае положительного ответа после проверки на сайте antiplagiat.ru направляются на внутреннее рецензирование с целью их экспертной оценки ведущими специалистами в соответствующей отрасли науки;
- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформлены в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям, которые размещены на сайте журнала: www.vestnik.tj;
- если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке статьи, автору направляются замечания и предложения рецензента (без указания сведений о нём) для доработки и исправления материала;
- доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и направляется на повторное рецензирование вместе с ответом автора по каждому пункту замечаний;
- Редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения её научного содержания. Орфографические и стилистические ошибки исправляются корректором без согласования с автором (авторами). При необходимости правка согласуется с автором (авторами);
- вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен быть возвращён в редакцию в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и изменениями в электронном и распечатанном виде;
- статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются. В случае отказа от публикации материала редакция направляет автору (авторам) мотивированный отказ;

- редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК при Президенте и ВАК МОН РФ.

Требования к оформлению статей (обзоров, отзывов, рецензий), присыпаемых для публикации в научно-теоретический журнал «Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук»

1. Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные научные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специальностям: **07 00 00 – Исторические науки и археология** (шифры 07.00.02; 07.00.09; 07.00.15; 07.00.06); **10 00 00 – Филологические науки** (шифры 10.01.03; 10.01.10; 10.02.20; 10.02.22).

2. Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие документы:

- текст статьи на таджикском, русском или английском языках объемом 10-15 страниц с обязательной подписью автора (авторов) на печатном варианте статьи;
- рецензию доктора наук, заверенную в отделе кадров по месту его работы;
- справку с места учёбы (для аспирантов и магистрантов).

Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу: 735700, Республика Таджикистан, Согдийская обл., г. Худжанд, 17 мкр-н, д.1, ТГУПБП, главный корпус, каб. 307. Электронные версии – по адресу электронной почты: vestnik-tsulbp@mail.ru. Телефон для справок: 8 (3422) 2-05-63; адрес сайта: www.vestnik.tj

В соответствии с требованиями ВАК при Президенте РТ и ВАК МОН РФ, статья должна содержать:

- индекс УДК и ББК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева);
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на русском и английском или таджикском, русском и английском языках;
- учёную степень, учёное звание автора (авторов), наименование и шифр научной специальности (согласно номенклатуре), по которой ведётся исследование, на русском и английском или таджикском, русском и английском языках;
- аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и учебное заведение (магистранты – направление подготовки) на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках;
- указание на должность, место работы, город, страну на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках; - e-mail;
- название статьи на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках (заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14 или Times New Roman tj 14, выравнивание по центру);
- аннотация на таджикском, русском и английском языках от 100 до 120 слов с указанием цели и задач исследования, краткого хода работы и основных выводов, содержащих научную новизну;
- ключевые слова на русском и английском языках (не менее 6 слов или словосочетаний из двух или трёх слов, через запятую, шрифт TNR 14, начертание – курсив, выравнивание по ширине);
- статья в обязательном порядке должна содержать список использованной литературы с указанием только цитируемых работ. Список литературы приводится в конце статьи с общим объемом страниц источника. Список использованной литературы оформляется в порядке цитирования в соответствии с ГОСТ;
- ссылки даются в квадратных скобках, в которых указывается номер использованного источника согласно списку использованной литературы, а затем цитируемая страница.

Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора материала, а также право сокращения публикуемой статьи.

Текст присыпаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно выверен и исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением перечисленных требований, к рассмотрению не принимаются.

За содержание публикуемых материалов несут полную ответственность авторы и рецензенты.

Редакция журнала

TO THE NOTICE OF THE AUTHORS

“Bulletin of TSULBP” is a scientifico-theoretical journal of the Tajik State University of Law, Business and Politics which publishes the materials referring to the series of the humanities is it edited in pursuance with the law of Tajikistan Republic “On Press and Mass-Media”.

The Objective of the Scientific Reviewed Journal « Bulletin of TSULBP, Series of Humanitarians Sciences» are:

- operative elucidation of the results related to the research activities of the scholars living both in Tajikistan Republic and in the countries of far and near abroad on the following branches of sciences: philological sciences, historical sciences and archeology;
- development of international collaboration in the spheres of linguistics, literary criticism and archeology;
- providing researchers with availabilities of publishing the results of scientific explorations;
- elucidation of actual problems and prospective trends in philological and historical sciences;
- quest of new knowledge for spiritual and social development of the population of Tajikistan Republic upon the whole and its separate areas in particular;
- propaganda of the achievements of scientific-research activities obtained by the scholars of the Tajik State University of Law, Business and Politics and also by those ones working in other higher schools and institutes of education and science of Tajikistan Republic.

Terms and Conditions of Publication of Articles in the Journal “Bulletin of TSULBP, Series of Humanitarians Sciences”

- the journal editorial board accepts for consideration and publication scientific articles, reviews, scientific surveys, comments reflecting scientific opinions, results and achievements of fundamental theoretical and applied researches on the following branches of knowledge: linguistics, literary criticism and archeology;
- solution on publication or on refuse in it is adopted according to the character of the materials submitted: their actualness, novelty and scientific significance;
- an author (authors) bears (bear) all the completeness of responsibility for authenticity of the presented scientific information and all the data contained in articles, commentaries, surveys and reviews;
- all the materials submitted to the editorial board are subjected to compulsory monitoring on **antiplagiat.ru** site after what the editorial board notifies authors (co-authors) about the results of a manuscript assessment and informs about an acceptance of materials for further review or about refuse in it;
- articles, commentaries, surveys and reviews in case of a positive answer after the monitoring in question are referred to internal review with the aim of their expertise assessment by leading specialists in a respective branch of knowledge;
- articles admitted to internal review should be framed in full correspondence with the requirements for the publications allocated on the journal site: www.vestnik.tj;
- If a review contains recommendation on corrections or improvement remarks and suggestions of a reviewer (without information about him\ her) it is sent to the author (authors);
- an improved material is submitted to the editorial board and referred to the second review together with the author's answer on every item of remarks;
- the editorial board has a right for recension of articles without changing its scientific contents. Spelling and stylistic mistakes are corrected by a proof-reader without coordination with an author (authors);
- a variant of the article sent to author (authors) for improvement should be returned to the editorial board in a stipulated term with amendments and alterations in the terms of a hard copy and e.mail.ru;
- articles non-accepted for publication are not returned to the author (authors). In case of refusal in publication the the editorial board sends a motivated rejection to the author (authors);

- the editorial board gives reviews to RF ESM HAC (Higher Attestation Commission under Education and Science Ministry of Russian Federation) expert councils if requested.

Requirement for Framing Article (Surveys, Commentaries, Reviews) Sent for Publication into the Scientific-Theoretical Journal (Bulletin of the Tajik State University of Law, Business and Politics, series of Humanitarians Sciences

1. For allocation the journal accepts scientific articles (surveys, commentaries, reviews) on respective scientific specialities never published anywhere before: **07 00 00 – Historical sciences and archeology; 10 00 00 – philological sciences.**

The following papers ought to be submitted by authors to the editorial board compulsorily:

- the text of the article (in Russian and English, with Russian translation) or in Tajik with an obligatory author's (authors') signature (-s) on a hard copy of the article;
- a review of Dr. or Candidate of sciences certified in a staff registration office under the establishment of a reviewer's place of work;
- certificate from the place of studies (for post-graduates and master's degree students).

Hard copies of documents are sent to the editorial board according to the address: 785700, Tajikistan Republic, Sughd viloyat, Khujand, microdistrict 17, building 1, TSULBP, main building, office 367. Electronic versions – e-mail address: info@vestnik.tj; vestnik-tsulbp@mail.ru. Telephone for reference, 8 (3422) 2-05-63, site address, www.vestnik.tj.

In accordance with RF ECM HAC requirements the article should contain:

- UDC index (to be located at the beginning of the article by a separate line from the left);
- LBC index (to be located *ibidem*);
- author's last name, first name, patronymic, nomination and code of scientific speciality (according to the range) the research is conducted - in Russian, English or Tajik, Russian and English;
- post-graduates, claimants for Candidate and Doctoral's degrees, teachers specify a department and an educational establishment (master's degree students specify speciality of learning) in English or Tajik, Russian and English;
- position, place of work, city, country should be presented in Russian and English, or in Tajik, Russian and English;
- E-mail.ru;
- the title of the article in Russian and English or in Tajik, Russian and English (in capital letters, print **Times New Roman 14** or **Times New Roman Tj 14**, center alignment);
- abstract in Russian and English (print **TNR 14**), italics alignment, width alignment in the range of 100-120 words with indication of goals and objectives of research, brief course of work and major conclusions containing scientific novelty;
- key words in Russian and English (5-7 words or word-combinations of two or three words, through a comma, print **TNR 14**, italics alignment, width alignment);
- the article should compulsorily contain a list of reference literature with indication of cited works only.

- The list of literature is adduced at the end of the article with a general amount of pages of the original source. The bibliographical list of the literature used is framed in alphabetical order in accordance with **GOST** (State Standard).

- references are given in brackets where you should indicate the number of the used original source according to the literature list followed by a cited page.

Articles are accepted throughout a year. The editorial board is entitled to the right of selection in reference to materials and of reduction in regard to the article bound to being published.

The text of the manuscript sent is to be a final one, it must have been verified and corrected thoroughly.

Articles sent to the editorial board with violation of the above-mentioned requirements are not accepted for consideration.

Full responsibility for competence and contents of the materials published rests on authors and reviewers.

Editorial-board of the journal

ЗИ-02.1.099ТJ

ИНДЕКС: 77746

Ахбори ДДҲБСТ.
Сийослаи илмҳои гуманитарӣ
2020, №2 (83) 147 с.

Муҳаррирон:
Шамурадова О.Б.
(муҳаррири русӣ),
Балтина С.П.
(муҳаррири англисӣ)
Муҳаррири техники:
Хакимхочаева М.К.

Вестник ТГУПБП.
Серия гуманитарных наук
2020, №2 (83) 147 с.
Редакторы: Шамурадова О.Б.
(редактор материалов на
русском языке),
Балтина С.П.
(редактор-переводчик)
Технический редактор:
Хакимходжаева М.К.

Bulletin of TSULBP.
Series of Humanitarian Sciences
2020, №2 (83) 147 pp.
Editors:
Shamuradova O.B.
(Russian texts),
Baltina S.P.
(English texts)
Technical editor:
Khakimkhojaeva M.K.

Сурогай маҷалла: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хӯҷанд, микронаҳияи 17, бинои 1, ДДҲБСТ.
Тел. сармуҳаррир: 8(3422)2-38-11, тел. идора: 8(3422) 2-05-63;
e-mail: vestnik-tsulbp@mail.ru

Гунаи электронии маҷалла дар сомонаи www.vestnik.tj; www.tsulbp.tj ҷойгир аст.

Адрес редакции: 735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, 17 мкр, дом 1, ТГУПБП.
Тел. гл.редактора: 8(3422)2-38-11, тел. редакции: 8(3422) 2-05-63;
e-mail: vestnik-tsulbp@mail.ru

Электронная версия журнала размещена на сайте www.vestnik.tj; www.tsulbp.tj

Address of the editorial-board: 735700, Tajikistan Republic, Khujand, microdistrict 17, building 1, TSULBP.
Editor-in-chief's telephone: 8(3422) 2-38-11, editorial board's telephone: 8 (3422) 2-05-63
e-mail: vestnik-tsulbp@mail.ru

Full textual version of the journal is placed on site www.vestnik.tj; www.tsulbp.tj

Ба чопаш 11.06.2020 имзо шуд. Андоза 84x108/16. Коғази оғсет. Чопи оғсет. 15,4 ҷ.ч.
Теъдоди нашр 420 адад. Супориши № 85. Нарҳаш шартномавӣ.

Нашриёти «Дабир»-и ДДҲБСТ, 735700, ш. Хӯҷанд, микронаҳияи 17, бинои 1

Парки технологийи ДДҲБСТ

Подписано в печать 11.06.2020 . Формат 84x108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 15,4 упл.
Тираж 420 шт. Заказ № 85. Цена договорная.

Издательство «Дабир» ТГУПБП, 735700, г. Худжанд, 17 мкр, дом 1

Технологический парк ТГУПБП

Signed for printing 11.06.2020. Format 84x108/16. Paper offset, offset print. Circulation 420 copies.
Order #85. Price on contractual agreement

The publishing house “Dabir” under TSULBP, 735700, Khujand, mico-district 17, building 1

The technological park under TSULBP



Напечатано согласно предоставленному редакцией оригиналу-макету